

ISSN: 2616-5252

# АВЧИ ЗУХАЛ

№ 4 - 2023



МАҶАЛЛАИ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ



**САРДАБИР**  
д.и.т.  
**Мухаббатов Ҷиёнхон Курбонович**

Чонишини сардабир ва  
муҳаррири масъул  
н.и.ф., дотсент  
**Юсуфов Абдулло Исмоилович**

## ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ

Ибодов С.Т.	- д.и.т., профессор
Ҳақназарова М.А.	- д.и.т., профессор
Исмоилов К.И.	- д.и.т., профессор
Холбеков М.Ё.	- д.и.б., профессор
Раҳмонов Э.Р.	- д.и.т., дотсент
Сайдов Ё.У.	- д.и.т., дотсент
Миралиев С.Р.	- д.и.т., дотсент
Азизов Г.Ч.	- д.и.т.
Субҳонов С.С.	- н.и.т., дотсент
Бобоева Л.А.	- н.и.т., дотсент
Раҷабов Г.О.	- н.и.б., дотсент
Назаров М.Н.	- н.и.б., дотсент

## ШЎРОИ ТАҲРИРИЯ

Гадоев Б.Ш.,	Курбонов Ч.М.,
Курбонбекова П.Қ.,	Раззоқов А.А.,
Носирӣ Қ.Н.,	Раҷабов У.Р.,
Қаландаров Ё.Қ.,	Хокироев Т.З.,
Ишонқуловна Б.А.,	Шерматов Д.С.,
Курбонов С.С.,	Юлдошев У.Р.

# АВЧИ ЗУҲАЛ

Нашрияи МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии  
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

Маҷаллаи илмӣ - амалӣ  
Ҳар се моҳ ҷоп мешавад.  
21-июни соли 2010 таъсис ёфтааст.

**Нашри чорӣ:**  
**№ 4 (53) 2023**

Мувофиқи қарори Раёсати КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон" 31.01. соли 2019, таҳти №29 маҷаллаи мазкур ба феҳристи маҷаллаву нашрияҳои илмии тақризӣ, ки КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои интишори натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ тавсия медиҳад, доҳил карда шудааст.

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.06. 2010, таҳти №0124 ба қайд гирифта шуд.

Санаи аз нав ба қайдгирӣ 19.03.2018, 051/МЧ-97.

**СУРОҒАИ ТАҲРИРИЯ:**  
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 139.  
МТД "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино"  
Тел.: (+992) 44 600 36 17; (+992) 37 224 45 83  
E-mail: avjizuhal@tajmedun.tj  
Сомона: www.avji-zuhal.tj



## ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

д.м.н.

Мухаббатов Джийонхон Курбанович

Заместитель главного редактора  
ответственный редактор  
к.ф.н., доцент  
Юсуфов Абдулло Исмаилович

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ибодов С.Т. - д.м.н., профессор  
Хакназарова М.А. - д.м.н., профессор  
Исмоилов К.И. - д.м.н., профессор  
Холбеков М.Ё. - д.б.н., профессор  
Рахмонов Э.Р. - д.м.н., доцент  
Сайдов Ё.У. - д.и.т., доцент  
Миралиев С.Р. - д.м.н., доцент  
Азизов Г.Дж. - д.м.н.  
Субхонов С.С. - к.м.н., доцент  
Бабаева Л.А. - к.м.н., доцент  
Раджабов Г.О. - к.б.н., доцент  
Назаров М.Н. - к.б.н., доцент

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Гадоев Б.Ш., Курбонов Дж.М.,  
Курбонбекова П.К., Раззоков А.А.,  
Носири К.Н., Раджабов У.Р.,  
Каландаров Ё.К., Хокироев Т.З.,  
Ишонкулова Б.А., Шерматов Д.С.,  
Курбонов С.С., Юлдошев У.Р.

# AVÇI ZUHAL

Издание ГОУ "Таджикский  
государственный медицинский  
университет имени Абуали ибни Сино"

Научно-практический журнал  
Издаётся каждые три месяца  
Учреждено 21 июня 2010 года

Текущее издание:  
**№ 4 (53) 2023**

Согласно постановлению Управления  
Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от  
31.01.2019 года за №29, журнал "Авчи Зуhal" внесён в список научных рецензионных  
журналов, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан для публикации основных научных результатов докторских и кандидатских диссертаций.

Дата о регистрации №051/МЧ-97 от  
19.03.2019.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  
734003, Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.  
ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино"  
Тел.: (+992) 44 600 36 17; (+992) 37 224 45 83  
E-mail: avjizuhal@tajmedun.tj  
Сайт: www.avji-zuhal.tj

МУНДАРИЧА	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
<b>АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ</b>	<b>АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ</b>	<b>ANESTHESIOLOGY</b>
<b>Давлатзода Б.Х., Сафоев С.А., Файзалиев Н.Ф. Усулхой интихоби анесте- зия ҳангоми ҷарроҳии майнаи сар</b> 9	<b>Давлатзода Б.Х., Сафоев С.А., Файзалиев Н.Ф. Выбор метода анестезии во время операции на голов- ном мозге</b> 9	<b>Davlatzoda B. Kh., Safoev S.A., Fayzaliev N.F. Choosing the method of anestesi during brain surgery</b> 9
<b>БЕМОРИХОИ ДАРУНӢ</b>	<b>ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ</b>	<b>INTERNAL DISEASES</b>
<b>Мехмонов П.Х. Юсупова М.Х., Бобохочаева З.Б. Мониторинг хусусиятҳои клиникии бемориҳои систе- маи дилу рагҳо дар мавриди бартарафкунандагони оқибатҳои садамаи САБ-и Чернобил дар муҳлати дур</b> 12	<b>Мехмонов П.Х., Юсупова М.Х., Бобохочаева З.Б. Клинический мониторинг особенностей патологии сердечно-сосудистой систе- мы у ликвидаторов послед- ствий аварии на Черно- быльской АЭС в отдален- ные сроки</b> 12	<b>Mekhmonov P.H., Yusupova M.Kh., Bobokhaeva Z.B. Clinical monitoring of the features of the pathology of the cardiovascular system in the liquidators of the consequences of the accident at the Chernobyl nuclear power plant in the long term.</b> 12
<b>Фаттоева Н.В., Алиева Е.Г. Истифодаи варзиши муоли- ҷавӣ ва оббозии муолиҷавӣ ҳангоми ихтилолҳои қома- ти кӯдакони синну соли мактабӣ</b> 17	<b>Фаттоева Н.В., Алиева Е.Г. Применение лечебной физкультуры и лечебного плавания при нарушении осанки у детей школьного возраста</b> 17	<b>Fattoeva N.V., Alieva E.G. The use of physical therapy and therapeutic swimming for poor posture in school-age children</b> 17
<b>БЕМОРИХОИ КӮДАКОН</b>	<b>ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ</b>	<b>CHILDHOOD DISEASES</b>
<b>Кобилова Б. Х. Омилҳои хатар ва басомади таваллуд шудани кӯдакони навзоди хеле норасида</b> 21	<b>Кабилова Б.Х. Факторы риска и частота рождения глубоконедоношег- ых новорожденных детей</b> 21	<b>Kobilova B. Kh. Risk factors and frequency of birth of subsolutely negative newborn children</b> 21
<b>Мамадчонова Г.С., Кобилова Б.Х., Хотамова М.Н. Ихтилолҳои соматикий- неврологӣ дар кӯдакони бо бемориҳои перинаталии системаи марказии асаб (СМА) таваллудшуда</b> 23	<b>Мамаджанова Г.С., Кабилова Б.Х., Хотамова М.Н. Сомато-неврологические нарушения у детей родив- шихся с перинатальной патологией</b> ЦНС 23	<b>Mamadzhnova G.S., Kabilova B.Kh., Khotamova M.N. Somato-neurological disorders in children born with perinatal pathology of the CNS</b> 23
	3	

Муҳаммаднабиева Ф.А.,  
Давлатова С.Н.,  
Хоҷаева Н.Н.

Чанбай пешгӯй дар кӯдакони  
гирифтори лейкози шадид  
26

Муҳаммаднабиева Ф.А.,  
Давлатова С.Н.,  
Ходжаева Н.Н.,

Прогностические аспекты у  
детей с острым лейкозом  
26

Muhammadnabieva F.A.,  
Davlatova S.N.  
Khodjaeva N.N.,

Prognostic aspects in children  
with acute leukemia  
26

## БЕМОРИХОИ СИРОЯТИЙ

Зувайдов Х.Ф., Матинов  
Ш.К., Раҳимова Д.С.  
Хатоҳо дар ташхиси брусл-  
лёзи музмин дар вилояти  
Хатлон  
31

## ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Зувайдов Х.Ф., Матинов  
Ш.К., Раҳимова Д.С.  
Ошибки в диагностике  
хронического бруцеллеза в  
Хатлонской области  
31

## INFECTIOUS DISEASES

Zubaydov Kh.F., Matinov  
Sh.K., Rahimov D.S.  
Errors in the diagnosis of  
chronic brucellosis in  
Khatlon region  
31

## БЕҲДОШТ

Азимов Г.Ҷ., Рузиев М.М.,  
Хушнудчони М, Фозиев Ҷ.Г.  
Проблемаҳои иттилоот-  
нокӣ, сатҳи дониш, муноси-  
бат ва рафтори аҳолӣ нис-  
бат ба кӯдакон ва занони  
дорои маъюбӣ дар Ҷумху-  
рии Тоҷикистон  
35

## ГИГИЕНА

Азимов Г.Ҷ., Рузиев М.М.,  
Хушнуджони М, Гозиев Ҷ.Г.  
Проблемы информирован-  
ности, уровня знания, отно-  
шения и поведения населения  
по отношению к детям и  
женщинам с инвалидностью  
в Республике Таджикистан  
35

## HYGIENE

Asimov G. J., Ruziev M.M.,  
Khushnudjoni M., Goziev J.G.  
Problems of awareness, level  
of knowledge, attitude and  
behavior of the population  
towards children and women  
with disabilities in the  
Republic of Tajikistan  
35

Ғойбов А.Ғ., Алиев С.П.,  
Рахматова Н.А., Ҷалилов  
П.Б.

Масъалаҳои ташкилий-  
методӣ ва арзёбии самара-  
нокии кӯмаки аввалияи  
тиббӣ-санитарӣ дар Ҷумху-  
рии Тоҷикистон  
40

Гоибов А.Г., Алиев С.П.,  
Рахматова Н.А.,  
Джалилов П.Б.

Организационно-методи-  
ческие проблемы и оценка  
эффективности первичной  
медицинско-санитарной помощи  
в Республике Таджикистан  
40

Goibov A.G., Aliev S.P.,  
Rakhmatova N.A.,  
Jalilov P.B.

Organizational and  
methodological issues and  
evaluation of the effectiveness  
of the primary health care in  
the Republic of Tajikistan  
40

Нушервони Б.Х.,  
Бабаев А.Б.

Таъсири хусусиятҳои шаро-  
ити корӣ ба вазъи салома-  
тии ронандагони воситаҳои  
нақлиёти мусоғиркаш  
ҳангоми кор дар шароити  
шахри калон  
46

Нушервони Б.Х.,  
Бобоев А.Б.

Влияние особенностей  
условий труда на состояние  
здоровья водителей пасса-  
жирского автотранспорта  
при работе в условиях  
большого города  
46

Nushervoni B.Kh.,  
Babaev A.B.

Influence of peculiarities of  
labor conditions on the health  
condition of drivers of  
passenger motor transport  
while working in the  
conditions of a big city  
46

**Рузиев М.М., Токтомубаев  
М. А., Пирова Г.Д., Азимов  
Г.Ч.**

Огоҳии аҳолии Ҷумҳурии  
Тоҷикистон дар бораи  
кӯдакон ва занони маъюб

52

**Рузиев М.М., Токтомубаев М.  
А., Пирова Г.Д., Азимов Г.Дж.**  
Осведомленность населения  
Республики Таджикистан о  
детях и женщинах с инва-  
лидностью

52

**Ruziev M.M., Toktombayev M.  
A., Pirova G. D., Azimov G.J.**  
Awareness of children and  
women with disabilities  
among the population of the  
Republic of Tajikistan

52

## ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

**Ахмедов М.М., Сайдзода Б.И.**  
Табобати медикаментозии  
шаклҳои вазнини  
псориаз

58

## ДЕРМАТОВЕНЕРОЛО ГИЯ

**Ахмедов М.М., Сайдзода Б.И.**  
Метотрексата и гептрапал в  
лечении тяжёлых форм  
псориаза

58

## DERMATOVENERO LOGY

**Akhmedov M.M., Saidzoda B.I.**  
Methotrexate and heptral in  
the treatmentsevere  
Formspsoriasis

58

**Сайдзода Б.И., Зоирова Н.П.**  
Паҳншавӣ ва самаранокии  
табобати  
alopecia areata

61

**Сайдзода Б.И., Зоирова Н.П.**  
Распространенность и  
эффективность методов  
лечения гнездной алопеции

61

**Saidzoda B.I., Zoirova N.P.**  
Prevalence and effectiveness  
methods of treatment of  
alopecia areata

61

## ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

**Назаров З.Х.**  
Асосноккунии илмию кли-  
никии каҷшавии миёндево-  
ри бинӣ дар кӯдакон аз  
ҳисоби норасогии калтсий  
ва фосфор ва усуљҳои пеш-  
гирии он

65

## ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

**Назаров З.Х.**  
Научно-клинические обо-  
снование искривления пере-  
городки носа у детей в связи  
с дефицитом кальция и  
фосфора и методы его  
профилактики

65

## OTORHINOLARINGO LOGY

**Nazarov Z.Kh.**  
Scientific and clinical basis for  
deviated of nasal septum in  
children due to calcium and  
phosphorus deficiency and  
methods for its prevention

65

## ОФТАЛМОЛОГИЯ

**Махмадзода Ш.К., Мирзоев  
С. М., Маликов М.Х., Осто-  
наева П.М.**

Таҳқиқоти сифати ҳаёти  
беморони гирифтори глау-  
кома пас аз гузаронидани  
синустрабекулэктомия

70

## ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

**Махмадзода Ш.К.,  
Мирзоев С.М., Маликов  
М.Х., Останаева П.М.**

Исследование качества  
жизни у больных с глаукомой  
после проведения сину-  
стребекулэктомии

70

## OPHTHALMOLOGY

**Sh.K. Mahmudzoda, S.M.  
Mirzoev, M.Kh. Malikov, I.A.  
Ostanaeva P.M.**

Study of quality of life in  
patients with  
glaucoma after  
sinustrabeculectomy

70

**СТОМАТОЛОГИЯ****Сайдахмадов Ш.Б.**

Хусусиятҳои ҷараёни клиникӣ ва оптимизатсияи муолиҷаи ҷарроҳии омосҳо ва равандҳои омосмонандӣ забон

73

**СТОМАТОЛОГИЯ****Сайдахмадов Ш.Б.**

Особенности клинического течения и оптимизация оперативного лечения опухолей и опухолеподобных процессов языка

73

**STOMATOLOGY****Saydahmadov Sh.B.**

Features of the clinical course and optimization of operative treatment of tumors and tumor-like processes of the tongue

73

**Юсурова З.Х., Артикова Н.К.**

Статус иммунии беморони гирифтогии бемориҳои пардаи луббии ковокии даҳон дар заминай сирояти вируси Ҷарроҳии шахсоне, ки конструксияҳои ортопедиро истифода мекунанд

80

**ТИББИ ОИЛАВӢ****Муқарамова Д.А.,**

Кабирзода Т.Д., Тоирова Н.А.  
Вазъи физогирии модарон ва қӯдакони синни хурд дар Тоҷикистон

88

**Юсурова З.Х., Артикова Н.К.**

Иммунный статус больных с заболеваниями слизистой оболочки полости рта на фоне вирусной инфекции у лиц, пользующихся ортопедическими конструкциями

80

**СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА****Муқарамова Д.А.,**

Кабирзода Т.Д., Тоирова Н.А.  
Ситуация с питанием матерей и младенцев в Таджикистане

88

**FAMILY MEDICINE****Mukaramova D.A.,**

Kabirzoda T.D., Toirova N.A.  
Maternal and infant nutrition situation in Tajikistan

88

**ФАРМАКОЛОГИЯ****Гулмаҳмадзода З.Г.**

Синтез ҳосилаи тиадиазолипиrimидин бо фрагменти фенолӣ

92

**ФАРМАКОЛОГИЯ****Гулмаҳмадзода З.Г.**

Синтез производного тиадиазолипиrimидина с фенольным фрагментом

92

**PHARMACOLOGY****Gulmahmadzoda Z.G.**

Synthesis of thiadiazolepyrimidine derivative with phenol fragment

92

Гулмаҳмадзода З.Г., Юсуфи С.Ҷ., Озеров А.А., Васильев П.М., Голубева А.В.  
Пешӯии спектри фаъолии ҳадафраси фармакологии маводи доругии «бромуэтрин» дар системаи microcosm bios ва муайян кардани ҳадафҳои биологии мувоғиқ

94

**Гулмаҳмадзода З.Г., Юсуфи**

С.Ҷ., Озеров А.А.,  
Васильев П.М., Голубева А.В.  
Прогноз в системе microcosm bios спектра таргетной фармакологической активности лекарственного средства «бромуэтрин» и выявление релевантных биомишненей

94

**Gulmahmadzoda Z., Yusufi S.J., Ozerov A.A., Vasilyev P.M., Golubeva A.V.**

Forecast in the microcosm bios system of the spectrum of targeted pharmacological activity of the drug “brommetrin” and identification of relevant biomarkers

94

**Мавлоназарова С.Н.**  
Мухтавои пайвастиагиҳои фенолӣ ва фаъолнокии антиоксидантӣ намуди эндемикии растаниҳои чинси *ferula - ferulaviolaceaekorovin* 99

**Мавлоназарова С.Н.**  
Содержание фенольных соединений и антиоксидантная активность эндемично-го вида растений рода *ferula - ferulaviolaceaekorovin* 99

**Mavlonazarova S.N.**  
Content of phenolic compounds and antioxidant activity of an endemic plant species of the genus *ferula - ferula violaceae korovin* 99

## ЧАРРОҲӢ

**Гулшанова С.Ф.,  
Исмоилзода С.С., Гулзода  
М.Қ., Миргозиев М.М.**  
Бемориҳои ҳамроҳшуда дар  
беморони дорони сиррози  
чигар 103

## ХИРУРГИЯ

**Гулшанова С.Ф.,  
Исмоилзода С.С., Гулзода  
М.Қ., Миргозиев М.М.**  
Сопутствующие заболева-  
ния у больных циррозом  
печени 103

**Gulshanova S.F.,  
Ismoilzoda S.S., Gulzoda M.Q.  
Mirgoziev M.M.**  
Concomitant diseases in  
patients Cirrhosis  
of the liver 103

**Қобилов Қ.Қ., Ашуроев А.С.,  
Холов И.Ш.**  
Имконияти усулҳои мини-  
инвазивӣ дар табобати  
чарроҳии холесистити  
шадиди сангдори оризанок  
108

**Қобилов Қ.Қ., Ашуроев А.С.,  
Холов И.Ш.**  
Миниинвазивные методы  
хирургического лечения  
осложнённых форм острого  
калькулёзного холецистита  
108

**Kobilov K. K., Ashurov A.S.,  
Kholov I.Sh.**  
Minimally invasive methods  
opportunities during the surgical  
treatment of complicated form  
the acute calculous cholecystitis  
108

**Хофизова Г.А.**  
Технологияи лапароскопӣ  
дар чарроҳии решҳои  
сӯроҳшудаи меъда ва рӯдан  
дувоздаҳангушта 111

**Хофизова Г.А.**  
Лапароскопические техно-  
логии в лечении перфора-  
тивных гастроуденаль-  
ных язв 111

**Khofizova G.A.**  
Laparoscopic technologies  
in the treatment of  
perforated gastroduodenal  
ulcers 111

## ШАРҲӢ АДАБИЁТ

## ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

## LITERATURE REVIEW

**Бабаева Л.А., Разокова  
К.Р., Ашуроева Н.П.**  
Синдроми бронхообструк-  
тивӣ дар кӯдакон  
119

**Бабаева Л.А., Разокова  
К.Р., Ашуроева Н.П.**  
Бронхообструктивный  
синдром у детей  
119

**Babaeva L.A., Razoqova K.R.,  
Ashurova N.P.**  
Broncho-obstructive  
syndrome in children  
119

**Умаров А.А., Сохибов Р.Ғ.,  
Умарова С.А.,  
Шарифова Н.Ҷ.**  
Баъзе чиҳатҳои патогенез  
ва омилҳои хафнок дар  
фишорбаландии шараённи  
системикии маҳдуд  
125

**Умаров А.А., Сохибов Р.Ғ.,  
Умарова С.А.,  
Шарифова Н.Ҷ.**  
Некоторые аспекты патогене-  
за и факторов риска при  
изолированной систолической  
артериальной гипертонии  
125

**Umarov A.A., Soibov R.G.,  
Umarova S.A.,  
Sharifova N.J.**  
Some aspects of pathogenesis  
and risk factors on isolated  
systolic arterial  
hypertension  
125

**Назаров Ш.К., Хасанов Н.Ш., Назаров Х.Ш., Ализода С.Ғ.**  
Масъалаҳои ҳалталаби ҳозиразамони бартарафномоии маҷмӯии пасомадҳои перитонити фасодии паҳнгашта 132

**ФАЙРИТИББӢ**

**Абдураҳмонов З.**  
Рушди тибби Бадаҳшон ва ҳалли мушкилоти таъмини соҳаи тиб бо мутахассисони маҳаллӣ дар солҳои 60-70-уми асри XX 143

**Файзуллоев Ф.Ф.**  
Нақши таҳаммулпазирӣ дар низоми арзишҳои маънавии тамаддуни башар 147

**Курбонов С.Р., Бандаев И.С.**  
Беморшавии муқоисавии мутахассисони оилавӣ ва кормандони тибии муасисаҳои зиддисилӣ ба бемории сил дар Ҷумҳурии Тоҷикстон дар давраи солҳои 2009-2018 153

**Назаров Ш.К., Хасанов Н.Ш., Назаров Х.Ш., Ализода С.Г.**  
Современные проблемы комплексной ликвидации последствий распространенного гнойного перитонита 132

**НЕМЕДИЦИНСКИЕ**

**Абдураҳмонов З.**  
Развитие системы здравоохранения Бадаҳшана и решение обеспечения отрасли местными кадрами в 60-70-е годы XX века 143

**Файзуллоев Г.Ф.**  
Роль толерантности в системе духовных ценностей человеческой цивилизации 147

**Курбонов С.Р., Бандаев И.С.**  
Сравнительная заболеваемость туберкулёзом семейных специалистов медицинских работников противотуберкулезных учреждений в Республике Таджикистан в период 2009-2018 гг. 153

**Nazarov Sh.K., Khasanov N.Sh., H.Sh. Nazarov, Alizoda S.G.**  
Modern problems of complex elimination of consequences of different purulent peritonitis 132

**NON-MEDICAL**

**Abdurahmonov Z.**  
Development of health care sistem of Badakhshan and decision of lack of specialist problem during of 60-70-s years of xx century 143

**Fayzulloev G.F.**  
The role of tolerance in the moral value system of human civilization 147

**Kurbanov S.R., Bandaev I.S.**  
Comparative incidence of tuberculosis among family specialists and medical workers of TB institutions in the Republic of Tajikistan in the period 2009-2018 153

## АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

### УСУЛХОИ ИНТИХОБИ АНЕСТЕЗИЯ ҲАНГОМИ ҖАРРОҲИИ МАЙНАИ САР

Давлатзода Б.Х., Сафоев С.А., Файзалиев Н.Ф.

Кафедраи анестезиология ва реаниматологияи МДТ ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино

**Мубрамият.** Усулҳои муосири анестезия истифодаи воситаҳои муқараркунандай гемодинамикаи марказӣ (ГМ), ҷараёни хуни миңтақавӣ ва микросиркуятсия, аз ҷумла дар узви ҷарроҳишавандаро дар назар дорад. Ин маҳсусан дар ҷароҳии мағзи сар (МС) дар беморони нейрочарроҳӣ дуруст аст, зеро вайроншавии гемодинамикии миңтақавии мағзи сар ба рушди илтиҳоби мағзи сар мусоидат меқунад ва бо ин роҳ гипопоксияи онро ба вуҷуд меорад. [1,2,3,5].

Принципҳои асаосии таъмини анестезиологӣ дар ҳолатҳои нейрочароҳӣ ноил шудан ба анестезияи боэътиҳод ва ба осонӣ идорашавандаро бидуни таъсири манғӣ ба фишори дохилии косахонаи сар (ФДКС), Ҷарёни мағзи сар (МС) ва гемодинамикаи системавӣ, инҷунин эҷоди муҳофизати антигипоксии мағзи сар аз ишемияи маҳалӣ ё умумиро дар бар мегирад. [1,2,4,6,8].

Дар робита ба ин, талаботи асосӣ ба анестезияи “идеалий” дар ҳолатҳои нейрочароҳӣ таҳӣ карда мешавад. Чунин анестетик бояд фишори дохилии косахонаи сар, миқдори хунгардиши мағзи сар ва талаботи оксиген ба онро коҳиш дихад ва таносуби онҳоро дар сатҳи минималӣ нигоҳдорад. Ба авторегулятсияи хунгардиши мағзӣ таъсири минималӣ расонад, гипотензияи шараёниро дар ҳама гуна марҳиљаҳои ҷароҳӣ ба осонӣ идора карда тавонад, таъмини бедоршавии бармаҳал ва барқарор кардани функцияи системаи марказири асабро дар охири амалиёт дошта бошад. [1,2,3,4,6,7].

**Мақсади кор.** Интиҳоби усули оптималии анестезия ва самаранокии он ҳангоми амалиётҳои ҷароҳии маёнаи сар, ки ба паст кардани зуҳуроти фишори дохилии косахонаи сар, нигоҳ доштани нишондиҳандаҳои устувори гемодинамикаи системавӣ, нигоҳ доштани нишондиҳандаҳои оптималии фишори марказии перфузияи мағзи сар, алгезияи кофӣ иҷунин ба бедоршавии бармаҳал мусоидат меқунад.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Дар шӯъбаи эҳёгари калонсолони МДММТ ҶТ «Шифо-

бахш» 38 бемор бо ташхисҳои омосҳои гуноғуни мағзи сар бистарӣ буданд, ки сину соли миёнаашон аз 20 то 60 солро дар бар мегирад тадқиқот ғузаронида шуд. Аз ин онҳо 15 (39,5%) занон ва 23 (60,5%) мардон мебошанд. Давомнокии ҷарроҳӣ аз 2 соат 40 дақика то 3 соат 50 дақика мебошад. Вобаста ба сину сол ва аномнези беморӣ пешдармонӣ бо усули стандартӣ (атропин 0,1% - 0,01 - 0,02 мг/кг, димедрол 1% - 0,5 - 1,0 мг/кг, сибазон 05% - 2,0 мл, промедол 2%- 1,0) 30-40 дақика дар ҳуҷраи бистарӣ амалий карда шуд. Бо мақсади муайян намудани самаранокии таъсири анестезия беморон ба 3 гурӯҳ ҷудо карда шуданд. Гурӯҳи 1-ум 12 (31,5%) бемор, ки анестезия бо маҳлули кетамин (1,5 - 2,0 мг/кг) + оксибутират натрий (20 - 40 мг/кг) + фентанил 4,0 - 6,0 мкг/кг + ардуан (0,6-07 мг/кг) бо нигоҳ доштани нафаси сунъӣ.

Гурӯҳи 2-ум 13 (34,2%) бемор анестезия бо маҳлули тиопентал Na - 1% (5,0 – 7,0 мг/кг) + оксибутират натрий - 20% (20 - 40 мг/кг) + фентанил 4,0 - 6,0 мкг/кг + ардуан (0,6-07 мг/кг) + нафаси сунъӣ.

Гурӯҳи 3-ум 13 (34,2%) бемор, ки анестезия бо маҳлули пропофол (3,0 - 6,0 мг/кг) + оксибутират натрий- 20% (20 - 40 мг/кг) + фентанил 4,0 - 6,0 мкг/кг + ардуан (0,6-07 мг/кг) + бо нигоҳ доштани нафаси сунъӣ ҳар 15-20 дақика пас. Дар рафти ҷароҳӣ ва пас аз он барои самаранокии усули интиҳобқардаи анестезия чунин мониторинги маҷмии усулҳои клиникӣ ғузаронида шуд: ФШ, набз, соатуратсияи оксиген ( $\text{SAO}_2$ ) ва ( $\text{CO}_2$ ).

**Натиҷаҳои кор ва муҳокими он.** Натиҷаи тадқиқотҳо нишон медиҳад: Гурӯҳи аввали анестетикҳо кетамин ва аналогҳои он (калипсол, кетанест) ба ҳисоб меравад. Ба онҳо таъсири вазодилататсияи серебралӣ иҷунин таъсири гипертензияи системавӣ хос мебошад. Бо назардошти қобилияти баланд бардоштани фишори дохилии косахонаи сар (ФДКС), аз ҳисоби фаъолшавии диссоциативии соҳтори системаи марказии асаб, зиёдшавии хунтажинкунии мағзи сар шаҳодат медиҳад, ки сари

вақт қатъяян истифодаи он ҳамчун маводи моноанестезия алалхусус дар беморони ФДКС дошта манъ аст. Дар сурати набудани вайрон-куни авторегуляция хунгардиши мағзӣ инчунин дар якҷоягӣ истифодаи (бензодиазепинҳо, аналгетикҳои наркотикӣ, гипервентиляция) метавонад таъсири ноҳоҳами вазодилататории мағзи сар ва гипертензияи системавиро бартараф кунад.

Тадқиқотҳои гузаронидашуда самаранокии онро исбот мекунанд ва нишон медиҳанд, ки аз ҷониби хуни системавӣ, хунгардиши мағзи сар ва хифзи механизмҳои авторегуляторӣ тағириoti манғӣ, алалхусус пас аз ворид кардани бензодиазепинҳо (сибазон, седуксен) ва гузаронидани гипервентиляция вучуд надорад.

Гурпҳи дуюми доруҳои истифодабурда тиопентал мебошад, ки фишори дохили косахонаи сар ҳангоми истифодаи тиопентал нисбат ба фишори шараёнӣ камтар мешавад, аз ин рӯ фишори серебралию перфузионӣ одатан баланд мешавад. Дору боиси депрессияи аз вояи вобаста ба метаболизми мағзи сар ва гардиши хуни мағзи сар мегардад, то ондаме, ки изолиния дар электроэнцефалограмма пайдо шавад. Ин сатҳ ба 50% кам шудани эҳтиёҷоти метаболикии мағзи сар мувофиқат мекунад ва афзоиши минбаъдаи вояи бо боздории иловагии мубодилаи моддаҳо ҳамроҳӣ намекунад. Тиопентал танҳо дар минтақаҳои хунтъминшудаи мағзи сар вазоконстриксияро ба вучуд меорад, зоро дар минтақаҳои ишемия рагҳо ба қадри имкон васеъ ва дар ҳолати фалачи вазомоторӣ қарор доранд. Ин таъсир ба афзоиши гардиши хуни минтақавии мағзи сар дар минтақаҳои ишемия (феномени Робин Гуд) вобаста аст.

Гурпҳи сеюми доруҳо аз пропофол иборат аст. ҳангоми анестезияи дохили варидии то-

талӣ, ҷузъи гипнотикӣ бештар бо аnestетикҳо (пропофол) таъмин карда мешавад. Пропофол инчунин яке аз доруҳои самараноки пасткунандай фишори дохилии косахонаи сар мебошад. Бо ин мақсад онро бо суръати 4-12 мкг/кг/соат ворид мекунанд. Таъсири цереброваскулярий дорад, ки ба барбитуратҳо монанд аст. Аммо, таъсири боъзтимоди нейропротективии пропофол пас аз ишемияи мағзи сар нишон дода нашудааст. Дору фишори дохили косахонаи сар ва гардиши мағзи сарро қоҳиш медиҳад. Депрессияи гемодинамика, фишори серебралию перфузионии мағзи сарро нисбат ба барбитуратҳо камтар мекунад. Метавонад дилбехузурӣ ва қайкуниро пас аз ҷарроҳӣ қоҳиш дидад.

**Хулюса.** Истифодаи маҳлули кетамин дар ҷароҳии мағзи сар бо назардошти қобилияти баланд бардоштани фишори дохилии косахонаи сар (ФДКС), ҳамчун маводи моноанестезия қобили қабул нест, аммо дар якҷоягӣ бо истифодаи (бензодиазепинҳо, аналгетикҳои наркотикӣ ва гипервентиляция) метавонад таъсири ноҳоҳами вазодилататории мағзи сар ва гипертензияи системавиро бартараф кунад.

Тиопентал Na фишори дохили косахонаи сарро нисбат ба фишори шараёнӣ камтар карда фишори серебралию перфузиониро одатан баланд мекунад, ки боиси пастшавии фишори дохили косахонаи майна мегардад. Ичунин ба метаболизми мағзи сар таъсири ноҳоҳам намерасонад.

Таъсири пропофол бо барбитуратҳо шабоҳат дошта истифодаи он дар рафти ҷароҳии мағзи сар аз руи вояи 4-12 мкг/кг/соат самаранок мебошад. Зоро ин фишори дохилии косахонаи сарро паст намуда дар раванди мубодилаи моддаҳо таъсири ноҳоҳам намерасонад.

### Адабиёт

1. Перепелица С.А., Долгих В.Т., Кузовлев А.Н. Анестезиология и реаниматология. Боль и обезболивание. 2022г.
2. Морган Дж.Э. Клиническая анестезиология. 4-издание «Бином», 2022г.
3. Сумин С.А., Шаповалов К.Г. Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия. 2-е издание.2021г.
4. Ахмедов Да.А., Шамсзода Х.А., Давлатов Б.Х., Нуров А.П., Особенности обезболивания сопутствующих заболеваний. Учебное пособие. Душанбе. 2018. – 99с.
5. Крылов В.В. Нейрореаниматология. Практическое руководство / В.В. Крылов, С.С. Петриков, Г.Р. Рамазанов, А.А. Соловьев // Библиотека врача – специалиста. 2-е изд. Перераб. и доп. -М.: ГЭОТАР Медиа, 2016. 171с.

6. Овочкина А.М. «Анестезиология и интенсивная терапия» /Под ред. А.М.Овочкина. – М.: Изд. «Бином», 2011. 408с
7. Барах П.Д., Куллен Б.Ф., Стеллинг Р.К. Клиническая анестезиология. 2007г.
8. Буняян А.А., Буров Н.Е., Гологорский В.А. Руководство по анестезиологии. 1994

## ВЫБОР МЕТОДА АНЕСТЕЗИИ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ НА ГОЛОВНОМ МОЗГЕ

**Давлатзода Б.Х., Сафоев С.А., Файзалиев Н.Ф.**

Кафедра анестезиологии и реаниматологии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино

**Резюме.** В отделении взрослых анестезиологии и реанимации ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» зарегистрировано 38 пациентов с диагнозом различных опухолей головного мозга, средней возраст которых составляет от 20 до 60 лет. Из них 15 (39,5%) женщин и 23 (60,5%) мужчин. С целью изучения эффективности анестезии и их воздействия на мозг,

нами были использованы в ходе операции 3 анестезиологические номенклатуры. В ходе процедуры и после неё для эффективности селективного метода анестезии проводился такой мониторинг комплекса клинических методов: АД, пульс, почасовой ( $SaO_2$ ) и ( $CO_2$ ).

**Ключевые слова:** анестезия, магзи сар, кетамин, тиопентал натрий, пропофол.

## CHOOSING THE METHOD OF ANESTHESI DURING BRAIN SURGERY

*Davlatzoda B. Kh., Safoev S.A., Fayzaliev N.F.*

Department of anesthesiology and resuscitation of the SEI «ATSMU»

**Summaru.** 38 patient diagnosed with various brain tumors, whose average age ranges from 20 to 60 years, were registered in the Department of Adult Intensive Care and intensive care of the State Medical Center of the Republic of Tajikistan «Shifobakhsh». Of these, 15 (39,5%) are women and 23 (60,5%) are men. In order to study the effectiveness of anesthesia and their effects on the

brain, we used 3 anesthetic nomenclatures during the operation. During the procedure and after it, for the effectiveness of the selective method of anesthesia, such monitoring of a complex of clinical methods was carried out: blood pressure, pulse, hourly oxygenation ( $SO_2$ ) and ( $CO_2$ ).

**Key words:** Anesthesia, brain surgery, ketamine, thiopental sodium, propofol.

**Давлатзода Бахриддин** – н.и.т., дотсент, мудири кафедраи анестезиология ва реаниматологияи МДТ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино. [b-davlatov@bk.ru](mailto:b-davlatov@bk.ru) Тел. 931.02.02.86

**Сафоев Саъди Абдугафорович** - ассистенти кафедраи анестезиология ва реаниматологияи МДТ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино. Тел.888.858.859

**Файзалиев Навruz Файзалиевич** - ассистенти кафедраи анестезиология ва реаниматологияи МДТ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино. Тел.933040494

**Давлатзода Бахриддин** – к.м.н., доцент, зав.кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино. [b-davlatov@bk.ru](mailto:b-davlatov@bk.ru) Тел. 931.02.02.86

**Сафоев Саади** - ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино. Тел.888.858.859

**Файзалиев Навruz Файзалиевич** - ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино. Тел.933040494

**Bakhriddin Davlatzoda** - PhD., Head of the Department of Anesthesiology and Reanimatology, SEI «ATSMU». [b-davlatov@bk.ru](mailto:b-davlatov@bk.ru) 931-02-02-86

**Saadi Safoev** -assistant of the Department of Anesthesiology and Reanimatology, SEI «ATSMU».888.858.859

**Navruz Fayzaliev** - assistant of the Department of Anesthesiology and Reanimatology, SEI «ATSMU» Тел.933040494

## БЕМОРИХОИ ДАРУНӢ

### МОНИТОРИНГИ ХУСУСИЯТҲОИ КЛИНИКИИ БЕМОРИХОИ СИСТЕМАИ ДИЛУ РАГХО ДАР МАВРИДИ БАРТАРАФКУНАНДАГОНИ ОҚИБАТҲОИ САДАМАИ САБ-И ЧЕРНОБИЛ ДАР МУҲЛАТИ ДУР

Меҳмонов П.Х., Юсупова М.Х., Бобохочаева З.Б.

Кафедраи бемориҳои дарунии № 1-и МДТ “ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино”.

Хусусиятҳои эпидемиологӣ ва клиникии бемориҳои асосии дилу рагҳо – фишорбalandии шарёнӣ (ФШ), шаклҳои атеросклерозӣ ва микрорагии бемории ишемии дил (БИД) ва оқибатҳои онҳоро дар бартарафкунандагони оқибатҳои садама (БОС) зимни стансияи атомию барқии Чернобил (САБЧ) тибқи маълумотҳои маркази чумхуриявии клиникии бемориҳои касбии муониаи кардиологӣ ва назорати преспективии 36-солаи амрози ошкоргардида баррасӣ карда шуд.

Калимаҳоикалидӣ: бартарафкунандагони оқибатҳои садамаи Чернобил, фишорбalandии шарёнӣ, бемории атеросклерозии иклилий ва микрорагӣ, оқибатҳо.

**Муҳиммият.** Аз садама дар стансияи атомию барқии Чернобил (САБЧ) чоряк аср сипарӣ гардидааст. Ин ҳодиса собиқаи беназир дошта, дар шабакаи умумисоматикӣ зарурати расонидани ёрии амбулаторӣ ба одамоне, ки бо шуозании ионишуда (ШИ) робита доштанд, инчунин аз нуқтаи назари экспертизаи тиббӣ-судӣ талаботи арзёбии ҳолати солимии онҳоро ба миён овард. Муҳаққиқон бар онанд, ки беморшавӣ ва фавтнокӣ аз амрози дилу рагҳо дар иштирокчиёни пасазсадамавии САБЧ ба монанди сатҳи полиморбиднокӣ (яъне бемориҳои якҷояи системаи дилу рагҳо (СДР) ва дигар узву системаҳо) дар синни қобилияти корӣ қиёсан ба нишондиҳандаҳои популятсионӣ сахехан зиёд аст. Мақолаҳои бешумор аз хусуси дараҷаи баланди пахншавии фишорбalandии шарёнӣ (ФШ), бемории ишемии дил (БИД) ва ма“зи сар (БИМС) ё инхироф дар нишондиҳандаи функционалии СДР (хусусиятҳои та“йироти электрокардиограмма, басомад ва навъи халалёбии назми дил, инчунин маълумотҳои ТУС-и дилу рагҳо тасдиқи гуфтаҳои мост [6, 9—11]. Диққатҷ-

албкунанда аст, ки маводҳои гирдомада асосан маълумотҳои эпидемиологиро аз хусуси шаклҳои нисбатан бештар ташхисшаванда инъикос менамояд. Дар баъзеионҳопаҳншавии омилҳои анъанавии хатар ОҲ, бар шумули ҳолати эмотсионалии бартарафкунандагони оқибатҳои садама (БОС) низ таҳлил шудааст [2]. Дар нисбати вояи “кам”-и ШИ назари устувор ба миён омадааст: таъсири радиатсионии ҳаммонанд боиси амроzi шадиди шуой намегардад, пас барои организми одам бехатар буда, аниқтараш дорои таъсири гормезисӣ мебошад [1, 4, 12, 13]. Зимни адабиёти мусоир таҳқиқот аз хусуси оқибатҳои имконпазири патофизиологӣ ва патоморфологии ШИ ба вояи кам ба СДР дар шароити табиии онтогенези организми одам ва робитаи мураккаби он бо муҳити атроф амалан ба назар намерасад. Ҳалли чунин вазифаҳо метавонад ба мониторинги дарозмуҳлати клиникии ҳолати системаи дилу рагҳои БОС ба САБЧ ё когорти шабеҳи ба таъсири вояи “ккам”-и ШИ мубталошуда мусоидат мекунад. Аммо чунин корҳо бо истифодаи усулҳои маълумотнокиаш баланд ва сахехи ССД дар шароити клиникӣ, назорати инкишофи ҳолати минбаъдаи он, хусусияти оқибатҳо бо муқоисаи маълумотҳои ҳосилшуда дар натиҷаи омпзиши таҷрибавии таъсири вояи “кам”-и радиатсия дар сатҳи ҳуҷайравӣ-молекулярӣ дар адабиёти дастрас ба назар нарасид.

**Мақсади таҳқиқ.** Таҳлил намудани хусусият ва маҳсусиятҳои ҷараёни клиникии бемориҳои асосии дилу рагҳо дар БОС тили 36 сол, ки байди садама дар САБ Чернобил ба вуқӯъ пайвастаанд.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқ.** Таҳлили когорти дурнамои клиникӣ-эпидемиологӣ тили 28 сол – аз соли 1994 то 2022 ба амал оварда

шудааст. Дар оянда шеваи муқоисавии клиникӣ-таҳлилӣ ба кор бурда шуд: маълумотҳои клиникии БОС дар раванди эволюсияи табӣ бо натиҷаи таҳқиқоти таҷрибии  *invitro* муқоиса карда шуд. Ҳамагӣ дар маркази клиникии чумхуриявии bemoriҳои касбӣ 708 БОС ба САБЧ, ки аз муоинаи аввалин 339 нафар гузаштанд. Синни миёна  $53,6 \pm 8,1$  солро ташкил медод. Ҳангоми муоинаи аввалий (солҳои 1994—1999) дар баробари таҳқиқоти стандартӣ, ки Ҷамъияти умумироссиягии илмии кардиологҳо (ҶУИК) барои bemorони соҳаи кардиология тасдиқ намудааст. Ҳолати перфузияи миокардиалий тавассути ссингографияи миокард бо  $^{199}\text{Tl}$ -хlorид арзёбӣ гардид; даражаи калсинози шарёни иклилӣ — денситометрияи калсии иклилӣ. ТУС-и дил (арзёбии гемодинамикаи доҳили дил) ва рагҳои канорӣ (мавҷудияти дигаргуниҳои атеросклерозӣ ва ҳолати ҷараёни магистралии хун) амалӣ карда шуд. Ишондиҳандаҳои танзими гормонии метаболизми энергетикӣ (сатҳи глюкоза, инсулин, кортизол, соматотропин, гормонҳои тиреоидӣ) ва ҳолати

мубодилаи карбогидратҳо арзёбӣ гардид. Тестикунонӣи психологӣ ба воситаи СМОЛ бо машварати баъдинаи психотерапевт барои арзёбии ҳолати психоэмотсионалӣ баҳугузорӣ карда шуд: басомад, хусусият ва зуҳуроти ихтилолоти эмотсионалӣ. Илова бар ин, паҳншавии омилҳои бештар дучоршавандаи конвенсиалий (сигоркашӣ, ҷарбандӣ, ҳалалёбии таҳаммулпазирӣ ба глюкоза, гиперхолестеринемия), конститутсионалӣ-генетикӣ ва касбии хатар таҳлил карда шуданд. Натиҷаҳо бо усули омори та“йирёбанда бо истифодаи аз барномаи Statistica 6.0 for Windows бозбинӣ шуданд. Коэфіціенти  $p < 0,05$  барои саҳеҳият ба кор бурда шуд.

**Натиҷаҳои мониторинги клиникӣ:** Таҳлили панҷсолаи bemorшавӣ нишон дод, ки соҳтори амрози дилу рагҳо дар байни БОС ба САБЧ ба таври кофӣ якхела ҳифз шуда, ФШ, шакли атеросклерозӣ (ШАС) ва миорорагӣ (ШМР)-и БИД дар бар мегирифт. Аммо дар давраҳои гуногуни вакт таносуби нозологияи ошкоршуда тадриҷан дигаргун мешуд (ҷадвали 1).

#### Ҷадвали 1.- Динамикаи bemorҳои асосии дилу рагҳо дар бартарафқунандагони оқибатҳои садама дар САБЧ

Нишондиҳанда	1994-1999		2000-2005		2006-2011		2012-2017		2018-2022		Ҳамагӣ	
	мутл:	%										
Ҳамагӣ bemorон	44	100	58	100	66	100	78	100	93	100	339	100
ФШ хамроҳ	28	63,6	42	72,4	51	77,2	62	79,5	78	83,8	261	77,0
ШМРБИД	19	43,2	15	25,8	19	28,7	25	32,0	31	33,3	109	32,2
ШАСБИД	26	59,0	34	58,6	45	68,1	58	74,3	66	71,0	229	67,6
Син	$46,6 \pm 4,1$		$50,1 \pm 6,4$		$53,3 \pm 6,8$		$55,6 \pm 4,4$		$56,6 \pm 3,6$		$52,1 \pm 7,5$	

Басомади баланди паҳншавии ФШ, ки дар 77,0%-и муоинашудагони статсионари БОС-таҳхис гардид, пеш аз ҳама таваҷҷӯҳ ҷал намуд. Ин ҳолат дар маҷмуъ чунинҳоро, ки дар тамоми гурӯҳҳои БОС-и Душанбе мӯкаррар шудааст, тақорор намуд аммо нишондиҳандаҳо 1,5 – 2 маротиба дар сатҳи популатсионӣ дар ҶТ дар маҷмуъ, хусусан дар соқинони ноҳияҳои тобеъ зиёдтар буд (38%). Таҳлили ретроспективии анамнези bemorӣ мӯкаррар намуд, ки дар аксари иштирокчиёни БОС ФШ баъди аз 4,0 то 15,1 соли корҳои баъдисадамавии САБЧ намоён гардид, ки ба

маълумотҳои адабиёт мувофиқат менамуд. Дар 79,4%-и БОС-и дар статсионар муоинашудагон ФШ дар марҳалаҳо II—III паҳншудаи bemorӣ таҳхис карда шуд, зеро аксаран бесимптом ҷараён мегирифт. Дар 67,2%-и онҳо барои ташаккулёбии БИД ва bemории ма“зисариву рагӣ (БМР) замина ба ҳисоб мегравафт, ки баробари оизаҳои онҳост. Нишондиҳои атеросклерози рагҳои иклилӣ ва канорӣ дар ашҳоси гирифтор ба ФШ ба ҳисоби миёна баъд ( $15,7 \pm 6,8$  сол) аз аввалин бақайдгирии клиникии фишорбаландии шарёни таҳхис карда шуд. Шакли атеросклерозии БИД дар маҷмуъ зимни 48,6%-и БОС (77 одам, синни миёна  $50,2 \pm 7,4$  сол) тасдиқ карда шуд. Дар

давраи мониторингтэйдоди ходисаҳо бо тасдики ШАС БИД аз число случаев с подтвержденнои АСФ ИБС аз 59,0% (солҳои 1994—1999) то 71,0% (солҳои 2018—2022) афзуд. Синни БОС аз 40 то 63 сол (ба ҳисоби миёна  $52,2 \pm 7,1$  сол)-ро ташкил медод. ОИМ в этой подгруппе перенесли 28,5% ЛПА в среднем возрасте ( $49,8 \pm 6,5$ ) года. Дар мавриди 87,0%-и муоинашудаҳо атеросклерози шарёни иклий бо тангшавии атеросклерозии рагҳои канорӣ (брахиотсефалий, шарёнҳои гурда, рагҳои андомҳои поёнӣ) якҷоя шудааст. Шакли микрорагии БИД дар тамоми давраи мониторинг ҳангоми 69 одам ташхис карда шуд. Шарҳи муфассали зуҳуроти клиникии охирин, бар шумули ҳолати сохторӣ-функционалии рагҳои миокард ва канорӣ, нишондиҳандаи функционалии СДР, хусусиятҳои танзими метаболизми энергетикий, механизмҳои имконпазири марги муфочои иклий дар моколоти пештар нашршуда оварда шудааст [7, 8]. Ҳамзамон бо ҳамон сабабҳои пайдошавии ШМР-и БИД (ба монанди патогенези он) дар марҳалаи омзиши қарор дорад ва эҳтимол полиэтиологӣ бошад. Қайд кардан зарураст, ки дигаргуниҳои сохторӣба монанди дар рагҳои зинаи микрорадиши маҷрои рагӣ ошкоргардида, дар рагҳои канорӣ низ (муовики-биоптатималофаипстӣ-мушакӣ) зоҳир шудааст. Ин нукта аз системанокии раванди амсиласозии маҷрои реамсилашуда дар гурӯҳҳои муоинашуда далолат менамояд, ки муҳакқиқони дигар низ тасдиқ гардидааст. Шакли микрорагии БИД аҳамияти дигар низ дорад ва барои он ки дар 19 нафар аз 44 бартараф-кунандагоне, ки солҳои 1994-1999 муоина шудаанд, динамикаву оқибатҳои про муддати 15 соли баъдина имконпазир гардид. Қайд

кардан зарур аст, ки дар дараи муоинаи аввалий тэйдоди максималии ашҳоси мубтало ба ШМР (74 %) дар синни аз 30 то 49-сола (ба ҳисоби миёна  $41,7 \pm 3,5$ -сола) қарор доранд (чадвали 2). Зимни муоинаи проспективӣ муқаррар гардид, ки дар 9 (11,1%) нафар аз онҳо ОИМ инкишоф ёфт, зимнан 8 нафар аз ин шумор бо сабаби марги муфочои иклий (ММИ) фавтиданд. Дар мавриди 7,5% аз тэйдоди умумии беморони гирифтор ба КМСБ гоҳ-гоҳ пароксизм ё шакли доимии фибриллятсияи пешдилба қайд гирифта шудааст, ки даҳолати аритмолог ва насб кардани ронандай сунъии назмро талаб менамояд. Далеле мавриди тааҷҷӯҳ аст, ки дар 5 (9,4%) бемори мубтало ба ШМГ-и иллатнокшавии рагҳо ва сатҳи мӯтадили ФШ сактаи ма“зӣ (СМ) инкишоф меёбад, дар ҳоле ки дар ашҳоси гирифтори ФШ-и мунтазам муолиҷакунандаву дар назди кардиолог назорат мекунанд чунин ҳолатҳо ошкор нагардид. Қайд кардан зарур аст, ки оқибатҳои ногузир (ММИ, СМ, ОИМ) дар мавриди бемороне, ки аз ҳамкорӣ бо табиб даст кашидаанд ва (ё) муолиҷаи патогенезӣ қабул накарданд. Ҳангоми муоина солҳои 2004—2008 коҳиш ёфтани басомади зоҳиршавии ШМР БИД мушоҳида гардид, дар ҳоле ки атеросклерози тангкунандай КА тайи ин давра зимни 47,2% муоинашудаҳо тасдиқ гардид. Дигаршавии ин таносуб ба туфайли боло рафтани сифати диспансеризатсия ва ташхис, инчунин эҳтимол дар натиҷаи раванди атеросклерозии КА дар мавриди беморони мубтало ба зуҳуроти фавтноки ШМР-и бемории иклилии дил ба амал омад, ки он ҳангоми муоинаи аввалин ошкор гардид. Маълумотҳои муоинаи такрорӣ бо истифода аз КАГ ва (ё) арзёбии микдори калсии иклий

Нишондиҳандаҳо	АСФ БИД		МСФ БИД	
	Ҳамагӣ ҳодисаҳо	ИМ	Ҳамагӣ ҳодисаҳо	ИМ
Ҳамагӣ беморон	109	32(29,4%)	229	28(12,2%)
Син	$50,1 \pm 6,4$	$53,3 \pm 6,8$	$55,6 \pm 4,4$	$56,6 \pm 3,6$
ФШ ҳамроҳ	90(82,6%)	22(20,2%)	89(38,9%)	12(5,2)
Гурӯҳҳои синнусолӣ	Клиническая манифестация ИБС	Развитие острого ИМ	Клиническая манифестация ИБС	Развитие острого ИМ
То 30-сола	-	-	-	-
30-39-сола	6(5,5%)	-	30(13,1%)	6(21,4%)
40-49-сола	54(49,5%)	21(65,6%)	91(39,7%)	12(42,9%)
50-59-сола	51(46,9%)	27(84,4%)	32(14,0%)	9(32,1%)
Аз 60-сола боло	14(12,8%)	6(18,8%)	16(7,0%)	-

дар КА ба воситай томографияи спиралии комютерӣ аз он далолат менамояд.

Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки тайи давраи гузаштаи дар мавриди 10 (37%) нафар аз 27 кас нишонаҳои атеросклерози тангкунанда ва (ё) калсинози шарёни иклилий пайдо шуданд. Зимнан атеросклерози шарёнҳои канорӣ дар ин давраимониторинг дар ҳар ду гурӯҳ тақрибан бо басомади якхелайШМР ва ШАС-и БИД (мутаносибан 75,0 ва 87,0%;  $p > 0,05$ ) зоҳир шуд, ки аз рپии дараҷаи тангшавии шарёнҳои брахиотсифалий ва рагҳои андомҳои поён ҳамагӣ бо ифодаи ададӣ фарқ мекарданд.

**Хулоса.** Мувофиқи натиҷаҳои таҳлилшуда чунин бармеояд, ки якҷоя бо як қатор омилҳои муосири техногенӣ ва маишши таъсиррасон ба ШИ бо вояи “кам” таъсири мӯтадили “айрихосаи иллатрасон ба ССД мерасонад. Басомади баланди инкишофи ФШ, ки дар байни БОС баъди 1,4-15,2 соли баргаштан аз Чернобил ба 70 % расидааст, афзalan дар ҷавонӣ пайдо шудааст. Дар синни 30–49-солагӣ (синни миёна  $41,7 \pm 3,5$  сола) — баъд аз 9—13-соли корҳои пасазсадамавӣ дар 58,9% иштирокчиёни БОС дар САБЧ аввалин симптомҳои клиникии ШМР-и БИД ошкор шуд. Басомади баланд ва ФШ-и пештар пайдошударо низ эҳтимол ба зуҳуроти маҳсуси оқибатҳои таъсири ШИ ба вояи “кам” шомил кардан мумкин аст. Дар ҳолати шароити номусоиди умр ва мавҷуд на будани муолиҷаи патогенезӣ зимни 40 %-и ҳолатҳо ин ҳолати клиникӣ бо оризаҳо дар шакли сактаи дил, инсулти ма“зи сар ва (ё) марғи муфочои дил анҷом ёфт. Басомад ва хусуси-

яти инкишофи оризаҳо (дар шакли ШИ, инсулти ма“зи сар, ва тромбози шарёнҳои канорӣ) вобаста ба шаклҳои БИД бо син ҳамбастагӣ дошт. Ҳангоми ШМР-и БИД қиёсан ба ШАС-и БИД сактаи дил дар синни нисбатан ҷавонтар инкишоф ёфт, хусусан дар синни 30–49 сола ( $p < 0,05$ ), дар ҳоле ки басомади оризаҳои тромбозӣ (инсулти ма“исарӣ, тромбози шарёни канорӣ), ки аз 50-солагӣ ба афзоиш ёфтанд о“оз намуд. Дар ҳоле ки дар аксари бартарафкунандагони мубтало ба ШМР-и БИД-и муқарраршуда (62,7%) ҳангоми муолиҷаи мунтазам ва рияои тавсияҳои табиб баъди 25 соли робита бо ШИ ҳолати функционалий ва сифати умр қаноатбахш ҳифз шудааст. Зимнан шарёнҳои иклилии субэпикардиалий солим боқӣ мондаанд. Дар синни аз 40 то 49-сола ҳангоми 78,0%-и муоинашудаҳо нишонаҳои атеросклерози канории системавӣ (тибқи маълумоти ТУС-и рагҳо) ва зимни 37,0% беморони гирифтор ба ШМР-и БИД атеросклерози КАпайдо шудаанд. Дар хусусияти динамикаи минбаъдаи та“йиротҳои микрорагӣ, ки аз ҷониби ССД муқаррар шудааст, тарзи зист ва муносабати одами беморшуда ба сиҳатии худ нақши муҳим дошт. Ҳамин тавр, даст кашидан аз сигоркашӣ, имкониятҳои комилан мувофиқ ва танзими таҳмили ҷисмонӣ, коҳиш ёфтани сатҳи изтироб, ҳуддорӣ кардан машрутоти зиёд, кортаъминкунии оқилона якҷоя (дар золати пайдо шудани зарурат) бо муолиҷаи саривактӣ ва комилан мувофиқи доруии патогенезӣ барои ин беморон пешгӣй мусоид буд.

### Адабиёт

- Гуськова А.К. Радиационная медицина и ее значимость в научно-практической деятельности интерниста // Клинич. медицина. 2006. № 2. С. 4—7.
- Исаева Н.А., Торубаров Ф.С. Тревожно-депрессивные расстройства у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в отдаленный период: лечение методом биологической обратной связи // Мед. радиол. и радиац. безопасность. 2009. Т. 54, № 4. С. 42—46.
- Кабашева Н.Я., Окладникова Н.Д., Мамакова О.В. Причины летальных исходов и морфологическая характеристика сердечно-сосудистой системы в отдаленном периоде после хронического облучения // Кардиология. 2000. № 11. С. 78.
- Котеров А.Н. Молекулярно-клеточные закономерности, обуславливающие эффекты малых доз ионизирующего излучения // Мед. радиол. и радиац. безопасность. 2000. Т. 45, № 5. С. 5—20.
- Котеров А.Н. Размышления участника симпозиума по поводу III Международного симпозиума «Хроническое радиационное воздействие: медико-биологические эффекты» // Мед.

- радиол. и радиац. безопасность. 2006. Т. 51, № 2. С. 24—30.
6. Поровский Я.В., Домникова Р.С., Тетенев Ф.Ф. Состояние периферической крови и костно-мозгового кроветворения у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проживающих в Томской области // Здравоохранение РФ. 2006. № 6. С. 51—54.
7. Телкова И.Л., Крылов А.Л., Гольцов С.Г. и др. Гиперинсулинемия при микрососудистом поражении коронарных артерий как возможный диагностический критерий ишемической дисфункции миокарда // Клинич. медицина. 2005. № 6. С. 43—47.
8. Телкова И.Л., Фадеев М.В., Кондратьев М.Ю., Тепляков А.Т. Особенности течения острого инфаркта миокарда у больного с микрососудистым поражением коронарных артерий // Вестн. аритмологии. 2007. № 47. С. 64—67.
9. Теплякова О.В., Бродовская Т.О. Результаты оценки отдаленного воздействия ионизирующего излучения на течение гипертонической болезни и эндотелиальную дисфункцию у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС // Бюл. НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. 2009. Т. 10, № 4. С. 68—76.
10. Шаляпина А.В. Структура и динамика развития сердечно-сосудистых заболеваний у лиц, перенесших острую лучевую болезнь, и ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС // Мед. радиол. и радиац. безопасность. 2007. Т. 52, № 6. С. 21—28.
11. Шикалов В.Ф., Усатый А.Ф., Сивинцев Ю.В. и др. Анализ медико-биологических последствий аварии на Чернобыльской АЭС для участников ЛПА — сотрудников Российского научного центра «Курчатовский институт» // Мед. радиол. и радиац. безопасность. 2002. Т. 47, № 3. С. 23—33. 12. Яворовски З., Струпчевски А. Дилеммы Чернобыльского форума // Мед. радиол. и радиац. безопасность. 2006. Т. 51, № 2. С. 12—15. 13. Яргин С.В. Преувеличенная оценка медицинских последствий повышения радиационного фона // Мед. радиол. и радиац. безопасность. 2008. Т. 53, № 3. С. 17—22.

## КЛИНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ.

Мехмонов П.Х., Юсупова М.Х.. Бобохочаева З.Б.

Кафедры внутренних болезней №1, ГОУ « ТГМУ им. Абуали ибни Сино»

Рассмотрены особенности эпидемиологии и клиники основных сердечно-сосудистых заболеваний — артериальной гипертензии (АГ), атеросклеротической и микрососудистой форм ишемической болезни сердца (ИБС) и их исходов у ликвидаторов последствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) по данным

республиканского клинического центра профессиональных болезней кардиологического обследования и проспективного 36-летнего наблюдения выявленной патологии.

**Ключевые слова:** ликвидаторы последствий чернобыльской аварии, артериальная гипертензия, коронарная атеросклеротическая и микрососудистая болезнь, исходы.

## CLINICAL MONITORING OF THE FEATURES OF THE PATHOLOGY OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN THE LIQUIDATORS OF THE CONSEQUENCES OF THE ACCIDENT AT THE CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT IN THE LONG TERM.

Mekhmonov P.H., Yusupova M.Kh., Bobokhaeva Z.B.

Department of Internal Diseases No. 1 of the SEI “TSMU named after Abuali ibn Sino”.

**Summary:**Peculiarities of the epidemiology and clinic of the main cardiovascular diseases — arterial hypertension (AH), atherosclerotic and microvascular forms of coronary heart

disease (CHD) and their outcomes in the liquidators of the consequences of the accident at the Chernobyl nuclear power plant (ChNPP) are considered according to the data of the Republican Clinical Center for Professional cardiological examination and

prospective 36-year follow-up of the identified pathology.

**Keywords:**liquidators of the consequences of the Chernobyl accident, arterial hypertension, coronary atherosclerotic and microvascular disease, outcomes.

**Юсупова Манзура Хамзаалиевна-** н.и.т., муаллими калони кафедраи бемориҳои адруни №1, МДТ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», тел. 918733310.

**Мехмонов Примкул Ҳазратқулович-** н.и.т., дотсенти кафедраи бемориҳои даруни №1, МДТ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», тел 900889168 Бобоходжаева Замира Бадридиновна –старший преподаватель кафедры внутренних болезней №1, ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» тел. - 918672737

**Юсупова Манзура Хамзаалиевна** – к.м.н., старший преподаватель кафедры внутренних болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», тел. - 918733310

**Бобоҳоҷаева Замира Бадридиновна** – муаллими калони кафедраи бемориҳои даруни №1, МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино» тел.- 918672737

**Yusupova Manzura Khamzaalievna** - Candidate of Medical Sciences, Senior lecturer of the Department of Internal Diseases No. 1 of the State Educational Institution “ATSMU”, tel.- 918733310

**Primkul Hazratkulovich Mekhmonov**-Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Internal Diseases No. 1 of the Avicena State Medical University, tel. - 900889168

**Bobokhodzhaeva Zamira Badridinovna** – Senior Lecturer of the Department of Internal Diseases No.1 of the State Educational Institution «ATSMU» tel. - 918672737

## ИСТИФОДАИ ВАРЗИШИ МУОЛИЧАВӢ ВА ОББОЗИИ МУОЛИЧАВӢ ҲАНГОМИ ИХТИЛОЛҲОИ АНДОМИ КӮДАКОНИ СИННУ СОЛИ МАКТАБӢ

**Фаттоева Н.В., Алиева Е.Г.**

Кафедраи бемориҳои даруни № 1 МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино», ш.  
Душанбе, Тоҷикистон

**Муҳиммият.** Дар даҳсолаҳои охри асри XX, дар давраи инқилоби илмӣ - техникиӣ, шароит ва худи протсесси меҳнат ба қуллӣ тафйир ёфтааст. Автоматикунонии истеҳсолот, рушди нақлиёт, беҳтар гаштани шароити ҳаёт боиси кам шудани фаъолнокии ҳаракати бештари одамон гаштаанд. Дар байни сабабҳое, ки ихтилоли андом ва инкишофи инфириодии кӯдаконро ба вуҷуд меоранд, омилҳои гуногуни муҳити атрофро номбар мекунанд. Сабаби нисбатан паҳншудай ихтилоли андом нокифоя будани фаъолнокии ҳаракат ва гиподинамия ба ҳисоб мераванд, ки дар натиҷа ба номукамал инкишоф кардани дастгоҳи бандаку мушакҳо мегарданд: сустии мушакҳои ба-

дан, пушт ва пресси шикам.

Ихтилоли андоми кӯдакон ин тафйироти физиологии мавқеи сутунмуҳра мебошад, ки дар асари тафйироти соҳторӣ ва функционалии дастгоҳи такяву ҳаракат рӯҳ до-даанд. Ихтилоли андоми кӯдакон метавонад, ки дар шакли қомати ҳамида, номутаносибии сутунмуҳра, дарди қафаси сина ва ё пушт, дарди сар, синдроми астеновегетативӣ зохир мегардад.

Ихтилоли андом дар 2,1 %-и кӯдакони синну соли барвақти кӯдакӣ; дар 15-17 %-и кӯдакони синну соли томкатаӣ; дар 33%-и хонандагони мактабҳои миёна ва дар 67 %-и хонандагони синфҳои болоии мактаб ба мушоҳида мерасад. Дар сурати сари вақт

анҷом додани чорабиниҳои солимгардонӣ ихтилиоли андоми кӯдаконро бартараф кардан мумкин аст, аммо дар ҳолатҳои кӯхна шудан метавонад, ки боиси пайдо шудани маҳдудшавии ҳаракати қафаси сина ва диафрагма, суст шудани функцияи амортизатории сутунмуҳра, ихтилиоли фаъолияти нафаскашӣ, системаҳои дилу рагҳо ва системаи марказии асаб гардад. Ихтилиоли андоми кӯдакон метавонад, ки пешсози бемориҳое ба монанди бемориҳои дастгоҳи тақиҷу ҳаракат, мисли сколиоз, остеохондроз, чурраи байни муҳраҳо бошад. Маҳз аз ҳамин сабаб пешгирий кардани ихтилиолҳои андом дар кӯдакон барои педиатрии муосир проблемаи мубрам махсуб мешавад.

Нуқсонҳои андом дар кӯдакон метавонад, ки модарзодӣ ва ё пайдошууда (иктисобӣ) бошад. . Ихтилиолҳои модарзодӣ бо ихтилиолҳои дохилибатни ташаккулӯбии сутунмуҳра иртибот доранд. Ихтилиолҳои пайдошууда дар 90-95%-и ҳолатҳо, ки андоми астеникӣ доранд, ба мушоҳида мерасанд. Сабабҳои бевосита, ки ба ихтилиоли андом дар кӯдакон мешаванд, мумкин аст, ки шароити номатлуби иҷтимоӣ-бехдоштӣ бошад: фаъолнокии нокифояи ҳаракатӣ (гипокинезия), мувофиқат накардани мебели дарсӣ (мизу курсӣ) ба қади кӯдак ва ба қадри зарурӣ равшаниӣ надоштани ҷойи корӣ, дар ҳамн як тараф доимо бардоштани портфел ва ғайра. Хама омилҳои зикршуда барои фикратсияи тӯлонии нодурусти вазъият ва ташаккул ёфтани ҳамоҳангсозии малакаҳои патологоии бадан мусоидат мекунанд.

Дараҷаи ихтилиоли андоми кӯдакон метавонад гуногун бошад. Дар дараҷаи I тағијроти ноҷизи андом дида мешавад, ки бо роҳи мақсаднок мутамарказ соҳтани таваҷҷуҳи кӯдак бартараф карданаш мумкин аст. Дар дараҷаи II-и ихтилиоли андоми кӯдакон деформатсияи возеҳ дида мешавад, ки метавон бо ёрии кам кардани сарбории вазъи горизонталии сутунмуҳра ва ё оvezon кардани кӯдак аз зери бағалаш бартараф карда шавад. Дар дараҷаи III –и ихтилиоли андоми кӯдакон деформатсияи сутунмуҳра дида мешавад, ки онро бо ёрии кам кардани сарбории сутунмуҳра бартараф кар-

дан номумкин аст. Дар кӯдакони синну соли томактабӣ ихтилиоли андоми дараҷаҳои I-II ба қайд гирифта мешавад; дар кӯдакони синну соли мактабӣ – дараҷаҳои II-III.

Нақши асосиро дар ислоҳ кардани ихтилиоли андоми кӯдакон варзиши муолиҷавӣ, масҳ ва оббозии муолиҷавӣ мебозанд.

**Мақсади таҳқиқот.** Мақсади таҳқиқоти мазкуро мӯзиши таъсири варзиши муолиҷавӣ, масҳи оббозии солимгардонӣ ҳангоми ихтилиолҳои андоми кӯдакони синну соли мактабӣ мебошад.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Таҳти муоинаи мо 10 кӯдаки (5 писар, 5 духтар) аз 10 то 15 солаи дорои дараҷаҳои 1-2 –и ихтилиоли андом қарор доштанд. Ҳамаи онҳо аз дарди ноҳияи пушт, зуд монда шудан, дарди сар вас уст шудани қувваи босира шикоят доштанд.

Дар ҳамаи беморон, бо назардошти инкишофи инфириодии ҷисмонӣ ва дараҷаи ихтилиолҳо, гимнастикаи комплексии табобатӣ таъянин карда шуд, ки ба мустаҳкам кардани мушакҳои пушт ва ташаккули корсети табиии мушакҳо равона гардида буд.

Машқҳои махсуси ҷисмонӣ бо машқҳои умумии инкишофдигӣ барои андомҳои болоӣ ва поёниӣ ва машқҳои нафаскашӣ якҷоя карда шуданд. Дар марҳалаҳои ибтидоӣ машқҳои ҷисмонӣасосан дар ҳолати ба пушт, ба паҳлу, ба шикам дароз қашидан, рост истода ба дасту поҳо такя кардан иҷро карда шуданд, ин имконият дод, ки вазъияти дурусти ҳама қисмҳои бадан нигоҳ дошта шавад, минбаъд машқҳо дар ҳолати рост истодан ва ҳаракат кардан иҷро карда шуданд.

Ғайр аз ин, барои ҳамаи патсиентҳо бо мақсади нест кардани синдроми дард, масҳи сутунмуҳра таъянин карда шуд. Масҳ ҳассосияти нӯғҳои асабҳоро баланд мебардорад, протсесси регенератсияро метезонад, эҳсосоти дарднокро коҳиш медиҳад ва тамоман нобуд месозад, осебпазирӣ нисбат ба дардо кам месозад, бо хун таъминшавии бофтаҳоро зиёд мекунад, трофиқаи онҳоро бехтар месозад, фаъолития майнаи сарро стимулятсия мекунад, тавлидшавии хӯҷайраҳои асабиро метезонад.

Оббозӣ, аз ҷумла оббозии муолиҷавӣ, воситаи бехтарини пешгирий ва ислоҳ кардани ихтиилолҳои андом мебошад. Механизми таъсири он оддӣ мебошад, ҳангоми оббозӣ кардан сарбории статикӣ дар сутунмуҳра кам мешавад, номутаносибии мушакҳои пушт, ки боиси қаҷ шудани сутунмуҳра мегарданд, баробар мешавад. Дар айни замон, ҳаракати фаъоли пойҳо дар об дар ҳолати такя надоштан попанҷаро мустаҳкам месозад ва сади роҳи паҳнпой мешавад.

Ҳангоми оббозӣ кардан барои кори системаҳои узвҳои гардиши хун шароити бехтарии фароҳам оварда мешавад: микдори оксигене, ки ҳамаи узвҳо ва бофтаҳо ҷабида мегиранд, зиёд мешавад, тақрибан ҳамаи мушакҳо таранг мешаванд. Оббозӣ системаи дилу рагҳоро инкишоф медиҳад ва то андозаи назаррас тамоми организмро мустаҳкам мекунад.

Курси гимнастикаи муолиҷавӣ дар давоми 3 моҳ, 3 маротиба дар як ҳафта, бо давомнокии 45 дақиқа гузаронида шуд. Дар

ин муцддат 3 курси масҳ бо давомнокии 10 рӯз гузаронида шуд. Ҳамчунин дар давоми як моҳ беморон ба оббозии солимгардонӣ машғул буданд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Баъди табобати гузаронидашуда тамоюли кам шудани пайдошавии шиддатнокии синдроми дард ба мушоҳида расид, дарди сар нест шуд, фаъолнокии ҳаракат пайдо шуд, фаъолнокии майнаи сар ба назар расид, андом беҳтар гашт.

**Хулоса,** истифодар дарозмуддати табобати комплексӣ тавассути варзиши муолиҷавӣ, ки комплексҳои муайяни машқҳои ҷисмониро дар бар гирифтаанд, ба мустаҳкам кардани корсети мушакҳо нигаронида шудаанд, ҳамчунин масҳу оббозии муолиҷавӣ нисбат ба барқароршавии андом ва ҳолати умумии қӯдакон натиҷаҳои хуб доданд. Дар ин маврид таъкид кардан зарур аст, ки барои ба даст овардани натиҷаҳои дилҳоҳ риоя кардани муолиҷаи мунтазам ва давомнок муҳим аст.

### Адабиёт

1. Епифанов В.А. Учебник: Лечебная физическая культура и спортивная медицина / Епифанов В.А. //М.: Медицина, 2019.
2. Вилесов А., Медников Н, Соколова Е. Учебно-метод. побие: О формировании осанки у детей/ Вилесов А., Медников Н, Соколова Е.// Медицина, М.2018.
3. Безруких, М.М. Возрастная физиология: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер.- М. : Академия, 2012.
4. Бородич, Л.А. Занятия плаванием при сколиозах у детей и подростков / Л.А. Бородич, Р.Д. Назарова. М. : Просвещение, 2018.
5. Дукальский, В.В. Игры в воде при обучении плаванию / В.В. Дукальский, Е.Г. Маряничева. Краснодар : КГАФК, 2007.
6. Иванов, С.М. ЛФК при заболеваниях в детском возрасте / С.М. Иванов, И.Р. Назарова, К.А. Заславская. М. : Медицина, 2013

## ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И ЛЕЧЕБНОГО ПЛАВАНИЯ ПРИ НАРУШЕНИИ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

**Фаттоева Н.В., Алиева Е.Г.**

Кафедра внутренних болезней № 1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». Таджикистан.

В данной статье рассматриваются вопросы изучения влияния лечебной физкультуры, массажа и оздоровительного плавания при нарушениях осанки детей школьного возраста.

Под нашим наблюдением находилось 10 детей (5 мальчиков, 5 девочек) в возрасте от 10 до 15 лет с 1-2 степенью нарушения осанки. Все они предъявляли жалобы на боли в спине, быстрое утомление, головные боли, ухудшение зрения.



Всем пациентам, с учётом индивидуального физического развития и степени нарушений, были составлены комплексы лечебной гимнастики, которые были направлены на укрепление мышц спины и формирование естественного мышечного корсета.

Кроме этого, всем пациентам был назначен массаж позвоночника с целью снятия болевого синдрома.

**Ключевые слова:** лечебная физкультура, массаж, лечебное плаванье, нарушение осанки.

## THE USE OF PHYSICAL THERAPY AND THERAPEUTIC SWIMMING FOR POOR POSTURE IN SCHOOL-AGE CHILDREN

Fattoeva N.V., Alieva E.G.

Department of Internal Diseases № 1, SEI "TSMU named after Abuali ibni Sino" Tajikistan

This article discusses the issues of studying the influence of physical therapy, massage and recreational swimming in case of postural disorders in school-age children.

We observed 10 children (5 boys, 5 girls) aged 10 to 15 years with 1-2 degrees of postural impairment. All of them complained of back pain, fatigue, headaches, and blurred vision.

All patients, taking into account individual

physical development and the degree of impairment, were given complexes of therapeutic exercises, which were aimed at strengthening the back muscles and forming a natural muscle corset.

In addition, all patients were prescribed spinal massage to relieve pain.

**Key words:** physical therapy, massage, therapeutic swimming, posture disorders.

**Алиева Елена Гулямовна** – н.и.т., дотсенти кафедраи бемориҳои дарунии №1, МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», тел.: 917-58-08-62.

**Фаттоева Наталия Валерьевна** – муаллими калони кафедраи бемориҳои дарунии №1, МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», E.mail:[musnat06@mail.ru](mailto:musnat06@mail.ru), тел.:93-501-71-92

**Алиева Елена Гулямовна** – к.м.н, доцент кафедры внутренних болезней № 1 ГОУ «Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино» тел.: 917-58-08-62.

**Фаттоева Наталия Валерьевна** – старший преподаватель кафедры внутренних болезней № 1 ГОУ «Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино». E.mail:[musnat06@mail.ru](mailto:musnat06@mail.ru), тел.:93-501-71-92

**Alieva Elena Gulamovna** –associate of professor of the department of internal diseases № 1 of Avicenna Tajik State Medical University, tel.:917-58-08-62

**Fattoeva Natalya Valerievna** –senior lecturer of the department of internal diseases № 1 of Avicenna Tajik State Medical University, E.mail:[musnat06@mail.ru](mailto:musnat06@mail.ru), tel.:93-501-71-92

## БЕМОРИХОИ КҮДАКОН

### ОМИЛҲОИ ХАТАР ВА БАСОМАДИ ТАВАЛЛУД ШУДАНИ КҮДАКОНИ НАВЗОДИ ХЕЛЕ НОРАСИДА

Қобилова Б. Х.

Кафедраи бемориҳои күдакони №1 МДТ «ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино»

**Муҳиммият.** Татбиқ намудани технологияҳои мусир ва ба таври васеъ истифода кардан усулҳои табобати интенсивӣ дар неонатология ба дароз шудани зиндамонии күдакони норасидаи массай кам, хеле кам ва ба таври экстремалӣ кам оварда расонид. Дар дунё ҳамасола тақрибан 8 млн күдаки дорои массай хеле кам ва ба таври экстремалӣ кам таваллуд мешаванд, ки 1/10 ҳиссаи тамоми күдакони занда таваллудшудаи идунёро ташкил медиҳад. [1,2]. Аз ин миқдор танҳо 5%-и күдакони дорои массай кам ҳастанд, ки асосан норасида мебошанд ба давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққиқарда рост меоянд, боқимонда 95% ба қишварҳои рӯ ба тараккӣ [1,3].

**Мақсад.** Муайян кардани омилҳои хатари басомади беморшавӣ дар күдакони хеле норасида.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** таҳти муоина 60 күдак қарор дошт, ки норасида таваллуд шуда буданд. Вобаста аз массай бадан, ҳамаи күдакон ба 3 гурӯҳ ҷудо карда шуданд. Гурӯҳи якумро 5 нафар навзоде ташкил дод, ки бо массай ба ҳадди экстремалӣ паст таваллуд шуда буданд. Гурӯҳи дуюмро 25 нафар күдаки дорои массай нихоят кам ташкил до два дар гурӯҳи 3-юм 30 нафар навзоди дорои массай кам қарор доштанд. Бо ёрии саволнома ва анамнез таҳлили ҳолат ва саломатии модарон, ҷараёни ҳомилагии онҳо ва валодат, ҳолати минбаъдаи саломатии күдакон дар сатҳи поликлиникӣ анҷом дода шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот.** Анамнези нохуби антенаталии омили хатари таваллуд шудани күдаки камвазн ба ҳисоб меравад. Мувофиқи таҳлили мо ҷараёни ҳомилагӣ, ба мушоҳида расид, ки ҳар як занӣ дуюме, ки күдаки камвазн таваллуд кардааст, дорои бемориҳои экстрагениталии дараҷаи возехияш гуногун будаанд. Анамнези акушерии гинекологии ҳомилагиҳои қаблӣ нишон дод, ки исқоти гай-

рииҳтиёри, исқоти тиббӣ ва мурда таваллуд кардан бештар (68,9%) дар модароне дидар шуд, ки күдаки бо массай нихоят паст таваллуд кардаанд ( камтар аз 1500 г), дар муқоиса аз күдаконе, ки бо массай болотар аз 1500 г таваллуд шудаанд.

Таҳлили ҳолати саломатӣ дар синну соли барвақти неонаталӣ муайян кард, ки ҳамаи навзодони дорои массай пасти экстремалӣ ва хеле кам дар ҳолати вазнин қарор доштанд ва дар шӯбайи реаниматсия бистарӣ буданд ва табобати интенсивӣ (инфузионӣ, антибактериалӣ, оксигенотерапия) мегирифтанд. Пас аз муътадил гаштани фаъолияти ҳаётии функцияҳои асосии организм таҳқиқшудаҳоро ба-рои табобати минбаъда (бо нақлиёти маахуси санитарӣ) ба шӯбайи патологияни навзодон интиқол доданд. Интиқол дар шабонарӯзи 15-19-ум сурат гирифт. Дар гурӯҳи 3 муайян карда шуд, ки аз онҳо 67,3% -и беморон дар шӯбайи реаниматсионӣ бистарӣ буданд. Навзодон ба марҳалайи дуюми нигоҳубин дар рӯзҳои 14-15 –уми ҳаёт гузаронида шуданд.

Бемориҳои зиёд дучоршаванд ба бемориҳои респираторӣ ва серебралӣ буданд. Дар ин маврид ихтиилолҳои респираторӣ ба ЭНМТ ва ОНМТ, бемориҳои вобаста аз дефитсити сурфактант алоқаманд буданд, ки яке аз омилҳои эҳтимолии пайдошавии пневмония дар 36,7% ва 43,9% -и таҳқиқшудагони мутаносиб гурӯҳҳои 2 ва 3 буданд. Бояд қайд кард, ки вазнинии ҳолати навзодон аз ҳолати саломатии модарон, шохиси пасти соматикии онҳо, асосан аз ҳисоби капмхунӣ ва ҳангоми ҳомилагӣ ҳурӯҷ кардани бемориҳои музмини урогениталий вобастагӣ дорад. Ҳамаи күдакон табобати комплексӣ гирифтанд, табобат ба нигоҳ доштани гемодинамикаи муътадил ва дастгирӣ намудани физози мукаммал ва муносиб, аз ҷумла муътадил соҳтани мубодилаи газҳо, ки бо додани оксиген тавассути дастгоҳ- оксигенатор бо ёрии канюлҳои на-

затай, ниқоби даҳону бинӣ ва хаймаи оксигенӣ амалӣ карда мешавад. Табобати антибактериалий ва иваз кардани препараторҳои антибактериалий мувофиқи стандартҳои тасдиқшуда гузаронида шуд. Яке аз нишондиҳандаҳои муҳим, ки ҳолати салоаматиро инъикос меқунад, беморшавӣ мебошад. Натиҷаҳои муоина гнишон доданд, ки сатҳи умумии беморшавӣ ва тағиیرпазирии он аз массаи бадан ҳангоми таваллуд шудани навзод вобастагии мустақим дорад. Таҳлили такроршавии беморӣ (5 маротиба ва бештар аз он) таносуби гуногуни гурӯҳҳои таҳқиқшаванди кӯдаконро нишон дод. Ба ҳисоби миёна навзодони дорои массаи ками бадан (МКБ) дар як сол барои гирифтани ёрии тиббӣ 6,1 маротиба муроҷиат кардаанд. Ширҳораҳои гурӯҳи 2-и дорои массаи ниҳоят ками бадан (МНКБ) барои гирифтани ёрии тиббӣ 7,9 маротиба дар як сол ва дорои массаи ками экстремалии бадан ба ҳисоби миёна ,9 маротиба дар як сол муроҷиат карданд. Асосан сабаби муроҷиати онҳо ихтилолҳои системаи асаби марказӣ ва бемориҳои сироятӣ-илтиҳобии системаи респираторӣ буданд, ки дар натиҷа ҳатари баланди пайдо шудани бемориҳои музмини шушро ба вучуд меоранд. Дарташаккул ёфтани гурӯҳ ҷои муҳимро асосан кӯдакони бемор

беморитзериин ишғол мекунанд: энсефалопатияи гипоксикӣ-ишемикӣ, камхунии барвақт ва рахит. Ҷойи маҳсусро энсефалопатияи гипоксикӣ-ишемикӣ ишғол кардааст, кӯдакон аз ҷиҳати инкишифӣ ҷисмонӣ ва психомоторӣ ақиб мемонанд. Манзараи неврологӣ дар давраҳои барвақт ва дери барқароршавӣ дорои ҳусусиятҳои ихтилоли тонуси мушакҳо, паст шудани рефлекси автоматизм, зуд афсурда шудани онҳо мебошад. Нишондиҳандаҳои нейросонография аксар вақт ба вазнини бемории кӯдакони мувофиқат мекарданд. Масалан, тағииротҳои гипертензивӣ дар кӯдакони дорои симптомҳои гипербарангезандагӣ ва дисфункцияи вегето-вистсералий дар айни замон барои синдромҳои ихтилоҷӣ ва гипертензионӣ-гидросефалий барои манзараи дилататсияи меъдаҳои майнаи сар ҳос буданд.

**Хулоса**, таҳқиқоти гузаронидашуда иртиботи омилҳои манфии анте- ва интранаталирно бо бо вазнини ҳолати саломатии кӯдакони камвазнро дар давраҳои шадид ва барқароршавӣ муайян намуд, ки ин ба гурӯҳи маҳсуси ҳатар чудо кардани онҳоро мувофиқи пайдо шудани бемориҳои гуногун ва қабул кардани баргузории чорабинҳои мушаххаси табобатӣ-ташхисро дар сатҳи таваллудхонаҳо талаб мекунад.

### Адабиёт

1. Альбицкий В. Ю., Байбарина Е. Н., Сорокина З. Х., Терлецкая В. Н. Смертность новорожденных с экстремально низкой массой тела при рождении. Общественнооздоровьеиздравоохранение. 2010; 2: 16–21.
2. Башмакова Н. В., Каюмова А. В., Мелкозерова О. А. Анализ ведения преждевременных родов, закончившихся рождением детей с ЭНМТ: первый опыт в эру новых критериев живорождения. Акушерство и гинекология. 2013; 6: 41–45.
3. Arad I., Braunstein R., Bar-Oz B. Neonatal outcome of inborn and outborn extremely low birth weight Infants: relevance of perinatal factors. IMAJ. 2018; 10: 457–460.

## ФАКТОРЫ РИСКА И ЧАСТОТА РОЖДЕНИЯ ГЛУБОКОНЕДОНОШЕГНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

**Кабилова Барно Хамиджоновна**

Кафедра детских болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуалиибни Сино», к.м.н.;

### Аннотация.

В статье говорится о рождаемости, выживаемости и о частоте заболеваемости глубоконедоншенных детей. Было установлено, что неблагополучный антенатальный анам-

nez беременных женщин, является фактором риска рождения маловесного ребенка. Проведенные исследования выявили связь анте- и интранатальных отрицательных факторов с тяжестью состояния здоровья маловесных

детей в остром и восстановительном периодах. Результаты показали, что наиболее часто встречаемой патологией у новорожденных с очень малой и экстремально малой массой тела, были респираторные и церебральные нарушения. При этом респираторные наруше-

ния были связаны с дефицитом сурфактанта, явившейся одним из предрасполагающих фактором развития пневмонии.

**Ключевые слова:** факторы риска, глубоконедоношенный, заболеваемость, асфиксия, энцефалопатия.

## RISK FACTORS AND FREQUENCY OF BIRTH OF SUBSOLUTELY NEGATIVE NEWBORN CHILDREN

**Kabilova Barno Khamidzhonovna**

Department of Children's Diseases No. 1 of the SEI "TSMU named after Abuali ibni Sino", PhD;

**Annotation.** The article discusses fertility, survival and the incidence of very premature infants. It was found that a dysfunctional antenatal history of pregnant women is a risk factor for the birth of a low birth weight baby. The studies carried out have revealed a relationship between ante- and intranatal negative factors with the severity of the health state of low-birth-weight children in the acute and recovery

periods. The results showed that the most common pathology in infants with very low and extremely low birth weight were respiratory and cerebral disorders. At the same time, respiratory disorders were associated with surfactant deficiency, which was one of the predisposing factors for the development of pneumonia.

**Key words:** risk factors, deep prematurity, morbidity, asphyxia, encephalopathy.

**Кабилова Б.Х.- н.и.т.,** дотсенти кафедраи бемориҳои кӯдакон №1 МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино».

**Кабилова Б.Х.-доцент кафедры детских болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», к.м.н.; Kabilova B. Kh.- Associate Professor of the Department of Children's Diseases No. 1 of the State Educational Institution "TSMU named after Abuali ibni Sino", PhD;**

## ИХТИЛОЛҲОИ СОМАТИКӢ-НЕВРОЛОГӢ ДАР КӮДАКОНИ БО БЕМОРИҲОИ ПЕРИНАТАЛИИ СИСТЕМАИ МАРКАЗИИ АСАБ (СМА) ТАВАЛЛУДШУДА.

**Мамадчонова Г.С., Кабилова Б.Х., Хотамова М.Н.**

Кафедраи бемориҳои кӯдакон №1 МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино».

**Муҳиммият.** Патологияи перинаталӣ педиатрии муосир ба ҳисоб меравад, аз бисёр чиҳатҳо инкишофи постнаталии кӯдакро муайян мекунад [2, 4, 5]. Механизми асосии занҷири аксуламалҳои патологӣ, ки ба спектри васеи тағйиротҳои нейросоматикӣ оварда мерасонанд, дар давраҳои минбаъдаи синусолӣ ва ташаккули маъюбшавии барвакӯ гипоксияи перинаталӣ мебошад [1, 3, 6]. Дар МКРН ( Консенсуси байнамилалӣ оид ба реаниматсияи навзодон) нишон дода шудааст, ки ҳамасола дар ҷаҳон зиёда аз 5 млн кӯдаки навзод вафот мекунад ва дар 19%-и ҳолатҳо сабаби фавт асфиксия мебошад [4, 1, 2].

**Мақсад.** Омӯхтани муайян кардани симптоматикаи соматикӣ-неврологиии кӯдакони патологияи перинаталии СМА-ро аз саргузоронида.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Мувофиқи барномаи таҳияшуда ва нақшай тақвимии корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ таҳлили ретроспективии 1000 таърихи бемории инкишофи наизодон дар солҳои 2018-2019 омӯхта шуд. Тибқи картай таҳияшуда, таҳти муоинаи мо 150 бемор қарор дошт, ки дар шуъбаи реаниматсияи навзодон бистарӣ буданд, муоинаи минбаъдаи онҳо то як сол дар пойгоҳи Марказҳои шаҳрии саломатии №2,5,9 ш. Душанбе сурат гирифт.

## Натицаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.

Таҳлили пешакии анамнези модарон, хусусиятҳои ҷараённи ҳомилагӣ ва валодат имконият дод, омилҳои хатаре, ки дар ташаккули бемориҳои серебралии навзодон иштирок мекунанд, ҷудо карда шаванд. Дар байни омилҳои антенаталии хатар дар занҳое, ки кӯдакони дорои бемориҳои перинаталӣ таваллуд кардаанд, хатари қатъ шудани ҳомилагӣ (96,1%), БДР (бемориҳои дилу рагҳо) (42,3%), бемориҳои системаи пешобхориҷкунӣ (34,6%) искотҳои сунъӣ (42,3%) дода шуд. Дар 1/3-и занҳо, ки қӯдакони онҳо бо асфиксияи дарачаи миёна-вазнин таваллуд шудаанд, омили асосии антенаталии хатар инҳо буданд: бемориҳои системаи пешобхориҷкунӣ (41,1%), бемориҳои илтиҳобии ковокии бачадон ва изофаҳои он ва таҳди қатъ шудани ҳомилагӣ (41,1%). Таҳлили натицаҳои таҳқиқот тасдиқ намуд, ки ҳомилагии дорои оризai норасоии гардиши хуни бачадону плат-сентарӣ ва ҷаниниву платсентариро ихтилоҳои гемодинамикаи серебралӣ дар ҷанин ва навзодон ҳамроҳӣ мекунанд.

Таҳлили натицаҳои таҳқиқот нишон дод, ки осеби системаи марказии асаби (СМА) генезаш гипоксӣ дар 96 (63%)-и қӯдакон ташхис карда шуд. Асфиксияи шадиди навзодон дар 46 (30%) қӯдак ба назар расид. Дар заминай гипоксияи музмини дохилибатӣ, асфиксияи навзодон дар 29 (19%)-и навзодон ба мушоҳид расид. Гипоксияи музмини дохилибатӣ бидуни инкишоф ёфтани асфиксияи шадиди интранаталӣ дар 21 (14%) қӯдак ба қайд гирифта шуд. Ихтилоҳҳои неонаталӣ дар 30 (20%)-и қӯдакон дода шуд. Сабаби ихтилоҷ дар 47% (14 аз 30) вобаста аз паст шудани сатҳи қанди хун, гипогликемия бо сатҳи глюкоза дар хунт на камтар аз 2 ммол/л; дар 40% (12 аз 30) – хусусияти гипоксӣ-ишемикии осеби СМА; дар 13% (4 аз 30) – осеби косахонаву майнави сар буданд. Осебҳои геморрагии СМА (ВЖК дарачаи 1 – 4) дар 21 (14%) қӯдак дода шуд.

Патологияи шушҳо, пневмонияи генезаш ғуногун дар 93 (61%) –и навзодон ташхис карда шуд, ки 1/3ҳиссаи онро қӯдакони норасида ташкил доданд. Таркиби осебҳои шушҳо дар қӯдакони расида дар шаклҳои

зерин тавасиф карда шуданд: синдроми тахипнои транзитории навзодон – 17% (8 аз 47), синдроми аспиратсияи мекония – 11% (5 аз 47), пневмонияи модарзодӣ – 23% (11 аз 47). Таркиби осебҳои шушҳо дар қӯдакони норасида: синдроми ихтиолҳои нафаскашӣ – 48% (22 аз 46), пневмонияи модарзодӣ – 26% (12 аз 46).

Дар 36 (24%) қӯдакони гурӯҳи асосӣ синдроми геморрагӣ дода шуд. Дар соҳтори синдроми геморрагӣ ҳунравии дохили ко-саҳонаи сар бартарӣ дорад, ки аз ҳама ҳунрезиҳо 62%-ро ташкил медиҳад.

Пас аз рӯҳат шудан аз таваллудхона қӯдакони таҳқиқшуда таҳти муониаи та-бив-педиатри маҳалла гирифта шуданд, муониаи динамикии онҳо дар пойгоҳи ПИТ АГ ва П дар шуъбаи реабилитасияи навзодон ва нигоҳубини қӯдакони камвазн анҷом дода шуд. Асоси реабилитасияи тибии қӯдаконе, ки асфиксияро аз сар гузаронидаанд, давом додани синамаконӣ, профилактикаи рахит ва анемия ва ислоҳи ихтиолҳои неврологӣ ташкил доданд. Дар оҳири нимсолаи авали ҳаёт дар қӯдакони зергурӯҳи 2-юм, ки асфиксияи шадиду вазнинро аз сар гузаронидаанд ва зергурӯҳи - 3-юм, ки гипоксияи муштаракро аз сар гузаронидаанд, аз синдроми асосии неврологӣ инҳо боқӣ мондаанд: синдроми ихтиолҳои нафаскашӣ мутаносибан – 71,4% ва 100% ва гипертензионӣ-гидросефалӣ мутаносибан – 71,4% ва 85,7%. Дар айни замон дар қӯдакони гурӯҳи 1-ум ихтиолҳои ҳараратӣ танҳо дар 7,7% ба мушоҳид расид. Назаррас будани аломатҳои клиникӣ дар моҳиз-юмии ҳаёт возеҳтар буданд, дар моҳи шашуми ҳаётргрессияи синдромҳои патолоҷӣ ба қайд гирифта шуд.

**Ҳамин тавр**, дар қӯдаконе, ки бемории вазнини перинаталиро аз сар гузаронидаанд, саҳеҳан дар синну соли то яксолагӣ бемории таркибии музмини соматикӣ (3 ва бештар бемориҳои музмин), ихтиолҳои неврологӣ, аномалияҳои сершумори хурди инкишоф бештар буданд. Дар байни онҳо қӯдакони гурӯҳҳои 3 – 5 -и солим бартарӣ доштанд, дар гурӯҳи муқоисавӣ бошад ҳиссаи бештар ба гурӯҳи 2-юми солим тааллук дошт.

### Адабиёт

1. Булакова С.А., Беликова Д.В. Лечение перинатального поражения нервной системы у детей раннего возраста: фармакотерапевтический эффект гопатеновой кислоты //Педиатрия. - 2017. - №1. - С. 11-13.
2. Барашнев, Ю. И. Перинатальная неврология / Ю. И. Барашнев. - 2001.
3. Качурина Д.Р., Саулембекова Л.О., Алмагамбетова А.Н. Особенности психоэмоционального развития и психосоматических дисфункций у детей с перинатальным поражением центральной нервной системы //Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2016. - том 51. - №2. - С. 41-43.
4. Кошелева, Н. Г. Профилактика перинатальной заболеваемости и смертности/ Н. Г. Кошелева. - М.: Медицина, 2013. - 141 с.
5. Николаева Е.И. Факторы риска и профилактика перинатальной патологии // Сов. здравоохранение. - 2019. - № 3. - С. 20-25.

## СОМАТО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ РОДИВШИХСЯ С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЦНС.

**Аннотация.** Статья посвящена выявлению сомато-неврологической симптоматики у детей, родившихся с перинатальным поражением ЦНС. Изучив анамнез матерей, характер течения беременности и родов, мы выделили факторы риска, которые участвуют в формировании церебральной патологии у новорожденных. Анализ результатов исследований подтвердил, что беременность, осложненная недостаточностью маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровообращения, сопровождается на-

рушением церебральной гемодинамики у плода и новорожденного. Выявлено, что дети, перенесшие тяжелую перинатальную патологию, достоверно чаще имеют в возрасте до года сочетанную хроническую соматическую патологию (3 и более хронических заболевания), неврологические нарушения и множественные малые аномалии развития.

**Ключевые слова:** новорожденные, перинатальная патология, неврология, беременность, факторы риска.

## SOMATO-NEUROLOGICAL DISORDERS IN CHILDREN BORN WITH PERINATAL PATHOLOGY OF THE CNS.

**Mamadzhnova G. S., Kabilova B. Kh., Khotamova M. N.**

Department of Childhood Diseases No. 1 of the SEI “TSMU named after. Abuali ibni Sino”

**Annotation.** The article is devoted to the identification of somato-neurological symptoms in children born with perinatal CNS lesions. Having studied the anamnesis of mothers, the nature of the course of pregnancy and childbirth, it allowed us to identify risk factors that are involved in the formation of cerebral pathology in newborns. Analysis of the research results confirmed that pregnancy, complicated by insufficiency of the uteroplacental and fetal-placental circulation,

is accompanied by impaired cerebral hemodynamics in the fetus and newborn. It was revealed that children who have undergone severe perinatal pathology are significantly more likely to have combined chronic somatic pathology (3 or more chronic diseases), neurological disorders and multiple minor developmental anomalies at the age of up to one year.

**Key words:** newborns, perinatal pathology, neurology, pregnancy, risk factors.

**Мамаджанова Гулнора Сидикжановна-** д.и.т., мудири кафедраи бемориҳои қӯдакони №1 МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино».



**Кабилова Барно Хамиджоновна-** н.и.т., дотсенти кафедраи бемориҳои кӯдакон №1 МДТ «ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино».

**Хотамова Матлюба Намозовна-** н.и.т., ассистенти кафедраи бемориҳои кӯдакон №1 МДТ «ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино».

**Мамаджвнова Гульнора Сидикжановна** – доцент кафедры детских болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», д.м.н.;

**Кабилова Барно Хамиджоновна** – доцент кафедры детских болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», к.м.н.;

**Хотамова Матлюба Намозовна** – ассистент кафедры детских болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», к.м.н.;

**Mamadzhynova Gulnora Sidikzhanovna** – Associate Professor of the Department of Childhood Diseases No. 1 of the State Educational Institution “ATSMU”, Doctor of Medical Sciences;

**Kabilova Barno Khamidzhonovna** – Associate Professor of the Department of Children’s Diseases

No. 1 of the State Educational Institution “ATSMU”, PhD;

**Khotamova Matlyuba Namozovna** - Assistant of the Department of Pediatric Diseases No. 1 of the State Educational Institution “ATSMU”, PhD;

## ЧАНБАИ ПЕШГҮЙ ДАР КӮДАКОНИ ГИРИФТОРИ ЛЕЙКОЗИ ШАДИД

Муҳаммадиабиева Ф.А., Давлатова С.Н., Хочаева Н.Н.

Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 МДТ «ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино»

**Муҳиммият.** Истилоҳи “лейкози шадид” дар соли 1889 аз ҷониби Вилҳелм Эштейн барои фарқ кардани лейкозҳои музмини босуръат инкишофёфтai марговар ва нисбатан суст пешрафт ҷорӣ карда шудааст. Истилоҳи “лейкози шадид” ба омоси бофтаи гемопоэтиқӣ бо осеби ибтидоии мағзи устухон даҳл дорад, ки субстрати морфологии он ҳуҷайраи бластиқӣ мебошад. FAB-таснифоти лейкозҳои шадид (1976, 1982) онҳоро ба лимфобластикии шадид ва гайрилимфобластиқӣ (миелоиди) ҷудо кардааст. Таснифоти Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ дар соли 1999 тақсимоти афзалиятноки ҳама омосҳои гемопоэтиқӣ, аз ҷумла лейкози шадидро мувофиқи шӯъбаи гемопоэтиқӣ ба миелоиди ва лимфоиди муқаррар кардааст. Бо тамоми вариантҳои генетикии морфологӣ, иммунологӣ ва молекулавии лейкози шадид, зуҳуроти клиникии онҳо ҷандон мушаххас нест ва аз набудани гемопоэзи мағзи устухон ва аломатҳои афзоиши омосҳо дар бадан ба вучуд меояд [1,5].

Бофтаи муқаррарии гемопоэтико ҳуҷайраҳои омос иваз мекунанд, ки аз ҳуҷайраҳои бунёдии омосҳо ва ҳуҷайраҳои

омоси “баркамол” иборатанд, ки дифференсиатсияи худро дар сатҳи ҳуҷайраҳои морфологии бластҳо анҷом додаанд [2]. Дар натиҷа, камхунӣ, нейтропения ва тромбоситопенияи дараҷаҳои гуногун бо зуҳуроти клиникии мувофиқ ба амал меоянд. Онҳо, ҷун қоида, барои муроҷиат ба ёрии тиббӣ сабаб мешаванд [2,3].

Асоси пунксияи мағзи устухон ё ошкор кардани ҳуҷайраҳои бласт дар хуни периферӣ (бластемия) ё далели панситопения мебошад, ки аниқи генезиро талаб мекунад. Ба гайр аз инфильтратсияи бластии мағзи устухон, дар лейкемияи шадид, лейкемияи экстрамедулярӣ (лимфаденопатия, сплено-, гепатомегалия, инфильтратсияи ягон узв ва бофтаҳо) метавонад ба амал ояд. Зиёд будани ҳуҷайраҳои омос бо паҳншавии доимиин онҳо гиперурикемияро ба вучуд меорад. Миқдори зиёди ҳуҷайраҳои омосро бо мавҷудияти нишонаҳои заҳролудшавии омос якҷоя кардан мумкин аст: талафоти вазн, араки шабона, табларзай паст [6]. Аз лаҳзаи ба даст овардани ремиссияи аввалин дар лейкемияи шадид, аз як тараф, ҷустуҷӯи оптималии ХТ гузаронида шуда бошад, аз тарафи дигар, қӯшишҳо барои асоснок

кардан ва татбики терапияи ба хатар мутобиқшуда анчом дода шуданд, барои кам кардани захролудшавии табобат дар сурати мавҷуд будани натиҷаи хуб. Дар натиҷаи зиёда аз 30 соли инкишифӣ лейкемияи мусир аҳамияти максималии пешгӯи лейкемияи шадид, пеш аз ҳама маркерҳои генетикии молекуляри ё ҳодисаҳои пайдоиши клони омосҳо муқаррар карда шудааст [6,8]. Дар робита ба ин, таснифоти СУТ (1994, 2004, 2008) нуқсонҳои генетикро ҳамчун меъёри асосии фарқ кардани вариантҳои лейкемияи шадид мешуморад.

Бояд ба назар дошт, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзиши ҳамаҷонибаи ҳалқаҳои гайривижа ва вижай масуният ҳангоми диатезҳои геморрагӣ дар қӯдакон анчом дода нашудааст, сарфи назар аз он ки проблемаи мазкур дар тибби атфол ниҳоят мухим мебошад.

Арзёбии динамикаи нишондиҳандаҳои клиникиву масуниятшиносӣ дар қӯдакони гирифтори диатези геморрагӣ на танҳо аҳамияти ташхисӣ, балки аҳамияти прогностикӣ низ дорад, чунки он имконият медиҳад, ки методҳои муносиб ва мувофиқи ташхис, табобат ва пешгирии беморӣ интихоб ва ба ин восита тамдиди муҳлат ва беҳтар кардани сифати ҳаёти ин гурӯҳи беморон имконпазир гардад.

Нуктаҳои дар боло зикргардида асоси роҳандозӣ шудани таҳқиқоти мазкур гардида.

**Мақсад.** Омӯхтани вобастагии аспектҳои пешгуи дар қӯдакони гирифтори лейкози шадид дар қӯдакон.

**Мавод ва методҳои таҳқиқот.** Бо мақсади ҳаллу фасли масъалаҳои дар матраҳгардида таҳқиқоти маҷмӯии 42 нафар қӯдакони гирифтори лейкози шадид. Қӯдаконро ба ду гуруҳ чудо шуда буданд. Ба гӯруҳи якум 32 нафар қӯдакон дохил шуд, ки бори аввал ба лейкози шадид гирифтор шуда буданд ва ба гӯрӯҳи дуюм 10 нафар қӯдакон дохил шуд, ки такроран бо ресидиви бемори бистари шуданд. Синну соли қӯдакон аз 3-14-сола буд. Гурихи тафтиширо 30 нафар, ки бо сину сол ва бо бемории дар боло зикр шуда мувоғиқ буд. Ташхис дар асоси маълумоти анамнез, методҳои таҳқиқотҳои кли-

никӣ ва озмоишгоҳӣ гузошта шудааст. Методҳои хуншиносӣ аз гемограмма, миелограмма, коагулограмма, таҳлили биохимиявии хун иборат буд.

**Натиҷаҳои бадастомада ва навгонии онҳо.** Маълумоти бадастомада шаҳодат медиҳад, ки дар қӯдакони гирифтори лейкози шадид аломатҳои клиникии шаклҳои гуногуни лейкози шадид ба ҳам монанд буд, Дар расми клиникӣ аксар вақт лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, синдроми геморрагӣ, оссалгия ва артралгия мушоҳида шуд, ки аломатҳои неврологӣ ва/ё менингэалии онҳо дар расми 1, 2 оварда шудаанд.



Дар расми 1, 2. Қӯдакон бо синдроми камхунӣ, геморрагӣ ва некротикӣ.

Аз гуфтаи олимони хориҷӣ асосан зуҳуроти он бо иваз кардани бофтаи муқаррарии гемопоэтикӣ бо ҳуҷайраҳои омос, воридшавии онҳо ба узвҳои гуногун алоқаманд аст [1,7]. Дебюти лейкози шадид дар 76% қӯдакон аз табларзai баланд, заъифи, захролудшавӣ, хунравӣ ва сироятҳои шадид бошад. Дар 24% қӯдакон гранулюситопенияи аниқ, осебҳои заҳмӣ-некротикии пардаи луобии даҳон, сурхрӯда, рӯдаҳо, нишонаҳои захролудшавии умумӣ гирифтор шуданд. Заарҳои экстрамедулярий дар лейкози шадид осебҳои ретина, тухмдонҳо, тухмдонаҳо, пӯст (лейкемидҳо), бофтаҳои нарм (саркомаи миелоид ё гранулюситарӣ), шушҳо ва мушакҳои дилро дар бар мегиранд [5,6]. Дар ҳамаи қӯдакони гирифтори лейкози шадид тағиротҳои хун аз ситопенияи сечониба то шаклҳои гиперлейкоситоз ва бластемияи умумӣ фарқ карданд. Ремиссияи беморӣ дар 38 нафар қӯдакон (давомнокии он зиёда аз 5 сол - барқароршавӣ), фавти

барвақт дар 4 (марг дар давраи якум, дуюми химиотерапия) ё муковимати аввалия (набудани ремиссия пас аз дукурси химиотерапия).

Дар сурати аз нав барқарор шудани афзоиши бластхо пас аз давраи ремиссия, рецидив (хұчумидуюм) лейкемия шадид қайд карда шуд. Ба муносибати пайдо шудани имконияти муайян кардани ҳұчайраҳои бластй на танҳо дар асоси усулҳои морфология, балки ба воситаи усулҳои иммунология, ситогенетикй ва молекулавии биологй якчанд намуди ремиссияи лейкемияи шадид چудо карда мешаванд [5]. Дар ремиссия бемори бластози мағзи устухон аз рүи миелограмма камтар аз 5%, гемоглобин зиёда аз 100 г/л, лейкоситхо аз 1,5Ч109/л, тромбоситхозиёда аз 100,0Ч109/л); Меъёри ремиссияи молекулавй мавчуд набудани транскрипти онкоген ё онкопротеин дар хун ё мағзи устухон мебошад. Дар ҳолатхое, ки сарфи назар аз барномаи муолицаи анчомшуда, транскрипти онкоген ё онкопротеин нигоҳ дошта мешавад, бемории ҳадди ақали бокимонда муайян карда мешавад, ки он бояд мониторинги генетикии молекулавй, инчунин ремиссияи молекулавй, барои сари вакт ошкор кардани такрори молекулавй дар ҳолати афзоиши концентратсияи транскрипт [8].

Дар табобати барномавии лейкемияи шадид (универсалй барои ҳама намудхои лейкемияи шадид) ва химиотерапияи мустақими зиддибластй (вобаста ба намуди лейкемия мушаххас). Набудани табобати мувофикаи ҳамрохи ноил шудан ба таъсири химиотерапияро истисно мекунад [6]. Дар таҳқиқоти нашршуда, давомнокии миёнаи умр пас аз тасдиқи ташхис бо лейкози музмин аз 42 моҳ то 7 сол фарқ мекард.

Пешгүй дар типи құдакон оқибати бад дошта - беморон дар давраи терминалй бластози тоталй, бо нейролейкоз мефафтанд. Дар 58 беморони МТД МД ҚТ “Шифобахш” шубайи гематология құдакона аз соли 2011 то ҳол зиёда аз 10 сол ё бештар аз он зиндагй карда истодаанд. Пас аз трансплантатсияи бомуваффақияти мағзи устухон ва табобати умумии радиатсионй, дар ҳамаи

шакли лейкоз, сиҳатёйімкен дорад [5]. Дар 5 күдаки ба лейкози шадид гирифторшуда трансплантатсияи трансплантатсияи бомуваффақияти мағзи устухон бомуваффақият дар давлатхои хорица гузаронида шуд.

Беморони дар ремиссия клиникую лабораторий буда, дар назорати диспансерий МТД МД ҚТ “Шифобахш” шубайи гематология құдакона қарор дорад. Бинобар ин ҳамаи беморон то охир аз ҷониби гематолог қайд гирифта шуданд. Тадқиқоти молекулавй-генетикии лейкоситҳои хуни периферикй бо муайян кардани миқдори гени химерии ВСР/Авб ҳар моҳ гузаронида мешавад. [1,5]. Ба беморон пунксияи мағзи устухон бо тадқиқоти морфологияи ва ситогенетикй барои ташхиси барвақтии гузариши фазай шадид ба фазай суръатбахшй дар 3 моҳ 1 маротиба таъин карда шудааст. Ҳар шаш моҳ барои муайян кардани дараңай лимфолейкоз гузарониданы пунксия стерналии мағзи устухон гузаронида шудааст. Мушоҳида дар соли сеюми терапия ва минбаъд вобаста ба таъсири клиникй-гематологияи ва молекулавй-генетикии табобати гузаронидашуда гузаронида шуд.

Пас аз трансплантатсияи ҳұчайраҳои бүнёдии гемопоэтикй, беморон одатан дар маркази махсуси трансплантатсия аз рүи схемаҳои махсус таҳияшуда вобаста ба усули трансплантатсияи ҳұчайраҳои бүнёдии гемопоэтикй ба қайд гирифта шуд. Файр аз муолицаҳои ташхисй ва табобатй, дар 5 бемор, ки барои назорати ҳолати ремиссия аз рүи бемории асосй зарур буд, ҳолати трансплантатсия, вазъияти сироятй, фаъолияти реаксияи иммунологии “трансплантатсия бар зидди мизбон”арзёйі карда шудааст.

**Холоса.** Ҳамин, тариқ беморони гирифторий лейкози шадид пешгүйи беморй дар таҳқиқоти гузаронида шуда аз бисёр омилхо вобаста буд, аз ҷумла синну соли пайдоиш, андоzaи испурч ва чигар, миқдори бластхо, тромбоситхо, эозинофилхо ва базофилхо дар хуни канорй. Илова бар ин, дар айни замон табобати гузаронидашуда омили мұхими пешгүй ҳисобида мешавад. Дар таҳқиқоти нашршуда, давомнокии миёнаи умр пас аз тасдиқи ташхис бо лейкози

шадид аз 42 моҳ то 7 сол фарқ мекард. Бояд қайд кард, ки ин корҳо танҳо дар солҳои охир истифодаи ингибиторҳои тирозинки-назар барои табобати миелолейкози муз-

мин дар амалияи клиникӣ ба назар нагирифтаанд, ки интизор меравад, ки давомнокии умри беморони гирифтори лейкозро зиёд кунанд.

### Адабиёт

1. Волкова, А.В. Анемия и другие болезни крови. Профилактика и методы лечения / А.В Волкова. - М.: Центрполиграф, 2017. - 732 с.
2. Вёрткин, А. Л. Анемия. Руководство для практических врачей: моногр. / А.Л. Вёрткин. - М.: Эксмо, 2021. - 480 с.
3. Посттрансфузионные реакции на концентраты тромбоцитов у 225 гематологических больных / А. Ф. Раҳмани, Е. А. Михайлова, И. В. Дубинкин и др. // Трансфузиология. – 2017. – №S, Т.18. - С.68-71.
4. Раҳмани, А. Ф. Тактика трансфузионной терапии концентратами тромбоцитов у больных депрессиями кроветворения / А. Ф. Раҳмани, Е. А. Михайлова, И. В. Дубинкин // Гематология и трансфузиология. – 2017. – №4, Т.62. - С.218-222.
5. Ueda M. et al. Immunoglobulin therapy in hematologic neoplasms and after hematopoietic cell transplantation.// Blood Rev. 2018 Vol. 32, № 2 P. 106–115.
6. Fisher B.T. et al. Effect of Caspofungin vs Fluconazole Prophylaxis on Invasive Fungal Disease among Children and Young Adults with Acute Myeloid Leukemia: A Randomized Clinical Trial //JAMA - J. Am. Med. Assoc. American Medical Association, 2019 Vol. 322, № 17 P. 1673–1681.
7. Toyama D. et al. Successful Treatment of Pediatric Refractory/Relapsed AML with KIR-Ligand-Mismatched Cord Blood Transplant after FLAG-IDA Reinduction Therapy with or without the GO Regimen // Case Rep. Hematol. Hindawi Limited, 2020 Vol. 2020.
8. Winestine L.E. et al. Disparities in pediatric acute myeloid leukemia (AML) clinical trial enrollment // Leuk. Lymphoma. Taylor and Francis Ltd, 2019 Vol. 60, № 9 P. 2190–2198.

## ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ

Мухаммадиабиева Ф.А., Давлатова С.Н., Ходжаева Н.Н.,

Кафедра детских болезней №2 ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

**Цель.** Изучить прогностические аспекты у детей с острым лейкозом.

**Материалы и методы.** Для решения поставленных в работе задач было проведено комплексное обследование 42 детей с острым лейкозом. Дети были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 32 ребенка в первые выявленным лейкозом, а вторая группа составила 10 детей с рецидивом болезни.

**Результаты.** Полученные данные говорят о том, что в дебюте острого лейкоза у 76% детей начнается с лихорадки, слабостью, геморрагическим и инфекционным процессами. Клинически чаще всего отмечалось лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, геморрагический синдром, оссалгия и нейролейкоз. При тотальном бласт-

ном кризе и при нейролейкозе прогноз не благоприятный и фатальный.

**Заключение.** Таким образом аспекты прогноза у детей с острым лейкозом зависеть от нескольких провоцирующих факторов, возраст ребенка, размер печени и селезенки, количество бластов, компонентов периферической крови. Вдобавок, от проводимой терапии может зависеть прогноз болезни. В данном исследование, продолжительность жизни детей варьировало от 42 месяцев до 7 лет.

**Ключевые слова.** Лейкоз, геморрагический синдром, гипопластический синдром, некротический синдром, бласты, оссалгический синдром, нейролейкоз, лейкимоиды, интоксикационный синдром, химиотерапия.



## PROGNOSTIC ASPECTS IN CHILDREN WITH ACUTE LEUKEMIA

Muhammadnabieva F.A., Davlatova S.N. Khodjaeva N.N.,

Department of children diseases №2 State educational institution «Tajik State University named after Abuali ibni Sino»

**Purpose.** To study prognostic aspects in children with acute leukemia.

**Materials and methods.** To solve the problems posed in the work, a comprehensive examination of 42 children with acute leukemia was carried out. The children were divided into 2 groups. The first group included 32 children with the first diagnosed leukemia, and the second group consisted of 10 children with relapse of the disease.

**Results.** The data obtained indicate that the onset of acute leukemia in 76% of children begins with fever, weakness, hemorrhagic and infectious processes. Clinically, lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, hemorrhagic syndrome, ossalgia and

neuroleukemia were most often noted. In case of total blast crisis and neuroleukemia, the prognosis is not favorable and fatal.

**Conclusion.** Thus, aspects of the prognosis in children with acute leukemia depend on several provoking factors, the age of the child, the size of the liver and spleen, the number of blasts, peripheral blood components. In addition, the prognosis of the disease may depend on the therapy performed. In this study, the life expectancy of children ranged from 42 months to 7 years.

**Key words.** Leukemia, hemorrhagic syndrome, hyperplastic syndrome, necrotic syndrome, blasts, osalgic syndrome, neuroleukemia, leukimoids, intoxication syndrome, chemotherapy.

**Муҳаммаднабиева Фаришта Абдулраҳимовна** – н.и.т., ассистенти кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 МТД “ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино” E-mail: [farishta.am.86@mail.ru](mailto:farishta.am.86@mail.ru)

**Муҳаммаднабиева Фаришта Абдулраҳимовна** – н.и.т., ассистент кафедры детских болезней №2 ГОУ “ДДТТ имени Абуали ибни Сино” E-mail: [farishta.am.86@mail.ru](mailto:farishta.am.86@mail.ru)

**Muhammadnabieva Farishta Abdulrakhimovna** – c.m.s., assistant department of children diseases №2 SEI “ATSMU” E-mail: [farishta.am.86@mail.ru](mailto:farishta.am.86@mail.ru)

**Давлатова Сохира Назировна** н.и.т., досенти кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 МДТ “ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино”; [sokhira@mail.ru](mailto:sokhira@mail.ru)

**Давлатова Сохира Назировна** к.м.н., доцент кафедры детских болезней №2, ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»; [sokhira@mail.ru](mailto:sokhira@mail.ru)

**Davlatova Sokhira Nazirovna** Candidate of medical Sciences, associate Professor of the Department of children diseases №2 SEI “ATSMU”. [sokhira@mail.ru](mailto:sokhira@mail.ru)

**Хоҷаева Некзан Назарбековна** н.и.т., ассистенти кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 МДТ “ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино” [khodjaevanikzan@gmai.ru](mailto:khodjaevanikzan@gmai.ru)

**Ходжаева Некзан Назарбековна** к.м.н., ассистент кафедры детских болезней №2, ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»; [khodjaevanikzan@gmai.ru](mailto:khodjaevanikzan@gmai.ru)

**Khodjaeva Nekzan Nazarbekovna** Candidate of medical Sciences, assistant of the Department of children diseases №2 SEI “ATSMU”; [khodjaevanikzan@gmai.ru](mailto:khodjaevanikzan@gmai.ru)

## БЕМОРИХОИ СИРОЯТӢ

### ХАТОҲО ДАР ТАШХИСИ БРУСЕЛЛЁЗИ МУЗМИН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

Зувайдов X.Ф.<sup>1</sup>, Матинов Ш.Қ.<sup>1</sup>, Раҳимова Д.С. <sup>2</sup>

Кафедраи бемориҳои сироятӣ кафедраи тибби оилавии

МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”

**Муқаддима.** Брусллёз аксар вақт дар кишварҳо ва минтақаҳое ба қайд гирифта мешавад, ки соҳаи чорводорӣ хуб рушд ёфтааст. Аксар вақт одамони синнусоли қобили меҳнат ба беморӣ гирифтор мешаванд, ки ин ба самти иҷтимоию иқтисодӣ зарар мерасонад ва ин яке аз ҷанбаҳои мубрамияти ин мушкилот маҳсуб меёбад. Брусллёз як сирояти системавие мебошад, ки метавонад дилҳоҳ узв ё системаи баданро фаро гирад [1,4,5,6].

Дар Тоҷикистон минтақаҳои эндемикии брусллёз инҳо мебошанд: Вилояти Хатлон, ки ҳамасола беморони брусллёз баҳусус дар ноҳияҳои Ш.Шоҳин, Ҳовалинг, Темурмалик, Балҷувон, Панҷ, Восеъ ва Ҳурӯсон ба қайд гирифта мешаванд. Дар вилояти Хатлон ҳамасола 3,2 то -2,4 дар 100 ҳазор аҳолӣ ҳолати нави брутсллёзи аввалини музмин ба қайд гирифта мешавадва дар ҳудуди ноҳияҳои Панҷ ва Восеъ бошад, соле аз 18,8 то 4,1 ҳолат дар 100 ҳазор бемориҳои брусллёзи шадид ба қайд гирифта мешаванд [2,3].

**Мақсади кор.** Бо сабаби тағиیر ёфтани манзараи клиникии брусллёзи мусоир, ки бо алломатҳои норавшан тавсиф мешавад, ташхиси дурустро танҳо дар асоси ба назар гирифтани таърихи эпидемиологӣ, комплекси алломатҳои клиникӣ ва санчишҳои лабораторӣ муқаррар кардан мумкин аст.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Дар давоми 10 соли охир (аз соли 2013 то соли 2023) мо 47 таърихи бемориро таҳлил намуда, маълум намудем, ки ташхиси брусллёзи музмини аввалия то қабул ба шӯъбаи бемориҳои сироятии беморхонаи вилоятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 23 нафар (48,9%) сари вақт муқаррар карда шудааст.

**Натиҷаҳо ва муҳокимаи онҳо.** Таҳлилҳои гузаронидаи мо нишон дод, ки аксар вақт, ташхиси аввалия ҳамчун «тарбод» дар

7 бемор (14,9%), «радикулити люмбосакралӣ» дар 6 бемор (12,8%) ва «люмбоиши-алгия» дар 4 бемор (8,5%), «нейроинфекция» дар 5 бемор (10,6%) ба қайд гирифта шуда, ба 2 нафар беморон (4,3%) аввал ташхиси «полиартрити этиологияи номаълум» гузашта шудааст.

Дар зер меҳоҳем аз таърихи бемории беморони мӯоинакардаамон мисолҳо орем.

**Таърихи бемории № 1.** Бемор А., (мард) 43 сола. Дар давоми панҷ сол ўз дарди буғумҳои калони андомҳои поён ва сутунмӯҳра, араққунӣ ва табҳои паст азоб мекашид. Вай борҳо ба таври амбулаторӣ аз тарбод, баъд дар шуъбаи муолиҷавии беморхонаи ноҳияи Ҳурӯсон ва дар осоишгоҳ табобат гирифтааст, ки пас аз он мувакқатан беҳбудӣ ба амал омадааст. Танҳо пас аз панҷ сол, баъди пайдо шудани нишонаҳои дар боло зикршуда, бемор ба машварати духтури шӯъбаи бемориҳои сироятии беморхонаи вилоятии Ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат карда, барои брусллёз мӯоина карда шуд, ки реаксияҳои серологии Райт 1.600 ва Ҳеддлсон мусбат буданд, ки ташхис брусллёзи музмини ибтидоиро тасдиқ кард. Аз анамнези эпидемиологӣ маълум шуд, ки бемор дар хона ҳайвоноти зиёди хурду калон дорад, ки аксар вақт бемор мешуданд ва ҳеч гоҳ аз ҷониби духтури байторӣ мавриди мӯоина қарор нағирифтаанд.

Дар ин ҳолат, ҷунин алломатҳо ба монанди дард дар буғумҳои калони андомҳои поёнӣ ҳангоми мавҷуд набудани тағииротҳои илтиҳобии намоён дар онҳо, дарди сутунмуҳра, зиёд шудани араққунӣ ва таби дарозмуддати паст, инчунин анамнези эпидемиологӣ ҳамчун асоси кофӣ барои тасдиқи ташхиси брусллёз хизмат намуданд.

**Таърихи бемории № 2.** Бемор В., ( зан) 39 сола. Ҷор сол пеш, вақте ки дард дар буғумҳои кафи по ва зону, араққунии зиёд ва

таби паст пайдо гашт, бемор шуд. Ба вай артрити тарбоди ташхис карда шуд, ки барои он дар шӯъбаи муолиҷавӣ се моҳ бе натича табобат гирифт. Дарди бугумҳо шиддат гирифт. Фақат пас аз чор соли пайдоиши ин беморӣ ба шӯъбаи бемориҳои сироятии беморхонаи вилоятии шаҳри Боҳтар ба як мутахассиси бемориҳои сироятий муроҷиат намудааст ва аз анамнези эпидемиологӣ маълум гардидааст, ки бемор пеш аз ин беморӣ мунтазам шири хоми гови хонагии ба бруслёз гирифторшударо истеъмол мекардааст. Реаксияҳои серологияи Райт 1;400 ва Ҳеддлсон мусбат. Дар ин ҳолат, ҳатоғӣ дар ташхис натиҷаи беътинои табибон ба анамнези эпидемиологӣ маҳсуб меёфт. Муҳлати муқаррар намудани бруслёзи музмини ибтидой, мисли шакли музмини дуюмбора такрорёфта таъхирёфта маҳсуб меёбад. Зоро дар шаш моҳи аввали беморӣ танҳо дар 25%-и беморон бруслёз ошкор мешавад. Дар аксари мавридҳо таъхирёбии ташхис бо норавшан будани аломатҳои клиникӣ шарҳ дода мешавад.

*Таърихи зерини бемории № 3* ишора менамояд. Бемор К.,(мард) 41 сола. Ба шикояти дарди поёни камар ва пушт, дарди сар, асабоният, ҳастагӣ ба клиника муроҷиат кардааст. Бори аввал, дар синни 28-солагӣ ҳар сари ҷанд вакт каме дардро дар бугуми косу рости ва қад-қади асаби сурин ва пас аз ду сол дар бугумҳои китф мушоҳида кардааст. Ба ў муолиҷаи физиотерапевтӣ таъйин кардаанд, аммо бе натиҷа. Аз синни 32-солагӣ дарди бугумҳои китф пурзӯр шуда, дарди сутунмӯҳра пайдо мешавад, ки ў инро бо фаъолияти шадиди ҷисмонӣ ҳангоми соҳтмони мустақилонаи хона алоқаманд донистааст. Ўро барои бруслёзи музмина карданд, зоро дар дехот зиндагӣ мекунад: аксуламалҳои Райт 1;100 ва Ҳеддлсон суст мусбат буданд. Ба антибиотикҳои қатори тетрасиклинӣ бе ягон натиҷаи мувваффақона табобат гирифта, пас аз он бо ташхиси «Бруслёз» ба табобати санатонию курортӣ фиристода шудаааст. Баъди баргаштан реаксияҳои серологияи нишондода шуда манфӣ баромада, ташхиси «брюслёз» истисно карда шудааст. Пас аз панҷ сол,

дарди бугумҳо ва сутунмӯҳраҳои номбаршуда бадтар шуд. Ба духтури травматолог муроҷиат карда, ташхиси «Хондрози шадиди сутунмӯҳра»-ро гузоштаанд. Табобат таъян мекунанд, вале беҳбудӣ ба назар намерасад. Бо дарназардоши он, ки 5 сол пеш аз ин бемор гирифтори бемории бруслёз буд, боз ба духтури сироятий муроҷиат менамояд. Маълум мегардад, ки дарди бугум ва сутунмӯҳра пеш аз истеъмоли шири хоми гови гирифтори бруслёз будааст. Ба таври воқеӣ, ҳангоми қабул ба духтури сироятиноси шӯъбаи бемориҳои сироятии Беморхонаи вилоятии шаҳри Боҳтар: таби паст, коҳиши иштиҳо, пуррагии бадан мушиҳида мегардад. Дар рентгенограммаи шӯъбаҳои қафаси сина ва камар танг шудани фосилаҳои байнӣ мӯҳраҳо ва контурҳои норавшани паҳлӯҳои бугум ба қайд гирифта мешавад. Хулосаи ортопед: маълумотҳои клиникӣ ва рентгенологӣ ба тасвири клиникии остеохондроз, эҳтимолан этиологии бруслёзи музмини ибтидой бо осеби аввалии узвҳои такяву ҳарарат, марҳилаи субкомпенсатсия».

Бояд гуфт, ки дар ташхиси бруслёз нақши асосӣ ба табибони ҳадамоти амбулаторӣ тааллӯк дорад. Аз сабаби гуногуншаклии морфологии зуҳуроти клиникии бруслёз беморон пеш аз ташхис ба духтурони ихтиносҳои гуногун муроҷиат мекунанд. Инро таҳлили маълумотҳои оморӣ тасдик мекунад, ки ташхиси брутслёзи музминро аввал терапевт дар 65,7 фоиз, невропатолог дар 18 фоиз, ҷарроҳон 3,3 фоиз, табибони дигар ихтинос 8 фоиз, сироятинос танҳо дар 5 фоизи аҳолӣ муайян кардаанд, ки ин ба таъхирёбии ташхиси бруслёз аз ҷониби табибони умумӣ алоқаманд мебошад.

**Хулоса.** Сабаби ҳатогиҳои ташхис ба таври коғӣ арзёбӣ накардани комплекси аломатҳои зуҳуроти клиникии бруслёз вобаста ба шакли беморӣ мебошад. Дар баъзе ҳолатҳо, таърихи эпидемиологӣ ба назар гирифта намешавад, ки он барои сари вақт

ташхис кардан мусоидат мекунад. Усулҳои конкретии тадқиқоти лабораторӣ ба қадри кифоя истифода намешаванд. Аксар вақт ҳатогиҳои ташхисӣ дар натиҷаи ба таври коғӣ ошно набудани табион бо хусусиятҳои клиникии бруслёзи мусир, эҳтиёткории пасти онҳо нисбат ба ин сироят, инчунин натиҷаи арзёбии камсифати маълумотҳои лабораторӣ бе назардошти вобас-

тагии онҳо аз шакли клиникӣ мебошад. Ҳангоми ташхиси бруслёзи мусир дар муқоиса бо бемориҳои шадиди септиқӣ бартарии назарраси шаклҳои музмин ба назар гирифта мешавад ва аз ин рӯ, ҳангоми ташхиси дифференсиалий, пеш аз ҳама бояд осеби узвҳои канорӣ, системаи марказии асаб, буғумҳо ва бемориҳои гуногуни сироятӣ ба назар гирифта шавад.

### Адабиёт

1. Курбонов, К.М. Эпидемиологическое районирование Республики Таджикистан по степени риска инфицирования насилия бруцеллезом /К.М.Курбонов// Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы.-2014.-№6.-С19-23.
2. Ляпина, Е.П. Хронический бруцеллез: системное воспаление и эндотоксикоз, совершениеование терапии и эпидемиологического надзора: им дисс. док. мед. наук: 14.01.01., 14.00.03./Е.П. Ляпина,.ГУО ВПО Саратовский государственный медицинский университет-М.2008.
4. Покровский В. И., Пак С. Г. Инфекционные болезни и эпидемиология. – М.: ГЭОТАРМед, 2004. – 816 с.
5. Рахмонов Э.Р., Бемориҳои сироятӣ. – Душанбе 2017 .С – 450.
6. Шульдякова А. А., Романцова М. Г. Бруцеллез. Современные подходы к терапии: Пособие для врачей. – Саратов; СПб., 2006. – 28 с.

## ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО БРУЦЕЛЛЕЗА В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ

**Зувайдов Х.Ф., Матинов Ш.К., Рахимова Д.С.**

Кафедра инфекционных болезней, кафедра семейной медицине  
ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибн Сино»

**Цель работы.** Изучить ошибки в диагностике хронического бруцеллеза у людей проживающих в Хатлонской области Республики Таджикистан. В связи с изменением клинической картины современного бруцеллеза, отличающегося стертостью симптомов, правильный диагноз может быть установлен только на основании учета эпидемиологического анамнеза, клинического симптомокомплекса и лабораторных исследований.

**Материал и методы исследования.** Проанализировав 47 историй болезни за последние 10 лет (с 2013 года по 2023 год), мы выявили, что диагноз первично-хронического бруцеллеза до поступления в инфекционное отделение областной больницы г. Бохтара своевременно был установлен только у 23 пациентов (48,9 %). Чаще всего первичный диагноз звучал, как «ревматизм» у 7 пациентов (14,9 %), «пояснично-крестцовый радикулит» у 6 пациентов (12,8 %) и «люмбошициалгия» у 4 пациентов (8,5 %), «нейроинфекция» у 5 пациентов (10,6 %) и 2

пациентам (4,3 %) сначала был выставлен диагноз: «полиартрит неясной этиологии».

**Результаты.** Диагноз бруцеллеза во всех случаях нами был поставлен на основании клинико-эпидемиологических данных, а также на основании положительных результатов серологических методов исследований реакцией Хедельсона –Райта. Следует отметить, что в диагностике бруцеллеза ведущая роль принадлежит врачам поликлинической службы. В связи с полиморфизмом клинических проявлений бруцеллеза больные до установления диагноза обращаются к врачам различных специальностей. Это подтверждает и анализ данных статистики, что диагноз хронического бруцеллеза впервые установлен терапевтами 65,7 %, неврологами – в 18 %, хирургами – в 3,3 %, врачами других специальностей – в 8 %, инфекционистами только в 5 % случаев, что связано с запоздалой диагностикой бруцеллеза врачами общей практики.

**Вывод.** Причиной диагностических ошибок

является недооценка симптомокомплекса клинических проявлений бруцеллеза в зависимости от формы заболевания. В ряде случаев не учитывается эпидемиологический анамнез, который в значительной мере способствует

своевременной диагностике. Недостаточно используются специфические лабораторные методы исследования.

**Ключевые слова:** Хронический бруцеллез, ошибки, диагностика.

## ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF CHRONIC BRUCELLOSIS IN KHATLON REGION.

**Kh. F. Zubaydov, Sh. K. Matinov**

Department of Infectious Diseases of the State Educational Institution "Abu'l

**Purpose of the work.** The aim of the study was to study errors in the diagnosis of chronic brucellosis in people living in the Khatlon region of the Republic of Tajikistan. Due to the change in the clinical picture of modern brucellosis, which is characterized by erasure of symptoms, the correct diagnosis can be established only on the basis of taking into account the epidemiological history, clinical symptom complex and laboratory studies.

**Material and methods of research.** After analyzing 47 case histories over the past 10 years (from 2013 to 2023), we found that only 23 patients (48.9%) were diagnosed with primary chronic brucellosis prior to admission to the infectious diseases department of the Bokhtar Regional Hospital in a timely manner. Most often, the primary diagnosis was "rheumatism" in 7 patients (14.9 %), "lumbosacral sciatica" in 6 patients (12.8 %), "lumboishialgia" in 4 patients (8.5 %), "neuroinfection" in 5 patients (10.6 %) and 2 patients (4.3 %). first, a diagnosis was made:

"polyarthritis of unclear etiology."

**Results.** The diagnosis of brucellosis in all cases was made on the basis of clinical and epidemiological data, as well as on the basis of positive results of serological methods of research with the Hedelson -Wright reaction. It should be noted that in the diagnosis of brucellosis, the leading role belongs to the doctors of the polyclinic service. Due to the polymorphism of the clinical manifestations of brucellosis, patients turn to doctors of various specialties before establishing a diagnosis. This is confirmed by the analysis of statistical data that the diagnosis of chronic brucellosis was first established by therapists in 65.7 %, neurologists-in 18 %, surgeons – in 3.3 %, doctors of other specialties-in 8 %, infectious diseases specialists only in 5% of cases, which is associated with late diagnosis of brucellosis by general practitioners.

**Conclusion.** reason for diagnostic errors is an underestimation of the symptom complex of clinical manifestations of brucellosis, depen.

**Зувайдов Хокимшо Файзуллоевич-** мудири шульбаи бемориҳои сироятии Беморхонаи вилояти Хатлон, ш.Бохтар тел.88.388.08.89.

**Матинов Шарофидин Кудбидинович** –номзади илми тиб, дотсенти кафедраи бемориҳои сироятии МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», Тел.918.17.79.05. e-mail [dr-matin@mail.ru](mailto:dr-matin@mail.ru)

**Рахимова Дилором Ситамовна** – асистенти кафедраи тибби оиласӣ, МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», Тел.918.17.79.05. e-mail [dr-matin@mail.ru](mailto:dr-matin@mail.ru)

**Зувайдов Хокимшо Файзуллоевич-** заведующий инфекционным отделением областной больницы Хатлонской области, город Бокттар тел.88.388.08.89.

**Матинов Шарофидин Кудбидинович** –кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино». Тел.918.17.79.05. e-mail [dr-matin@mail.ru](mailto:dr-matin@mail.ru).

**Рахимова Дилором Ситамовна** –ассистент кафедры семейной медицины, ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино». Тел.918.17.79.05. e-mail [dr-matin@mail.ru](mailto:dr-matin@mail.ru).

**Okimsho Fayzulloevich Zuvaydov** - Head of the Infectious diseases department of the regional hospital of Khatlon region, Bokhttar city tel. 88. 388. 08. 89.

**Sharofidin Kudbidinovich Matinov**-Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Infectious Diseases of SEI "ATSMU". Tel. 918. 17. 79. 05. e-mail [dr-matin@mail.ru](mailto:dr-matin@mail.ru).

**Dilorom** -Assistant of the Department of Family Medicine, Educational Institution SEI "ATSMU". Tel. 918. 17. 79. 05. e-mail [dr-matin@mail.ru](mailto:dr-matin@mail.ru).

## БЕХДОШТ

### ПРОБЛЕМҲОИ ИТТИЛООТНОКӢ, САТҲИ ДОНИШ, МУНОСИБАТ ВА РАФТОРИ АҲОЛӢ НИСБАТ БА КӮДАКОН ВА ЗАНОНИ ДОРОИ МАҶЮБӢ ДАР ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

**Азимов<sup>2</sup> Г.Ч., Рузиев<sup>1</sup> М.М., Хушнудчони М<sup>2</sup>, Фозиев<sup>1</sup> Ч. Ф.**

МД «Пажуҳишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии тибби профилактиկӣ»<sup>1</sup>,

МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»<sup>2</sup>.

**Муқаддима.** Дар натиҷаи дастгирий намудани протсесси интегратсияи иҷтимоии кӯдакон ва занони дорои маҷюбашавӣ як қатор мушкилот пайдо мешаванд, ки бо онҳо институтҳои давлатӣ ва созмонҳои ҷамъияти рӯ ба рӯ мешаванд (5,6).

Дар ҷумҳурӣ оилаҳои зиёде ҳастанд, ки дар онҳо кӯдакон ва занҳои дорои маҷюбӣ 100.000 ҳастанд. Аз сабаби мавҷуд набудани воситаҳои моддӣ дар бештари ҳолатҳо сарвари чунин оилаҳо асосан дар муҳочирати меҳнатӣ ё ҷустуҷӯи кор дар хориҷи кишвар қарор дорад(4). Дар чунин ҳолатҳо як волидон дар танҳоӣ на ҳамеша метавонад, ки ба кӯдакони маҷюб табобати саривақтӣ ё ҳадамоти реабилитатсиониро расонад. Мавҷуд набудан ё норасони кадрҳо дар мақомоти давлатӣ, ки бевосита ба масъалаҳо ва проблемаҳои занҳо ва кӯдакони дорои маҷюбӣ машғуланд, наметавонанд ба таври бояду шояд вазифаҳои дар пеш гузошташударо ҷиҳати беҳтар карданӣ шароити иҷтимоӣ барои ҳаёти онҳо назорат кунанд. Бештари волидайн ҳоҳиш надоранд, ки бегонаҳо дар бораи кӯдакони маҷюби онҳо маълумот дошта бошанд ва кӯдакони маҷюби худро ба мактаб ва кӯча рафтан намемонанд, яъне онҳоро чудо карда мемонанд (1.2). Ба қадри нокифоя таъмин карданӣ шароити барои бемонеа дастрас будани одамони маҷюб ба обьектҳои инфрасохтори иҷтимоӣ ва воситаҳои нақлиёт, маҳсусан дар маҳаллҳо дидо мешавад. Омӯзиш ва омода карданӣ кормандони миёнана ва хурди тиббӣ барои хизматрасонӣ ба одамони маҷюб вучуд надорад.

Омили мухим барои интегратсияи иҷтимоии кӯдакон ва занони маҷюб иттилоотнокӣ, дониш, муносибат ва рафтори аҳолӣ нисбат ба кӯдакон ва занҳои дорои маҷюбӣ мавҷуд нестанд (3). Дар ин миён, баҳодиҳии

илмӣ ва огоҳӣ, дониш, муносибат ва таҷрибаи кӯдакон дар бораи кӯдакон ва занони маҷюб, ҳамчунин нақши институтҳои давлатӣ ва созмонҳои ҷамъияти дар пешравии протсесси интегратсияи иҷтимоӣ дар ҷамъияти кӯдакон ва занҳои маҷюб хеле актуалий ва аввалий ба ҳисоб меравад барои системаи нигоҳдории тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дар робита аз ин, барои таҳия намудани ҷорабинҳои илмии асоснок оид ба ташкили расонидани ёрии тиббӣ- психологии кӯдакон ва занони маҷюб зарурати гузаронидани омӯзиш ва таҳлили илмии меъёрҳои иҷтимоӣ заруранд, бо роҳи баҳо гузоштан ба огоҳиву дониш, рафтор ва муносибати дучониба дар Тоҷикистон.

Барои баргузории чунин таҳқиқот ҳамаи минтақаҳои (вилояти Ҳатлон, вилояти Суғд, ВМҚБ, НТҶ ва дар шаҳри Душанбе) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таваҷҷӯҳ кардан ба проблемаҳои ошкоршудаи занҳои маҷюб зарур аст.

Ин иҷро намудани ин вазифаҳои мушахасро талаб мекунад:

- баҳогузорӣ ба огоҳии аҳолӣ дар бораи кӯдакон ва занҳои маҷюб;
- баҳогузорӣ ва муносибати аҳолӣ барои ҷазо додан, зӯроварӣ ба кӯдакон ва занҳои маҷюб;
- баҳодиҳӣ ба дониш, муносибат ва таҷрибаи кӯдакон дар бораи кӯдакон ва занҳои маҷюб;
- омӯзиши интегратсияи иҷтимоии кӯдакон ва занҳои маҷюб;
- муайян карданӣ нақши институтҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъияти дар пешрафти протсесси интегратсияи иҷтимоӣ дар ҷамъияти кӯдакон ва занҳои дорои маҷюбӣ;

Дар навбати худ ҳаллу фасли вазифаҳои зикршуда имконият медиҳанд, ки муайян карда шаванд:

•«камбузидҳо» ва монеаҳои асосие, ки садди роҳи протсессҳои ба даст овардани хизматрасонии нигоҳдории тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии одамони дорои имкониятҳои маҳдуд, аз ҷумла занҳо ва қӯдакони дорои имкониятҳои маҳдуд (ё парастор ё оилаҳои онҳо);

•«камбузидҳо» ва монеаҳои асосие, ки садди роҳи ба таҳсил фаро гирифтан ва ба кор таъмин кардани занҳо ва қӯдакони дорои имкониятҳои маҳдуд(ё парастор ё оилаҳои онҳо);

• табииати муносибатҳо, рафтор ва таҷрибаи шахсоне, ки протсесси интегратсияи иҷтимоии қӯдакони маъюб ва занҳои маъюб дар сатҳи майшӣ ва сатҳи ҷамъиятҳо;

• сарчашмаҳои иттилоот , каналҳои иртибот, гурӯҳҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ , ки ба ҷунин муносибат , рафтор ва таҷриба дар ҷомеа таъсир мерасонанд:

• арзишҳои асосие (меъёрҳои иҷтимоӣ),- ки ба қӯдакон ва занҳои маъюб таъсир мерасонанд, ҷунин муносибатро мустаҳкам мекунанд, рафтор ва таҷрибаи одамон.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Дар доираи компоненти миқдории\_таҳқиқот 2000 респондент- аҳолии 18-сола ва аз он боло таҳқиқ\_карда шуд. Ҳангоми гузаронидани ин таҳқиқот таҷрибаи дигар кишварҳо, аз ҷумла кишварҳои ҳамсоя ҷамъоварӣ ва омӯхта шуд.

Дар равиши таҳқиқот ҳисботи таҳлилии Юнисеф Тоҷикистон омӯхта шуд “Таҳқиқоти сатҳи дониш, муносибат ва рафтори аҳолӣ оид ба муносибат ба қӯдакон ва занҳои маъюб дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” омӯхта шуд (с.2018).

**Мавзуи таҳқиқот.** Мавзуи таҳқиқот омӯзиши аҳолӣ оид ба сабабҳои маъюбӣ буда, нуқтаи назари аҳолӣ дар бораи профилактика (бартарафсозӣ) табобати маъюбӣ, сарчашмаҳои асосии иттилооти аҳолӣ оид ба маъюбӣ муносибати аҳолӣ ба маъюбон ва маъюбшавӣ, таҷрибаи иртиботи мутақобила бо одамони маъюб, буданд. Ҳукуқ барои ҳаёти репродуктивии маъюбон ва ҷазо до-

дан ба ҳайси таҷрибаи тарбияи қӯдакони маъюб.

**Натиҷаҳои таҳқиқот.** Таҳқиқот муайян кард, ки сатҳи иттилоотнокии аҳолии қалонсол дар бораи маъюбшавӣ, махсусан дар бораи ҷунин намудҳои маъюбӣ, ба монанди “қобилияти зеҳнӣ”, “аутизм”, “бемориҳои музмин”, “бемориҳои узвҳои даруний” ва “мушкилоти махсус дар омӯзиш” дар муқоиса бо таҳқиқоти дар соли 2016 гузаронида шудаанд, баланд шудааст. Аммо сатҳи иттилоотнокии аҳолӣ дар бораи ВИЧ/СПИД ба сифати маъюбӣ ва ҳам дар таҳқиқоти соли 2016 паст (4%) боқӣ мемонад, ки оғоҳӣ надоштан ва нафаҳмидани аҳамияти ин bemorӣ дар ҷомеааро инъикос мекунад.

Таҳқиқот нишон дод, ки сатҳи оғоҳии қӯдакони маъюб дар бораи маъюбшавӣ дар маҷмӯъ дар муқоиса аз натиҷаҳои ҳамин гуна таҳқиқоти соли 2016 паст (0,7%) буд. Муайян карда шуд, ки ноогоҳии пурсидашудагон низ дар ҳусуси он, ки занҳо ва қӯдакони маъюб оё нафақа мегиранд ё не ва ягон имтиёз доранд ё не.

Таҳқиқоти гузаронидашуда низ нишон дод, ки сатҳи иттилоъ гирифтани респондентҳои қалонсол дар бораи маъюбшавӣ аз ҳама сарчашмаҳои иттилоот паст шудааст (телевизион, радио, интернет, рӯзнома, дӯстон ва атрофиёни наздик ва ғайра).

Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот тасдиқ кардан мумкин аст, ки ҳиссаи асосии аҳолӣ , ки бар зидди лату қӯб кардани қӯдакони маъюб ва бидуни маъюб мутаносибан ба 96% ва 94% баробар аст. Ҳамчунин тибқи натиҷаҳои таҳқиқот ҷавобҳои аҳолӣ оид ба саволи ҷазо додани қӯдакони маъюб, ба сифати протсесси “мӯътадили” тарбиявӣ то 7% кам шудааст, ки аз сатҳи баланди оғоҳӣ ва тарбияи аҳолӣ оид ба қӯдакони маъюб дарак медиҳанд.

Дар равиши таҳқиқот омилҳое муайян карда шудаанд, ки ба рафтори аҳолии дорои қӯдакони маъюб таъсири манғӣ мерасонанд. Аз ҷумла таҳқиқот нишон дод, ки муносибати манғӣ дар шакли “хусумат” ва “ваҳм ” аз одамони маъюб назар ба таҳқиқоти соли 2016 2% зиёд шудааст, ки ин аз иттилоотнок набудани баязе одамон дар бораи маъюб-

шавӣ дакрак медиҳад. Омили тарсу ваҳм дар одамон асосан дар одамони дорои ихтилоҷи рӯҳӣ пайдо мешаванд, назар ба он ки тағйиротҳои ҷисмонӣ доранд. Таҳқиқот нишон дод, ки 33%-и ҷондагонҳо нуқтаи назари манғӣ доранд дар бораи одамони дорои тағйиротҳои рӯҳӣ, 23% дар бораи одамони дорои тағйиротҳои ҷисмонӣ.

Таҳлил нишон дод, ки давлат пайваста кӯшиш ба ҳарҷ медиҳад, ки сифати ҳаёти одамони дорои имкониятҳои маҳдуд беҳтар карда шавад, муҳофизати иҷтимоии онҳо таъмин гардад, ки инро дар тадриҷан баланд шудани нафақа ва қӯмакпулиҳо, ҳамчунин расонидани хизматрасониҳои иҷтимоӣ ба назар мерасад. Аз ҷумла, бо мақсади бартараф кардани номутаносибии мавҷуда ба андозаи нафақаи қӯдакони маъюб, ки статуси якхелаи иҷтимоӣ доранд, ҷораҳо андешида шудааст.

Таҳқиқот нишон дод, ки паст шудани сатҳи муносибатҳои аҳолӣ бо одамони дорои маъюбӣ, оид ба нигоҳубини одамони имкониятҳояшон маҳдуд то 32%, нисбат ба ҳуқуқҳои одамони имкониятҳояшон маҳдуд нисбат ба ҳаёти репродуктивӣ низ ҷавоб доданд, ки “ҷандон репродуктивӣ нест ба монанди одамони бидуни имкониятҳои маҳдуд (ИМ)” ва ин 13%-ро ташкил дод, ки нишондиҳандай зиёдшавии фосилагирии иҷтимоии аҳолӣ аз ОИМ ба ҳисоб мераванд.

Кам шудани ҳиссииёти «дилсӯзӣ»-и аҳолӣ (то 12%) низ дар равиши пурсиш муайян карда шуд, ки муносибати манғии аҳолири ба одамони имконияташон маҳдуд (ОИМ) инъикос мекунад.

Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот низ ҳулоса баровардан мумкин аст, ки дар аҳоли муносибати манғии аҳолӣ нисбат ба саволи «Қӯдакони маъюб дар синну соли қалонсолӣ нисбат ба қӯдаки Шумо (писар/дуҳтар)» (то 14% зиёдтар нисбат ба таҳқиқоти дар соли 2016 гузаронидашуда) ва «Қӯдакони маъюб дар синну соли қалонсолӣ зҳан мегиранд/шавҳар мекунанд» (то 9%) зиёдтар буд.

**Ҳулоса**, фосилагирии иҷтимоии қӯдакони маъюб дар муқоиса бо натиҷаҳои ҳамин ҷисмонӣ таҳқиқот, ки дар соли 2016 гузаронида шудааст, зиёд шудааст. Дар равиши таҳқи-

қот муайян карда шуд, ъки ҳиссаи «муносибати қӯдакони маъюб» то 18% паст шудааст ва нисбат ба саволи аксуламали онҳо чӣ ҷуна мешуд, агар қӯдакони маъюб дар шаҳри/дехаи онҳо мезистанд, ҳамсояи онҳо мебуданд, рафиқони рафиқони онҳо мешуданд, дар як синф меҳонданд ва дар байнӣ дӯстони онҳо мебуданд.

Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда оид ба сатҳи дониш, муносибат ва рафтари аҳолӣ нисбат ба ОИМ ва ЗМ ( занҳои маъюб) дар муқоиса бо натиҷаҳои ҳамин ҷисмонӣ таҳқиқот, ки дар соли 2016 гузаронида шудааст, ҷунин ҳулоса баровардан мумкин аст:

Дар равиши таҳқиқот муайян карда шуд, ки аҳолӣ ба қадри кофӣ иттилоъдоранд ва медонанд, ки маъюбӣ чист ва он чӣ тавр зоҳир мешавад. Каме тағиیر ёфтани ақидаи аҳолӣ дар ҳусуси профилактика/пешгири/табобати маъюбӣ дар муқоиса бо натиҷаҳои ҳамин ҷисмонӣ таҳқиқот, ки дар соли 2016 гузаронида шудааст, ба мушоҳида мерасад, ки иназ каме баланд шудани сатҳи оғоҳии аҳолӣ доир ба имконияти профилактика/пешгири/кардани маъюбӣ дарак медиҳад.

Натиҷаҳо ба даст овардашуда тибқи сарчашмаҳои асосии иттилоот зарурати пуркуват намудани корҳоро дар самти баланд бардоштани иттилоотнокии аҳолӣ аз ҳусуси маъюбӣ тақозо мекунад.

Натиҷаҳо ба даст овардашуда и пурсиш нисбат ба муносибати аҳолӣ ба одамони маъюб нишон медиҳад, ки дар соли 2016 одамон ба маъюбон тавре назар мекарданд, ба таври визуалӣ мушоҳида мешужданд (набудани андомҳои болӣ ё поёнӣ, лангтидан ва ғ.). Дар равиши таҳқиқоти мазкур нишондиҳандоҳои дар боло зикршуда кам шудаанд, ба гурӯҳи маъюбон беморони гирифтори бемориҳои музминро (бемориҳои дил ва диабету саратонро) низ доҳил мекунанд. Аз инҷо ҳулоса баровардан мумкин аст, ки сатҳи иттилоотнокии аҳолӣ дар бораи аломатҳои асосии маъюбӣ баланд шудааст.

Омили асосии ба оғоҳӣ ва муносибати одамон нисбат ба маъюбӣ таъсиркунанда, ин таҳсилот ва дуруст тарбия кардани одамон аст.

**Адабиёт**

1. Кузиева Л.С. Особенности детской инвалидности /Л.С. Кузиева З.А. Замонов // Журнал Педиатрия и детская хирургия Таджикистана.-2015.- №2 (26).- С. 60-64.
2. Магзумова Ф.П. Комплексная реабилитация детей раннего возраста с синдромом детского церебрального паралича /Ф.П. Магзумова и др // Сборник материалов научно-практического семинара (г. Хорог).- 2018.25 августа.- С.30-34.
3. Мирзоев С. Общинная реабилитация в Таджикистане «Право молодых людей с инвалидностью на независимость, социальную интеграцию и участие в жизни сообщества» / С. Мирзоев // Материалы международной научно-практической конференции.-2017 (г. Баку, 3-5 октября).- С.193-196.
4. Пузин С.Н. Инвалидность в XXI веке. Состояние проблемы медико-социальной реабилитации и абилитации в современной России / Пузин С.Н., Шургая М.А. // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. - 2018. - Т.21 № 1-2. - С. 10.-17.
5. Пулатов К.Д. Управление процессами медико-социальной реабилитации детей инвалидов /Пулатов К.Д., Магзумова Ф.П. // Сборник материалов научно-практического семинара «Медико-санитарные аспекты социально-значимых заболеваний в Республике Таджикистан (Хорог)». - 2018.- С. 24-26.
6. Табаров И.Т. Реабилитация инвалидов в стационарных учреждениях. Медико-санитарные аспекты социально-значимых заболеваний в Республике Таджикистан /И.Т. Табаров и др // Сборник материалов научно-практического семинара «Медико-санитарные аспекты социально-значимых заболеваний в Республике Таджикистан (Хорог)». - 2018.- С. 29-31.

## **ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМИРОВАННОСТИ, УРОВНЯ ЗНАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИНАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

**Г.Дж. Азимов<sup>2</sup>, М.М. Рузиев<sup>1</sup>, Хушнудджони М<sup>2</sup>, Дж. Г. Гозиев<sup>1</sup>.**

ГУ «Таджикский научно-исследовательский институт профилактической медицины»<sup>1</sup>,  
ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абу Али ибн Сино»<sup>2</sup>,

**Аннотация.** В статье отмечается, что для интегрирования ЖСИ в общество и получать социальные услуги существуют ряд трудности и барьеры, чем женщинам без инвалидности. На первом месте для женщин-инвалидов является проблема с психическими расстройствами, для которых шансы получить работу, обзавестись семьей, получить образование и участвовать в социальной жизни ниже, чем у женщин-инвалидов с физическими расстройствами и чем у женщин без инвалидности. Детям с инвалидностью наравне с ЖСИ также сложнее интегрироваться в общество, чем здоровым детям. Для социальных интеграции ДСИ и ЖСИ необходимо государственная поддержка семей в виде обеспечения социальными пособиями, созданием условий для обучения, улучшения социаль-

но-бытовых условий, обеспечения пенсиями, а также в приобретении инвалидной коляски.

Результат исследования показывает, что преобладающая доля населения, выступающая против избиения детей с инвалидностью и без инвалидности равна 96% и 94% соответственно, а также выявлено уменьшение (на 7%) ответов населения относительно вопроса наказание ДСИ как части «нормального» воспитательного процесса, что можно утверждать о повышении уровня осведомленности и воспитания населения по отношению к ДСИ.

**Ключевые слова:** факторы риска, психическими расстройствами, интеграция, инвалидностью, социальный стресс, профилактике, инвалидности, осведомленности населения



## PROBLEMS OF AWARENESS, LEVEL OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIOR OF THE POPULATION TOWARDS CHILDREN AND WOMEN WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

**G. J. Asimov<sup>2</sup>, M. M. Ruziev<sup>1</sup>, Khushnudjoni M.<sup>2</sup>, J. G. Goziev<sup>1</sup>.**

State Institution “Tajik Research Institute of Preventive Medicine”<sup>1</sup>,

State Institution “Abu Ali ibn Sino Tajik State Medical University”<sup>2</sup>,

**Annotation.** The article notes that in order to integrate women with disabilities into society and receive social services, there are a number of difficulties and barriers than women without disabilities. The first problem for women with disabilities is mental disorders, for whom the chances of getting a job, starting a family, getting an education and participating in social life are lower than for women with disabilities with physical disabilities and than for women without disabilities. Children with disabilities, along with people with disabilities, also find it more difficult to integrate into society than healthy children. For the social integration of children with disabilities and women with disabilities, state support for families is necessary in the form of providing social benefits, creating

conditions for education, improving social and living conditions, providing pensions, as well as purchasing a wheelchair.

The result of the study shows that the predominant share of the population opposing the beating of children with and without disabilities is 96% and 94%, respectively, and also revealed a decrease (by 7%) in the population's responses regarding the question of punishment for children with disabilities as part of the “normal” educational process, which can be assert about increasing the level of awareness and education of the population in relation to CWD.

**Key words:** risk factors, mental disorders, integration, disability, social stress, prevention, disability, public awareness

**Азимов Гурез Чалилович** – д.и.т., доценты МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”. тел: 907705999, Е mail: azimov.sed.moh@mail.ru

**Рузиев Муродали Мехмондустович**- д.и.т., директори МД “Пажӯҳишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии тибби профилактикаи Тоҷикистон”, тел: 918713266, Е mail: [m.ruziev@mail.ru](mailto:m.ruziev@mail.ru)

**Хушнудҷони М-** унвонҷӯи кафедраи МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”. [Khushnudchon90@gmail.com](mailto:Khushnudchon90@gmail.com), тел. 904021316

**Фозиев Ҷобир Фозиевич**- МД “Пажӯҳишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии тибби профилактикаи Тоҷикистон”, Тел. 908585535

**Азимов Гурез Джалилович**, ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино» Республики Таджикистан, д.м.н., доцент. тел: 907705999, Е mail: [azimov.sed.moh@mail.ru](mailto:azimov.sed.moh@mail.ru).

**Рузиев Муродали Мехмондустович**, директор ГУ «Таджикский научно-исследовательский институт профилактической медицины» д.м.н., тел: 918713266, Е mail: [m.ruziev@mail.ru](mailto:m.ruziev@mail.ru)

**Хушнудҷони М-** соискатель кафедры эпидемиологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет» [Khushnudchon90@gmail.com](mailto:Khushnudchon90@gmail.com) тел.904021316.

**Гозиев Джобир Гозиевич**, - ГУ «Таджикский научно-исследовательский институт профилактической медицины»,

**Gurez Jalilovich Azimov**, SEI “ATSMU” Of the Republic of Tajikistan, Doctor of Medical Sciences, up to count. phone: 907705999, E mail: [azimov.sed.moh@mail.ru](mailto:azimov.sed.moh@mail.ru)

**Ruziev Murodali Mehmondustovich<sup>1</sup>, director** State Institution “Tajik Research Institute of Preventive Medicine” Doctor of Medical Sciences, phone: 918713266, E mail: [m.ruziev@mail.ru](mailto:m.ruziev@mail.ru)

**Khushnudjoni M<sup>2</sup>-** job seeker departmentss of epidemiology SEI “ATSMU” [Khushnudchon90@gmail.com](mailto:Khushnudchon90@gmail.com) phone: 904021316.

**Goziev Jobir Gozievich<sup>1</sup>, -** State Institution “Tajik Research Institute of Preventive Medicine”, 908585535

## МАСЬАЛАХОИ ТАШКИЛӢ-МЕТОДӢ ВА АРЗЁБИИ САМАРАНОКИИ КӮМАКИ АВВАЛИЯИ ТИББӢ-САНИТАРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

Фоибов А. Ф., Алиев С.П., Раҳматова Н.А., Ҷалилов П.Б.

МД «Пажуҳишгоҳи тибби профилактии Тоҷикистон»

**Муҳимият.** Кӯмаки аввалияи тиббиу санитарӣ қисми таркибии тамоми раванди рушди иҷтимоию иқтисодии ҷомеа ва низоми миллии тандурустӣ мебошад. Он сатҳи якуми робита ва марҳалаи пайдарпайи раванди ҳифзи солими аҳолӣ маҳсуб мейбад. Дастрасии ҳудудии КАТС тавассути оқилона ҷойир кардани муассисаҳои тиббӣ бо назардошти маскунияти сокинон таъмин карда мешавад ва дар рушди он нақши хадомти минтақавӣ, аз ҷумла тибби оилавӣ, ки ба аҳолӣ сари вақт ёрии таҳассусии табобатӣ мерасонад, маҷмӯи чорабиниҳо оид ба муонинаи тиббӣ, ҳамоҳангозии фаъолият бо табибони мутахассис, инчунин эътибори профилактикӣ ба пешгирӣ ва кам кардани бемориҳо бо корношоямии муваққатӣ, бемориҳои касбӣ ва ҷароҳатҳо қалон аст [3,5].

Дар шароити инкишофи муосири нигаҳдории тандурустӣ бо вучуди дастгириҳои бемайлони Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон проблемаи баҳодиҳии самаранокии фаъолияти муассисаҳои тиббӣ вазифаи аввалин-дарacha ва ҳалношуда бοқӣ мемонад.

Идоракуни нигаҳдории тандурустӣ бе муайян намудани мақсадҳои афзалиятнок, нишондиҳандаҳои ноил шудан ба онҳо ва ҷанбаҳои истифодаи самараноки захираҳои молиявӣ, моддӣ ва қадрӣ имконнапазир аст. Ҳамаи ин зарурати таҳияи методологияи арзёбии самаранокии ёрии тиббiro тақозо менамояд, ки он дар асоси равишҳои методологии далелнок робитаи байни равандҳои идоракунӣ ва банақшагириро таъмин намуда, масъалаҳои амалии рушди соҳаро ҳал мекунад [1,6].

Дар «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2030» ва дигар барномаҳои соҳавӣ, ноилшавӣ ба некӯаҳволии иқтисодӣ ва иҷтимоии ашҳои осебпазир дар шароити бартарияти принсипҳои озодӣ, шарафи инсонӣ ва имкониятҳои баробар, ҷиҳати амалии соҳтани ҳуқуқҳои ҳар шаҳрванд дар маркази диқ-

қат қарор дода шуда, ҳаллу фасли чунин мушкилот, ба монанди самаранокии нокифояи идоракунӣ ва омилҳои рушди даромади инсонӣ, мушкилоти муҳочирати меҳнатии ҳориҷӣ, норасогии иҷрои ин қонунҳо ва нобаробар амалий гардонидани онҳо дар минтақаҳо, ба мадди аввал гузашта шуданд [2,7].

Ҳукумати мамлакат як қатор ҳуҷҷатҳои муҳими меъёрӣ-ҳуқуқӣ, аз ҷумла қонун дар бораи фарҳанги миллӣ ва барномаи рушди ҳадафманди онро қабул намудааст. Давоми солҳои соҳибистиклолӣ дар мамлакат амсилаи нави ташаккули тарзи ҳаёти солим қабул карда шудааст, ки солими одамон аз бисёр ҷиҳат ба он вобастагӣ дорад. Ҳамзамон, вазифаи муҳимтарин дар беҳтар қунонидани солими аҳолӣ тақмили усулҳо ва баланд бардоштани самаранокии тарбияи муносибатҳои нав ба солими ҳар шахси алоҳида маҳсуб мейбад.

**Мақсади таҳқиқот.** Муайян кардани равишҳои асосии методологии арзёбии самаранокии фаъолияти муассисаҳои тиббӣ-санитарӣ, омӯзиши самаранокии кӯмаки аввалияи тиббиу санитарӣ дар замони ҳозира.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Ҳисоботҳои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гузориҳои ташкилотҳои байналмилалӣ ва созмонҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла маводи илмии дар солҳои 2015-2020 нашршуда.

Ҳамчун манбаи иттилоотӣ барои дарёфти адабиёти илмӣ портали иттилоотӣ-таҳлилии русӣ истифода шудааст, ки он имкон медиҳад, маълумот дар бораи мавзӯи мавриди омӯзиш дар давоми 5 соли охир ва бештар аз он таҳлил қарда шавад. Вақти дастрасӣ ба захираҳои интернетӣ барои ҷамъоварии маълумоти зарурӣ моҳҳои июн-августи соли 2023 мебошад.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Маъмулан 4 гурӯҳи асосии нишондиҳандаҳои хоси тан-

дурустии чамъиятии мамлакатро чудо ме-  
кунанд: нишондиҳандаҳои равандҳои  
тиббӣ-демографӣ (ме-ханикӣ - муҳоҷират,  
табиӣ- фавт, таваллуд, давомнокии умр ва  
ғайра); нишондиҳандаҳои бемории аҳолӣ;  
нишондиҳандаҳои маъюбияти аҳолӣ; ни-  
шондиҳандаҳои инкишофи ҷисмонӣ.

Таҳқиқотҳои муосир нишон медиҳанд, ки  
як қатор омилҳо ба саломатии аҳолӣ, аз  
ҷумла тарзи ҳаёти инсон ва вазъи муҳити  
зисти ў таъсир мерасонанд. Аз ҷумла, оми-  
лҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ (тарзи зиндагӣ,  
шароити зиндагӣ, шароити меҳнат, некӯаҳ-  
волии моддӣ ва ғ.), иҷтимоӣ-биологӣ (син-  
ну сол, ҷинс, ирсият ва ғ.), экологӣ-иқлимиӣ  
(ҳолати ҳаво, об, хок, сатҳи радиатсияи офт-  
об ва тиббию ташкилий (сифат, сама-  
ранокӣ ва дастрас будани ёрии тиббию  
иҷтимоӣ ва ғ.).

Аз ҳама бештар ба вазъи саломатӣ ша-  
роит ва тарзи зиндагӣ (50%) таъсир мерасонанд, дар ҷойи дуюм ҳолати (ифлосша-  
вии) муҳити беруна (20%) ва омили ирсӣ  
(20%) қарор доранд ва ҳолати низоми тан-  
дурустӣ дар ҷои сеюм (10%) мебошад [4,6].

Сатҳ ва ҳамоҳангозии инкишофи ҷис-  
монӣ дар арзёбии ҳамаҷонибаи саломатӣ  
нақши муҳим мебозад, бинобар ин пайдо  
шудани ҳама гуна беморӣ ё нуқсон дар ҳола-  
ти ҷисмонии шаҳс, яке аз аломатҳои бад  
шудани саломатии инсон мебошад. Мафҳ-  
уми «саломатӣ» ба таври объективӣ аз рӯи  
маҷмӯи нишондиҳандаҳои антропометрӣ,  
физиологӣ ва биохимиявӣ муайян карда  
мешавад, ки бо назардошти ҷинс ва синну  
сол, инчунин шароити иқлимиӣ ва ҷуғрофӣ  
муайян карда мешаванд [2,4].

Самаранокии фаъолияти муассисаҳои  
тиббӣ бо ҳароҷоти муайян ба даст оварда  
мешавад. Мафҳуми «самаранокӣ» маънои  
ноил шудан ба натиҷаи мушаххасро дорад.  
Консепсияи самарабаҳшии ёрии тиббӣ набо-  
яд бо мафҳуми умумии самаранокии иқти-  
садӣ ва нишондиҳандаҳои даҳлдори соҳаи  
истехсолоти моддӣ муайян карда шавад, зоро  
ҳатто дар сурати истифода бурданӣ қувваи  
кории баландихтисос ва таҷҳизоти ҳозира-  
замон дар нигаҳдории тандурустӣ натиҷа  
метавонад ба «сифр» баробар гардад.

Натиҷаҳои фаъолияти гуногуни нигаҳдо-  
рии тандурустӣ, аз ҷумла, ҳизмати амбула-  
торӣ аз нуқтаи назари самарабаҳшии  
тиббӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ таҳлил карда  
мешаванд. Дар байни ин намуди самара-  
нокӣ робита ва вобастагии мутақобила ву-  
ҷуд дорад. Самаранокии тиббию иҷтимоӣ  
афзалият дорад.

Дар мавриди самаранокии иқтисодӣ бошад,  
дар соҳаи тандурустӣ ҳангоми интиҳоби во-  
ситаҳои муайянни пешгирий ва табобати бемо-  
риҳо, шаклҳои ташкилии ёрии тиббӣ намета-  
вонанд ҳалкунанда бошанд. Ёрии тиббӣ бояд  
тавре таъмин карда шавад, ки ҳароҷоти маб-  
лагузории он аз рӯи натиҷаҳои бадастомада  
(оптималӣ) ва дар асоси самтҳои муҳимтарии  
фаъолияти тиббӣ (афзалиятнокӣ) ба таври  
муносиб анҷом дода шавад [3,6].

Рушди муассисаҳои КАТС бояд ба ҳалли  
вазифаҳои зерин нигаронида шавад:

-таъмини дастрасии ин намуди кӯмаки  
тиббӣ барои ҳамаи гурӯҳҳои аҳолии тамо-  
ми минтаҳаҳои мамлакат;

-қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ ба  
кӯмаки таҳассусии тиббию табобатӣ, пеш-  
гирикунанда ва тиббию иҷтимоӣ;

-дигар намудани самти фаъолияти муас-  
исаҳои амбулаторӣ ба пешгирии тиббию  
иҷтимоӣ;

-баланд бардоштани дараҷаи самарано-  
кии амбулаторияҳо, такмили идоракунӣ;

-баланд бардоштани сатҳи маърифати  
тиббӣ ва сифати кӯмаки тиббию иҷтимоӣ.

Ҳисобкунии нишондиҳандаҳои самара-  
нокии соҳаи тандурустӣ (аз ҷумла кӯмаки  
аввалии тиббию санитарӣ) дар самтҳои  
зерин сурат мегирад:

-аз рӯи намуди самаранокӣ (тиббӣ, иҷти-  
моӣ, иқтисодӣ);

- аз рӯи дараҷа (дараҷаи кори дуҳтур,  
шӯъба, умуман, муассисаи алоҳида, дараҷаи  
кори соҳаи нигаҳдории тандурустӣ, дараҷаи  
ҳочагии ҳалқ);

-аз рӯи марҳилаҳо ё қисмҳои кор (сама-  
ранокӣ дар марҳилаи пешгирии бемориҳо,  
табобат ва тавонбаҳшии беморон);

- аз рӯи ҳаҷми кор (самаранокии тадби-  
рҳои табобатию профилактикаи ва барно-  
маҳои тиббию иҷтимоӣ);

-аз рӯи усули ченкуни натиҷаҳо (бо роҳи кам кардани талафоти захираҳо; сарфай захираҳо, ба воситай натиҷаи иловагии ба даст овардашуда ё ба воситай нишондиҳандаҳои маҷмӯй, ки ҳамаи натиҷаҳоро ба назар мегирад);

- аз рӯи ҳарочот (ҳарочоти меҳнати ҷамъиятӣ, инчунин нишондиҳандаи умумии ҳарочоти меҳнати ҷамъиятӣ ба назар гирифта мешавад);

- аз рӯи шакли нишондиҳандаҳо (нишондиҳандаҳои меъёрии солимии аҳолӣ, нишондиҳандаҳои сарфи меҳнат ва нишондиҳандаҳои арзиш ба ҳисоб гирифта мешаванд).

Афзоиши ҳаҷми маблағузории хадами тиҷорати аввалини тиббии санитарӣ дар доираи татбиқи Стратегияи ҳифзи солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030» боиси ҷорӣ намудани меъёрҳои самаранокии фаъолияти мутахассисони соҳаи кӯмаки аввалия гардид.

Дар асоси таҳлили онҳо метавон самаранокии ҳарочоти сармоягузориро баҳо дод. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор саидҳои далҳдорро қабул кард, ки рӯйхати меъёрҳои самаранокии фаъолияти мутахассисони бахшҳои асосӣ, аз ҷумла табиии оилавӣ (маҳаллӣ) -ро муайян мекунанд.

Мақсади асосии меъёрҳои тасдиқшуда тарҳрези ва қабул намуд ва ин ба роҳбарони муассисаҳои ҳои тиббӣ имконият медиҳад, ки меъёрҳоро бо назардошти таъсирӣ омилҳои гуногуне, ки саломатии аҳолиро муайян мекунанд – дар ҳар як минтақа, дар як муассисаи тиббӣ, инчунин нишондиҳандаҳои иловагиеро, ки самаранокии муассисаро бо назардошти ҳусусиятҳои минтакавӣ тавсиф мекунанд, истифода намоянд.

Ҳамин тарик, низоми арзёбии фаъолият бояд дар як муассисаи мушаххас ба таври инфиродӣ муайян карда шавад. Аммо дар амал барои роҳбарони муассисаҳо дар асоснок кардани нишондиҳандаҳо душвориҳои муайяне ба амал меоянд, ки ба самарони кори муассисаи тиббӣ ва коркунони тибба таври объективӣ имкони баҳо доданро фароҳам меорад.

Олимону таҳқиқотчиёни ватаний борҳо номгӯи нишондиҳандаҳоеро пешниҳод кардаанд, ки барои арзёбии ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти соҳаи тандурустӣ, аз ҷумла муассисаҳои КАТС истифода мешаванд. Сарфи назар аз тафовути мавҷудаи ақидаҳо оид ба масъалаи нишондиҳандаҳои фаъолият, ҳамаи муҳаққиқон ба як назаранд, ки нишондиҳандаҳо бояд ифодаи миқдорӣ дошта бошанд, ҳисобкунӣ осон бошад, заминаи иттилоотии дастрас ва боэътиҳод дошта бошад.

Шумораи нишондиҳандаҳо бояд ҳадди ақал бошад, ҳамзамон тамоми ҷанбаҳои асосии фаъолияти амбулаторияро фаро гирад. Ҳама ҷанбаҳое, ки барои арзёбии самаранокӣ истифода мешаванд, метавонанд дар асоси таҳлили ҳуҷҷатҳои баҳисобигирии муҳосибӣ ва ҳисботдиҳии муассиса ва пурсишҳои беморон муайян карда шаванд. Нишондиҳандаҳои истифодагардида бояд робитаи мушаххасро бо ҳадафҳо ва вазифаҳои муассиса инъикос намоянд.

Барои таҳлили самараи кори поликлиникаҳо нишондиҳандаҳои ҳаҷм ва намуди муҳроҷиат, инчунин нишондиҳандаҳои истифода мешаванд, ки принципи ноҳиявии хизматрасонӣ ва ҳаҷми кори коркунони тибротавсиф мекунанд. Дар таҳлили маъмулан истифодашаванда ҳар як ҷанба бо арзиши стандартӣ (агар мавҷуд бошад) ё бо маълумоти давраи қаблӣ муқоиса карда мешавад.

Вазифаи таъхирнозӣ таҳияи методологияи содда ва дастрас мебошад, ки он имкон медиҳад тавсифи умумии самаранокии фаъолияти муассиса бидуни ҳарочоти иловагӣ ба даст оварда шавад.

Таҳлили адабиёти илмӣ оид ба омӯзиши усуљои арзёбии фаъолияти муассисаҳои тиббӣ имкон дод, ки усуљои асосии зерин муайян карда шаванд: усули оморӣ; усули баҳодиҳии ташхисӣ; усуљои таҳлили клиникии иқтисодӣ; усули иҷтимоӣ (сотсиологӣ).

Яке аз маъмултарин усули оморӣ мебошад. Моҳияти ин усул дар таҳлили нишондиҳандаҳои омории солимии аҳолӣ ва фаъолияти муассисаҳои тиббӣ дар асоси маълумотҳои шаклҳои ҳисботдиҳии соҳаҳост. Бо ёрии он мушкилоти мушаххас муайян

карда шуда, афзалиятҳо низ дақиқ карда мешаванд, вазифаҳои зарурӣ барои истифодаи оқилонаи захираҳои меҳнатӣ, молиявӣ ва моддию техникий гузашта мешаванд.

Таҳлили омории фаъолияти муассисаҳои тиббӣ ва профилактики дар самтҳои зерин амалӣ карда мешавад;

-муқоисаи нишондиҳандаҳои фаъолияти ин муассиса бо нишондиҳандаҳои дахлдори муассисаҳои ҳамсон;

-муқоисаи нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ бо нишондиҳандаҳои истинодӣ (меъёрҳо, меъёрҳо, стандартҳо);

-муқоисаи нишондиҳандаҳои самаранокии давраи муайян бо нишондиҳандаҳои гузашта;

-муқоисаи нишондиҳандаҳои воқеӣ бо нишондиҳандаҳои пешбинишиуда.

Ҳанӯз солҳои 2010-2020 пажуҳишгарон Лисипсин Ю.П., Гундаров И.А., Кучеренко В.З., Стародубов В.И., Шепин О.П., Аҳмадов А.А., Юсуфӣ С.Ҷ., Миралиев С.Р, Иномзода Ҷ.И., Муминов Б.Г., Муҳамадиева С.М., Бандаев И. С. ва дигарон усули ҳисоб кардани нишондиҳандаи интегралии фаъолияти тиббӣ дар асоси истифодаи нишондиҳандаҳои асосии омории фаъолияти муассисаи тиббиро пешниҳод карда буданд.

Омӯзиши самаранокии самтҳои алоҳидай кори муассисаҳои тиббие, ки ёрии амбулаторӣ мерасонанд, аз рӯи ҳисботи омории солона, бинобар кам будани иттилооти нишондодҳо, ки ҳаҷми корҳои иҷрошударо нисбат ба самаранокии чорабинҳои иҷрошаванда бештар инъикос мекунанд, душвор аст [1,6].

Ҳамзамон, як қатор муаллифон имкони омӯзиши самаранокии ёрии тиббиро, аз ҷумла дар шароити статсионарӣ, дар асоси истифодаи нишондиҳандаҳои сифати ёрии тиббӣ, аз мавқеи ҷузъи сохторӣ, расмӣ ва натиҷаҳои ёрии тиббӣ баррасӣ менамоянд. Истифодаи равиши сохторӣ арзёбии шароити расонидани ёрии тиббиро бо мақсади ташаккули иқтидори зарурӣ дар системаи таъмини сифати ёрии тиббӣ дар назар дорад. Умуман, арзёбии фаъолият бо истифода аз «модели ноил шудан ба ҳадафҳо» сурат мегирад. Истифодаи ин модел муқаррар

намудани сатҳи ниҳоии нишондиҳандаҳо барои ҳар се гурӯҳ ва ҷадвали ноил шудан ба натиҷаҳоро дар назар дорад [3,5].

Яке аз воситаҳои амалигардонии қарорҳои идоракунӣ дар соҳаи тандурустӣ мониторинг тавассути пешниҳоди иттилооти саривақтӣ ва босифат мебошад. Барои ноил шудан ба натиҷаҳои боэътиҳод, мушоҳид баъд дар муддати тӯлонӣ гузаронида шавад. Ин имкон медиҳад, ки таъсири хусусиятҳои назоратии инфириодӣ баҳогузорӣ гардад ва муайян карда шавад, ки чӣ қадар вакт дар як минтақаи муайян сарф шудааст.

Яке аз роҳҳои ҳалли мушкилоти муайяншуда истифодаи усули баҳодиҳии эксперти дар омӯзиши сифати ёрии тиббӣ мебошад. Дар айни замон усули эксперти дар соҳаи тандурустӣ барои назорати идоравӣ ва ғайриидоравии сифати ёрии тиббӣ васеъ истифода мешавад.

Таҷрибаи истифодаи ин усул имкон медиҳад, ки ҳулоасаи оқилона ва боэътиҳоди коршиносон дар асоси дониш, таҷриба ва даркунни зеҳни онҳо бо риояи қатъии қоидаҳои гузаронидани экспертиза, коркард ва таҳлили маълумот, метавонад сифати қабули қарорҳоро оид ба масъалаҳое, ки таҳқиқ мешаванд, беҳтар гардонад [4,7].

Яке аз усулҳои ҷолибтарин, ки ҳоло дар соҳаи тандурустии ҷаҳонӣ истифода мешавад, усули таҳлили клиникӣ ва иқтисодӣ (ТКИ) мебошад.

Таҷриба бо ТКИ дар системаҳои тандурустии аврупой эътироф шудааст. Масалан, дар Дания, Олмон, Лаҳистон, Британияи Кабир озмоиши усулҳои нави ташхис ва табобати бемориҳо танҳо дар асоси ТКИ гузаронида мешавад, ки дар заминай татбиқи натиҷаҳои он Маркази миллии тандурустӣ барои ҳукуқи истифода дар амал ва маблағузорӣ иҷозат медиҳад. Аммо, ҳадафҳои ин таҳқиқот омӯзиши самаранокии усулҳо ва барномаҳои инфириодии табобатро пешбинӣ намекунанд, бинобар ин баррасии минбаъдаи ин усул мувоғики мақсад нест [3,4,7].

Яке аз усулҳои дар таҳқиқоти иҷтимоӣ-гигиенӣ дар замони ҳозира васеъ истифодашаванда, усули сотсиологӣ мебошад. Си-

стемаи идоракунии сифати ёрии тиббӣ ис-тифодаи маҷмӯи тадбирҳоро дар бар мегирад, ки онҳо ба қонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагон нигаронида шудаанд ва бо таваҷҷуҳ ба манфиатҳои бемор амалӣ карда мешаванд.

Маълумоте, ки дар рафти мониторинги сотсиологӣ ба даст омадааст, барои таҳия намудани барномаҳои мушаҳҳас оид ба масъалаҳои инфиродӣ ва қабули қарорҳои дахлдори идоракунӣ, ки ба баланд бардоштани сатҳи қаноатмандии аҳолӣ ва дастрасии ёрии тиббӣ нигаронида шудаанд, кӯмак мерасонад. Ҳангоми омӯзиши сатҳи қаноатмандии иҷтимоии беморон, шароити муайяни хизматрасонии тиббӣ, аз қабили ма-вҷудияти ёрии тиббӣ, муносибати духтур ва ҳамшираҳои шафқат ба бемор, шароити санитарию гигиенӣ ва сатҳи бароҳатӣ дар муассисаи тиббӣ бодиққат ба назар гирифта мешаванд.

Аз дигар тараф, барои татбиқи сиёсати демографӣ, инчунин категорияҳои саломатии аҳолиро, аз қабили фавт ва таваллуд, беморӣ ва фавт аз сабабҳои асосӣ (бемориҳои дилу раг, узвҳои ҳозима, онкологӣ, осебҳо), давомнокии умри аҳолӣ, яъне нишондиҳандаҳои асосии демографӣ, ки дар сатҳи зиндагии аҳолии мамлакат нақши муассир доранд, зери назорати доимӣ ме-гирад. Таҳлили тафйирёбии ин нишондиҳандаҳо имкон медиҳад, ки мушкилиҳои асосии иҷтимоию демографӣ арзёбӣ гардида, самтҳои самарабахши рушди системаи ҳифзи иҷтимоӣ муайян карда шаванд.

**Хулоса.** Дар асоси мушоҳидаҳои рӯзмар-ра ва дар заминаи таҳлили адабиёти илмӣ

аҳамияти арзёбии самаранокии ёрии авва-лияи тиббию санитариро дар замони ҳози-ра метавон чунин хулоса кард:

1. Дар шароити ҳозира беҳтарсозии ра-ванди фаъолияти муассисаҳои кӯмаки ав-валияи тиббию санитарӣ дар рушди соҳаи тандурустии ватанӣ самти афзалиятнок ба шумор меравад.

2. Арзёбии самаранокии кӯмаки авва-лияи тиббию санитарӣ аҳамияти қалон до-рад, ки аз ҳолати он самара ва сифати фаъ-олияти тамоми низоми соҳаи тандурустӣ, ҳаллу фасли аксари масъалаҳои тиббӣ, иҷти-мой ва иқтисодӣ вобаста мебошад.

3. Дар заминаи омӯзиши адабиёти илмӣ роҳҳои асосии ташкилию методӣ дар омӯ-зиши самаранокии фаъолияти муассисаҳои тиббӣ, инчунин мушкилиҳои рӯзмарраи омӯзиши самараи кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ муайян карда шуданд.

4. Мақомоти маҳаллии ҳокимияти дав-латӣ, аз ҷумла соҳторҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ бо андешидани ҷораҳои мушаҳҳас, бояд сатҳи ҳавасмандии аҳолиро ба тарзи ҳаёти солим баланд бардоранд ва шароити муносибера фароҳам оваранд, ки ин-тиҳоби тарзи ҳаёти солимро барои аксарияти аҳолӣ дастрас ва амалӣ гардонанд.

5. Назорати диспансерӣ, ҳамчун намуди муоинай тиббии пешгирикунандай бемориҳо дар байни гурӯҳҳои мақсадноки аҳолӣ, ба муайян намудани ҳатари саломатӣ, аз ҷумла солимии репродуктивӣ, вазъи саломатии инфиродӣ ва пешгирии бемориҳои ҷанбаи иҷтимоидошта нигаронда шуда, бояд ҳамчун марҳилаи муоинай тиббӣ муайян ва роҳандозӣ карда шавад.

#### Адабиёт

- 1.Белова Н.И. Сельское здравоохранение: состояние, тенденции и проблемы. Социологические исследования № 3, 2017.-С.-98-105.
- 2.Гаивов А.Г., Мирзоали Н.Т., Каримзода Х.К., Турсунов Р.А. Некоторые вопросы дос-тупности и повышения качества медицинской помощи населению Республики Таджикистан// Вестник Авиценны». -2019.№21(3).-С.415-419.
- 3.Карайланов М.Г., Федоткина С.А., Маликова Е. Организационно - методический под-ход к оценке эффективности первичной медико-санитарной помощи на современном этапе// В мире научных открытий, № 8(80). 2016.-С. 63-80
- 4.Соловьева Т.В.,Панькова Е.Г.,Бистяйкина Д.А. Анализ состояния показателей обще-ственного здоровья населения РФ//Казанский социально-гуманитарный вестник. -2021.№

1.-С.78-83.

- 5.Чернышев А.В.,Иржаев Д.И.,Золотухина А.Ю.,Состояние здоровья населения как один из показателей развития современного общества// Вестник Авиценны». -2022.№24(1).- С.103-112.
- 6.Царик Г.Н. Здравоохранение и общественное здоровье. Учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 912 с.
- 7.Юргель Н. В. Вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи сельскому населению // Вестник Росздравнадзора. 2008. № 2. С. 39–42 (дата обращения: 10.10.2016).

## ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

**А. Г. Гойбов, С.П. Алиев, Н.А. Рахматова П.Б. Джалилов**

ГУ «Научно-исследовательский институт профилактической медицины Таджикистана»

**Резюме.** Данное исследование проведено на основании анализа информации научной литературы и позволяет определить основные направления методологии оценки эффективности медицинских учреждений, а также современных проблем эффективности первичной медико-санитарной помощи в настоящее время. Первичная медико-санитарная помощь, являясь неотъемлемой частью национальной системы здравоохранения, включает мероприятия по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, медицинской реабилитации, мониторингу беременности, здоровому образу жизни, в том числе устраниению факторов риска. В современных условиях развития здравоохранения вопросы оценки эффективности

здравоохранения является первостепенной и до сих пор нерешенной задачей. Управление системой здравоохранения без определения приоритетных целей, индикаторов для их достижения и эффективных аспектов использования человеческих, материальных и финансовых ресурсов является невозможным, и требует разработки методологии оценки эффективности медицинской помощи, что позволит обеспечить взаимосвязь между процессами управления и планирования, а также решения практических проблем развития отрасли.

**Ключевые слова:** нормативы, медицинское учреждение, первичная медико-санитарная помощь, семейная медицина, эффективность, Таджикистан.

## ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ISSUES AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PRIMARY HEALTH CARE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

**A. G. Goibov, S.P. Aliev, N.A. Rakhmatova, P.B. Jalilov**

SI “Research Institute of Preventive Medicine of Tajikistan”

**Resume.** This research has been conducted based on the data analysis of scientific literature, and it allows to determine the main methodological approaches to the evaluation of the effectiveness of medical organizations, as well as the modern problems of studying the effectiveness of primary medical and sanitary care in the present time. Primary medical and sanitary care is an integral part of the national

health system and includes measures for prevention, diagnosis and treatment of diseases, medical rehabilitation, monitoring of pregnancy, formation of a healthy lifestyle, including reduction of risk factors. In the conditions of the modern development of health care, the issue of evaluating the effectiveness of the medical institution's activity is a primary task and has not yet been resolved.



Management of the health sector is impossible without determining priority goals, indicators of their achievement and aspects of the effectiveness of the use of financial, material and human resources.

**Keywords:** criteria, medical institution, methods, primary medical care, family medicine, efficiency, Tajikistan.

**Гоибов Амонулло Гоибович, д.и.т., профессор, МД ‘Пажухишгоҳи тибби профилактикаи Тоҷикистон’, e-mail: goibov.amonullo@mail.ru, тел.: 935930702**

**Алиев Самариддин Партоевич, д.и.т., профессор, МД “Маркази ҷумҳуриявии вокуниш ба ҳолатҳои фавқулодда дар тандурустии ҷамъиятӣ” дар назди ВТвАҲИА ҶТ, тел.: 907707397**

**Рахматова Наргис Акрамовна, асистенти кафедраи сиҳатии ҷомеа, иқтисод, идороти тандурустӣ бо курси омори тиббӣ, МДТ “Донишкадаи таҳсилоти байдидипломии кормандони соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, e-mail: nargis70@mail.ru, тел.: 919973264**

**Ҷалилов Пирумшо Басирович, роҳбари шабакаи муассисаҳои кӯмаки аввалини тиббию санитарии ноҳияи Рӯдакӣ, e-mail: katsrudaki@mail.ru, тел.: 900500745**

**Гоибов Амонулло Гоибович, ГУ “Научно-исследовательский институт профилактической медицины Таджикистана”, e-mail: goibov.amonullo@mail.ru, тел.: 935930702**

**Алиев Самариддин Партоевич, ГУ “Республиканский центр реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере общественного здравоохранения” при МЗиСЗН РТ, тел.: 907707397**

**Рахматова Наргис Акрамовна, ассистент кафедры общественного здоровья, экономики, управления здравоохранением с курсом медицинской статистики ”ГОУ “Институт последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан”, e-mail: nargis70@mail.ru, тел.: 919973264**

**Ҷалилов Пирумшо Басирович, руководитель сети учреждений первичной медико-санитарной помощи района Рудаки, e-mail: katsrudaki@mail.ru, тел.: 900500745**

**Goibov Amonullo Goibovich, SI “Research Institute of Preventive Medicine of Tajikistan”, e-mail: goibov.amonullo@mail.ru, phone numb.: 907707397**

**Aliev Samariddin Partoevich, SI “Republican center for emergency response in the sphere of public health” under the MoH and SP of the Republic of Tajikistan, тел.: 907707397**

**Rakhmatova Nargis Akramovna, assistant of the department of public health, economic, health management with medical statistic course, SEI “Institute of postgraduate education in the healthcare sphere of the Republic of Tajikistan”, e-mail: nargis70@mail.ru, тел.: 919973264**

**Jalilov Pirumsho Basirovich, head of network of primary health care institutions of Rudaki, e-mail: katsrudaki@mail.ru, тел.: 900500745**

## ТАЪСИРИ ХУСУСИЯТҲОИ ШАРОИТИ КОРӢ БА ВАЗӢИ САЛОМАТИИ РОНАНДАГОНИ ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТИ МУСОФИРКАШ ҲАНГОМИ КОР ДАР ШАРОИТИ ШАҲРИ КАЛОН

Нушервони Б.Х., Бабаев А.Б.

Кафедраи беҳдошт ва экология, МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Муҳиммият.** Дар ҷараёни кори худ ро-нандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркаш ба шароити номусоиди ҳарорати ҳаво во-баста ба мавсими сол ва дигар омилҳои физикий ва химиявӣ дучор меоянд [1, 2].

Фаъолияти меҳнатии ронандагон бо сар-бории баланди иттилоотӣ, давомнокии на-зарраси диққатнокии ҷиддӣ, ҳолати маҷбу-рии корӣ, маҳдудиятинокии сахти мувақ-қатӣ вобаста ба ҷадвали ҳаракати мунтазам

назоратшаванда, хавфнокии шахсӣ, масъулияти ҳаёти мусофирон ва истифодабарандагони дигари роҳ ва хатари эҳтимолии сарзадани садама вобаста аст. Ҳамаи ин ба баланд шудани сарбории асабӣ- эҳсосотии ронандагон дар кор мусоидат меқунад [3, 4].

Таҳлили маълумотҳои адабиёт аз сатҳи баланди патологияи касбӣ ва осебёбӣ дар байни кормандони соҳаи нақлиёт, аз он ҷумла ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирикаш гувоҳӣ медиҳад. Сабабҳои инҳо маҷмӯи саҳти таъсирнокии омилҳои зараровар ва хатарноки истеҳсолот ва меҳнат ба ронандагон мебошад [5, 1].

Бояд қайд кард, ки омилҳои номусоиди муҳити корӣ метавонанд ба вайроншавии саломатӣ оварда расонанд ва ба паҳншавии бемориҳои вобаста ба кор дар ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирикаш мусоидат намоянд. Ин муқаррарот зарурати омӯзиши шароити меҳнат ва вазъи саломатии ронандагони автобусҳои шаҳрӣ ва троллейбусҳоро ҳангоми кор дар шароити шаҳри калон дар иқлими географии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақозо мекунад.

**Мақсади тадқиқот.** Омӯзиши таъсири хусусиятҳои шароити корӣ ба саломатии ронандагони востиҳои нақлиёти мусофирикаш ҳангоми кор дар шаҳри калон.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Таҳқиқот дар автобазаҳои «Автобус-1», «Автобус-2», «Автобус-3» ва «Троллейбус-1» дар шаҳри Душанбе гузаронида шуд. Ба омӯзиш 223 ронандагони атобусҳои тамғаи «AKIA», «ISUZU», «ЛиАЗ» ва троллейбусҳои тамғаи «TIU», ки дар бастҳои якум ва дуюм кор мекарданд, ҷалб карда шуданд. Барои арзёбии шароити корӣ ва омӯзиши вазъи организми ронандагони воситаҳои нақлиёт усулҳои гуногуни ташхиси гигиенӣ, кимиёй, физикӣ ва физиологӣ истифода гардиранд.

Барои муайян кардани сарбории истеҳсолии ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирикаш аксҳои рӯзи корӣ дар фаслҳои гуногуни сол гирифта шуд, инчунин ҷадвали муфассали интихобии амалиётҳои чудогонаи инфиродӣ гузаронида шуд. Вақт тавассути сониясанҷ бо дақиқии 2-4 сония сабт карда шуд. Ҳамагӣ 79 мушоҳидаҳои мувақ-

катӣ гузаронида шуданд: 50 мушоҳида дар тобистон ва 29 мушоҳида дар зимиستон.

Усулҳои таҳқиқоти гигиенӣ андозагирии параметрҳои микроклимати ҷойҳои корӣ (харорат, намӣ ва суръати ҳаво), ифлосшавии ҳаво, андозагирии садо ва ларзиш дар ҷойҳои кории ронандагони автобусҳо ва троллейбусҳо буд.

Таҳқиқоти физиологӣ 120 нафарро фаро гирифт: 80 ронандай автобус ва 40 ронандай троллейбус. Микдори умумии мушоҳидаҳо 268 рӯз буд. Барои таҳлили беморшавӣ тайёр кардани 224 шаҳодатномаи ғайри қобили меҳнат лозим буд. Натиҷаҳои бадастомада вобаста ба тамғаи нақлиёт, таҷрибай корӣ, синну сол ва вобастагии таносуби беморшавӣ аз дараҷаи шиддатнокии омилҳои зараровари муҳити корӣ таҳлил карда шуданд.

Коркарди омории маълумотҳои бадастомада бо усули намудҳои омори вариатсионӣ дар компьютер бо истифодаи бастаи замимаҳои Statistica 10.0 (Statsoft Inc., ИМА) гузаронида шуд.

**Натиҷаҳо ва муҳокима.** Ҳангоми таҳлили маводи мушоҳидаҳои хронометрии рӯзи кории ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирикаш муайян карда шуд, ки ронандагон ҳангоми бasti корӣ ба ҳисоби миёна аз 8 соат то 13-14 соат кор мекунанд, ки аксар вақт тамдиdi вақти корӣ аз вақти дар ҷадвал пешбинишуда 1,5 маротиба зиёдтар аст.

Натиҷаҳои таҳлили маводи вақт ва шароити кори ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирикаш нишон медиҳанд, ки баъзе ронандагон бо ҷадвали кории дубаста аз соати 5-6-и субҳ ба кор сар карда, соати 19-20 бегоҳӣ онро ба итмол мерасонанд. Ҳамин тарик, маълум гардид, ки ронандагони автобусҳои шаҳрӣ ва троллейбусҳо дар рӯзи корӣ ҳангоми кор дар фаслҳои гуногун дар шаҳри Душанбе то 13-14 соат дарҷои кори худ мебошанд.

Бояд қайд кард, ки аз вақти умумии корӣ 85 фоизи вақти кории худро ронандагони автобусҳои «AKIA» ва I»SUZU» ба корҳои асосӣ ва 15% онро бо сабабҳои техникӣ ва истироҳат сарф мекунанд. Ронандагони ав-

тобусҳои кӯҳнаи «ЛиАЗ» 87,4% вақти худро ба корҳои асосии корӣ ва 12,6% онро ба истироҳати танзимнашаванд бо сабабҳои техниқӣ ва истироҳат сарф мекунанд. Ҳамзамон, ронандагони троллейбусҳои «TIU» 91,2% вақти кории худро ба корҳои асосии корӣ сарф мекунанд ва танҳо 8,8% он бо сабабҳои техниқӣ барои ҳӯроки нисфириӯзӣ ва истироҳат боқӣ мемонад.

Дар давоми рӯзи корӣ, ронандагони нақлиёти мусофирикаш мониторинги мутамаркази назорати асбобҳо, сенсорҳо ва механизмои воситаи онҳоро анҷом медиҳанд, инчунин ба ҷараёни ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт ва ҳолати роҳҳоро назорат мебаранд. Ҳамзамон, 85-87% вақти бастӣ корӣ барои иҷрои ин амалҳо сарф карда мешавад, ки аз шиддатнокии зиёди кор дар автобусҳои шаҳрӣ ва троллейбусҳо шаҳодат медиҳад.

Ҳангоми кор дар сари чанбарак ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирикаш амалиётҳои гуногунро бо воситаи дастҳо, пойҳо, гардиши сар ва бадан иҷро мекунанд. Дар айни замон, онҳо дар як баст зиёда аз 6050 ҳаракатҳои дастӣ, 5730 ҳаракатҳои пой ва 7868 гардиши сар ва баданро дар самтҳои гуногун анҷом медиҳанд.

Ҳангоми анҷом додани амалиёти асосии истеҳсолӣ ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирикаш ба ҳисоби миёна 85% бастӣ кории худро дар ҳолати нишастон иҷро мекунанд. Мондани ронандагон дар ҳолати маҷбурии корӣ дар вақти бештар аз 80-85 фоизи вақти корӣ ва ҳамзамон, иҷро кардани амалиётҳои муҳталиф ба ҳаракаҳои болӣ ва поёни имкон медиҳад, ки мутобиқи ин омил кори ронандагон аз ҷиҳати вазнинӣ ва шиддатнокӣ ба дараҷаҳои 3 ва 3 мансуб дониста шавад.

Кабинаи автобус ҷои асосии кор барои ронандагони востиаҳои нақлиёти мусофирикаш мебошад. Микроқлими кабина омили асосие мебошад, ки ба организми ронанда таъсир мерасонад ва ҳолати он бо омили иқлими мӯхити зист мусоидат мекунад.

Дар давраи тобистони сол ҳарорати ҳаво дар кабинаи автобусҳои шаҳрӣ ва троллейбусҳо бинобар тағиیر ёфтани ҳарорати

ҳавои беруна ба таври динамикӣ тағиир меёбад ва аз ҳадди миёна он ба  $1,4-4^{\circ}\text{C}$  баланд мешавад.

Ҳароратҳои оптималии ҳаво дар ҷойҳои кории ронандагони автобусҳои шаҳрӣ ва троллейбусҳо дар соатҳои субҳ ба мушоҳида расида, ба ҳисоби миёна  $24.3-27.6^{\circ}\text{C}$  буд. Ҳангоми кор дар давраи тобистон, аз соати 10 саҳар сар карда, мутаносибан баланд шудани ҳарорати ҳаво дар кабинаи автобусҳо ва троллейбусҳо ба назар мерасад, ки арзиши ниҳоии худро дар миёнаи бастӣ корӣ гирифта, то охири рӯзи корӣ нигоҳ медорад.

Ҳаво дар кабинаи автобусҳои «AKIA» дар миёнаи бастӣ корӣ  $38,9^{\circ}\text{C}$ , дар кабинаҳои автобусҳои «ISUZU» -  $40,3^{\circ}\text{C}$  буд ва баландтарин нишонаҳо дар кабинаҳои «ЛиАЗ» ва троллейбусҳои «TIU» ба мушоҳида расид, ки ба ҳисоби миёна аз  $45,8^{\circ}\text{C}$  то  $46,2^{\circ}\text{C}$  мебошад. Дар охири бастӣ корӣ он каме қоҳиш ёфт (дар кабинаҳои автобусҳои «AKIA» -  $36,4^{\circ}\text{C}$ , «ISUZU» -  $38,0^{\circ}\text{C}$ , «ЛиАЗ» -  $40,1^{\circ}\text{C}$ , TIU -  $40^{\circ}\text{C}$ ).

Натиҷаҳои таҳқиқоти сатҳи садо нишон медиҳанд, ки дар ҷойҳои кории ронандагони автобусҳои тамғаи «ЛиАЗ» сатҳи садои баландтарин худуди иҷозатдодашуда (ҲИ) ба ҳисоби миёна 9 дБ мебошад. Баландтарин сатҳи садо дар ҷойҳои кории ронандагони троллейбусҳои «TIU» ба қайд гирифта шуд, ки ба ҳисоби миёна 80 дБ буд ва аз ҲИ 20 дБ зиёдтар буд. Сатҳи садо дар кабинаҳои автобусҳои «AKIA» ва «ISUSU» ба ҳисоби миёна 54-57 дБ буд, ки ба ҲИ мувоғӣ аст.

Бояд қайд кард, ки сатҳи умумии ларзиш дар кабинаи автобусҳои нави «AKIA» ва «ISUSU» дар худуди иҷозатдодашуда буд. Тағиироти назарраси он дар ҷойҳои кории ронандагони автобусҳои «ЛиАЗ» ва троллейбусҳои «TIU» ба назар мерасид, ки онҳо ба ҳисоби миёна ҲИ аз 12,7 дБ то 17,3 дБ зиёд буданд. Дар байни ронандагони автобусҳои кӯҳнаи «ЛиАЗ» ва троллейбусҳои «TIU» сатҳи умумии ларзиши уфуқӣ ва амудии маҳаллии аз ҲИ боло, маҳсусан, дар фишсангҳои идоракунӣ ба қайд гирифта шуд.

Бидуни таъсири бевоситаи омилҳои ма-вчудаи муҳити корӣ ба организми ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирикаш дар фаслҳои гуногуни сол ифлосшавии ҳаво дар чойҳои корӣ низ таъсир мерасонад. Дар минтақаи нафаскашӣ, дар тӯли тамоми бости корӣ, бештар аз ҳудуди иҷозатдодаши дай концентратсияи (ҲИК) гази оксиди карбон ва оксиди азот мушоҳид шуд.

Таркиби оксиди карбон дар минтақаи нафаскашии ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирикаш аз сатҳи ҲИК ба ҳисоби миёна 1,5-2,5 маротиба зиёдтар аст. Бояд қайд кард, ки дар охири бости корӣ, ҳангоми кор дар мавсими зимистон, дар кабинаҳои автобусҳои «AKIA» ва «ISUSU» ба ҳисоби миёна 27,7-28.2mg / m<sup>3</sup> оксиди карбон пайдо шуд. Чунин тағириот дар чойҳои кории ронандагони автобусҳои «ЛиАЗ» низ ба назар мерасид.

Дар давраи тобистон концентратсияи оксиди карбон дар ҳаво дар чойҳои кории ронандагони ҳама гуна тамғаҳои автобусҳо ва троллейбусҳо дар сатҳи баланд ҷамъ омада буданд. Дар кабинаҳои автобусҳои «ЛиАЗ», ки ба ҳисоби миёна 34,8 мг / m<sup>3</sup> дар охири бости корӣ ба даст омадааст ва 45,4 мг / m<sup>3</sup> дар охири рӯзи корӣ концентратсияи кофии гази оксиди карбон ёфт шуд. Ҳамзамон, таркиби оксиди азот дар ҳавои минтақаҳои кории ронандагони автобусҳои та-мғаи «AKIA» дар мавсими тобистон дар охири бости корӣ ба ҳисоби миёна 10,3 мг / m<sup>3</sup> зиёд шуд. Дар кабинаҳои автобусҳои «ISUSU» чунин нишондиҳандаҳо ба қайд гирифта шуданд. Дар кабинаи автобусҳои «ЛиАЗ» концентратсияи баландтари оксиди азот ёфт шуд, ки аз ҲИК 2,6 маротиба (13,4 мг / m<sup>3</sup>) зиёд буд. Бояд қайд кард, ки ҳамаи ин ба ворид шудани газҳои хориҷшу-да, ки дар ҳавои канори канори роҳ мавҷуданд, сабаб мешаванд, инчунин, вақте дарҳо дар ҳар истгоҳ кушода мешаванд ва ҳангоми кор дар мавсими тобистон бо тирезаҳои кушода.

Теъдоди хеле назарраси намунаҳо дар барзиёдии микдори таркиби ин моддаҳо дар ҳама намуди автобусҳо ва троллейбусҳо ёфт шуданд. Дар намунаҳои ҳавои автобусҳои

«ЛиАЗ» микдори зиёди моддаҳои кимиёйӣ, ки ба талаботи санитарӣ ва гигиенӣ муво-фиқ нестанд, зиёдтар нишон дода шудааст, ки он ба ҳисоби миёна 78% -и оксиди карбон, 76% оксиди нитрогенро нишон медиҳад, ки дараҷаи фарсада ва гайригерматикӣ будани автобусро нишон медиҳад.

Омӯзиши шароити корӣ дар ҷараёни ама-лиёти асосии истехсолии ронандагони воси-таҳои нақлиёти мусофирикаш нишон медиҳад, ки яке аз омилҳои номатлубе, ки ба ра-вандҳои танзими ҳарорат ва фаъолияти организми ронандагон дар фасли гарм таъ-сир мерасонанд, микроиқлими гармидиҳӣ мебошад.

Натиҷаҳои омӯзиши ҳарорати бадан тағириёбии назаррасро дар ҳолати мубоди-лаи гармии организми ронандагони воси-таҳои нақлиёти мусофирикаш ҳангоми кор дар фасли гарм ва хунук дар сол нишон ме-диҳанд. Агар дар фасли зимистон ҳарорати бадани ронандагони ҳама намудҳои автобусҳо ва троллейбусҳо аз  $36,7 \pm 0,1$ -  $36,8 \pm 0,6$  ° С зиёд набошад, пас дар тобистон дар соатҳои гармтарин ва дар охири бости корӣ ҳарорати бадан ба ҳисоби миёна  $37,2 \pm 0,7$  ° С баланд шуд.

Ҳарорати бадани ронандагони автобусҳо ва троллейбусҳо ҳангоми кор дар давраи тобистон дар аввали бости корӣ  $36,1 \pm 0,22$ - $36,6 \pm 0,44$  ° С буд, дар охири нимаи аввали баст он ба  $36,7$ - $37$  расид,  $1^{\circ}\text{C}$  ( $P < 0,05$ ) ва дар охири рӯзи корӣ ба ҳисоби миёна  $37,2 \pm 0,4$  ° С зиёд шуд. Баландшавии ҳарорати бадан дар вақти корӣ, махсусан, дар байни ронандагони автобусҳои «ЛиАЗ» ва трол-лейбусҳои «TIU» ба назар мерасид.

Баландшавии назарраси ҳарорати бадан ( $37,2 \pm 0,97$  ° С) дар байни ронандагони автобусҳои «ЛиАЗ» ва троллейбусҳои «TIU» ба сабаби набудани системаҳои ҳаво ва ҳавокаш дар ҷои кор аст. Дар баъзе рӯзҳо, ҳангоми кор кардан дар соатҳои махсусан гарм ҳарорати организми ронандагони автобусҳои шаҳрӣ ва троллейбусҳо то  $38$ - $38,5$  ° С боло рафт, ки шиддатнокии фишори гармиро нишон медиҳад.

Яке аз нишондиҳандаҳои визуалӣ барои арзёбии таъсири омилҳои муҳталифи истех-

солии зааровар ба ҳолати функционалии системаи дилу рагҳои бадан тағийрёбии таппиши дил мебошад.

Таҳлили маводҳои ҳолати функционалии системаи дилу рагҳои ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирикаш ҳангоми кор дар фаслҳои гуногуни сол нишон медиҳад, ки суръати таппиши дил дар давоми рӯзи корӣ ҳам дар тобистон ва ҳам дар фасли сармо сол ба таври назаррас афзоиш ёфтааст.

Ҳангоми кор дар фасли гармо баландшавии набзи ронандагони автобус ба ҳисоби миёна ба ҳисоби миёна 15,4 тапп / дақиқа, дар фасли сармо дар давраи пеш аз хӯрохи нисфириӯзӣ ба ҳисоби миёна 27 тапп / дақиқа зиёд шудааст ва дар охири баст ба ҳисоби миёна дар тобистон ба ҳисоби миёна 27 тапп / дақиқа зиёд шудааст, он дар зимистон мутаносибан 17 таппиш / дақиқаро ташкил медиҳад. Ин аз таъсири шароити номусоиди иқлими ва фишори доимии асабӣ – эҳсолотӣ шаҳодат медиҳад.

### Чадвали 3. - Таппиши суръати дил дар байни ронандагони востиаҳои нақлиёти мусофирикаш ҳангоми кор дар фаслҳои гуногуни сол

Ронандагон и автобус	Фасли сол	То саршавии бasti корӣ	Пеш аз хӯрохи нисфириӯзӣ	Баланшавии набз	Баъди хӯрохи нисфириӯзӣ	Дар охири бasti корӣ	Баланшавии набз дар бasti корӣ
«AKIA» n=25	Зимистон	85,3±3,77	93,3±3,94	8	89,8±3,86	97,4±4,2*	12,1
	Тобистон	76,0±2,0	91,4±2,6***	15,4	90,5±2,0***	103,0±2,3***	27
«ISUSU» n=18	Зимистон	86,7±3,1	91,0±2,9	4,3	87,5±3,4	92,2±3,2	5,5
	Тобистон	85,0±2,5	93,0±2,7**	8	91,0±2,63*	102,0±2,7***	17
«ЛиАЗ» n=12	Зимистон	82,7±2,93	88,3±3,6	10,6	84,2±2,94	101,2±4,3***	13,5
	Тобистон	83,0±3,2	99,5±3,5***	16,5	89,3±3,3	108,4±2,8***	25,4
<b>Ронандагони троллейбус</b>		<b>Нимаи авали бasti корӣ</b>		<b>Нимаи думоми бasti корӣ</b>			
TIU n=23	Тираҳоҳ	81,0±4,1	89,0±4,2	8	TIU	77,3±2,6	93,1±3,8***
	Тобистон	100,0±3,5	108,0±3,67*	8	n=15	84±2,29	103±2,4***
							15,8
							19

**Эзоҳ:** \* -  $p < 0.05$ ; \*\* -  $p < 0.01$ ; \*\*\* -  $p < 0.001$  - аҳамияти омории фарқияти нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои пеш аз саршавии бasti корӣ (тибқи санчиши Вилкоксон)

Дар айни замон, сатҳи фишори системикӣ дар ронандагони автобусҳои «AKIA» дар давраи тобистон ба ҳисоби миёна 4,4 мм ст. симобӣ ва дар ронандагони автобусҳои «ISUSU» 8,5 мм ст. симобӣ коҳиш ёфтааст. Пастравии назаррас дар сатҳи фишори столикӣ дар байни ронандагони автобусҳои «ЛиАЗ» ба ҳисоби миёна 10,6 мм ст. симобӣ ба қайд гирифта шудааст ва барои ронандагони троллейбус бошад, 8,9 мм ст. симобӣ дар як баст буд.

Нишондиҳандаҳои бемории умумӣ бо маъюбии муваққатӣ (ММ) нишон медиҳанд, ки шумораи бемориҳо дар байни ронандагони автобусҳо ба ҳисоби миёна 99,5 ва рӯзҳои маъюбӣ -1891,2, шумораи бемориҳо дар байни ронандагони троллейбусҳо ба ҳисоби миёна 60,0 ва рӯзҳои корношоямиро ба ҳисоби миёна - 996.0. ташкил медиҳанд. Ҳамзамон, давомнокии миёнаи як ҳолати ин беморӣ дар ронандагони автобусҳо 14,8 рӯз ва дар ронандагони троллейбусҳо 10,4 рӯзро ташкил додааст. Сатҳи умумии бемории 100 ронанда дар тӯли 100 сол.

Таҳлили соҳтори беморшавии ронандагони воситаҳои нақлиёт нишон медиҳад, ки ҳодисаҳои бештар мушоҳидашаванд бемориҳои системаи нафаскашӣ, ҳозима, системаи мушакҳо, системаи дилу рагҳо ва марказии асабҳо ҳастанд, ки ба таъсири омилҳои номусоиди муҳити корӣ вобастаанд. Сатҳи баландтарини ММ асосан дар гурӯҳҳои синнусолии 50-59 сола, 60-сола ва аз он боло мушоҳида шуд. Сатҳи беморшавӣ дар байни автобусҳои шаҳрӣ ва троллейбусҳо бо афзоиши собиқаи корӣ боло рафтаст.

**Хулоса,** ронандагони востиаҳои нақлиёти мусофирикашӣ аз рӯи маҳдудиятҳои соатӣ кор мекунанд, ки ин боиси нарасидани вақт ва истироҳат дар шароити муносаб мегардад. Дар айни замон, 85-91,2% вақт ба корҳои асосӣ рост меояд ва танҳо 8,8-15% барои танаффус ва истироҳат боқӣ мемонад. Ҳангоми сари чанбарак будан ва ронандагӣ дар масири ҳаракат ронандагони автобус ва троллейбусҳо ба таъсири омилҳои муҳталифи истеҳсолӣ дучор меоянд: аз

қабили ҳарорати баландтари ҳаво, ки дар ҳарорати ҳавои берун аз ҳадди миёнаи 1,4 - 4 ° С (дар фасли гармо) баланд мебошад, баландшавии садо ва ларзиш, ифлосшавии зиёди ҳавои чои кор (нитроген ва оксида карбон). Ҳамаи ин омилҳои муҳити корӣ, ки ба организм таъсири манғӣ мерасонанд, метавонанд ба саломатӣ ва рушди бемо-

риҳои марбут ба саноат дар ронандагони воситаҳои нақлиёти мусоғиркаш дар шахри қалон оварда расонанд. Аз ин рӯ, зарур аст, ки чораҳое андешидар шаванд, ки ба беҳсозии шароити корӣ, беҳбудии иқлими ҷойҳои корӣ, ташкили оқилонаи кор ва истироҳат ҳангоми кор дар иқлими гарм равона шудаанд.

### Адабиёт

1. Прокопенко Л.В., Шевкун И.Г. Оценка рабочей среды водителей различных типов автобусов//Медицина труда и промышленная экология. 2009. №7. С. 12-17. [Prokopenko LV, Shevkun IG. Assessment of the working environment of drivers of various types of buses. Occupational medicine and industrial ecology. 2009;(7):12-17.]
2. Афанасьева Р.Ф., Бессонова Н.А., Бурмистрова О.В. Производственный микроклимат. Итоги и перспективы исследований//Медицина труда и промышленная экология. 2013. №6. С. 30-35.[. Afanaseva RF, Bessonova NA, Burmistrova O.V. Production microclimate. Results and prospects of research. Occupational medicine and industrial ecology. 2013; (6):30-35.]
3. Курбанова Ш.И. Оценка тяжести и напряжённости труда основных профессиональных групп работников городского пассажирского автотранспорта // Врач-аспирант.2009. №9. С. 773-779. [KurbanovaShI. Assessment of the severity and intensity of labor of the main professional groups of employees of urban passenger vehicles. Postgraduate doctor. 2009; (9):773-779.]
4. Гребеньков С.В., Сухова Я.М. Оценка условий труда и профессионального риска у водителей грузового автотранспорта // Профилактическая и клиническая медицина. 2016. №3. С.12-17. [Grebennikov SV, Sukhova YM. Assessment of working conditions and occupational risk in truck drivers. Preventive and clinical medicine. 2016; (3):12-17.]
5. Deriugin O.V., Tretiak O.O., Cheberiachko S.I. Analysis of sanitary and hygienic labour conditions of drivers of public transport buses // Mechanics, Materials Science & Engineering. 2018. (13). С. 34. [Дерюгин ОВ, Третьяк ОО, Чеберячко СИ. Анализ санитарно-гигиенических условий труда водителей автобусов общественного транспорта. Механика, материаловедение и инженерия. 2018;(13):34.

## ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УСЛОВИЙ ТРУДА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОДИТЕЛЕЙ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА ПРИ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Нушервони Б.Х., Бобоев А.Б.

Кафедра гигиены и экологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино

**Аннотация:** В статье представлены результаты анализа материалов проведенных исследований, посвященных изучению особенностей условий труда водителей пассажирского автотранспорта, и их влиянию на состояние их здоровья при работе в условиях большого города. При этом были изучены показатели микроклимата рабочих мест при работе в разные сезоны года, измерялись уровни шума и вибрации в динамике рабочей смены, проанализирована загазованность воздуха рабочих мест, проведен хронометраж рабочего дня

и детальный разбор отдельных операций. Кроме того, нами представлены данные исследования функциональных систем организма водителей пассажирского автотранспорта при работе в условиях жаркого климата и заболеваемость с временной утратой трудоспособности в зависимости от вида транспорта, возраста и стажа работы.

**Ключевые слова:** водитель, пассажирский автотранспорт, условия труда, температура тела, частота сердечных сокращений и заболеваемость.



## INFLUENCE OF PECULIARITIES OF LABOR CONDITIONS ON THE HEALTH CONDITION OF DRIVERS OF PASSENGER MOTOR TRANSPORT WHILE WORKING IN THE CONDITIONS OF A BIG CITY

**Nushervoni Biloli Khaliliyon, Babaev Abdunaim Babaevich**

Department of Hygiene and Ecology, Avicenna TSMU

**Abstract:** The article presents the results of an analysis of materials from a study devoted to the study of the impact of particular working conditions on the health status of drivers of passenger vehicles when working in a large city. At the same time, the microclimate of the workplaces was studied during work in different seasons of the year, the level of noise and vibration in the dynamics of the work shift were measured, the gas pollution of the workplaces was analyzed, the working hours

were timed, and detailed selective observations of individual operations were performed. The article also presents the results of a survey of indicators of the functional systems of the body of drivers of passenger vehicles when working in hot climates and incidence with temporary disability, depending on the profession, age and length of service.

**Keywords:** driver, passenger transport, microclimate, body temperature, heart rate and morbidity.

**Нушервони Билоли Халилиён - PhD, асистенти кафедраи беҳдошт ва экологияи ДДТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Тел: (+992)985020129 , Email: [nbilol@inbox.ru](mailto:nbilol@inbox.ru)**

**Бабаев Абдунаим Бабаевич- доктори илмҳои тиб, профессори кафедраи беҳдошт ва экологияи ДДТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Тел: (+992) 917165410, Email: [babaev.abdunaim@mail.ru](mailto:babaev.abdunaim@mail.ru)**

**Нушервони Билоли Халилиён, PhD, ассистент кафедры гигиены и экологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Тел: (+992)985020129, Email: [nbilol@inbox.ru](mailto:nbilol@inbox.ru)**

**Бабаев Абдунаим Бабаевич, д.м.н., профессор кафедры гигиены и экологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Тел: (+992) 917165410, Email:[babaev.abdunaim@mail.ru](mailto:babaev.abdunaim@mail.ru)**

**Nushervoni Biloli Khaliliyon, PhD, assistant of the Department of Hygiene and Ecology, Avicenna TSMU, Тел: (+992)985020129, Email: [nbilol@inbox.ru](mailto:nbilol@inbox.ru)**

**Babaev Abdunaim Babaevich -Doctor of Medical Sciences, Full Professor, Professor of the Department of Hygiene and Ecology, Avicenna TSMU, Тел: (+992) 917165410, Email:[babaev.abdunaim@mail.ru](mailto:babaev.abdunaim@mail.ru)**

## ОГОХИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ КӮДАКОН ВА ЗАНОНИ МАҶЮБ

**Рузиев<sup>1</sup> М.М., Токтомбаев<sup>2</sup> М. А., Пирова<sup>3</sup> Г.Д., Азимов<sup>3</sup> Г.Ч.**

МД “Пажӯшишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии тибби профилактикаи Тоҷикистон”<sup>1</sup>, Госпитали миллии Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Қирғизистон<sup>2</sup>, МДТ “ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино”<sup>3</sup>.

**Муқаддима.** Таъмин кардани шароити иҷтимоӣ барои одамони маъюб, дастрасии бемонеаи онҳо ба объектиҳои инфраструктураҳои иҷтимоӣ ва воситаҳои наклиётӣ, махсусан дар деҳот аз бисёр ҷиҳат аз сатҳи огоҳии аҳолӣ нисбат ба кидакон ва занони маъюб вобастаанд (1.3). Дар ин маврид барои пешбуруди протсесси интегратсияи иҷтимоӣ гузаронидани баҳогузории илмии

огоҳии аҳолӣ ва кидакон дар бораи кидакон ва занҳои маъюб масъалаи ниҳоят актуалиӣ махсуб мегардад [2,4]

**Мақсад.** Баҳогузорӣ ба огоҳии аҳолӣ дар бораи кидакон ва занони маъюб.

**Вазифаҳо.** Баргузории таҳқиқоти иҷтимоӣ дар байни аҳолӣ барои муайян кардан огоҳии онҳо нисбат ба кидакон ва занҳои маъюб.

**Усулҳои таҳқиқот.** Дар доираи таҳқиқот пурсиши 2000 респондент - аҳолии синну соли 18-сола ва боло ҳамчунин кпдакон ва наврасони то 10-17-сола гузаронида шуд. Пурсиши кпдакон бо иҷозати волидайн ва ё парасторони онҳо сурат гирифт. Интихоби респондентҳо мувофиқи методологияи таҳқиқот сурат гирифт.

**Натиҷаи таҳқиқот.** Барои муайян кардан оғоҳии аҳолӣ дар бораи маъюбии респондентҳо чунин савол дода шуд: “Кадом намудҳои маъюбиро Шумо медонед?”

Дар поён динамикаи маълумотҳо оид ба андешаҳои респондентҳо дар бораи аломатҳои асосӣ (хусусиятҳои маъюбашавӣ дар таҳқиқотҳо, ки дар солҳои 2016-2020 оварда мешавад (чадвали 1).

### Чадвали 1.- Сатҳи иттилоотнокии аҳолӣ дар бораи аломатҳои асосии маъюбашавӣ (N=2000).

Чавобҳои респондентҳо дар бораи маъюбӣ.	Исследование 2016 года	Исследование 2020 года	Разница в %
Ихтилолҳои ҷисмонӣ (яъне талағи андомҳо)	95,00%	88,40%	- 6,6
Ихтилолҳои сенсорӣ (яъне, қарӣ, гунгӣ, қӯрӣ).	59,70%	84,50%	+24,8
Бемориҳои равонӣ	42,10%	59,80%	+17,7
Корношоямии интеллектуалий	12,40%	40,40%	+28
Аутизм	13,70%	32,40%	+18,7
Бемориҳои музмин (яъне бемории дил, диабет ва саратон)	42,10%	31,50%	-10,6
Бемориҳои узвҳои дарунӣ (яъне инсулт)	6,30%	26,50%	+20,2
Мушкилоти маҳсус дар таҳсилот	5,30%	24,90%	+19,6
Синдроми дефитсити таваҷҷӯҳ/гиперфаъолӣ	6,90%	22,30%	+15,4
<b>ВИЧ/СПИД</b>	3,90%	4,50%	+0,6

Маълумотҳои дар ҷадвал овардашуда нишон медиҳанд, ки дар ҷараёни таҳқиқот, ки соли 2016 гузаронида шуд, 95%-и респондентҳои калонсол ба ЛСИ танҳо одамони гирифтори ихтилолҳои ҷисмонӣ доҳил шудаанд, ки ба таври визуалий (набудани андомҳои поёнӣ ва болӣ, лангӣ ва ".) ва 59%-и респондентҳо ба bemoriҳои музмин (яъне bemoriҳои дил, қанд, саратон) доҳил мешуданд, дар ҷараёни ин таҳқиқоти ниҳоӣ натиҷаҳои ба даст овардашуда дар муқоиса аз таҳқиқоти соли 2016 мутаносибан аз 7% то 11% коҳиш ёфтааст. Аммо тибқи маълумотҳои ҷадвали болозикр қайд кардан мумкин аст, ки ҳиссаи ҷавобҳои респондентҳо нисбат ба дигар аломатҳои асосии хоси маъюбашавӣ дар муқоиса бо таҳқиқоти соли 2016 зиёд шудаанд, аз ҷумла корношоямии зеҳнӣ то 28%, ихтилолҳои сенсорӣ (яъне қарӣ, гунгӣ, ва кпрӣ) то 25%, bemoriҳои узвҳои дарунӣ (яъне инсулт) то 20%, mushkilоти маҳсус дар таҳсил ва аутизм 19%, синдроми дефитсити диққат (гиперфаъолӣ) то 16%, bemoriҳои равонӣ то 17%, ВНМО/БПНМ то 0,6%.

Таҳқиқот ҳамчунин нишон дод, ки бештари кпдакони пурсидашудаи синну соли 10-

17-сола (79%) медонанд, ки одамони дорои маъюбӣ киҳо ҳастанд ва ин нишондиҳанда то 6% нисбат ба таҳқиқоти соли 2016 паст шудааст, ки ин аз паст шудани сатҳи иттилоъдории ин категорияи одамон дар бораи маъюбӣ дарак медиҳад. Дар айни замон сатҳи оғоҳии кпдакони шаҳрӣ дар бораи ШДМ (ашаҳсони дорои маъюбӣ) монанди таҳқиқоти соли 2016 нисбат ба оғоҳии кпдакони дехот баланд аст ва 81%-ро ташкил дод, ки зиёда аз 13% назар ба соли 2016 баланд аст. Бо калон шудани синну сол оғоҳии кпдакон оид ба ин масъала зиёд мешавад. Кпдаконе, ки дар пурсиш иштирок кардан, аломатҳои асосии маъюбиро бо ҳамон тартибе номбар мекунанд, ки калонсолон мекарданд: а) ихтилолҳои ҷисмонӣ, б) ихтилолҳои сенсорӣ, в) ихтилолҳои равонӣ.

Аз инҷо ҳулоса баровардан мумкин аст, ки сатҳи иттилоотнокии аҳолӣ дар бораи аломатҳои асосии маъюбашавӣ зиёд шудааст.

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки яке аз сабабҳои асосии маҳдуд шудани имкониятҳо, оид ба андешаи респондентҳо, никоҳи хешу таборӣ буд - 72,3%, ки назар ба соли 2016 зиёд аст. Дар сатҳи минтқавӣ оид

ба мавқудияти маҳдудияти имкониятқо бештар (76,9%) дар шаҳри Кплоб қавоб додаанд.

Дар ВМКБ 64,2%, дар муқоиса бо соли 2016 ин нишондиҳанда дар шаҳри Кплоб то 18% зиёд аст, дар ВМКБ то 20 % кам шудааст.

Дар поён муқоисай қавобхой респондентхो оид ба сабабхой маъюбшавии ахолӣ, ки дар солҳои 2016-2020 гузаронида шуданд, оварда мешавад.

## **Ҷадвали 2. Сатҳи иттилоотнокии ахолӣ дар бораи сабабҳои асосии маъюбшавӣ N=2000**

Сабабҳои маъюбшавӣ	2016 год	2020 год	Фаркият бо %
Никоҳи хешутаборӣ	69,4%	72,3%	+2,9
Садамаҳо	52,1%	40,3%	-11,8
Маводи мухаддир	42,5%	39,3%	-3,2
Муҳити атроф (радиатсия)	33,7%	32,2%	-1,5%
Сироят	25,8%	23,6%	-2,2%
Норасоии микронутриентҳо (витамин ва маъданҳо)	31,1%	13,4%	-17,7
Илтиҷо	8,2%	1,4%	-6,8
Нафрат	6%	2,5%	-3,5
Намедонам	2,4%	2,2%	-0,2
Дигар қавобҳо	0,6%	0,4%	-0,2
Қавоб надоданд.	0,1%	0,3%	+0,2

Таҳлили муқоисавии ду таҳқиқот нишон медиҳад, ки вазни ҳолиси ҳамаи қавобҳои респондентҳо бо дигар сабабҳои маъюбшавӣ аз 0,2% то 17,7% паст шудааст. Аз ҷумла аз сабаби садама дидан - то 11,8% истеъмоли маводи мухаддир - то 3,2%, таъси-

ри муҳити атроф (радиатсия) - то 1,5%, сироят - то 2,2%, норасоии микронутриентҳо (витамину маданҳо) - то 17,7% мебошанд, ки аз паст шудани сатҳи оғоҳии респондентҳо дар бораи сабабҳои маъюбшавӣ дарак медиҳанд.

## **Ҷадвали 3. – Сатҳи иттилоотнокии ахолӣ дар бораи пешгирий намудани маъюбшавӣ (N=2000).**

Бартараф кардани маъюбӣ	Минтақа						Намуди нуқтаи ахолинишин	Ҳамагӣ= 2000	
	Душанбе n=194	Сурғул n=586	Боҳтар n=426	Қўйлоб n=275	ВМКБ n=53	НТҶ n=466	Шаҳр n=427		
Ҳа	37,6%	63,1%	44,1%	47,6%	54,7%	49,1%	49,6%	51,4%	<b>51,0%</b>
Не	52,1%	25,8%	50,0%	36,7%	43,4%	38,4%	40,5%	37,8%	<b>38,4%</b>
Дигар қавоб	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	<b>0,1%</b>
Ҷавоб надодан	1,0%	0,5%	1,2%	0,7%	0,0%	0,9%	0,5%	0,9%	<b>0,8%</b>
Намедонам	9,3%	10,6%	4,7%	14,9%	1,9%	11,4%	9,4%	9,9%	<b>9,8%</b>
<b>Ҳамагӣ</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Дар сатҳи регионалӣ бештар аз ҳама чунин қавобро респондентҳо аз вилояти Су“д - 63% ва камтаринро дар ш. Боҳтар - 44,1% доданд. Бояд зикр кард, 9,8%-и респондентҳо ба ин савол қавоб дода натавонистанд, ки оғоҳии пасти респондентҳоро нишон медиҳад ва зарурати вусъат додани ҷорабиҳои иттилоотиро ба миён меорад.

Натиҷаҳои таҳлили протсесс ва таҷрибаи баҳамтаъсиррасонӣ ва коммуникатсияи ЖСИ, ДСИ ва ШДМ нишон медиҳад, ки ба саволи шиносоии респондентҳои маъюбшу-

да (ЧСИ) 84,3% қавоби мусбат додаанд, ки то 3,7% нисбат ба соли 2016 камтар аст. Дар ин маврид аз ҷиҳати миқдор гурӯҳандӣ кардани қавобҳо чунин буд: ш. Боҳтар 88,7%, ВМКБ 86% (-12,1%), ш. Кплоб 84,7% (-11,8%) ва бо ҳиссаи баробар каме бештар 75% ш.Душанбе, НТҶ ва вилояти Су“д.

Таҳлили қавобҳо ба саволи “Шумо чӣ қадар зиёд ДОВ ва ЖОВ-ро дар атрофи худ мебинед?”, респондентҳо чунин қавоб доданд: “баъзан” 48% қавоб дод”, дар ҷонбай регионалӣ бештар ш. Кплоб қавоб додааст

- 61% ва камтар аз ҳама НТЧ -23,3%, “хеле кам” - 17,4%, 1,2 %-и респондентҳо ҷавоб доданд, ки “ягон маротиба надидаанд” ва ин бештар аз ҳама дар вилояти Су“д - 1,7% ва камтарин дар ш.Кплоб - 0,4% дида шуд.

Ба саволи респондентҳо “Шумо бо ШДМ тамос доред?”, чунин ҷавоб доданд: “ҳа”-59,8% ва “не” - 40,2%, зиёда аз 66% ҷавоби мусбат дар шаҳри Боҳтар ва вилояти Су“д дида шуд, ки ин қисми бештари респондентҳо буд, ки дар деҳот - 61,8% ва дар шаҳр -51,2%-ро ташкил дод. Ҷавоби баробари занҳо ва мардҳо аз 59,8% болотар буд. Аз ҷиҳати синусолӣ ҷавоби мусбатро респондентҳои синну соли болотар аз 65-сола додаанд, ки ба 73,1% баробар аст, аз 46 то 65-сола - 63,9%, аз 36 то 45-сола - 61,5%, аз 26 то 35-сола - 57% ва аз 18 то 25-сола - 48,6%-и респондентҳо.

Респондентҳо ҳамчунин ба саволи “Оё ин одам бо Шумо зиндагӣ мекунад?” “ҳа” 30,3% (+11%) ва аз ҳама дар шаҳри Боҳтар 43,2% ва камтар дар НТЧ-17,6% ҷавоб доданд. Ҳамчунин ҷавоби мусбат дар шаҳр - 33,2% ва деҳот 29,7%-и респондентҳо посух доданд. Ҷавоби мусбатро ҳамчунин 33,2%-и занҳо ва 22,4%-и мардҳо доданд.

Дар байни миқдори умумии респондентҳо 60% баён доштанд, ки бо ЛСИ тамос доранд, ки 7% камтар аст, нисбат бар муқоиса аз таҳқиқоти соли 2016. Ин нишондиҳанда дар байни занҳо ва ҳам мардҳо як хел аст. Аммо ҷавоби мусбат дар байни аҳолӣ аз деҳот баланд аст нисбат ба шаҳр то 11%.

Ба саволи “Оё бо Шумо ЛСИ зиндагӣ мекунад”-30% ҷавоби “ҳа” доданд, ки то 11% аз таҳқиқоти соли 2016 бештар аст. Аз миқдори умумии респондентҳо дар оилаи онҳо ЛСИ зиндагӣ мекунанд, дар минтақаи Боҳтар ҷавоби мусбат ба 43%, ки дар минтақаҳо нишондиҳандаи баландтарин аст. Камтарин нишондиҳандаи мусбат дар НТЧ дида шуд, ки ба 18% баробар аст ва дар НТЧ нишондиҳандаи мусбат бештарин буд (82%), ки ба ин савол ҷавоби манғӣ доданд. Дар муҳити шаҳрӣ бештари пурсидашудагон мусбат ҷавоб доданд, наzar ба деҳот (мутаносибан 33,1 ва 29,7%). Дар байни занҳо ҷавоби мусбат 10,8% нисбат ба ҳамин гуна ҷавоб дар байни мардҳо зиёд буд. Таҳлили ин нишондиҳандаҳо тибқи категорияи синусолӣ нишон медиҳад, ки миқдори бештари ҷавобҳои мусбат ба ин савол ба синну соли 56-66-сола баробар аст, ки нишондиҳанда ба 37% баробар аст.

### Адабиёт

- Гришина Л.П. Современные тенденции инвалидности в Российской Федерации и пути её профилактики /Л.П. Гришина, М.А. Дымочка //ж. Вестник Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии. М., 2012, № 3, С. 10-12.
- Карасаева Л.А. Анализ потребности инвалидов в трудоустройстве на специальном рабочем месте в Российской Федерации и Санкт-Петербурге /Л.А. Карасаева // Медико-социальная экспертиза и реабилитация.- 2021.- №3 Т.24.- С. 15-22.
- Кузиева Л.С. Проблемы трудоустройства инвалидов в Республике Таджикистан /Л.С. Кузиева // Материалы научно-методического семинара «Роль нетрадиционной медицины в оздоровлении населения и профилактика инвалидности в Республике Таджикистан».- 2015 (г.Курган-Тюбе).- С. 18-20.
- Махмудова З.К. Медико-социальная оценка основных детерминирующих факторов первичной инвалидности населения Республики Таджикистан /З.К. Махмудова, Л.С. Кузиева // Материалы научно-методического семинара «Роль нетрадиционной медицины в оздоровлении населения и профилактика инвалидности в Республике Таджикистан».- 2015 (г.Курган -Тюбе).- С. 13-15.



## ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ДЕТЯХ И ЖЕНЩИНАХ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Рузиев<sup>1</sup> М.М., Токтомбаев<sup>2</sup> М. А., Пирова<sup>3</sup> Г.Д., Азимов<sup>3</sup> Г.Дж.

ГУ «Таджикский научно-исследовательский институт профилактической медицины»<sup>1</sup>,  
Национального госпиталя Министерство здравоохранения Кыргызской Республики<sup>2</sup>  
ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абу Али ибн Сино»<sup>3</sup>.

**Аннотация.** В статье отмечается, что социально-экономические факторы оказывают влияние на здоровье не только своей абсолютной величиной, но и скоростью изменений. Если динамика происходит очень быстро, человек не успевает к ней приспособиться, развивается патологический стресс. Социальный стресс является одним из ключевых факторов риска развития ряда серьезных заболеваний, в их числе различные неврологические нарушения, сердечнососудистые, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, различные аритмии, патология органов пищеварения, кровотече-

ния, пограничные психические расстройства и смертность в трудоспособном возрасте. Более того, психосоциальный стресс может повышать риск обострения хронических заболеваний и смертности от ишемической болезни сердца (ИБС), гипертонии, как непосредственно, вызывая патофизиологические изменения в сердечнососудистой системе, так, и опосредовано через факторы риска, такие как курение, злоупотребление алкоголем, психоактивными препаратами.

**Ключевые слова:** социальный стресс, факторы риска, заболеваемость, вредные привычки, здоровье, смертность.

## AWARENESS OF CHILDREN AND WOMEN WITH DISABILITIES AMONG THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Ruziev<sup>1</sup> M. M., Toktombayev<sup>2</sup> M. A., Pirova<sup>3</sup> G. D., Azimov<sup>3</sup> G. J.

State Institution “Tajik Research Institute of Preventive Medicine”<sup>1</sup>,

National Hospital Ministry of Health of the Kyrgyz Republic<sup>2</sup>

State Educational Institution “Abu Ali ibn Sino Tajik State Medical University”

**Annotation.** The article notes that socio-economic factors influence health not only by their absolute value, but also by the rate of change. If the dynamics happen very quickly, a person does not have time to adapt to it, and pathological stress develops. Social stress is one of the key risk factors for the development of a number of serious diseases, including various neurological disorders, cardiovascular disorders, arterial hypertension, coronary heart disease, various arrhythmias, pathologies of the digestive system, bleeding,

borderline mental disorders and mortality in working age. Moreover, psychosocial stress may increase the risk of exacerbation of chronic diseases and mortality from coronary heart disease (CHD), hypertension, both directly, causing pathophysiological changes in the cardiovascular system, and indirectly through risk factors such as smoking, alcohol abuse, and psychoactive drugs.

**Key words:** social stress, risk factors, morbidity, bad habits, health, mortality.

**Рузиев<sup>1</sup> М.М.-** д.и.т., директори МД “Пажӯҳишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии тибби профилактикаи Тоҷикистон”, тел: 918713266, Е mail: [m.ruziev@mail.ru](mailto:m.ruziev@mail.ru)

**Токтомбаев<sup>2</sup> М. А.-** ординатори шуъбаи ҷарроҳии ҷоғу рӯйӣ Госпитали миллии Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Қирғизистон, Kyrgyz Republic. Bishkek. 12 microdistrict, 48 house, apartment 48. E-mail: [medert@rambler.ru](mailto:medert@rambler.ru), Tell: (+996) 550740007

**Пирова<sup>3</sup> Г.Д. –** муалими МДТ “ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино”. тел: 918742658, Е mail: [davron-2005@mail.ru](mailto:davron-2005@mail.ru)

**Азимов Г.Дж.** – д.и.т., дотсенти МДТ “ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино”. тел: 907705999, E mail: azimov.sed.moh@mail.ru

**Рузиев М.М.** - директор ГУ «Таджикский научно-исследовательский институт профилактической медицины» д.м.н., тел: 918713266, E mail: [m.ruziev@mail.ru](mailto:m.ruziev@mail.ru)

**Токтомбаев М.А.**- врач ординатор отделения челюстно-лицевой хирургии Национального госпиталя Министерство здравоохранения Кыргызской Республики. Адрес: 72004912, Кыргызская Республика.г. Бишкек, 12 микрорайон, дом 48 квартира 48 Address: 72004912, Kyrgyz Republic. Bishkek. 12 microdistrict, 48 house, apartment 48. E-mail: [medert@rambler.ru](mailto:medert@rambler.ru), Tell: (+996) 550740007

**Пирова Г.Д.**, - ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино». тел: 918742658, E mail: [davron-2005@mail.ru](mailto:davron-2005@mail.ru)

**Азимов Г.Д.**, - ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино» Республики Таджикистан, д.м.н., доцент. тел: 907705999, E mail: azimov.sed.moh@mail.ru

**M.M. Ruziev** - State Institution “Tajik Research Institute of Preventive Medicine”,  
**M.A Toktombaev** - National Hospital Ministry of Health of the Kyrgyz Republic

**G.D. Pirova**, - SEI “ATSMU”

**G.D. Azimov**. SEI “ATSMU”

## ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

### ТАБОБАТИ МЕДИКАМЕНТОЗИИ ШАКЛҲОИ ВАЗНИНИ ПСОРИАЗ

Ахмедов М.М., Сайдзода Б.И.

Кафедраи дерматовенерологии МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино».

**Муҳиммият.** Псoriаз яке аз бемориҳои музмини пахншудае мебошад, ки пӯст, ноҳунҳо ва пардаи луобиро иллатнок месозад ва такрибан 2-5%-и аҳолии рӯйи Замин ба ин bemорӣ гирифтӣ аст, пахншавии bemорӣ вобаста аз шароити зист ва мавқei ҷуғроғии популъатсия тағиیر меёбад. bemорӣ метавонад, ки дар ҳар қадом сминну сол пайдо шавад. Psoriазро тағииротҳои узвҳо ва системаҳои гуногун ҳамроҳӣ карда метавонанд. Маълумотҳои гирд овардашуда имконият медиҳанд, ки ин bemорӣ ба таври системавӣ баррасӣ карда шавад [1,4, 5].

Дар солҳои охир рушди назарраси гирифтторшавӣ ба bemории psoriаз, зиёдшавии ҳолатҳои ҷараёни вазнини bemорӣ ба мушоҳида мерасад, ки сифати ҳаётро бад соҳта боиси аз даст додани қобилияти корӣ ва барвақт маъюб шудан мегардад [3, 4].

Мураккабии патогенези bemорӣ интихоби табобатро аз бисмёр чиҳат душвор месозад. Мутахассисон чунин таҳмин мекунанд, ки ҳангоми таъйин кардани ин ё он препарат таъсири дарозмуддат, имконпазирии пайдо шудани зуҳуроти номатлуб, мавҷуд будани шаклҳои psoriаз ва bemориҳои ҳамроҳшуда бояд ба эътибор гирифта шаванд [2, 3].

Аз ҳамин сабаб ҳангоми psoriаз сари вақт таъйин кардани васоити доругии кам-кунандай эҳтимоли осеби ҷуброннашавандай пӯст ва буғумҳо хеле мубрам боқӣ мемонад. Азбаски баргузории табобати эти-отропии psoriаз гайри имкон аст, самти асосии табобатро таъсиррасонӣ ба протсесси илтиҳобӣ – механизми калидии патогенетикии bemорӣ ташкил мекунад [1, 5].

Препарати ситостатикии метотрексат дар давоми солҳои зиёд барои табобати psoriаз истифода карда мешавад. Самаранокии баланди табобатии ин препарат ҳангоми psoriаз ба шарофати басомади баланди ҳолатҳои беҳбудии клиникӣ ва таҳаммулпазирии хуб доштанаш дар таҳқиқотҳои зиёде

исбот карда шудааст [1, 2, 5]. Айни замонвай препарати интихобшудаи табобати шаклҳои вазнини ин bemорӣ дониста месешавад.

**Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот** таҳлили натиҷаҳои истифодаи метотрексата и гептрапл ҳангоми табобати шаклҳои вазнини psoriаз мебошад.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Таҳти муоннаи мо 28 bemори гирифтوري psoriаз қарор дошт, аз онҳо мард 19 нафар ваз ан 9 нафар буданд. Меъёри дохил кардан ба таҳқиқот синну соли аз 20 то 58 –сола ва давомнокии bemорӣ аз 5 то 30 сол буд. Дар 21 bemор psoriази ҷараёнаш вазнин ташхис карда шуд (аз онҳо дар 15 нафар клиникаи эритродермияи psoriазӣ ва дар 6 нафар шакли пустулёзии psoriаз ба мушоҳида расид).

Барои таҳлили динамикаи ҳар як статус дар bemорон шохиси PASI то, ҳангоми ва пас аз табобат муайян карда шуд. Шохиси PASI дар bemорон ба ҳисоби миёна 45,3 баллро ташкил дод, ки ҳамчун шакли «вазнин»-и psoriаз баҳогузорӣ карда мешавад. Нишондиҳандаҳои аз ҷиҳати клиникӣ муҳимми самаранокии табобат кам шудани шохиси PASI то 50, 75 выя 90% дониста мешавад. Натиҷаҳои табобат мувофиқи миқдори bemорони дори шифоёбии клиникӣ, хеле беҳтар шудан ва беҳтар шудан баҳогузорӣ карда шуд. Агар беҳтаршав-мувофиқи шохиси PASI 90% ва аз он беҳтарро нишон дитҳад, шифоёбии клиникӣ, 75-89% – хеле беҳтар шудан, 50-74% – беҳтар шудан маҳсуб мешавад.

Ба таври иловагӣ дар ҳамаи bemорон таҳлили клиники хун, таҳлили умумии пешоб, таҳлили биохимиявии хун гузаронида шуд.

Тактикаи табобат мувофиқи вазнинии протсесҳои пӯст, давомнокии ремиссия пас аз табобати қаблан гирифташуда ва самаранокии истифодаи намудҳои гуногуни табобати системавӣ муайян карда шуд. Инро ба ҳисоб гирифта, мо табобати омехтаро

(антигистаминӣ, гипосенсибилизатсионӣ, бехтарсозии микросиркулятсияи рагҳо; метотрексат бо 2,5мг х 2 маротиба ба дарун, гептрал бо 400 мг дар як шабонарӯз) ба кор бурдем. Табобати берунӣ танҳо бо марҳамҳои индеферентӣ сурат гирифт. ными мазями.

### Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.

Дар анамнези ҳамаи беморонистеъмоли дуру дарози препаратҳои глюококортикостероидӣ ҳам ба таври парентералий ва ҳам пероралий дидар шуд. Ҳамчунин ишораҳо ба истифодаи чандинкаралаи ба қайд гирифта шуд: преднизолон бо метотрексат – 12бемор, сиклоспорини А – 6 bemor, ПУВА-терапия – 10 bemor. Дар лаҳзай ба статсионари МД «БКШБП» ш. Душанбе 8 bemor бо долзаҳои гуногун дар давоми якчанд моҳ преднизолон, 4 bemor – метотрексат дар якҷоягӣ бо преднизолон дар давоми 3 моҳ, 3 bemor – сиклоспорин дар намуди монотерапия ё дар якҷоягӣ бо преднизолон дар давоми дуру дароз то дар статсионар бистарӣ шуданашон, иsteъмол кардаанд.

Метотрексат дар якҷоягӣ бо гептрал барои беморони мубтало ба псориази дараҷаҳои вазниниашон миёна ва вазнин дар ҳолате таъйин карда шуд, ки агар дигар усулҳои табобат натиҷаҳои қаноатбахш надо да бошанд ва ё зиддинишондод мавҷуд буд. Таҳаммулпазирии препарат дар маҷмӯъ хуб буд. Дар ду bemor пас аз тазрики аввалини препаратбаланд шудани сатҳи АЛТ ва АСТ ба мушоҳида расид, ки аз нишондоди дукарати болоии меъёр баланд набуд. Вобаста аз баланд шудани нишондиҳандаҳои биохимиявии функсияи ҷигар гептрал таъйин карда шуд. Табобат бо гептрал таъсири манфии метотрексатро ба ҳолати функсионалии ҷигар кам мекунад. Барои таҳлил кардани динамикаи статуси пӯст дар ҳамаи беморон то сар шудани табобат бузургии шоҳиси PASI-ро муайян карданд. Баъди шабонарӯзи пас аз сар кардани табобат беморон беҳбудии ҳолати умумии худро ҳискарданд. Баъди 2 ҳафта дар 24 bemor таъсири мусбати табобати омехта ба қайд гирифта шуд, ки дар давоми 14 ҳафта боқӣ мемонад.

Ҳамаи беморон табобатро хуб таҳаммул карданд. Баъди 2 ҳафтаи табобати гузаронидашуда дар 13 (46,4%) бемор то 50% ва бештар аз он кам шудани шоҳиси PASI на 50% ба назар расид, дар 4 (14,3%) бемор – 75% ва аз он бештар буд. Хеле бехтар шудани ҳолати беморон дар ҳафтаи 6-уми табобат ба мушоҳида расид, ки дар 26 (92,9%), 21 (75,0%) ва 7 (25,0%) –и бемороне, ки табобати омехта мегиранд, мутаносибан то 50, 75 ва 90% паст шудани шоҳиси PASI ба ҷашм расид. Тамоюл ба пастшавии шоҳиси PASI дар давоми 8 ҳафтаи боқимонда низ нигоҳ дошта шуд. Хеле бехтар шудани ҳолати беморон дар ҳафтаи 14-уми табобат дар ҳамаи беморон рӯҳ дод, пастшавии шоҳиси PASI то 75% ва аз он болотар дар 28 (100%) бемор, то 90% ва бештар аз он – джар 23 (82,1%) бемор ба қайд гирифта шуд.

**Хулоса,** истифодаи табобати омехта боиси зуд ва ба таври устувор беҳтар гаштани ҳолати бемори мубтало ба псориази ҷараёнаш вазнин гаштааст. Нишондиҳандаи миёнаи шоҳиси PASI дар гурӯҳи беморон аз 35,8 балли пеш аз табобат то 1,8 балл дар охири ҳафтаи 14-уми табобат паст шудааст.

Усули омехтаи табобат усули самаранокияш баланди табобати псориази ҷараёнаш вазнин мебошад. Вай метавонад ба сифати табобати «ҳатти аввал» ҳангоми табобати ҳолатҳои вазнини ҷараёни псориаз истифода шавад ва имконият медиҳад, ки ҷавоби зуд ба табобати гузаронидашуда, қатъ кардани ҳолати вазнини беморон ба даст оварда шавад. Ҳангоми истифода намудани препаратҳо бо суръати баланд ва хеле зиёд кам шудани майдони бусуроти псориазӣ ба назар расид. Дар бештари беморон беҳбудии возеху устувори ҷараёни бемории пӯст ба қайд гирифта шуд.

Натиҷаи таҳқиқот асоснокии патогенетикӣ ва бехатарии гептралро ҳамчун воситаи пасткунандай таъсири гепатотоксикии метотрексат, баландкунандай самаранокии клиники табобати шаклҳои вазнини псориаз ва сифати тибии ҳаёти беморон нишон дод, ки имкониятҳои интихобро дар тандурустии амалий васеъ месозад.

**Адабиёт**

1. Бахлыкова Е.А., Филимонкова Н.Н., Матусевич С.Л. и др. Сравнительная оценка профиля безопасности современных препаратов, применяемых в терапии тяжелых форм псориаза. Медицинская наука и образование Урала. – 2019;– № 3:– С. 10-13.
2. Олисова О.Ю., Анпилогова Е.М. Системная терапия псориаза: от метотрексата до генно-инженерных биологических препаратов. Вестник дерматологии и венерологии. – 2020;– № 96(3): – С. 7-26.
3. Асоскова А.В., Сычев Д.А., Кубанов А.А. Вопросы безопасности применения метотрексата в терапии псориаза. Вестник РАМН. –2021;– № 76(3): – С. 254-267.
4. Кубанов А.А., Богданова Е.В. Эпидемиология псориаза среди населения старше трудоспособного возраста и объемы оказываемой специализированной медицинской помощи больным псориазом в Российской Федерации в 2010–2019 гг. Вестникдерматологии и венерологии. – 2020;– № 96(5): – С. 7-18.
5. Garchaa DS, Saturansky EI, Poncino D, et al. Hepatic toxicity by methotrexate with weekly single doses associated with folic acid in rheumatoid and psoriatic arthritis. What is its real frequency? Annals of Hepatology. 2019; 18(5):p. 765-769.

**МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЁЛЫХ ФОРМ ПСОРИАЗА****Ахмедов М.М., Сайдзода Б.И.,**

Кафедра дерматовенерологии ГОУ «ТГМУ им. Абуалиибни Сино»

Автори на основе проведение клинические исследований у больных с тяжелым формами псориазом пришли к заключение что псориаз является распространенным заболеванием и может сопровождаться изменениями в различных органах и системах. Результат исследования была показана патогенетическая обоснованность и безопасность гептракла как средства, способствующего снижению гепатотоксического эффекта метотрексата, повышающего клиническую

эффективность терапии и медицинское качество жизни больных, что расширяет возможности выбора практического здравоохранения. Полученные результаты показывают, что применение комбинированный метод лечения является высокоеффективным методом лечения и может использован в качестве терапии «первой линии» при лечении данной патологии.

**Ключевые слова:** псориаз, индекса PASI, метотрексат, гептракл.

**DRUG TREATMENTSEVERE CASES FORMSPSORIASIS****Akhmedov M. M., Saidzoda B. I.,**

Department of Dermatovenerology of the State Medical University named after AbualiibniSino

Based on clinical studies conducted in patients with severe forms of psoriasis, the authors concluded that psoriasis is common disease and can be accompanied by changes in various organs and systems. The study results showed the pathogenetic validity and safety of heptral as a means of reducing the hepatotoxic effect of methotrexate, increasing the clinical

effectiveness of therapy and the medical quality of life of patients, which expands the choice of practical healthcare. The results obtained show that the use of the combined method of treatment is a highly effective method of treatment and can be used as a “first-line” therapy in the treatment of this pathology.

**Key words:** psoriasis, PASI index, methotrexate, heptral.

**Сайдзод Б. И.** – д..и.т., дотсенти кафедраи дерматовенерологияи МДТ, «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино», тел. +992 985154545; e-mail: saidov\_bahromuddin@mail.ru

**Ахмедов М.М.** – асистенти кафедраи дерматовенерологияи МДТ, «ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино», тел. +992 985154545;

**Сайдзода Б.И.** – д.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», тел. +992 985154545; e-mail: saidov\_bahromuddin@mail.ru

**Ахмедов М.М.** – асистент кафедры дерматовенерологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», тел. +992 985154545;

**Saidzoda B. I.-** Doctor of Medical Sciences, Associate Ibni Sino, +992 985154545; e-mail:saidov\_bahromuddin@mail.ru

**Akhmedov M. M.-**Assistant of the Department of Dermatovenerology of the SEI “ATSMU”, 992 985154545;

## ПАҲНШАВӢ ВА САМАРАНОКИИ ТАБОБАТИ ALOPECIA AREATA

**Сайдзода Б.И., Заирова Н.П.**

Кафедраи дерматовенерологии МДТ «ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино»

**Мубрамият.** Дар солҳои охир зиёд шудани гирифторшавии аҳолӣ ба бемории аlopeсия ба мушоҳида мерасад. Басомади популатсионии дар кишварҳои гуногун аз 0,03-0,1% то 1,7-5% [1,2,5] фарқ мекунад. Дар ИМА ҳамасола ба alopecia areata (АА) тақрибан 4,5 млн. одам мубтало мешавад [1, 2, 5]. Тибқи маълумоти адабиётҳои илмӣ зиёда аз 60%-и беморони гирифтари АА-ро шахсони аз 20-сола ҷавонтар ташкил медиҳанд, занҳо ба ин беморӣ нисбат ба мардҳо дар синну соли боз ҳам ҷавонтар мубтало мешаванд ва бештар барои ёрии тиббӣ муроҷиат мекунанд [1, 3, 4]. Дар этиопатогенези ГА тағиироти функцияҳои ғадудҳои эндокринӣ, ихтиолҳои нейрогуморалиӣ, ихтиолҳои аутоиммунӣ, омилҳои генетикиӣ, стрессҳои эмотсионалиӣ, таъсири микроорганизмҳо вағайра аҳамияти қалон доранд [2, 3, 5]. Бисёр муҳаққикон [1, 3, 4, 5] табииати аутоиммунии бемориро эътироф мекунанд, ки барояш вайрон шудани звеноҳои ҳуҷайравӣ ва гуморалии иммунитет хос аст. Ин маълумотҳо имконият медиҳанд, ки мувоғиҳи мақсад будани табобати ГА бо препаратҳои гуногуни иммуномодулятсионӣ пешбинӣ карда шавад,

Гуфтаҳои дар боло хикршуда мубрам будани таҳқиқоти мазкурро муайян намудабарои баргузории он асос шудаанд.

**Мақсади таҳқиқот** – муайян кардани гирифторшавӣ ба бемории alopecia areata тибқи маълумоти муроҷиатҳо ба Ассотсиатсияи дерматовенерологҳо ва косметологҳои

ЧТ ва МД «Маркази клиники шаҳрии бемориҳои пӯст» ш. Душанбе ва омӯҳтани клиника ва самаранокии усуљҳои табобати беморони гирифтари АА.

### **Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.**

Таҳти муюнаи мо дар солҳои 2015 – 2019 ҳамагӣ 80 бемори дорои шаклҳои гуногуни афтиданӣ лонавии мӯйҳо қарор доштанд. Таҳлили гирифторшавӣ бв АА тибқи маълумоти муроҷиатҳои беморон ба Ассотсиатсияи дерматовенерологҳо ва косметологҳои ЧТ ва МД «Маркази клиники шаҳрии бемориҳои пӯст» ш. Душанбе дар давраи солҳои 2015 – 2019, бо назардошти ҷинс, синну сол, макони зист, шаклҳои клиникӣ ва давомнокии беморӣ гузаронида шуд. Мардҳо – 52 (65%), занҳо – 28 (35%) нафаро ташкил доданд, синну сол аз 18 то 45 сол буд. Давомнокии беморӣ аз 1 то 3 сол ва бештарро ташкил дод. беморон гирифтари шаклҳои гуногуни АА буданд. Аз шакли лонавии АА 50 (62,5%) нафар, аз шакли субтоталиӣ – 18(22,5%) нафар, тоталиӣ – 12 (15,0%) нафар ранҷ мекашиданд. Дар 43 (53,75%) бемор АА бо зарбаҳои асаబиву рӯҳӣ (фавти одамони наздик, зиддиятҳо дар ҷойи кор бо корфармойён ё дар оила, шароити бади майшиву моддӣ ва гайра), дар 10 (12,5%) – пас аз сар гузаронидани бемориҳои сироятий (зуком, ангина, малярия) алоқаманд меҳисобанд. Дар 27 (33,75%) бемор афтиданӣ мӯйҳоро ба ягон чиз алоқаманд надонистанд. Дар 54 (67,5%) бемор бемориҳои ҳамроҳшударо муайян карданд.

Вобаста аз истифода намудани усулҳои табобат ҳамаи беморони гирифтори АА-ро ба 2 гурӯҳ чудо карданд. Гурӯҳи якумро (20 нафар, 13 - нафар бо шаклҳои лонавӣ, 5 - нафар бо субтоталий ва 2 – нафар бо шаклҳои тоталии беморӣ) бемороне ташкил доданд, ки ба тарзи анъанавӣ табобат гирифтаанд, ки аз таъйинт кардани витаминҳои гурӯҳи В, кислотаи никотинӣ, микроэлементҳо (мис, оҳан, рӯҳ), УФО, ионофорез, ҷароаённи д-Арсонвал иборат буд. Дар гурӯҳи дуюм (30 нафа буданд, аз онҳо, 18 – нафар бо шакли лонавӣ, 9- нафар бо шакли субтоталий ва 3 - нафар бо шакли тоталии алопетсия буданд) дар баробари воситаҳои

анъанавӣ ҳамчунин тимотсин ва марҳами дорои 1 –хлорметилсилатран таъйин карда шуд. Ба таври мавзей дар ҳамаи беморони ҳарду гурӯҳ табобати таҳриккунанда бо қиёми қаланfur 2маротиба дар як ҳафта гузаронида шуд. Дар беморони ҳарду гурӯҳ, ки бемории ҳамроҳшуда доштанд, мувофики машварати мутахассисони марбута табобати ислоҳкунанда гузаронида шуд.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Гирифторшавии аҳолӣ ба бемории alopecia areata дар солҳои 2015 – 2019 нисбат ба чинс ва макони зист дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

#### Ҷадвали 1. Гурӯҳандии беморони дорои алопетсия мувофики чинс ва макони зист

Сол	Микдори беморон	Чинс		Место жительства	
		мард	зан	шарҳ	деха
2015	5	4	1	4	1
2016	7	5	2	5	2
2017	14	9	5	10	4
2018	21	15	6	16	5
2019	33	19	14	23	10
<b>Ҳамагӣ</b>	<b>80</b>	<b>52</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>22</b>

Тавре ки дар ҷадвал дида мешавад, зиёд шудани муроҷиати беморони гирифтори АА ба мушоҳидат мерасад. Мардҳо нисбат ба занҳо 1,85 маротиба (52 дар муқобили 28) бештар, сокинони де-

хот (то 2,6 маротиба) камтар нисбат ба сокинони шаҳрӣ ( 22 дар муқобили 58 ) бемор шудаанд. Ҳусусиятҳои синнусолии беморони муроҷиаткарда дар ҷадвали 2 оварда шудааст.

#### Ҷадвали 2. Гурӯҳандии беморони дорои алопетсия мувофики синну сол

Сол	Синну сол				<b>Ҳамагӣ</b>
	18 – 20	21 – 30	31 – 40	41 – 45	
2015	2	1	1	–	<b>4</b>
2016	1	4	1	–	<b>6</b>
2017	3	9	2	1	<b>15</b>
2018	5	11	7	1	<b>24</b>
2019	6	17	7	1	<b>31</b>
<b>Ҳамагӣ</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>80</b>

Тибқи маълумоти ҷадвал, беморӣ бештар дар синну соли (21-30 сола) - 41 нафар (52,5%) дида шудааст.

#### Ҷадвали 3. Шаклҳои клиникии alopecia areata

Сол	Алопетсия			<b>Ҳамагӣ</b>
	лонавӣ	серлона	Резиши лонавии риш ва мӯйлаб	
2015	2	1	1	<b>4</b>
2016	1	3	2	<b>6</b>
2017	8	5	2	<b>15</b>
2018	14	7	3	<b>24</b>
2019	15	9	7	<b>31</b>
<b>Ҳамагӣ</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>80</b>

Бештар резиши лонавии мӯйҳо дидашуд, ки дар 40 ҳолат ба қайд гирифта шудааст. Резиши маҳдуни лонавии мӯйҳои риш ва мӯйлаб дар 76,25% бемор дидашуд ва дар нафарони бокимонда (23,75%) вай бо резиши лонавии мӯйҳоисар якчоя шудааст. Сабаби резиши мӯйро дар 53,75%-и беморон ба зарбаҳои асабиву рӯҳӣ, 12,5% –ро бо бемориҳои сироятии аз сар гузаронидашуда алоқаманд донистанд ва сабаби бокимонда (33,75%) –ро надонистанд. Давомнокии беморӣ дар 13 нафар то 1 моҳ, дар 45 – нафар то 6 моҳ, дар 45 нафар –то 6 моҳ, дар 11 нафар то 1 сол, дар 7 нафар то 5 сол, дар бокимондаҳо (4нафар) то 5 солро ташкил дод. Дар аксарияти одамон (69 нафар аз 80 нафар) давомнокии беморӣ зиёда аз як сол буд.

Критерияҳои самаранокии усулҳои истифодашудаи табобати АА нест шудани симптомҳои клиникии alopecia areata (натиҷаҳои бевоситаи табобат) ва давомнокии ремиссия дар давоми 12 моҳи муоина (натиҷаҳои дури табобат) мебошанд. Ҳамаи беморон табобатро хуб таҳаммул карданд, дар ягон ҳолат таъсирҳои манғӣ дидашуд. Натиҷаҳои табобати беморони гирифтори АА чунин буд. Баъд аз гузаронидани табобат (ба ҳисоби миёна баъди 4 моҳи пас аз саршавии табобат) аз 30 нафар бемори гурӯҳи асосӣ шифоёбии клиникӣ дар 12

(40%) ва дар гурӯҳи назоратӣ дар 6 (30%) беҳбудии хеле хуб, мутаносибан – дар 13 (43,3%) ва 6 (30%), беҳбудӣ - дар 3 (10,0%) ва 5 (25%), набудани самаранокӣ – дар 2 (6,7%) ва 3 (15%) ба назар расид.

Натиҷаҳои қаноатбахш ва гайриқаноатбахши табобат дар ҳарду гурӯҳ, асосан дар байнини беморони гирифтори шаклҳои тоҷалий ва субтоталии АА ба қайд гирифта шуд. Ҳамин тавр, самаранокии бевоситаи усулҳои омехтаи табобати беморони гирифтори АА, 83,3%-ро ташкил дод, ки саҳехан назар ба натиҷаҳои табобати анъанавӣ баландтар аст (танҳо 60%,  $p < 0,05$ ). Натиҷаҳои дури табобат (баъди 1 сол) бартарии назарраси усулҳои омехтаи табобатро нишон доданд. Аз 23 бемори дорони натиҷаҳои бевоситаи мусбати табобат ретсиви беморӣ дар 14 (56,0%), дар гурӯҳи назоратӣ аз 12 нафар – дар 9 (75%) ба мушоҳида расид, ки саҳехан баланд аст ( $p < 0,05$ ).

**Хулоса,** таҳқиқотҳои клиникии гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки усулҳои омехтаи табобати беморони гирифтори ГА бо истифода аз тимотсин ва пайвастагиҳои кремнийдор 1 – хлорметилсалатран самаранокии табобати alopecia areata, ро баланд мебардоранд, ин имконияти интихоби нигоҳдории тандурустии амалиро васеътар месозад.

### Адабиёт

1. Гаджигоева А.Г. Изучение клинической эффективности комплексной терапии различных типов алопеций с применением протеогликановой заместительной терапии / А.Г. Гаджигоева и соавт. // Клиническая дерматология и венерология. – 2023. Том. 22. – № 4. – С. 490-498
2. Готовский М.Ю. Цветовая светотерапия в лечении алопеции/ М.Ю.Готовский// Традиционная медицина. – 2021. – № 3 (66). – С. 4-10. ISSN: 1818-6173
3. Катханова О.А. Опыт использования линии средств с миноксидилом в терапии стресс-индуцированных нерубцовых форм алопеции / О.А. Катханова // Медицинский совет. – 2023. Том 17. – № 14. – С. 89-96. ISSN: 2658-5790.
4. Трюб Р.М. Сложный пациент трихолога: руководство по эффективному лечению алопеции и сопутствующих заболеваний. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019; 400 с.
5. Schielein MC, Tizek L, Ziehfreund S, Sommer R, Biedermann T, Zink A. Stigmatization caused by hair loss - a systematic literature review. J Dtsch DermatolGes. 2020;18(12):1357-1368.



## РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ

Сайдзода Б.И., Заирова Н.П.

Кафедра дерматовенерологии ГОУ «ТГМУ им. Абуалиибни Сино»

**Резюме.** Авторами на основе проведения клинических исследований у людей с гнездной алопецией пришли к заключение что проведение комплексное терапии улучшит результаты лечения данной патологии. Следовательно, нужно оценить состояние иммунного показатели и изучат её результаты до и после лечения. Полученные результаты показывают, что применение комби-

нированного метода лечения больных ГА с использованием тимоцина и кремнийсодержащих соединений 1 – хлорметилсилатрана повышают эффективность терапии гнездной алопеции, что расширяет возможности выбора практического здравоохранения.

**Ключевые слова:** гнездная алопеция, тимоцин, 1 – хлорметилсилатрана

### PREVALENCE AND EFFECTIVENESS METHODS OF TREATMENT OF ALOPECIA AREATA

Saidzoda B.I., Zoirova N.P.

Department of Dermatovenereology of SEI “ATSMU”

**Abstract.** The authors on the basis of clinical studies in people with alopecia areata came to the conclusion that carrying out complex therapy would improve the results of treatment of this pathology. Therefore, it is necessary to evaluate the state of immune indexes and study its results before and after treatment. The obtained results show that the application of

combined method of treatment of alopecia areata patients with thymozin and silicon-containing compounds 1 - chloromethylsilatrane increase the effectiveness of therapy of alopecia areata, which expands the choice of practical health care.

**Keywords:** alopecia areata, thymozin, 1 - chloromethylsilatrane

**Сайдзод Бахромуддин Икром** – д.и.т., дотсенти кафедраи дерматовенерологии МДТ «ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино», тел. +992 985154545; e-mail: saidov\_bahromuddin@mail.ru

**Заирова Нурия Подабоновна** - ассистенти кафедраи дерматовенерологии МДТ, «ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино», тел. +987442626

**Сайдзод Бахромуддин Икром** – д.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», д.м.н. тел. +992 985154545; e-mail: saidov\_bahromuddin@mail.ru

**Заирова Нурия Подабоновна** – ассистент кафедры дерматовенерологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» тел. +987442626

**Saidzod Bahromuddin Ikrom**-Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Dermatovenerology of the SEI “ATSMU”, tel. +992 985154545; e-mail: saidov\_bahromuddin@mail.ru

**Zoirovanuriyapodabonovna**-Assistant of the Department of Dermatology and Venereology of the SEI “ATSMU” tel. +987442626

## ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

### АСОСНОККУНИЙ ИЛМИЮ КЛИНИКИИ КАЧШАВИИ МИЁНДЕВОРИ БИНЙ ДАР КҮДАКОН АЗ ҲИСОБИ НОРАСОГИИ КАЛТСИЙ ВА ФОСФОР ВА УСУЛХОИ ПЕШГИРИИ ОН

**Назаров З.Х.**

Муассисай давлатии Маркази миллии тибии ҶТ «Шифобахш».

**Мухимият.** Амали чаррохии беморони гирифтори эътилиолиятҳои ковокии бинй яке аз чарроҳиҳои паҳншуда дар амалияни оториноларингологӣ ба шумор меравад. Дар Муассисай давлатии Маркази миллии тибии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Шифобахш» 45-50% чарроҳиҳои узвҳои гӯшу гулӯ ва бинй ба риночарроҳӣ (чарроҳиҳои бинй) рост меояд. Натиҷаи амали чарроҳӣ аз усул ва ҳачми чарроҳӣ, малакаи чарроҳ ва тарзи нигоҳубини бемор дар давраи баъди чарроҳӣ вобастагӣ дорад [1;2;4].

Номутаносиби калтсий ва фосфор, ки дар давраи бармаҳали кӯдакӣ ба вуқӯй мепайвандад, ба рушду инкишофи ҷисмонӣ ва ақлонии тифл таъсир расонида, муолиҷаро талаб мекунад [3,5]. Шумораи зиёди асарҳои илмӣ ба ҳолати мубодилаи калтсий ва фосфор дар кӯдакони навзод ва навзодон, инчунин истифодаи метаболитҳои фаъоли витамини D дар пешгирии ихтилиоли мубодилаи фосфор ва калтсий дар кӯдакон баҳшида шудаанд. Аммо, дар ин асарҳо ҳолати мубодилаи калтсий ва фосфор дар асоси омӯзиши таркиби электролитҳо дар хун баҳо дода мешавад, ки дар давраи аввали пайдоиши ихтилиоли мубодилаи фосфор ва калтсий ба қадри кофӣ иттилоъ намедиҳад [1,2,6].


Омӯзиши шумораи зиёди адабиёте, ки ба проблемаи этиология ва тактикаи табобати качшавии миёндевори бинй баҳшида шудааст, нишон дод, ки корҳои илмие, ки бевосита ба муносабати метаболизми калтсий-фосфор ва деформатсияи миёндевори бинй дар кӯдакон алокаманданд, амалан ёфт намешаванд. Бо дарназардошти гуфтаҳои боло омӯзиши сamt мазкур яке аз масъалаҳои мубрами соҳаи оториноларингология ба шумор меравад.

**Мақсади таҳқиқот.** Муайян намудани аҳамияти микдори калтсий ва фосфор дар ташаккули номутаносиби қисмати тағоякӣ ва устухонии миёндевори бинй дар кӯдакон.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Дар шароити шуъбаи кӯдаконаи бемориҳои гӯшу гулӯ ва бинии МД ММТ ҟТ «Шифобахш» дар давоми солҳои 2019-2022 аз ҷониби мо 44 кӯдак бо ташхиси качшавии миёндевори бинй муоина ва чарроҳӣ карда шуд. Синну соли кӯдакон аз 7 то 14соларо ташкил дода, аз онҳо 18 нафар дуҳтар ва 26 нафаравон писарон мебошанд. Вобаста аз концентратсияи калтсий ва фосфор дар таркиби хун беморон ба ду гуруҳ ҷудо карда шуданд. Дар гуруҳи асосӣ 22 нафар бемор бо норасогии калтсий ва фосфор дар таркиби хун шомил шуда, дар гуруҳи муқоисавӣ бошад 22 нафар бемор бо микдори муқарарии калтсий ва фосфор дар таркиби хун доҳил карда шуд.

Ба ҳамаи беморон дар давраи пеш аз чарроҳӣ ва баъди амалёти чарроҳӣ тадқиқоти эндоскопия ковокии бинй ва бинибалъум, рентгенографияи ҷавғҳои наздибинигӣ, тадқиқи ҳолати функционалии ковокии бинй гузаронида шуд. Инчунин, концентратсияи калтсий ва фосфор дар таркиби хун ва таркиби бофтai устухонии миёндевори бинй, ки баъди амалёти чарроҳӣ гирифта мешавад, тадқиқ гардид.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва муҳокимаи онҳо.** Дар вақти риноскопияи пеш ва эндоскопия дар ҳамаи беморон намудҳои гуногуни качшавии миёндевори бинй, вараемӣ ва пурхуни назарраси пардаи луобии ковокии бинй, гипертрофияи садафаҳои поёнӣ ва мобайни бинй, инчунин, мавҷудияти ихроҷоти патологӣ дар роҳҳои бинӣ муайян карда шуд. Шикояти асосии ҳамаи муоинашавандагон душвории нафаскашӣ бо бинӣ мебошад. Беморон инчунин ба ихроҷшавии луоб аз ковокии бинӣ, пастшавии ҳиссиёти шомма, хурроккашӣ ҳангоми хоб, зуд мондашавӣ ҳангоми фаъолияти ҷисмонӣ низ шикоят намуданд.



**Расми 1. Нақшай септум –чаррохй бо усули Воячек (а, б -даврахой буриши сегментарий; в-давраи буриши сиркулярии тағояк). 1-минтақаи буриши тағояк; 2-қисматхой нигоҳдошташудаи миёндевори бинй.**

Амали чаррохиро дар көвокии бинй во-  
баста ба намуди қашшавии миёндевори бинй  
муайян намуда, буришхой камосеб дар ми-

ёндевори бинй истифода карда шуд (Расми 1). Аломати асосй, ки нишондод барои му-  
олиҷа, яъне душвории нафаскашӣ бо бинй буд, тавассути амалёти ҷарроҳӣ дар ҳамаи  
беморон бартараф карда шуд. Назорати  
минбаъдаи bemoron нишон дод, ки барқа-  
рошавии нафаскашӣ бо бинй қаноатбахш  
мебошад.


Сатҳи метаболизми калтсий ва фосфор  
дар амалияни клиникӣ одатан аз рӯи консен-  
тратсияи он дар таркиби хун баҳо дода мешавад (чадвали 1). Дар меъёр миқдори уму-  
мии калтсий дар зардобаи хун ҳудуди- 2,3–  
2,8 ва миқдори фосфори гайриорганикӣ  
бошад, 1,3–1,9 ммол/л. мебошад.

### Чадвали 1. Концентратсияи калтсий ва фосфор дар хуни bemoronи тадқиқшавандада то табобат (ммол/л.).

Гурӯҳҳо	Концентратсияи элементҳо бо ммол/л.	
	калтсий	фосфор
Гурӯҳи асосӣ	0,8±0,02	0,9±0,01
Гурӯҳи назоратӣ	2,34±0,03	3,27±0,02

Аз рӯйи натиҷаи тадқиқоти озмоиши  
маълум гардид, ки концентратсияи калтсий  
ва фосфор дар хуни bemoronи гурӯҳи асосӣ  
нисбат ба bemoronи гурӯҳи назоратӣ ниҳо-  
ят кам мебошад.

Дар шароити озмоишгоҳи Донишгоҳи  
миллии Тоҷикистон миқдори калтсий ва  
фосфор дар таркиби бофтаи устухонии ми-  
ёндевори бинй, ки баъди ҷарроҳӣ гирифта  
шудааст, санҷида шуд (Расми 2).



**Расми 2. Устухонҳои миёндевори бинй баъди амали ҷарроҳӣ гирифташуда.**

Маводи гирифташуда дар маҳлули дорои  
кислотаи нитроген ҳал карда шуд. Ин ҷара-

ён дар шароити автоклавкунонӣ 1800° С зери фишори 14 атмосфера гузаронида шуд  
(автоклави аналитикии микромавҷӣ MC-10  
ширкати Volta, ш. Санкт- Петербург) рас-  
ми 3-а.



**Расми 3. а) Автоклави анализикии  
микромавҷӣ MC-10 ширкати Volta; б)  
дастгоҳи фотометрия PHLAPHO-4  
ширкати Carlcace Jena.**

Миқдори калтсий дар таркиби маҳлул бо  
усули фотометрий дар дастгоҳи фотомет-  
рия Phlapho-4 (ширкати Carlcace Jena, Гер-  
мания) бо истифодай шӯълаи пропан-бутан-  
хаво муайян карда мешавад (расми 3-б).  
Миқдори калтсий ва фосфор бо иловай ма-  
водҳои концентратсионӣ санҷида шуд. Натиҷаҳо дар ҷадвали 2 пешниҳод шудааст.

**Чадвали 2. Микдори калтсий ва фосфор дар таркиби бофтаи устухони миёндевори бинӣ.**

№	Концентратсия элементҳо бо %		Гурӯҳи назоратӣ	
	Калтсий	Фосфор	Калтсий	Фосфор
1.	0,687	8,979	1,650	13,471
2.	0,593	10,507	1,570	13,450
3.	1,190	9,962	1,420	13,328
4.	0,580	2,13	1,540	14,657
5.	0,596	8,979	1,450	13,471
6.	0,648	10,597	1,560	12,750
7.	1,102	9,962	1,460	13,529
8.	0,594	2,9	1,520	14,456
9.	0,589	8,967	1,630	13,841
10.	1,180	10,523	1,566	13,458
11.	0,595	9,964	1,410	12,848
12.	0,688	2,18	1,520	14,156
13.	1,193	8,985	1,660	13,411
14.	0,591	10,407	1,530	13,523
15.	0,581	9,862	1,410	13,227
16.	0,647	2,14	1,590	14,531
17.	0,690	8,989	1,610	13,753
18.	0,659	10,597	1,550	13,541
19.	0,689	9,902	1,490	13,289
20.	0,580	2,193	1,520	14,183
21.	1,192	8,909	1,680	13,423
22.	0,687	10,557	1,570	13,963

Чуноне, ки аз ҷадвал маълум аст, натиҷаи таҳқиқи микдори калтсий ва фосфор дар бофтаи устухонии миёндевори бинӣ нишон медиҳад, ки концентратсияи маводҳои минералӣ кам буда, дисбаланси мутаносибати калтсий ва фосфор дар беморони гуруҳи асосӣ ҷой дорад.

Вайроншавии баланси витаминҳо ва минералҳо дар организм яке аз сабабҳои асосии бадшавии ҳолати сиҳатии қӯдак мебошад. Ҳусусан ин ба қӯдакони сини то мактабӣ ва наврасон тааллук дорад, чун ки норасогии витаминҳо ва макроэлементҳо (калтсий, фосфор) барои организми рушдкунанда зарур аст. Дар байни омилҳое, ки дар ҷараёни пайдоиш ва инкишифи бофтаи устухонӣ, афзоиш ва ташаккули скелет таъ-

сири ҳалқунанда доранд, таъминоти қӯдак бо калтсий нақши муҳим мебозад.

Дар натиҷаи таҳқиқоти микдори калтсий ва фосфор дар таркиби бофтаи устухонӣ дар беморони гуруҳи назоратӣ ин нишондодҳо дар ҳудуди меъёр мебошанд. Вақтҳои охир маайян гашт, ки витамини D бо худ гормоне балад аст, ки дар танзими мубодилаи калтсий ва фасфор нақши бориз дорад. Бо дар назардошти ин, ба беморони гуруҳи асосӣ маводҳои дорувории дорои калтсий D3 (карбонати калтсий 125 мг, вит D3 5мкг (200МЕ)) 1т. 2 бор дар як рӯз муддати як моҳ ва Глицерофосфати калтсий 0,05-0,2 г 3 бор дар як рӯз муддати як моҳ таъин карда шуд. Инчунин, маводҳои хуроквории таркибашон аз минералҳо бойбуда тавсия карда шуд.

**Чадвали 3. Концентратсияи қалтсий ва фосфор дар хуни беморони тадкиқшаванда баъд аз 15 рӯзи табобат (ммол/л.).**

Гурухҳо	Концентратсияи элементҳо бо ммол/л.	
	Қалтсий	Фасфор
Гурухи асосӣ	<b><math>1,8 \pm 0,03</math></b>	<b><math>1,4 \pm 0,01</math></b>
Гурухи назоратӣ	<b><math>2,34 \pm 0,03</math></b>	<b><math>2,27 \pm 0,02</math></b>

Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқотҳои озмоиши баъди 15 рӯзи табобат зиёдшавии миқдори қалтсий ва фосфор дар хуни беморони гурӯҳи асосӣ мушоҳида карда шуд.

**Хулоса.** Дар давраи афзоиши тифл норасогии миқдори қалтсий ва фосфор яке аз омиљҳои муҳими номутаносиб инкишоф ёфтани

қисмати тгоякӣ ва устухонии миёндевори бинӣ ба шумор рафта, боиси гирифторшавии кӯдакон ба қашавии миёндевори бинӣ мегардад. Истифодаи маводҳои доруворӣ ва хуроквории дорои қалтсий ва витамини D метавонад пайдоиши оқибатҳои номатлубро дар саломатии кӯдак пешгирий намояд.

**Адабиёт**

1. Махмудназаров М.И. Современные методы хирургического лечения деформаций носовой перегородки /Махмудназаров М.И., Туйдиев Ш.Ш. // Вестник Авиценны.- №4.- 2012.- С. 56-61.
2. Махмудназаров М.И. Хирургическая коррекция деформации носа и носовой перегородки. Душанбе: Ирфон-2016- 115 с.
3. Костылева М.Н. Профилактика дефицита кальция у детей / М.Н. Костылева // Вопросы современной педиатрии. - 2008. - Том 7. - № 5. – С.76-81.
4. Bremke [et al.] Digital volume tomography in the diagnosis of nasal bone fractures / M. // Rhinology. — 2009. —Vol. 47. — P. 126–131.
5. Isac C. [et al.] Sever saddle nose deformity reconstruction with rib cartilage / // Chirurgia, 2012, Vol. 107 (6), pp. 809-815.
6. Kimbell J.S., Segal R.A., Asgharian B. et al Characterization of deposition from nasal spray devices using a computational uid dynamics model of the human nasal passages. J Aerosol Med 2007; 20: 59—74.

**НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСКРИВЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА У ДЕТЕЙ В СВЯЗИ С ДЕФИЦИТОМ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА И МЕТОДЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ**

**Назаров З.Х. ,**

ГУ НМЦ РТ «Шифобаҳш». Директор к.м.н. Шамсзода Х.А.

Дисбаланс кальция и фосфора, возни- кающий в раннем детском возрасте, рас- сматривается как патологическое состо- яние, требующее коррекции, и как фак- тор, влияющий на рост и развитие ребен- ка. Научные работы непосредственно ка- сающиеся взаимосвязи кальциево-фос- форного обмена и деформации перегор- одки носа в детском возрасте практиче- ским не встречаются. Цель исследования яв- ляется определение содержание каль- ция и фосфора в составе костной ткани

перегородки носа. В период интенсивно- го роста недостаток содержание кальция и фосфора является одним из факторов, приводящих к деформации перегородки носа у детей. Применение препаратов, со- держащих кальций и витамин D, с про- филактической целью может предупре- дить развитие неблагоприятных послед- ствий для здоровья детей.

**Ключевые слова:** деформация перегород- ки носа, септопластика, недостаток содер- жание кальция и фосфора

## SCIENTIFIC AND CLINICAL BASIS FOR DEVIATED OF NASAL SEPTUM IN CHILDREN DUE TO CALCIUM AND PHOSPHORUS DEFICIENCY AND METHODS FOR ITS PREVENTION

Nazarov Z.Kh.

State Institution National Medical Center of the Republic of Tajikistan "Shifobakhsh".  
Director Ph-D. Shamszoda KH.A.

An imbalance of calcium and phosphorus that occurs in early childhood is considered as a pathological condition that requires correction and as a factor affecting the growth and development of a child. Scientific works directly related to the relationship of calcium-phosphorus metabolism and deformation of the nasal septum in childhood practically do not occur. The aim of the study is to determine the content of calcium and phosphorus in the composition of the bone

tissue of the nasal septum. During the period of intensive growth, the lack of calcium and phosphorus is one of the factors leading to deformation of the nasal septum in children. The use of preparations containing calcium and vitamin D for prophylactic purposes can prevent the development of adverse consequences for the health of children.

**Key words:** deformation of the nasal septum, septoplasty, lack of calcium and phosphorus.

**Назаров Зарифҷон Ҳотамовиҷ** - мудири шуъбаи кӯдаконаи бемориҳои гӯши гулӯ ва бинии МД ММТ ҶТ «Шифобаҳи» Тел.: (+992) 93-877-26-82

**Назаров Зарифджон Ҳотамовиҷ** - зав. детским ЛОР-отделением ГУ НМЦ РТ «Шифобаҳи» Тел.: (+992) 93-877-26-82

**Nazarov Zarifjon Khotamovich** - Head children's ENT - department of the State Institution NMC RT "Shifobakhsh" Tel .: (+992) 93-877-26-82

## ОФТАЛМОЛОГИЯ

### ТАҲҚИҚОТИ СИФАТИ ҲАЁТИ БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ ГЛАУКОМА ПАС АЗ ГУЗАРОНИДАНИ СИНУСТРАБЕКУЛЭКСТОМИЯ

Махмадзода<sup>1</sup> Ш.К., Мирзоев С. М.,<sup>2</sup> Маликов<sup>1</sup> М.Х., Остонаева П.<sup>1</sup>

1. МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”, 2. МДТ “Донишкадаи таҳсилоти баъди-дипломии соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон”.

**Мубрамият.** Бо назардошти он, ки глаукома ҷараёни бесимптом дорад, ҷараён ва тағиироти патологӣ ҳангоми глаукома ҷуброннашавандаанд, дар солҳои охир ин беморӣ на танҳо ҳамчун мушкилоти тиббӣ, балки ҳамчун мушкилоти иҷтимоӣ-иқтисодӣ низ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст [1,2,6]. Ин ду омил ва дар баъзе ҳолатҳо ҳамроҳ шудани синдроми дард, сифати ҳаётро хеле паст мекунанд ва ба вайрон шудани протсесҳои мутобиқшавии иҷтимоӣ оварда мерасонанд. Дар тибби муосир таҳқиқоти сифати ҳаёт аҳамияти қалон дорад. Ба монанди дигар соҳаҳои тиб, дар офтальмология низ консепсияи сифати ҳаёт, ки ба вазъи саломатӣ алоқаманд ҳаст, боз ҳам мубрамтар мегардад [2,4,7].

Ба муваффакиятҳои муайяни дар бахши ташхис ва табобати марҳалаҳои барвакти беморӣ ба даст овардашуда нигоҳ накарда, як қисми беморон боз ҳам аллакай дар марҳалаи қӯҳнашуда ва терминалии беморӣ муроҷиат мекунанд [3,5,7].

Дар баъзе ҳолатҳо ҳамроҳ шудани синдроми дард, ҳамчунин хеле суст шудани қувваи босира ва танг шудани майдони биниш, ки дар ин марҳалаи глаукома дар давоми солҳои зиёд ба мушоҳида мерасанд, сабаби паст шудани сифати ҳаёти беморон гаштанд [1,5,6].

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши сифати ҳаёти беморони дори намудҳои гуногуни глаукома, баъди гузаронидани синустррабекулэкстомия.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Барои муайян кардани сатҳи сифати ҳаёт аз пурсишномаи NEI – VFQ – 25 (National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire – 25) истифода карда шуд. Пурсишнома аз 25 савол ва вариантҳои ҷавобҳо иборат буд. Ба ҳар як савол аз 2 то 6 ҷавоб пешниҳод карда шу-

дааст. Барои ҳисоб кардан тибқи шкала алгоритми стандартии ј”шкалаи Ликертк” бо диапазони аз 0 (нишондиҳандай минималӣ) то 100 балл (максималӣ) истифода шуд, ки ба солимии мукаммал мувофиқат мекунад. Мо беморонро рӯзи ба беморона ворид шуданашон ва баъдан ҳангоми қабули тақрорӣ- баъди 3 моҳ пурсидем.

Ҳамчунин саволнома ба 12 бахш чудо карда шудааст: Ҳолати умумии саломатӣ (ХУС), Баҳодиҳии умумии биной (БУБ), Дарди ҷашм (ДЧ), Функцияҳои биной дар наздик (ФБН) Функцияҳои биной дар дурр (ФБД). Қобилияти иҷтимоӣ (ҚИ), Солими рӯҳӣ (СР), Мушкилоти нак(МН), Вобаста будан ба ёрии дигарон (ВБД), Рондани автомобил (РА), Биноии ранга (БР), Биноии периферӣ (БП). Дар 20 бемори гурӯҳи асосӣ таҳқиқоти сифати ҳаёт гузаронида шуд. Синну сол аз 27 то 84-солро дар бар гирифта, ба ҳисоби миёна 56, 25 солро ташкил дод. Мардҳо 10 (50%) ва занҳо 10 (50%) нафар буданд. Сокинони дехот 12 (60%) ва сокинони шаҳрӣ 8 (40%) –ро ташкил доданд. Барои муайян кардани сатҳи сифати ҳаёт аз пурсишномаи NEI – VFQ – 25 (National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire – 25) истифода карда шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Аз ҷиҳати назариявӣ балли максималии имкон-пазир 2500-ро ташкил дод. То ҷарроҳии СТЭ+з/с миқдори умумии баллҳо барои як бемор 209,5 –ро ташкил дод (аз 75 то 520), ки ин аз хеле паст будани сатҳи сифати ҳаёт дарак медиҳад.


Мачмуи баллҳои беморони гурӯҳи асосӣ то ҷарроҳи дар бахши ХУС – 0 баллро, дар бахши БУС – 340 балл, БЧ – 25, ФБН – 50, ФБД – 25, ҚИ – 0, СР – 950, РА – 200, ВБД – 875, ВА – 1500, БР – 0 ва БП низ 0 баллро ташкил дод.

Баъди З мохи гузаронидани синустрабекулэктомия (СТЭ) беморон мувофики пурсишномаи NEI – VFQ – 25 (National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire – 25) дигарбора пурсида шуданд. Натицаҳои пурсиш дар расмҳои №4.3, 4.4. оварда шудааст.

Аз ҷиҳати назариявӣ балли максималии имконпазир 2500-ро ташкил дод. Пас аз гузаронидани ҷарроҳии СТЭ+з/с миқдори умумии баллҳо барои як бемор 1393,5-ро ташкил дод (аз 525 то 2365 фарқ мекард), ки ин аз каме беҳтар шудани сатҳи сифати ҳаёт(ба хисоби миёна то 1184 балл) дарак медиҳад.

Расми 4.3.- Сифати ҳаёти беморони гурӯҳи назоратӣ то ва пас аз табобат.

Маҷмуи баллҳо дар беморони гурӯҳи назоратӣ пас аз гузаронидани ҷарроҳӣ дар баҳшҳои ҲУС – 1325 баллро, дар баҳши БУС – 420 балл, БЧ – 3600, ФБН – 3600, ФБД – 2425, ҚИ – 2075, СР – 4650, РА – 2050, ВБД – 3875, ВА – 1725, БР – 1125 ва БП 750 баллро ташкил доданд. Ҳамин тавр, гуфтан мумкин аст, ки такрибан дар ҳама баҳшҳо беҳтар шудани сатҳи сифати ҳаёт ба мушоҳида мерасад.



### Адабиёт

1. Заболеваемость всего населения в 2018 году с диагнозом, установленным впервые в жизни. Статистические материалы. Часть I. [М.], 2019. URL: <https://mednet.ru/miac/meditsinskaya-statistika> (дата обращения 15.12.2019).
2. Алексеев В.Н. Исследование качества жизни больных с первичной открытоугольной глаукомой./ Алексеев В.Н., Малеванная О.А// Клиническая офтальмология -2003; №3. С 113-115.
3. Алексеев В.Н. Психоэмоциональные и вегетативные изменения - составляющие патологического процесса у больных с сосудистыми оптическими и глаукомными нейропатиями. Алексеев В.Н., Лысенко О.И. Клиническая офтальмология-2014; №14(3): С 121 - 123.
4. Tham Y.C. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis / Y.C. Tham [et al.] // Ophthalmology. 2018; 121(11), P. 2081-2090.
5. Scott IU, Quality of life of lowvision patients and the impact of lowvision services/Scott IU, Smiddy WE, Schiffman J, Feuer WJ, Pappas CJ// Amer. J. Ophthalmol- 2012; №128:P 54-62.
6. Rossetti L., et al. Blindness and Glaucoma: A Multicenter Data Review from 7 Academic Eye Clinics/ Rossetti L., Digiuni M., Giovanni M// PLoS ONE- 2015; №10(8): P 136632.
7. Park H.Y., Disc torsion and vertical disc tilt are related to subfoveal scleral thickness in open-angle glaucoma patients with myopia./Park H.Y., Choi S.I., Choi J.A., Park C.K// Invest Ophthalmol Vis Sci-2015; №56(8): P 4927 - 4935.

## ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С ГЛАУКОМОЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ СИНУСТРАБЕКУЛЭКТОМИИ

Махмадзода Ш.К.<sup>1</sup>, Мирзоев С. М.<sup>2</sup>, Маликов М.Х.<sup>1</sup>, Останаева П. М.

В данной статье приведены результаты исследования качества жизни после применения синустрабекулэктомии у больных с различными видами глаукомы. Всего было исследовано 20 больных. Мужчин было – n=10 (50%), женщин n= 10 (50%). Возраст

колебался от 27 до 84 лет, в среднем 53. Жителей села было n=12 (60%), городских жителей было n=8 (40%). Теоретически возможный максимальный бал составлял 2500. До операции СТЭ средняя сумма баллов на одного больного составляла 209,5 (варьиро-

вала от 75 до 520), что свидетельствует об очень низком уровне качества жизни. После проведения СТЭ средняя сумма баллов на одного больного составлял 1393,5 (варьировал от 525 до 2365), что свидетельствует о том, что качество жизни достоверно улучшилось (в среднем на 1184 балла). Таким

образом, было установлено, что синустребекулэктомии у больных с глаукомой эффективно достоверно повышает качество жизни.

**Ключевые слова:** глаукома, качество жизни, синустребекулэктомия, внутриглазное давление.

## STUDY OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH GLAUCOMA AFTER SINUSTRABECULEXTOMY

Mahmadzoda<sup>1</sup> Sh.K., Mirzoev<sup>2</sup> S. M., Malikov<sup>1</sup> M.Kh., Ostanaeva P. M.

This article presents the results of a study of the quality of life after the use of sinustrabeculectomy in patients with various types of glaucoma. A total of 20 patients were studied. There were n=10 (50%) men and n=10 (50%) women. Age ranged from 27 to 84 years old, 53 on average. There were n=12 (60%) residents of the village, n=8 (40%) urban residents. Theoretically, the maximum possible score was 2500. Before STE surgery, the average score per patient was 209.5 (varied from

75 to 520), which indicates a very low level of quality of life. After STE, the average score per patient was 1393.5 (ranged from 525 to 2365), which indicates that the quality of life has significantly improved (on average by 1184 points). Thus, it was found that sinuchrabeculectomy in patients with glaucoma effectively significantly improves the quality of life.

**Key words:** Glaucoma, quality of life, sinustrabekulextomy, intraocular pressure

**Махмадзода Шамсулло Курбон** – н.и.т., дотсент, мудири кафедраи офтальмологияи МДТ “ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино”, Тел. (+992) 918 63 68 36

**Мирзоев С. М.** - н.и.т., дотсент, мудири кафедраи офтальмологияи МДТ “Донишкадаи таҳсилии бъядидипломии соҳаи тандурустии Ҷумхурии Тоҷикистон”.

**Маликов Мирзобадал Ҳалифаевич-** д.и.т., дотсент, мудири кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №2, МДТ “ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино”, Тел. (+992) 907 30 50 60.

**Останаева Парвин Муртазоевна** – н.и.т., дотсент, кафедраи офтальмологии МДТ “ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино”, Тел. (+992) 918 63 68 36

**Махмадзода Шамсулло Курбон**, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой офтальмологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» Тел. (+992) 918 63 68 36

**Мирзоев С. М.** - кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой глазных болезней государственного образовательного учреждения «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан».

**Маликов Мирзобадал Ҳалифаевич**, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой хирургических болезней № 2 ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» Тел(+992)907305060

**Останаева Парвин Муртазоевна** – кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии государственного образовательного учреждения «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

**Sh.K. Mahmadzoda** - The department of ophthalmology of the SEI “ATSMU”

**M.S. Mirzoevich** - candidate of medical sciences, associate professor, head of Ophthalmology department of State Educational Institution “Institute of Postgraduate Education in Healthcare of the Republic of Tajikistan”

**M.Kh. Malikov** - The department of surgical diseases №2 of the SEI “ATSMU”

**P.M. Ostanaeva**– candidate of medical sciences, associate professor of the department of Ophthalmology of SEI “ATSMU”

## СТОМАТОЛОГИЯ

### ХУСУСИЯТҲОИ ЧАРАЁНИ КЛИННИКӢ ВА ОПТИМИЗАЦИЯИ МУОЛИЧАИ ЧАРРОХИИ ОМОСХО ВА РАВАНДҲОИ ОМОСМОНАНДИ ЗАБОН

**Сайдахмадов Ш.Б.**

Пажушишгоҳи илмӣ-клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғу рӯй. Тоҷикистон.

**Муҳиммият.** Номияҳои бадсифати луобпарда ва узвҳои ковокии даҳон (НБЛПУКД) аз 2 то 10 %-и тамоми омосҳои бадсифати одамро ташкил медиҳанд. Аз 80 то 90 %-и беморон ҳангоми марҳалаи T3 ва T4-и паҳншавӣ муроҷиат мекунанд [1-4].

Мувофиқи маълумоти аксари муаллифон мавзеъгириро дар сохтори НБЛПУКДмувофиқи басомад (аз басомади баланд ба паст) чунин тақсим мекунанд: забон, лунҷҳо, қаъри ковокии даҳон, канори алвеолярии ҷоғи боло ва поён ва ком. Аммо бâъзе муаллифон омоси лунҷҳо ва қаъри ковокии даҳонро аз рӯйи басомад дар мақоми дувум ҷой додаанд [1-5].

Саратони забон бештар дар сеяки миёғаи сатҳи паҳлуии узв (62—70%) ва дар решинишиоф меёбад. Аҳёнан сатҳи поёнӣ, рӯй (7%) ва нӯги забон (3%) иллатнок мешавад. Сратони забонро дар мавриди аз 20 то 40%-и беморон дучор омадан мумкин аст. саратони паҳнхӯҷайраи қисми пеши забон аксаран дар марҳалаи I—II инкишоф мешавад ва бештар аз ғадуди хурди луоб сарчашма мегирад. Беморон омоси бадсифати забонро мустақилона ва хеле барвақт (қисмҳои дисталии дастрасиашон дукшвор истисно аст) ошкор мекунанд. Зоҳиршавӣ дар натиҷаи пайдо шудани ҳисси дард ва ногуворӣ дар мавзеи ҷойгиршавии номия ва ҳалалёбии хеле барвақт функционалӣ (хойидан, бальидан, нутқ) ба амал меояд. Аксаран худи беморон ба воситаи ойина қисми дардноки забонро муоина намуда, зимнан заҳми омосмонанд, номияро ошкор мена-моянд. Саратони забон бештар бе тағйиротҳои ошкорои моқаблӣ дар луобпардаи забон инкишоф ёфта, асосан дар сатҳи паҳлуии забон, гоҳо дар рӯйи забон ё сатҳи поёни он ҷойгир мешавад. Саратон дар қисми пеши забон аз ҷиҳати морфологӣ соҳтори паҳнхӯҷайра бо шоҳабандӣ ва дар

қисми ақиб бошад, саратони шоҳанабаста ба қайд гирифта мешавад. Душворӣ ва маҳдудият дар ҳаракати забон аз мавҷудијати инфильтрати омосӣ далолат намуда, дар муайян кардани қуҳнагии раванди омосии забон аҳамияти зиёди ташхисӣ дорад. Ҳангоми ламс кардан гоҳо омоси забон номувофиқатии андозаи заҳми хурду қалонро нишон медиҳад, инфильтрати амиқ дар атрофи он, замоне ба назар мерасад, ки андози омоси забон дар самти аз нӯг ба реше меафзояд. Ҳангоми баррасии масъалаи зуҳороти клиникӣ қайд кардан зарур аст, ки саратони забон дар марҳалаи ибтидоии инкишоф дар шакли папиллярӣ- занбурӯғшакл (экзофитӣ) ё инфильтративии заҳмӣ (эндофитӣ) зоҳир мешавад. Замоне шакли папиллярӣ- занбурӯғмонанд дар шакли шоҳа, аз сатҳи забон боло намоён мешаваду асоси саҳт доранд, аз бофтаҳои солими атроф дақиқан ҷудоянд. Дар ҳолати қалон шудани андозаи омоси забон марзи гузариш ба бофтаи солим дақиқияти пешинai ҳудро гум мекунад. Ҳангоми шакли заҳми инфильтративии саратони забон, ки қиёсан ба папиллярӣ- занбурӯғшакл бештар мушоҳида мешавад, майл ба зуд афзоиш ёфтани омоси аввалия (ба умқ паҳн шудани он) ва решавонии барвақтӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар марҳалаҳои нисбатан таъхирафтодаи инкишофи раванди омос гузариши шакли- папиллярӣ- занбурӯғмонанд ба заҳми инфильтративӣ бо ҳамроҳ шудани раванди илтиҳоб ба назар мерасад.

Бо дарназардошти хусусияти ҷойгиршавӣ, паҳншавии омоси забон ба соҳтори наздиктарини анатомии ковокии даҳон паҳншавии дард дар аввал хусусияти мавзей, шиддатнокии кам дошта, мувофиқи қалон шудани номияи забон қад-қади соҳтори мушакӣ-асабӣ-рагӣ дард хусусияти доимӣ қасб мекунад, шиддатноктар гарди-

да, қад-қади асаби забон, зеризабон ва шоҳаҳои асаби сегона паҳн мешавад.

Дар марҳалаи қуҳнашудаи саратони забонбеморон бо душворӣ гап мезананд, аксан хӯроки мукарраҳӣрда, ҳатто нӯшидан наметавонанд. Чун даҳону ҳалқум аз омоси решай забон пур шуд, аксаран ҳалалёбии нафас мувофиқи навъи асфиксияи инсидодӣ ба амал меояд ва ба тартиби таъхирнозир гузоштани трахеостомро талаб мекунад. Зуд ва барвақт решаш давонидан ба гиреҳҳои лимфавии канорӣ хусусияти дигари бадсифати омоси забон ба шумор меравад. Ҳамчун натиҷаи мавҷудияти шабакаи гафси лимфавӣ теъдоди бешумори анастомозҳои лимфаваридӣ дар байни рагҳои ҳар ду нимаи забон аз басомади решадавониҳои доҳилилатериалӣ ва билатериалӣ дарак медиҳад. Мустақиман рехтани рагҳои лимфавии қисми дисталии забон ба гиреҳҳои амиқи сяки болои гардан сабаби дар ин гурӯҳ гиреҳҳои лимфавӣ барвақт ошкор гардида ни решадавониҳо мегардад. Аксарон беморон гиреҳҳои омосдори гардан, на дар мавзеи забонро ошкор мекунанд. Замоне ба стоматолог, оториноларинголог, ҷарроҳи умумӣ ё терапевт муроҷиат мекунанд, аз хусуси лимфаденит муолиҷаи номувофиқ татбиқ мешавад ва шеваи нодурусти муолиҷа сабаби қуҳна шудани раванди омос дар забон мегардад [1-5].

Муолиҷаи омос ва равандҳои омосмонанди забон бояд омехта ва маҷмӯй буда, мақоми соматикӣ ва мавзей, маълумотҳои усуљҳои иловагии таҳқиқ ба назар гирифта мешавад. Алҳол навъҳои зерини муолиҷаи омоси забон мавҷуд аст: 1) шуодармонӣ, 2) усуљҳои ҷарроҳӣ ва омехта, 3) элекдрочоккунӣ ва коагулятсия, 4) криодеструксия, 5) лазери ҷарроҳӣ, 6) муолиҷаи фотодинамикӣ, 7) технологияи микрочарроҳӣ. Ҳангоми интихоби ин ё он усули муолиҷаи омоси забон ба усуљҳои муолиҷаи пешакӣ татбиқшуда таваҷҷуҳ намуда, натиҷабаҳшии онҳо, дигар қиматҳои мақоми мавзии НБЛПУКД, инчунин таъмини техникии клиника, аз уҳдаи истифодаи техникаи ҷарроҳии амалиёти реконструктивӣ-барқароркунанда баромадан ва бисёри дигар нуктаҳо

таҳлил карда мешаванд. Камбудии технологияи анъанавии муолиҷаи ҷарроҳии омосҳо ва равандҳои омосмонанди забон: а) пешгирии хунравӣ дар тарафи нимаи солими забон ба амал оварда намешавад; б) талаф ёфтани вақт ҳангоми боздоштани хунравӣ аз тарафи нимаи солими забон ва дароз шудани замони будубоши бемор таҳти наркоз [1-5]. Аз ин рӯ ҳангоми муолиҷаи ҷарроҳии омос ва равандҳои омосмонанди забон (ОРОМЗ) ҷустуҷӯйи роҳҳои боздоштани хунравӣ зарур аст.

**Мақсади таҳқиқ.** Таҳияи усуљҳои боздоштани хунравӣ ҳангоми муолиҷаи ҷарроҳии омос ва раванлҳои омосмонанди забон.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқ.** Дар солҳои 2017 ва 2022 барои муоинаи ва муолиҷа дар шароити МД “Маркази илмии саратоншиносии ҷумҳурияи ҶТ”-и ВТ ва ҲИА ҔТ (МИСЧ ВТ ва ҲИА ҔТ) 44 беморе қарор дошт, ки аз омос ва равандҳои омосмонанди забон ранҷ мекашиданд. Дар миёни ОРОМЗ зимни 8 (18%) бемор омоси хушсифа ва равандҳои омосмонанде мушахҳас гардид, ки дар байнашон аз ҷиҳати морфологӣ; 2 фиброма, 2 нейрофиброма, 2 хуномоси қаҳфӣ, 1 папиллома, 1 фибропапиллома ҷой дошт, аз ин теъдод 5 (62,5%) нафарро зан ва мардҳо бошанд, 3 (37,5%) нафарро ташкил медоданд.

36 бемори мубтало ба ЗОЯ барои муоинаву муолиҷа таҳти назорати мо қарор доштанд. Дар байни онҳо инкишофи давомнок ва такрорёбииҳои барвақтӣ дар шароити МИСЧ ВТ ва ҲИА ҔТ тайи солҳои 2017-2022 таҳти омӯзиш буд. Синни гирифтогони НБЗ дар ҳудуди аз 20 то 70-сола буда, аз ин миқдор 19 (53%) нафарро мард ва 17 (47%) каси дигарро занҳо ташкил менамуданд. Зимни соҳтори беморони мубтало ба НБЗ дар мавриди 29 (81%) бемор аз ҷиҳати морфологӣ омоси бадсифати генезаш эпителиалий дар 16 (55%) маризсаратони паҳнхӯҷайраи шоҳабаста, зимни 13 (45%) саратони паҳнхӯҷайраи шоҳанbasta ва дар 7 (19%) аденоқарсинома, яъне омоси ғадуддор ташхис карда шуд. Тибқи таснифоти байнамилалии TNM ҳангоми НБЗ дар 18 (50%)

бемор Т3N0M0, зимни 4(11%) мариз Т3N1M0, дар 14(39 %) патциент Т2N0M0 ташхис шудааст. Аз чумла 19 (53%) bemор муолиҷаи комплексӣ (2 даври кимиёдармонӣ, шуодармонӣ ва ҷамъи вояи манбаии пешазҷарроҳӣ 30-40 грей) ва 17 (47 %) мариз бошад, муолиҷаи омехта – (шуодармонӣ ва шуодармонӣ ва ҷамъи вояи манбаии пешазҷарроҳӣ 30-40 грей, бъаъдан ҷарроҳӣ) татбиқ гардид.

Аз ҷониби мо технологияи зерини пешгирии хунравӣ аз забон дар вакти гемиглосэктомия пешниҳод мешавад. Дар оғози ҷарроҳӣ аз ду тараф дар решай забон дарзи гемостазӣ гузошта шуд, бъаъдан буриши дарозрӯяи забон бо гузоштани дарзи гиреҳӣ ба нимаи солими забон иҷро гардид. Дар анҷоми амалиёти гемиглосэктомия аз нимаи дуюми бокимондаи солими забон дар-

зи гемостаз кушода мешавад.

**Хулоса,** ҳангоми муолиҷаи ҷарроҳии омос ва равандҳои омосмонанди забон усули пешниҳоднамудаи гемостази ҷарроҳӣ барои дар тамоми bemорон боздоштани хунро имконпазир гардонид. Ин ҳолат илтиёми мусоиди пасазҷарроҳии ҷароҳати забон, оғиятбахшии тиббӣ-иҷтимоиро суръат баҳшида, сифати умри bemоронро беҳтар намуд. Далели мазкур афзалияти ошкори усули пешниҳоднамудаи моро аз ҳусуси гемостази ҷарроҳӣ ҳангоми муолиҷаи ҷарроҳии омос ва равандҳои омосмонанди забон нишон медиҳад. Истифодаи усули мазкур ба такмил додани усулҳои боздоштани хунравӣ ҳангоми амалиёти ҷарроҳии омос ва равандҳои омосмонанди забон ва байд аз амалиёти мусоидат намуда, мувафақияти амалиётро пешакӣ муайян намуд.

### Адабиёт

1. Ганиев А.А. Инновационный подход при хирургическом лечении орофаренгиального рака/ А.А.Ганиеви др. // Евразийский онкологический журнал.- 2020. -Том 8, № 2.-С. 635.
2. Жуманкулов А.М. Высокодозная брахитерапия в лечении местнораспространенного рака языка//Евразийский онкологический журнал.-2020.- Том 8, № 2.-С. 645.
- 3.Письменный И.В. Злокачественные опухоли языка – хирургическое лечение. Золотое правило в выборе реконструктивного материала. Создание оптимальных условий реабилитации/ И.В.Письменный, В.Д. Архипов, И.М Байрикови др. // Евразийский онкологический журнал. -№ 2.-Т4. -2016.-С. 104.
4. Седаков И.Е. Вариант комплексного лечения больных раком языка/ И.Е. Седаков и др. // Евразийский онкологический журнал. -2020.- Том 8, № 2.-С. 683.
5. Хабибулаев Ш.З. Особенности реконструкции сквозных дефектов полости рта и ротовоглотки / Ш.З. Хабибулаев // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. – 2010. – № 2. – Т. 53. – С. 158–162.

## ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ ПРОЦЕССОВ ЯЗЫКА

Сайдахмадов Ш.Б.

Научно-клинический институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Таджикистан.

**Актуальность.** Злокачественные новообразования слизистой оболочки и органов полости рта (ЗНСООПР) составляют 2-10% всех злокачественных опухолей человека и 80-90% больных поступают при Т3-Т4 стадии распространённости [1-4].

По частоте поражений в структуре ЗНСООПР (от большей частоты к меньшей), по данным многих авторов, локали-

зации распределяются следующим образом: язык, щека, дно полости рта, альвеолярный край верхней и нижней челюсти, небо, но некоторые авторы ставят на второе по частоте место опухоли щеки, дна полости рта [1-5].

Рак языка чаще развивается в средней трети боковой поверхности органа(62—70%) и в корне. Значительно реже поража-

ются нижняя поверхность, спинка(7%) и кончик языка(3%). Рак корня языка встречается у 20—40% больных. Плоскоклеточный рак передних частей языка чаще бывает I—II стадий развития и нередко может, исходит из малых слюнных желез. Злокачественные опухоли языка больные нередко обнаруживают самостоятельно и довольно рано (исключение составляют труднодоступные дистальные отделы). Это происходит в результате появления болезненных и неприятных ощущений в области локализации новообразования и довольно рано возникающих функциональных нарушений (жевания, глотания, речи). С помощью бытовых зеркал больные часто сами, осматривая большую часть языка, выявляют при этом опухолевую язву, новообразования. Рак языка очень часто развивается без отчетливо выраженных предшествующих изменений на её слизистой оболочки и в основном располагается на боковой поверхности языка, реже на спинке или на нижней его поверхности. Морфологический в передних отделах рак языка имеет плоскоклеточное строение с ороговением, а в задних отделах встречается неороговевающий рак. Затруднение и ограничение подвижности языка свидетельствуют о наличии опухолевого инфильтрата и имеют большое диагностическое значение в установление запущенности опухолевого процесса языка. При пальпации опухоли языка, иногда поражает несоответствие размеров маленькой язвы и большого, глубокого инфильтрата вокруг неё, когда часто наблюдается, что размеры опухоли языка увеличиваются в направлении от кончика к корню. При рассмотрении вопроса клинического проявления следует подчеркнуть, что рак языка в начальной стадии развития она проявляется в папиллярно-фунгозной форме (экзофитной) или язвенной инфильтративной (эндофитной), когда имеется папиллярно-фунгозная форма новообразования проявляется виде выростов, возвышающихся над поверхностью языка и имеющих твердое основание, четко ограниченное от окружающих здоровых тканей. По мере увеличения раз-

меров опухоль языка её границы перехода в здоровую ткань утрачивают былую четкость. А при язвенной инфильтративной форме рака языка, которая наблюдается чаще, чем при папиллярно-фунгозной форме, но имеется тенденция к более быстрому росту первичной опухоли(распространением ее в глубину) и к раннему метастазированию. В более поздних стадиях развития опухолевого процесса наблюдается переход папиллярно-фунгозных форм в язвенной инфильтративной форме с присоединением воспалительного процесса.

Учитывая особенности локализации, распространения опухоли языка в ближающие анатомические структуры полости рта распространения боли вначале имеют локализованный характер, небольшую интенсивность, а по мере роста новообразования языка по ходу мышечно-нервно-сосудистым структурам они приобретают постоянный характер, становятся всё более интенсивными иррадиируют по ходу язычного, подъязычного и ветвей тройничных нервов.

В запущенных стадиях рака языка больные с трудом разговаривают, часто не могут принимать обычную пищу и даже пить. Как результат заполнения ротоглотки опухолью корня языка, нередко возникает нарушение дыхания по типу обтурационной асфиксии и требуется наложение в ургентном порядке трахеостомы. К другим характерным особенностям злокачественных опухолей языка является частое и раннее метастазирование в регионарные лимфатические узлы. Как следствие наличие густой лимфатической сети, большого количества лимфовенозных анастомозов между сосудами обеих половин языка объясняет частоту контрапатеральных и билатеральных метастазов. Прямое впадение лимфатических сосудов дистальных отделов языка в глубокие лимфоузлы верхней трети шеи приводит к раннему обнаружению метастазов в этой группе лимфоузлов. Не редко больные вначале обнаруживают опухолевый узел на шее, а не в области языка, и когда они обращаются к стоматологу, оториноларингологу, общему хирургу или терапевту прово-

дится, неадекватная терапия по поводу лимфаденита то неправильная лечебная тактика приводит к запущенности опухолевого процесса языка [1-5].

Лечение опухолей и опухолеподобных процессов языка должно быть комбинированным, комплексным, учитывающим соматический и местный статус, данные дополнительных методов исследования. В настоящее время существуют следующие виды лечения опухолей языка: 1) лучевая терапия, 2) хирургический и комбинированный методы, 3) электроиссечение и коагуляция, 4) криодеструкция, 5) хирургические лазеры, 6) фотодинамическая терапия, 7) микрохирургическая технология. При выборе того или иного метода в лечении опухолей языка обращают внимание на ранее проведенные методы лечения и анализируют их эффективность и другие параметры местного статуса ХЛООППЯ, а также техническую оснащенность клиники, владение хирургической техникой реконструктивно-восстановительных операций и многое другое. Недостатком традиционной технологии хирургического лечения опухолей и опухолеподобных процессов языка: а) не проводится профилактика кровотечения со стороны здоровой половины языка; б) потеря времени при осуществлении остановки кровотечения со стороны здоровой половины языка и удлинение времени нахождения пациента под наркозом [1-5]. Поэтому необходим поиск путей остановки кровотечения во время оперативного лечения опухолей и опухолеподобных процессов языка (ООППЯ).

**Цель исследования.** Разработать способ остановки кровотечения во время оперативного лечения опухолей и опухолеподобных процессов языка.

**Материал и методы исследования.** За истекший 2017 и 2022 годы на обследовании и лечении в условиях Государственного учреждения «Республиканский онкологический научный центр» МЗ и СЗН РТ (РОНЦ МЗ и СЗНРТ) находились 44 больных с опухолями и опухолеподобными процессами языка. Среди ООППЯ у 8(18%) пациентов было установлены доброкачественные опу-

холи и опухолеподобные процессы среди них морфологический; 2 фиброма, 2 нейрофиброма, 2 кавернозная гемангиома, 1 папиллома, 1 фибропапиллома, а согласно полу 5 (62,5%) женщин, 3 (37,5%) мужчин.

Под нашим наблюдением, на обследовании и на лечении находились 36 больных ЗОЯ и среди них изучено продолженный рост и ранние рецидивы их в условиях РОНЦ МЗ и СЗНРТ с 2017 по 2022 годы. Возраст пациентов ЗОЯ колебался от 20 до 70 лет, среди них мужчин было 19 (53%), а женщин – 17 (47%). В структуре пациентов ЗОЯ у 29 (81%) пациентов морфологический были установлены злокачественные опухоли эпителиального генеза плоскоклеточный ороговевающий рак у 16 (55%) больных, у 13 (45%)- плоскоклеточный неороговевающий рак, у 7 (19%)- адено карцинома, то есть железистые опухоли. Согласно международной классификации TNM при ЗОЯ у 18 (50%) больных установлено T3N0M0, у 4 (11%) больных установлено T3N1M0, у 14 (39 %) больных установлено T2N0M0. Больные с ЗОЯ получили различные виды лечения комплексное 19 (53%) пациентов (2 курса химиотерапию, лучевую терапию и предоперационную суммарно очаговой дозой 30-40 грей) и комбинированное 17 (47 %) - (лучевую терапию и предоперационную суммарно очаговой дозой 30-40 грей, затем операция).

Нами предлагается следующая технология предупреждения кровотечения из языка во время гемиглосэктомии в начале операции производилось наложение гемостатического шва на корень языка с двух сторон, после производится продольный разрез языка с наложением узловых швов на здоровую половину языка и в конце операции гемиглосэктомий снимается гемостатический шов с оставшейся здоровой половиной языка.

**Выводы.** Таким образом, предложенный нами способ хирургического гемостаза во время оперативного лечения опухолей и опухолеподобных процессов языка» позволил добиться у всех больных, добиться окончательной остановки кровотечения. Это ус-

корил благоприятное послеоперационное заживление ран языка, медика -социальную реабилитацию, и улучшило качество жизни этих больных. Данный факт демонстрирует очевидное преимущество предложенного нами способа хирургического гемостаза во время оперативного лечения опухолей и

опухолеподобных процессов языка. Применение данной методики способствует усовершенствованию способов остановки кровотечения во время и после оперативного лечения опухолей и опухолеподобных процессов языка, что предопределил успех операции.

## FEATURES OF THE CLINICAL COURSE AND OPTIMIZATION OF OPERATIVE TREATMENT OF TUMORS AND TUMOR-LIKE PROCESSES OF THE TONGUE

Scientific and Clinical Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery. Tajikistan

**Relevance.** Malignant neoplasms of the mucous membrane and organs of the oral cavity account for 2-10% of all human malignant tumors and 80-90% of patients are admitted at the T3-T4 stage of prevalence [1-4].

According to the frequency of lesions in the structure of the Malignant neoplasms of the mucous membranes of the oral cavity

(from higher to lower frequency), according to many authors, localizations are distributed as follows: tongue, cheek, floor of the mouth, alveolar edge of the upper and lower jaw, palate, but some authors put it in second place in frequency tumors of the cheek, floor of the mouth [1-5]

Tongue cancer often develops in the middle third of the lateral surface of the organ (62-70%) and in the root. The lower surface, back (7%) and tip of the tongue (3%) are much less commonly affected. Cancer of the tongue root occurs in 20-40% of patients. Squamous cell carcinoma of the anterior parts of the tongue often occurs in stages I-II of development and can often arise from the minor salivary glands. Patients often discover malignant tumors of the tongue on their own and quite early (with the exception of hard-to-reach distal sections).

This occurs as a result of the appearance of painful and unpleasant sensations in the area where the tumor is localized and quite early-onset functional disorders (chewing, swallowing, speech). With the help of household mirrors, patients themselves often examine the diseased part of the tongue and identify tumor ulcers and neoplasms. Tongue cancer very often develops without clearly defined previous changes in its mucous

membrane and is mainly located on the lateral surface of the tongue, less often on the back or on its lower surface. Morphological tongue cancer in the anterior sections has a squamous cell structure with keratinization, and non-keratinizing cancer occurs in the posterior sections. Difficulty and limitation of tongue mobility indicate the presence of a tumor infiltrate and are of great diagnostic importance in establishing the advanced stage of the tongue tumor process. When palpating a tongue tumor, one is sometimes struck by the discrepancy between the size of a small ulcer and the large, deep infiltrate around it, when it is often observed that the size of the tongue tumor increases in the direction from tip to root. When considering the issue of clinical manifestation, it should be emphasized that cancer of the tongue in the initial stage of development, it manifests itself in a papillary-fungous form (exophytic) or ulcerative infiltrative (endophytic), when there is a papillary-fungous form of the neoplasm, it manifests itself in the form of outgrowths rising above the surface of the tongue and having a hard base, clearly demarcated from surrounding healthy tissue. As the tumor of the tongue increases in size, its boundaries of transition into healthy tissue lose their former clarity. And with the ulcerative infiltrative form of tongue cancer, which is observed more often than with the papillary-fungous form, there is a tendency for the primary tumor to grow more rapidly (spreading deeper) and for early metastasis. In later stages of development of the tumor process, a transition from papillary-fungous forms to an ulcerative infiltrative form is observed with the

addition of an inflammatory process.

Taking into account the peculiarities of localization, spread of the tumor of the tongue to the nearest anatomical structures of the oral cavity, the spread of pain initially has a localized nature, low intensity, and as the neoplasm of the tongue grows along the muscular-neurovascular structures, they acquire a permanent character, become more and more intense, and radiate along the course of the tongue, hypoglossal and branches of the trigeminal nerves.

In advanced stages of tongue cancer, patients have difficulty speaking and often cannot eat or even drink. As a result of the filling of the oropharynx with a tumor of the root of the tongue, breathing difficulties such as obstructive asphyxia often occur and an emergency tracheostomy is required. Other characteristic features of malignant tumors of the tongue are frequent and early metastasis to regional lymph nodes. As a consequence, the presence of a dense lymphatic network and a large number of lymphovenous anastomoses between the vessels of both halves of the tongue explains the frequency of contralateral and bilateral metastases. The direct flow of lymphatic vessels of the distal parts of the tongue into the deep lymph nodes of the upper third of the neck leads to the early detection of metastases in this group of lymph nodes. It is not uncommon for patients to first discover a tumor node in the neck, and not in the tongue area, and when they go to a dentist, otolaryngologist, general surgeon or therapist, inadequate therapy for lymphadenitis or incorrect treatment tactics leads to neglect of the tumor process of the tongue [1-5].

Treatment of tumors and tumor-like processes of the tongue should be combined, comprehensive, taking into account the somatic and local status, data from additional research methods. Currently, there are the following types of treatment for tongue tumors: 1) radiation therapy, 2) surgical and combined methods, 3) electrical excision and coagulation, 4) cryodestruction, 5) surgical lasers, 6) photodynamic therapy, 7) microsurgical technology. When choosing a particular method in the treatment of tongue tumors, pay

attention to previously performed treatment methods and analyze their effectiveness and other parameters of local status STTLPT, as well as the technical equipment of the clinic, mastery of surgical techniques for reconstructive operations and much more. The disadvantage of traditional technology for the surgical treatment of tumors and tumor-like processes of the tongue is: a) there is no prevention of bleeding from the healthy half of the tongue; b) loss of time when stopping bleeding from the healthy half of the tongue and prolonging the time the patient is under anesthesia [1-5]. Therefore, it is necessary to find ways to stop bleeding during surgical treatment of tumors and tumor-like processes of the tongue .

**Purpose of the study.** To develop a method to stop bleeding during surgical treatment of tumors and tumor-like processes of the tongue.

**Material and research methods.** Over the past 2017 and 2022, 44 patients with tumors and tumor-like processes of the tongue were examined and treated at the State Institution "Republican Oncology Research Center" of the Ministry of Health and social protection of the population of the Republic of Tajikistan. Among

tumors and tumor-like processes of the tongue., 8 (18%) patients had benign tumors and tumor-like processes among them, morphological; 2 fibroma, 2 neurofibroma, 2 cavernous hemangioma, 1 papilloma, 1 fibropapilloma, and according to gender 5 (62.5%) women, 3 (37.5%) men. Under our supervision, 36 patients with thyroid cancer were examined and treated, and among them, their continued growth and early relapses were studied in the conditions of the Republican Cancer Research Center of the Ministry of Health and the Northwestern Cancer Research Center from 2017 to 2022. The age of the thyroid cancer patients ranged from 20 to 70 years, among them there were 19 (53%) men and 17(47%) women. In the structure of thyroid cancer patients, in 29 (81%) patients, malignant tumors of epithelial origin were morphologically identified: squamous cell keratinizing carcinoma in 16 (55%) patients,

squamous cell non-keratinizing carcinoma in 13 (45%) patients, adenocarcinoma in 7 (19%) patients, then there are glandular tumors. According to the international TNM classification for ovarian cancer, 18 (50%) patients were diagnosed with T3N0M0, 4 (11%) patients were diagnosed with T3N1M0, and 14 (39%) patients were diagnosed with T2N0M0. Patients with ovarian cancer received various types of treatment: complex 19 (53%) patients (2 courses of chemotherapy, radiation therapy and preoperative total focal dose of 30-40 Gy) and combined 17 (47%) patients (radiation therapy and preoperative total focal dose 30-40 Gy, then surgery). We propose the following technology for preventing bleeding from the tongue during hemiglossectomies: at the beginning of the operation, a hemostatic suture was applied to the root of the tongue on both sides, after which a longitudinal incision of the tongue was made with interrupted sutures

applied to the healthy half of the tongue, and at the end of the hemiglossectomy operation, the hemostatic suture was removed from the remaining healthy half language.

**Conclusions.** Thus, our proposed method of surgical hemostasis during the surgical treatment of tumors and tumor-like processes of the tongue made it possible to achieve a final stop of bleeding in all patients. This accelerated favorable postoperative healing of tongue wounds, medical social rehabilitation, and improved the quality of life of these patients. This fact demonstrates the obvious advantage of our proposed method of surgical hemostasis during surgical treatment of tumors and tumor-like processes of the tongue. The use of this technique helps to improve methods of stopping bleeding during and after surgical treatment of tumors and tumor-like processes of the tongue, which predetermined the success of the operation.

**Сайдахмадов Ш.Б.-** асистенти кафедраи ҷарроҳии ҷоғу рӯйи МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», Тел: -003661200

**Сайдахмадов Ш.Б.-** асистент кафедры челюстно-лицевой хирургии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», Тел: -003661200.

**Saydakhmadov Sh. B.** -Assistant of the Department of Maxillofacial Surgery of University named after Abuali ibni Sino, Tel: -003661200.

## СТАТУСИ ИММУНИИ БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ БЕМОРИҲОИ ПАРДАИ ЛУОБИИ КОВОКИИ ДАҲОН ДАР ЗАМИНАИ СИРОЯТИ ВИРУСӢ ДАР ШАҲСОНЕ, КИ КОНСТРУКСИЯҲОИ ОРТОПЕДИРО ИСТИФОДА МЕКУНАНД. Юсупова З.Х., Артикова Н.К.

Кафедраи стоматологияи ортопедии МДТ «Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии соҳаи тандурустӣ»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон».

**Муҳиммият.** Дар патогенези бемориҳои пардаи луобии ковокии даҳон (ПЛКД) чойи асосиро сироятҳои музмини вирусӣ ишғол мекунанд, онҳо на танҳо аломатҳои клиники онҳоро тағйир медиҳанд, балки боиси пайдо шудани ҷараёни такроршавандай онҳо низ мегарданд. Исбот карда шудааст, ки тамоюл ба ҷараёни такроршавандай музмин ва гуногуни зуҳуроти клиники бемориҳои ПЛКД аз хосиятҳои ба онҳо хоси иммунӣ- биологии барангезандо вобаста аст, кобилият доштани сирояти вирусӣ ва репродуксия дар ҳуҷайраҳои системаи иммунӣ барои паст шудани фаъолнокии фун-

ксионалии ҳолатҳо ва персистенсияи тӯлонии барангезандо дар организм оварда месонад [1,2]. Тибқи маълумотҳои сарчашмаҳо, герпесвирусҳо индуксияи хориҷшавии ситокинҳои илтиҳобиро индуксия мекунанд, онҳо боиси ихтиололи муҳофизатҳои механизми иммунӣ мегарданд ва барои фаълона афзоиш ёфтани бактерияҳои пародонтопатогенӣ ҳам дар биоплёнка ва ҳам дар бофтаҳои пародонт замина фароҳам меоярад [3,4]. Дар таҳқиқотҳои дигар [1,3,5] исбот карда шудааст, ки сирояти герпесвирусӣ метавонад боиси ихтиололи апоптоз мегардад ва ба пешравии кололнизатсияи бак-

терияҳои анаэробии пародонтопатогенӣ оварда мерасонад [3]. Дар адабиёти илмӣ оид ба таъсири омилҳои некрози омос ба пайдо шудани бемориҳои илтиҳобии ковокии даҳон бо баланд шудани индуксияи ИЛ-6 ва фаъолнокшавии «каскади интерлейкин» мавҷуд аст, ки ин ба бад шудани протесесҳои патологӣ оварда мерасонад[4,6].

Маълум аст, ки ҳангоми ба организм дохил шудани сирояти вирусӣ, хосиятҳои фенотипии ҳуҷайраҳои ҳуҷайн тағиیر мебад ва трансформатсияи ҳуҷайраҳо ба амал меояд, ки ин механизми асосии аксуламалҳои иммунопатологӣ мегардад, ки бо иммуносупрессияи вирусиндуksионӣ зоҳир мегардад, мавҷуд будани конструксияҳои ортопедии дандонҳо бошад, бад шудани статуси иммуниро аз ҳисоби ихтиололи биосенезро вазнинтар месозад [7,8]. Натиҷаҳои як қатор таҳқиқотҳо ба мавҷуд будани иртиботи мутақобилаи байни осебҳои пардаи луобӣ ва персистенсияи сирояти вирусӣ дар пардаи луобии ковокии даҳон ишора мекунанд [7,8,9]. Ҳангоми ҳолати тӯлонии латентии сирояти вирусӣ иммуносупрессияи ҳаётӣ ба амал меояд ва ба ҷараёни музмини ретсидивӣ ПЛКД оварда мерасонад.

**Максади таҳқиқот.** Омӯхтани нишондиҳандаҳои системаи иммунӣ ҳангоми бемориҳои ПЛКД дар заминаи сирояти вирусӣ дар одамони дорои конструксияҳои ортопедӣ.

**Мавод ва усуљо таҳқиқот.** Мавриди таҳқиқот 105 бемори гирифтори бемориҳои ПЛКД дар заманаи сирояти герпесвирусӣ таҳқиқ шуданд: соматити афтозӣ (АС)- дар 22 (21,0%) бемор; гингвит (ГНГ)-дар 20 (19,0%); пародонтит-дар 24(22,8%); папиллома -дар 22(21,0%); хейлитҳо -дар 17(16,2%) беморон. Ҳамаи беморон ба гурӯҳҳо ҷудо карда шудаанд: гурӯҳи I бо адентияи ҷузъӣ бидуни конструксияҳои ортопедӣ -36 бемор, гурӯҳи II бо протезҳои гирифтанишавандаи дандонҳо- 35 бемор, гурӯҳи III –бо протезҳои таркибӣ (гирифтанишаванда ва гирифтанишаванда)- 34 бемор. Нишондиҳандаҳои мутлақ ва нисбии муҳтавои лимфоситҳо дар хуни канорӣ, CD<sub>3</sub>(Т-лимфоситҳо), CD<sub>20</sub> (В- лимфоситҳо), субпопуляцияи T-

лимфоситҳо (CD<sub>4</sub>- Т-хелперҳо, CD<sub>8</sub>- Т-супрессорҳо), CD<sub>16</sub> (NK-киллерҳо), CD<sub>95</sub>(апоптоз), CD<sub>32</sub>(фагоситоз) бо усули иммунофлуорестсенсияи «Статус» бо истифода аз маҷмуи антителаҳои моноклоналӣ ва поликлоналӣ омӯхта шудаанд. Бо усули иммуноферментӣ муҳтавои миқдории иммуноглобулинҳои умумии А,М,Г ва Е дар серуми хун ва шохиси иммунорегуляторӣ (ШИР) бо усули пресипитатсияи полиэтиленгликолӣ – нишондиҳандаҳои комплексии сиркуляционии иммунӣ (Ю.А.Гриневич ва А.И.Алферов) (1981) муайян карда шуданд(-«Ситокин»-Россия).

Гурӯҳи муқоисавиро 20 бемор ташкил медиҳад аз гурӯҳҳои зикршудаи дорои бемориҳои ПЛКД бе сирояти вирусӣ(гурӯҳи I-6 бемор,гурӯҳи II-7 бемор, гурӯҳи III-7 бемор). Дар гурӯҳҳои назоратӣ 20 нафар бидуни бемориҳои ПЛКД ва протези данонҳо, тақсимшуда аз рӯи ҷинс ва синну сол дохил шуда буданд.

**Натиҷаҳо ба даст овардашуда ва баррасии онҳо.** Муайян карда шуд, ки дар беморони дорои ПЛКД бидуни сирояти вирусӣ нишондиҳандаҳои иммунологӣ ҳеле кам фарқ мекарданд аз нишондиҳандаҳои гурӯҳи назоратӣ. Дар беморони дорои бемориҳои ПЛКД бидуни сирояти вирусӣ ҳеле кам паст шудани нишондиҳандаҳои CD<sub>3</sub> муайян карда шуд, ки  $66,4 \pm 2,4\%$ -ро ташкил дод, яъне аз гурӯҳи назоратӣ паст шудааст ( $66,9 \pm 2,4\%$ ). Ба он нигоҳ накарда, ки дар беморони дорои бемориҳои ПЛКД бидуни сирояти вирусӣ нишондиҳандаҳои CD<sub>4</sub> ва CD<sub>8</sub> паст буд ва мутаносибан  $37,9 \pm 1,2\%$  ва  $19,3 \pm 1,2\%$ -ро ташкил дод, ин тағииротҳо ба нишондиҳандаҳои ШИР таъсир намерасонад ва  $1,9 \pm 2,0\%$ -ро ташкил дод, яъне аз ҳамин нишондиҳандаҳои гурӯҳи назоратии беморон фарқ намекард. Чунин нишондиҳандаҳо ба монанди CD<sub>95</sub>, ки ба ҳолати апоптоз ва Ig A,M,G дар гурӯҳи беморони дорои ПЛКД бидуни сирояти вирусӣ дар ҳудуди нишондодҳои назоратӣ қарор доштанд. Аммо баландшавии нишондодҳои CD<sub>16</sub> ва CD<sub>32</sub> баланд буданд ва мутаносибан  $7,7 \pm 54,3 \pm 2,0\%$ -ро ташкил доданд, яъне аз нишондодҳои гурӯҳи назоратӣ баланд буданд, ки дар инҷо

$CD_{16} 7,3 \pm 1,5\%$  ва  $CD_{32} 53,0 \pm 2,0\%$ -ро ташкил дод.

Дар ҳамаи гурӯҳҳои беморони дорон бемориҳои ПЛКД дар заманаи сирояти вирусӣ зиёд шудани мухтавои NK-хучайраҳо  $CD_{16} +$ , ба мушоҳида расид, ки дар ин чо  $CD_{16} 7,3 \pm 1,5\%$ -ро ва  $CD_{32} 53,0 \pm 2,0\%$ -ро ташкил дод.

Дар ҳамаи се гурӯҳ беморони гирифтори ПЛКД дар заманаи сирояти вирусӣ зиёд шудани мӯҳтавои NK-хучайраҳо ( $CD_{16} +$ )

дида мешавад, ки ин хоси протсесси илтиҳобии этиологиии вирусӣ мебошад [18]. Дар муқоиса аз гурӯҳи бемороне, ки гирифтори бемории ПЛКД ҳастанд, бидуни сирояти вирусӣ, нишондиҳандаи NK-хучайра ( $CD_{16} +$ ) дар гурӯҳи III-1,6 маротиба ( $12,3 \pm 0,5\%$  дар муқобили  $7,7 \pm 1,5\%$ ), зиёд буд, дар гурӯҳи II ( $8,9 \pm 0,5\%$  дар муқобили  $7,7 \pm 1,5\%$ ) ва дар гурӯҳи I баланд аст ( $11,9 \pm 0,5\%$  дар муқобили  $7,7 \pm 1,5\%$ ).

Чадвали I. Нишондиҳандаҳои иммунологӣ дар беморони гурӯҳҳои таҳқиқшаванда ( $n=105$ ).

Нишондиҳандаҳо	Гурӯҳи назоратӣ (n=20)	Бемории ПЛКД бе сирояти вирусӣ (n=20)	Бемории ПЛКД дар заманаи сирояти вирусӣ				
			Гурӯҳи I (n=36)	Гурӯҳи II (n=35)	Гурӯҳи III (n=34)		
			1	2	3	4	5
$CD_3 (\%)$	$66,9 \pm 2,4$	$66,4 \pm 2,2$	$67,4 \pm 2,0$	$66,6 \pm 2,0$	$55,5 \pm 2,0$		
p		$p1-5 < 0,001$ , $p2-5 < 0,001$ , $p3-5 < 0,001$ , $p4-p5 < 0,001$					
$CD_4 (\%)$	$38,9 \pm 1,5$	$37,9 \pm 1,2$	$35,9 \pm 1,4$	$37,5 \pm 1,8$	$31,2 \pm 1,8$		
p		$p1-5 < 0,001$ , $p2-5 < 0,01$ , $p3-5 < 0,05$ , $p4-p5 < 0,01$					
$CD_8 (\%)$	$19,7 \pm 2,0$	$19,3 \pm 1,2$	$16,2 \pm 1,2$	$20,8 \pm 1,5$	$20,8 \pm 1,5$		
p		$p1-3 < 0,05$ , $p2-3 < 0,05$ , $p3-4 < 0,001$ , $p3-5 < 0,001$					
ИРИ ( $CD_4 / CD_8$ )	$1,9 \pm 0,2$	$1,9 \pm 0,2$	$2,2 \pm 0,3$	$1,8 \pm 0,3$	$1,5 \pm 0,2$		
p			$p3-5 < 0,05$				
$CD_{20} (\%)$	$21,5 \pm 1,5$	$21,3 \pm 1,5$	$22,2 \pm 1,4$	$21,8 \pm 1,8$	$25,1 \pm 1,8$		
p			$> 0,05$				
Апоптоз $CD_{95}$	$27,4 \pm 2,1$	$27,4 \pm 2,1$	$25,8 \pm 2,5$	$26,8 \pm 2,2$	$23,2 \pm 2,1$		
p			$> 0,05$				
NK – клетки $CD_{16} (\%)$	$7,3 \pm 1,5$	$7,7 \pm 1,5$	$11,9 \pm 0,5$	$8,9 \pm 0,5$	$12,3 \pm 0,5$		
p		$p1-3 < 0,001$ , $p1-5 < 0,001$ , $p2-3 < 0,001$ , $p2-5 < 0,001$ , $p3-4 < 0,001$ , $p4-5 < 0,001$					
Фагоситоз $CD_{32} (\%)$	$53,0 \pm 2,0$	$54,3 \pm 2,0$	$59,7 \pm 2,6$	$55,7 \pm 2,7$	$54,9 \pm 1,9$		
p		$p1-3 < 0,01$ , $p2-3 < 0,001$ , $p3-5 < 0,05$					
$Ig A$ (г/мл)	$1,7 \pm 0,2$	$1,7 \pm 0,2$	$1,6 \pm 0,1$	$1,6 \pm 0,1$	$1,5 \pm 0,1$		
p			$> 0,05$				
$Ig M$ (г/мл)	$1,6 \pm 0,2$	$1,6 \pm 0,2$	$1,5 \pm 0,01$	$1,5 \pm 0,01$	$1,4 \pm 0,01$		
			$> 0,05$				
$IgG$ (г/мл)	$9,7 \pm 0,7$	$9,7 \pm 0,6$	$10,5 \pm 1,2$	$9,9 \pm 0,6$	$11,3 \pm 1,7$		
p			$> 0,05$				

**Эзоҳ:** Р- фарқиятҳои назарраси омории нишондиҳандаҳои байни гурӯҳҳои даҳлдор (тибқи U-критерияи Манн-Уитни).

Тавре ки дар чадвали I дида мешавад, дар беморони гурӯҳи III нишондиҳандаҳои  $CD_3$  ва  $CD_4$ , ки Т-хелпери типи дуюм ба ҳисоб мераванд, дар муқоиса аз гурӯҳи II 1,2 маротиба паст аст, ки ин аз нокифоя будани звеной хучайравӣ – эфектории иммунитет дарак медиҳад. Дар ин маврид, дар гурӯҳи I-и беморон, нишондиҳандаи  $CD_3 67,4 \pm 2,0\%$ -ро ташкил дод, ки аз ҳолати гиперфәъолии иммунитет дарак медиҳад. Файр аз ин, ин нишондиҳанда дар муқоиса аз беморони

гурӯҳи III ( $55,5 \pm 2,0\%$ ) 1,2 маротиба баланд буд. Дар беморони гурӯҳи I нишондиҳандаи ШИР аз нишондодҳои контролӣ ( $1,9 \pm 2,0\%$ ) баланд буд ва  $2,2 \pm 1,2\%$ -ро ташкил дод, ки аз ҷавоби барзиёди иммунӣ ҳабар медиҳад, дар ҳоле, ки дар беморони гурӯҳи III, баръакс, паст шудани ШИР то  $1,5 \pm 1,5\%$  паст шудааст, ки нишонаи мавҷуд будани иммунодефитсит аст. Ин тафйироти нишондиҳандаҳои иммунӣ дар ин гурӯҳи беморон ба аксуламали номуносиби иммунӣ ишора мекунан-

д. Нишондиҳандаҳои нисбатан баланди  $CD_{20}$  дар беморони гурӯҳи III низ муайян карда шуданд, ки аз гурӯҳи назоратӣ 1,2 маротиба ( $25,1\pm1,8\%$  дар муқобили  $21,5\pm1,5\%$ ) баланд буд. Дар беморони гурӯҳи II каме баланд шудани ин нишондиҳанда ( $21,8\pm1,8\%$ ) нисбат ба нишондиҳандаҳои контролӣ ( $21,5\pm1,5\%$ ) баланд буд. Дар заминаи баланд шудани нишондиҳандаи  $CD_{20}$ , ки масъули синтези антитела аст, дар ҳамаи гурӯҳҳои беморони таҳқиқшуда кам шудани мӯҳтавои Ig A/Ig M ба мушоҳида расид, тағиироти нисбатан бештар дар беморони гурӯҳи III дида шуд, ки ин аз мавҷуд будани протсесси сироят дар организм вас уст шудани иммунитет гувоҳӣ медиҳад. Файр аз ин, дар ин гурӯҳ сатҳи IgG назар ба гурӯҳи назоратӣ 1,2 маротиба зиёд буд ( $11,3\pm0,16\text{г/л}$ ) дар муқобили  $9,7\pm0,74\text{г/л}$ , кимузмин шудан ва ретсидивӣ будани протсесси сироятро нишон медиҳад. Дар заминаи нишондиҳандаҳои муайянкардашудаи иммунитети хучайравӣ ва гуморалий тағиир ёфтани нишондиҳандаи ретсептори  $CD_{95}$ , дида мешавад, ки дар назорат карданӣ фаъолия-

ти системаи иммунитет нақши бузург дорад, чунки яке аз ретсепторҳои апоптоз ба шумор мера вад. Паст шудани ин нишондод дар ҳама гурӯҳҳои беморон муайян карда шуд, ки аз ҷараёни музмину тақроршавандай протсесси патолоғӣ гувоҳӣ медиҳад. Дар заминаи баланд шудани мӯҳтавои киллерҳои холис дар хуни беморони таҳқиқшаванда баланд шудани нишондодҳои  $CD_{32}$  дар беморони гурӯҳҳои I ва III муайян карда шуд, ки дар онҳо вай мутаносибан  $11,9\pm0,5\%$  ва  $12,3\pm0,5\%$ -ро ташкил дод, ки аз гурӯҳи назоратӣ ( $7,3\pm1,5\%$ ) 1,6 маротиба баланд аст. Нишондиҳандаҳои нисбатан баланди фагоситоз дар беморони гурӯҳи I муайян карда шуд, ки дар онҳо  $CD_{32}$   $59,7\pm0,9\%$ -ро ташкил дод, ки на танҳо назар ба гурӯҳи назоратӣ ( $53,0\pm2,0\%$ ), балки нисбат ба гурӯҳҳои II ва III низ хеле баланд аст. Дар ҳама бемориҳои ПЛКД тағиирёбии нишондиҳандаҳои иммунитети хучайравӣ ва ҳам гуморалий муайян карда шуд, ки дар муқоиса аз гурӯҳи назоратӣ (ҷадвали 2).

**Ҷадвали 2. – Нишондиҳандаҳои иммунологӣ дар беморони дорои бемориҳои ПЛКД СОПР (n=105)**

Показатели	Контр-я группа (n=20)	AC (n=22)	ГНГ (n=20)	ПДТ (n=24)	ППЛ (n=22)	ХТ (n=17)
	1	2	3	4	5	6
CD <sub>3</sub> (%)	$66,9\pm2,4$	$64,4\pm2,0$	$64,1\pm1,8$	$60,4\pm2,0$	$56,4\pm2,0$	$66,3\pm1,4$
p	$p1-4<0,05$ , $p1-5<0,001$ , $p2-5<0,01$ , $p3-5<0,01$ , $p4-6<0,05$ , $p5-6<0,001$					
CD <sub>4</sub> (%)	$38,9\pm1,5$	$35,9\pm1,4$	$37,5\pm1,8$	$31,2\pm1,8$	$31,5\pm1,8$	$35,2\pm1,2$
p	$p1-5<0,001$ , $p2-5<0,01$ , $p3-5<0,05$ , $p4-p5<0,01$					
CD <sub>8</sub> (%)	$19,7\pm2,0$	$16,3\pm1,5$	$20,8\pm1,3$	$17,3\pm1,2$	$22,5\pm1,5$	$17,1\pm1,3$
p	$p2-3<0,05$ , $p2-5<0,01$ , $p4-5<0,01$ , $p5-6<0,001$					
ИРИ (CD <sub>4</sub> / CD <sub>8</sub> )	$1,9\pm0,2$	$2,2\pm0,5$	$1,8\pm0,4$	$1,8\pm0,4$	$1,4\pm0,3$	$2,1\pm0,4$
p		$p2-5<0,05$ , $p5-6<0,05$				
CD <sub>20</sub> (%)	$21,5\pm1,5$	$22,2\pm1,8$	$23,5\pm1,2$	$23,7\pm1,4$	$25,1\pm1,8$	$22,5\pm1,5$
p		$>0,05$				
Апоптоз CD <sub>95</sub>	$27,4\pm0,1$	$27,0\pm1,2$	$26,8\pm0,2$	$26,4\pm0,5$	$24,2\pm1,2$	$27,4\pm0,1$
p		$>0,05$				
NK – клетки CD <sub>16</sub> (%)	$7,3\pm0,5$	$8,9\pm0,5$	$9,2\pm0,6$	$11,9\pm0,5$	$14,3\pm0,5$	$7,3\pm0,4$
p	$p1-2<0,05$ , $p1-3<0,01$ , $p1-4<0,001$ , $p1-5<0,001$ , $p2-4<0,01$ , $p2-5<0,001$ , $p2-6<0,05$ , $p3-4<0,01$ , $p3-5<0,001$ , $p3-6<0,01$ , $p4-5<0,001$ , $p4-6<0,001$ , $p5-6<0,001$					
Фагоситоз CD <sub>32</sub> (%)	$53,0\pm2,0$	$55,7\pm1,9$	$57,3\pm2,5$	$59,7\pm2,8$	$54,9\pm2,9$	$55,4\pm2,0$
p		$>0,05$				
Ig A (г/мл)	$1,7\pm0,2$	$1,6\pm0,1$	$1,6\pm0,1$	$1,6\pm0,1$	$1,5\pm0,1$	$1,7\pm0,1$
p		$>0,05$				
Ig M (г/мл)	$1,6\pm0,2$	$1,5\pm0,01$	$1,5\pm0,01$	$1,5\pm0,01$	$1,4\pm0,01$	$1,5\pm0,2$
		$>0,05$				
IgG (г/мл)	$9,7\pm0,74$	$9,9\pm0,36$	$10,2\pm0,37$	$10,5\pm0,41$	$11,3\pm0,46$	$9,9\pm0,35$
p		$p1-5<0,01$ , $p2-5<0,01$ , $p5-6<0,01$				

**Эзоҳ:** Р-фаркиятҳои аз ҷиҳати оморӣ муҳимми нишондиҳандаҳои байни гурӯҳҳои дахлдор нишон дода шудааст (тибқи U-критерияи Манн-Уитни).

Тавре ки дар қадвал оварда шудааст, но расоии нисбатан возеҳи звенои ҳұчайравй –эффектории иммунитет дар беморони дорой ППЛ ПЛКД діда шуд, дар онҳо нишондиҳандаи  $CD_3$   $56,4 \pm 2,0\%$ , нишондиҳандаи  $CD_4$   $31,5 \pm 1,8\%$ -ро ташкил дод, ки 1,2 маротиба аз гүрӯхи назоратй камтар аст (мутаносибан  $66,9 \pm 2,4\%$  ва  $38,9 \pm 1,5\%$ ). Нишондиҳандаи шохиси иммунорегуляторй (ШИР) дар беморони дорой ППЛ аз вучуд доштани иммунодефитсит дар онҳо шаҳодат медиҳад, зеро он  $1,4 \pm 1,5\%$ -ро ташкил медиҳад, vale дар беморони дорой АС ин нишондиҳанда аз нишондодҳои назоратй баланд ( $1,9 \pm 2,0\%$ ) буд ва  $2,2 \pm 1,2\%$ -ташкил дод, ки ин нишондиҳандаи ҳолати сенсибилизацияни организм аст. Нишондиҳандаи ШИР дар беморони дорой ППЛ аз мавҷуд будани иммунодефитсит дар онҳо дарақ медиҳад, чунки вай аз нишондодҳои назоратй баланд аст ( $1,9 \pm 2,0\%$ ). Дар беморони дорой ГНГ ва ПДТ ШИР  $1,8 \pm 1,5\%$ -ро ташкил дод, яъне аз нишондиҳандаҳои назоратй камеे фарқ мекунад, дар беморони дорой ХТ бошад. ШИР назар ба гүрӯхи назоратй баланд буда, ( $2,1 \pm 2,0\%$ )-ташкил медиҳад.

Ихтиололи иммунитети гуморалй бо дуршавихо нисбат ба нишондиҳандаҳои  $CD_{20}$ , Ig A ,M ва G зоҳир гашт. Нишондиҳандаи нисбатан баландтари  $CD_{20}$  низ дар беморони дорой ППЛ( $25,1 \pm 1,8\%$ ) муайян карда шуд. Дар ҷои дуюм беморони дорой ГНГ ва ПДГ меистанд, ки дар онҳо вай мутаносибан ба  $23,5 \pm 1,2\%$  ва  $23,7 \pm 1,4\%$  барабар буд. Новобаста аз бемориҳои ПЛКД ихтиолоҳи иммунитети гуморалй муайян карда шуданд, ки на танҳо бо баланд шудани  $CD_{20}$ , балки бо баланд шудани сатҳи IgG низ зоҳир мешавад, ки аз музмин ва тақроршаванда гаштани протсесси сироятй дарақ медиҳад. Аммо нишондиҳандаҳои баландтари IgG дар беморони дорой ППЛ ( $11,3 \pm 0,74\text{г}/\text{мл}$ ) ба қайд гирифта шуд. Нишондиҳандаи нисбатан пасти IgG дар беморони дорой ХТ( $9,9 \pm 0,16\text{ г}/\text{мл}$ ) муайян карда шуд. Паст шудани апоптоз низ дар беморони дорой ППЛ ба назар расид, бо паст шудани нишондодҳои  $CD_{95}$  то  $24,2 \pm 1,2\%$  зоҳир гаштааст, ки на танҳо аз нишондиҳандаҳои

назоратй, балки дар муқоиса аз беморони дорой ГНГ ва ПДТ низ хеле паст аст, ки дар инҳо вай мутаносибан  $26,8 \pm 0,2\%$  ва  $26,4 \pm 0,5\%$ -ро ташкил додаст.

Дар заминаи баланд шудани муҳтавои киллерҳои холис дар хуни беморони таҳқиқшуда, баланд шудани нишондиҳандаҳои  $CD_{32}$  ба назар расид, ки аз пуркүвват шудани функцияни фагоситарии организм дарақ медиҳад. Нишондиҳандаи нисбатан баланди  $CD_{16}$  дар беморони дорой ППЛ діда шуд, ки вай дар онҳо  $14,4 \pm 0,5\%$ -ро ташкил дод, яъне 1,5 маротиба зиёд буд дар беморони дорой ГНГ ( $9,2 \pm 1,5\%$ ) ва 1,2 маротиба баландтар назар ба беморони дорой ПДТ( $11,9 \pm 0,5\%$ ). Дар беморони дорой ХТ  $CD_{16}$  аз гүрӯхи назоратй фарқ намекард, vale 1,2 маротиба нисбат ба беморони дорой СА ( $7,3 \pm 1,5\%$  дар муқобили  $8,9 \pm 0,5\%$ ) паст буд.


Таҳлили статуси иммунии беморони таҳқиқшуда нишон дод, ки бештар ихтиолоҳи нишондиҳандаҳои иммунй дар беморони дорой ППЛ ва ПДТ діда мешаванд (расми 1).



**Расми 1.- Басомади ихтиолоҳи статуси иммунй дар беморони дорой бемориҳои ПЛКД.**

Тавре ки аз расми 1.бармеояд, дар беморони дорой ППЛ ихтиололи статуси иммунй дар  $20/22 : 91,0\%$  -и ҳолатҳо муайян карда шудааст, яъне бештар аз беморони дорой ПДГ ( $20/24 : 83,3\%$ ). Дар беморони дорой СА ва ГНГ ихтиололи статуси иммунй мутаносибан дар  $17/22 : 72,2\%$  ва  $16/20 : 80,0\%$ -и ҳолатҳо муайян карда шуд. Дар беморони дорой ХТ ихтиололи статуси иммунй дар  $14/17 : 82,3\%$ -и ҳолатҳо муайян карда шуд. Яъне бештар аз беморони дорой СА ва ГНГ, аммо камтар аз беморони дорой ППЛ ва ПДТ. Ҳамин тавр, ихтиололи статуси им-

мунай бештар дар беморони дорои ППЛ ва ППТ ва камтари хангоми СА, ГНГ, ХТ ба назар расид. Ихтиоли статуси иммунай бо тафайиротҳои муайян кардашуда дар хун ИЛ-6 (расми 2) тасдиқ карда шуд.



**Расми 2.- Муҳтавои интерлейкии 6 (пг/л) дар беморони дорои ихтиоли статуси иммунай вобаста аз bemoriҳои ПЛКД.**

Тавре ки дар расми 2 дида мешавад, дар гурӯҳи назоратӣ ИЛ-6 $2,78\pm0,01$  пг/л-ро ташкил дод, баландшавии он дар гурӯҳи беморони дорои ПДТ( $4,86\pm0,2$  пг/л), ГНГ  $4,82\pm0,02$  пг/л ва СА сатҳи ИЛ-6 аз нишон-

додҳои назоратӣ 1,7 маротиба баланд буд. Дар беморони дорои ХТ муҳтавои ИЛ-6 дар хун аз гурӯҳи назоратӣ каме баланд  $3,17\pm0,02$  вале 1,5 маротиба баландтар назар ба беморони дорои ППЛ( $2,12\pm0,01$  пг/л) мебошад.

**Хулоса,** дар 82,9%-и беморони дорои ПЛКД дар заминаи сирояти вирусӣ ихтиоли статуси иммунай муайян карда шуд, хангоми мавҷуд будани конструксияҳои ортопедӣ онҳо 1,4 маротиба бештар ҳастанд, назар ба беморони дорои протезҳои бедандон. Бештар аз ҳама ихтиолоҳои иммунай зиёдтар хангоми папилломаҳои ПЛКД (90,9%-и ҳолатҳо) ва аз ҳама камтар-ҳангоми стоматити аортозӣ (СА) (77,3%-ҳолитҳо) дида шуданд. Ихтиолоҳои муайян кардашудаи статуси иммунай ба музмин шудани процесси илтиҳобии bemoriҳои ПЛКД оварда мерасонад, ки инро ҳангоми табобат кардан ин гурӯҳи беморон ба эътибор гирифтан лозим аст.

#### Адабиёт

- Исаков В. А. Герпесвирусная инфекция: Рекоменд. для врачей/В. А. Исаков, С. Б. Рыбалькин, М. Г. Романцов //С. Пб., 2006.–96 с. .
- Успенская О.А. Динамика показателей местного иммунитета полости рта у больных хроническим рецидивирующими афтозным стоматитом и урогенитальной инфекцией/ О.А. Успенская// Стоматология. – 2015.- № 3 (38).- С. 196-198
- Report on the burden of endemic health-care-associated infection worldwide: Clean care is safer care / World Health Organization. – Geneva. - 2011. – 40 р.
- Sharma S. Revelation of Viral – Bacterial Interrelationship in Aggressive Periodontitis via Polymerase Chain Reaction: A Microbiological Study. / S Sharma, R. P. Tapashetti, S.R. Patil / / Journal of International Oral Health. – 2015. - №7(9). – С.101-107
- Царев В. Н. Пародонтопатогенные бактерии – основной фактор возникновения и развития пародонтита /В. Н. Царев, Е. Н. Николаева, Е. В. Ипполитов // Журнал микробиологии, эпидемиологии, иммунобиологии. 2017.- № 5.-С.101-112
- Экспрессия рецепторов TLR-2 и TLR-4 на лимфоидных клетках как маркер инфекционных поражений пародонта. Инфекционные болезни. /Царев В. Н., Николаева Е. Н., Ипполитов Е. В., Гречов, Е. В./ Новости, мнения, обучение. – 2015. - №11(2) – С. 71-76
- Ягодина Е. А. Молекулярные маркеры этиологических агентов герпес-вирусной инфекции и обоснование противовирусной терапии при обострении хронического пародонтита. Российская стоматология. 2017.-№1(10).- С.64-65
- Карпук И. Ю. Иммунопатология у пациентов с ортопедическими конструкциями в полости рта //Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2014. – Т. 13. – №. 4. – С. 29-35.
- Кедрова А. Г. Местные иммуносупрессорные повреждения при персистенции вируса папилломы человека //РМЖ. Мать и дитя. – 2017. – №. 26. – С. 1971-1976.

## ИММУННЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА НА ФОНЕ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

Юсупова З.Х., Артыкова Н.К.

Кафедра ортопедической стоматологии

ГОУ «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения» РТ

**Актуальность.** Вирусная инфекция приводит сопровождается репродукцией в клетках иммунной системы и приводит к развитию вторичных иммунодефицитных состояний, что отражается на хроническом рецидивирующем течении СОПР.

**Цель исследования.** Изучить показатели иммунной системы при заболеваниях СОПР на фоне вирусной инфекции у лиц с ортопедическими конструкциями.

**Материал и методы исследования.** Обследовано 105 пациентов с заболеваниями СОПР на фоне герпесвирусной инфекции: I группа с частичной адентией без ортопедических конструкций - 36 пациентов, II группа с несъемными зубными протезами – 35 пациентов, III группа с сочетанными зубными протезами - 34 пациента. Изучали показатели клеточного и гуморального иммунитета и содержание провоспалительного цитокина ИЛ-6 в сыворотке крови.

**Полученные результаты и их обсуждение.** У пациентов с заболеваниями СОПР без вирусной инфекции иммунологические показатели незначительно отличались от показателей в группе контроля. Во всех трех группах пациентов отмечалось повышение содержа-

ния NK-клеток (CD16+), что характерно для воспалительного процесса вирусной этиологии. Снижение Показателей CD<sub>3</sub> и CD<sub>4</sub> указывало на недостаточность клеточно-эффекторного звена иммунитета, а снижение ИРИ указывало на наличие иммунодефицита и неадекватную иммунную реакцию. Во всех группах отмечалось снижение показателя рецептора CD<sub>95</sub>, что указывало на нарушения апоптоза и хроническое рецидивирующее течение патологического процесса. У пациентов с афтозным стоматитом, гингивитом и пародонтитом повышение содержания ИЛ-6 указывало на активную fazу воспаления, а у пациентов с папилломами снижение уровня ИЛ-6 указывало на наличие хронического течения вирусной инфекции.

**Заключение.** У 82,9% пациентов с заболеваниями СОПР на фоне вирусной инфекции имеются нарушения иммунного статуса, причем при наличии ортопедических конструкций они встречаются в 1,4 раза чаще, чем у пациентов без зубных протезов.

**Ключевые слова:** заболевания слизистой оболочки полости рта, показатели иммунитета, интеллейкин, вирусная инфекция, ортопедические конструкции

## IMMUNE STATUS OF PATIENTS WITH DISEASES OF THE ORAL MUCOSA AGAINST THE BACKGROUND OF VIRAL INFECTION IN PERSONS USING ORTHOPEDIC STRUCTURES

Yusupova Z. Kh., Artykova N. K.

Department of Orthopedic Dentistry

State Educational Institution “Institute of Postgraduate Education in Healthcare” of the  
Republic of Tatarstan

**Relevance.** The viral infection is accompanied by reproduction in the cells of the immune system and leads to the development of secondary immunodeficiency states, which is reflected in the chronic recurrent course of SOPR.

**Purpose of the study.** To study the parameters of the immune system in patients with SOPR diseases on the background of viral infection in persons with orthopedic structures.

**Material and methods of research.** patients with diseases of the SOPR on the background

of herpesvirus infection were examined: group I with partial dentures without orthopedic structures-36 patients, group II with fixed dentures-35 patients, group III with combined dentures-34 patients. The parameters of cellular and humoral immunity and the content of proinflammatory cytokine IL-6 in blood serum were studied.

**The results obtained and their discussion.** In patients with COPD diseases without viral infection, the immunological parameters slightly differed from those in the control group. In all three groups of patients, there was an increase in the content of NK cells (CD16+), which is characteristic of the inflammatory process of viral etiology. A CD3 and expanders indicated insufficiency of the cell-effector link of immunity, and a decrease in IRI indicated the presence of immunodeficiency and an

inadequate immune response. In all groups, there was a decrease in the CD receptor index<sub>95</sub>, which indicated violations of apoptosis and chronic recurrent course of the pathological process. Inpatients with aphthous stomatitis, gingivitis and periodontitis, an increase in IL-6 levels indicated an active phase of inflammation, and in patients with papillomas, a decrease in IL-6 levels indicated the presence of a chronic course of viral infection.

**Conclusion.** 82.9% of patients with SOPR diseases on the background of viral infection have disorders of the immune status, and in the presence of orthopedic structures they occur 1.4 times more often than in patients without dentures.

**Key words:**diseases of the oral mucosa, immunity indicators, interleukin, viral infection, orthopedic constructions

**Юсупова Зарина Хикматовна** –н.и.т., мудири кафедраи стоматологияи ортопедии МДТ «Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии соҳаи тандурустӣ»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон», email ; телефон +992- 900-56-33-88.

**Артикова Нигина Каримджоновна** –унвончӯйи кафедраи стоматологияи ортопедии МДТ «Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии соҳаи тандурустӣ»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон». email [nigina\\_artikova@mail.ru](mailto:nigina_artikova@mail.ru)+992-933-37-77-47

**Юсупова Зарина Хикматовна** – к.м.н., заведующая кафедрой ортопедической стоматологии ГОУ «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения» РТ; email ; телефон +992- 900-56-33-88

**Артыкова Нигина Каримджоновна** – соискатель кафедры ортопедической стоматологии ГОУ «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения» РТ; email [nigina\\_artikova@mail.ru](mailto:nigina_artikova@mail.ru)+992-933-37-77-47

**Yusupova Zarina Khikmatovna** -Candidate of Medical Sciences, Head of the Department of Orthopedic Dentistry of the State Educational Institution “Institute of Postgraduate Education in Healthcare” of the Republic of Tatarstan; email ; phone +992-900-56-33-88

**Artykova Nigina Karimdzhonovna**-Candidate of the Department of Orthopedic Dentistry of the State Educational Institution “Institute of Postgraduate Education in Healthcare” of the Republic of Tatarstan; email [nigina\\_artikova@mail.ru](mailto:nigina_artikova@mail.ru)+992-933-37-77-47

## ТИББИ ОИЛАВӢ

### ВАЗЪИ ФИЗОГИРИИ МОДАРОН ВА КӮДАКОНИ СИННИ ХУРДСОЛ ДАР ТОЧИКИСТОН

Мукарамова Д.А.,<sup>1</sup> Кабирзода Т.Д.,<sup>1</sup> Тоирова Н.А.<sup>2</sup>

1. Кафедраи тибби оилавӣ, МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”;

2. Табиб-офтальмологи МСШ ш.Хисор

**Муҳиммият:** Ҳифзи саломатии модар ва кӯдак самти афзалиятноки сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Яке аз масъалаҳои мубрами имruzai бо физо алоқаманд, ин норасогии сифат ва миқдори физо мебошад, ки табиони оилавиро ба ташвиш меандозад. Норасогии миқдориву сифатии физо мушкилотҳои ҷиддиро, яъне ба ҳалалдоршавии инкишофи ҷисмонию рӯҳии кӯдакон оварда мерасонад, ки ин боиси вайроншавии вазъи саломатии кӯдак, ба фаъолияти мағзи сар, рушди узвҳо, низоми масъуният, қобилияти азхудкуни ва натиҷаи хониш таъсири манғӣ расонида, дар оянда метавонад боиси маҳдуд шудани маҳсулноки ва қобилияти кӯдак гардад (1,4,6). Физо дар ниғаҳдории солимии аҳоли алалхусус барои инкишофи ҷисмонию равонии кӯдак аҳамияти қалон дорад. Интиҳоб ва ворид намудани физоҳои иловагии мувоғиқ ба синну сол, коғи, бехатар, тарзи дуруст истеъмоли он, тарзи тайёркуни, вакту реча муҳим мебошад. Дониши шахсонеро, ки бо нигоҳубини кӯдакон маҷгуланд (модарон, падарон ва бибию бо-боҳо) бояд сайқал дод, ба эътиқоду малакаҳои онҳо таъсир расонида ба нигоҳубин ва физогирии кӯдакон аҳамияти қалон дод(2). Инчунин, занони ҳомиладор ва модарони ширмакон маҳсулоти дорои микрэлементҳои гизоии гуногунро тибқи дастуралҳои Созмони Үмумиҷаҳонии Тандурустӣ истеъмол кунанд. Физоҳои беҳтарини дастрас ба монанди шир, меваю сабзавоти тар, гӯшт, моҳӣ, тухм, галладонагиҳо, нахуду лубиё истифода намоянд. Қабул карданӣ ҳабҳои таркибаш оҳан ва кислотаи фолат, витамини А пас аз таваллуд ё дар давоми 6 ҳафтай баъди таваллуд кардан, истифода намудан аз намаки ошии йоднокшу-да барои занони ҳомила ҳатми мебошад.

Ҳомиладор бояд таҳти назорати қатъии табион буда, баъд аз таваллуд синамаконии аввалро барои тифлашон дар давоми 1 соати баъди таваллуд бояд шурӯъ кард. Дар давоми 6 моҳ синамаконии холисро ва баъдан ворид намудани физоҳои иловагиро мувоғиқ ба синну сол, қоғӣ, бехатар ва бо тарзи дуруст ҳӯронидашуда оғоз кард(5). Дар ҳар ғизодиҳи шаклҳои гуногуни физоро бояд тайёр намуд, масалан: физои аз маҳсулоти чорво тайёршуда (гӯшт, моҳӣ, чигар, тухм, маҳсулотҳои ширӣ), маҳсулоти асосии маҳалӣ: (чуворӣ, гандум, биринҷ, арзан ва наск решашо ва беҳмева (сабзиву картошка), лубиёгиҳо; (лубиё, наску нахуд ва ҷормағз (арахис) ва тухмиҳо (кунҷит), меваю сабзавоти аз витамини А бой (шафттолу, зардолу, оби гелос, афлесун, қаламфури булғори, сабзи, картошка ва қаду) ва дигар меваю сабзавотҳо (банан, ананас, тарбуз, помидор, ҳарбуза, гулкарар ва қарар) ва инчунин тайи ду сол ва аз вай зиёд синамакониро бояд идома дод (1,3). Тарғиби маданияти физогирий ба занони ҳомила, ширмаккон ва кӯдакони синни хурдсол асосан бо иштироки фаъолонаи кормандони тандурустӣ, алалхусус табиони оилавӣ иҷро мегардад. Масъалаҳои тарғиботи дурусти физогирии занони ҳомила ва кӯдакони синни барвакта кори асосии имruzai табиони оилавӣ ба ҳисоб меравад.

**Мақсади татқиқот:** ошкорсозии камбузидҳои масъалаҳои физогирий ба занони ҳомила, навзодон ва кӯдакони хурдсол дар таҷрибаи табиони оилавӣ дар МСШ №15.

**Мавод ва усуљҳои татқиқот:** Таҳти назорати мо 50 (100%) нафар занҳои ҳомиладори аз синни 18 то 30 сола қарор доштанд; аз онҳо бо ҳомиладории аввалин дар синни 18-21 солагӣ - 24 нафар (48%), бо ҳомиладории дуюм аз 20 - 25 сола бо интервали

байни зоиш 1 сол - 16 нафар (32%), бо ҳомиладории сеюм бо синни соли аз 26 - 30 сола бо фосилаи байни зоиш аз 2 сол зиёд 10 нафар (20%)-ро ташкил намуданд. Муддати 3 сол дар давраҳои антенаталӣ ва баъд аз таваллуд кардани онҳо нигоҳубини қӯдакон дар давраҳои синни аз 0 - 24 моҳа таҳти назорат гирифта шуданд. Вазъи саломатии ҳомиладорон мунтазам то таваллуд ва баъди таваллуд ва инчунин қӯдакон аз давраҳои навзодӣ то синни 2 солагӣ таҳти назорат гирифта шуданд.

**Натиҷаи тадқиқот.** Занҳои ҳомиладори синни аз 18 - 21 сола таваллуди якум бо қӯдакони инкушофи мӯътадили ҷисмонӣ бо вазни 3200-4000г, 16 нафар (66,6%), аз онҳо бо асфиксияи дараҷаи сабук ва миёна 10 нафар (62,5%) таваллуд ёфтанд. Ин қӯдакон дар 3 моҳи аввали ҳаёт бо ихтиололи ғизои 5 нафар (0,5%) сари вақт ошкор карда шуда, ғизои иловагӣ барвақттар дар 3-4 моҳагӣ ворид карда шуд, лекин иммунизатсияи онҳо аз рӯи нақша гузаронида нашуд, аз он сабаб, ки бо ташхиси энсефалопатияи перинаталӣ муддати 6 моҳ табобат гирифтаанд. Ба 6 нафар (0,37%) қӯдак сари вақт ғизои иловагӣ дар вақташ ворид карда нашуд аз сабаби надонистани воридкунии ғизои иловагӣ аз тарафи аҳли оила, инчунин инкор намудани тавсияҳои додашуда, паст будани маърифатнокӣ, маданияти ҳӯрок ва шароити иқтисодиву иҷтимои хонавода ва инчунин нарасидани потенсиалий кадрӣ дар маркази саломатӣ.

Қӯдакони бо боздошти инкушофи дохилибатни вазни 2300-3200г 8 нафар (33,3%) буданд. Аз ин гуруҳи қӯдакон 2 нафар (25,0%) дар марҳилаи навзодӣ ба этапи дуюми табобат оиди боздошти инкушофи ҷисмонӣ ва сирояти дохилибатӣ, камхуни норосоии оҳан, норосоии Витамини D, табобати статсионари гирифтаанд ва то ҳол ихтиололи ғизои мушоҳида мешавад, аз онҳо 1 нафар (1,25%) бо боздошти инкушофи ҷисмонию ақлонӣ ва нутқ таҳти назорати табибони асабшинос ва логопед мебошад, гайр аз ин, онҳо зуд - зуд беморшаванда ҳастанд. Дар 2 нафар (25,0%) қӯдакон аз сабаби гипогалактияи модар аввал ба ҳӯро-

ниши омӯҳта ва бадан пурра ба ҳӯрониши сунъий гузаронида шуданд, ки ғизои иловагӣ ворид кардан то синни 9 моҳагӣ ноилоч буд, аз сабаби қӯдакон аз шиша ва пистонак шири сунъий меҳӯрданд. Боз 2 нафар (25,0%) қӯдак бошад, аз сабаби нодуруст ғизои иловагӣ ворид намудан, истифода аз маводҳои гайритавсияӣ барои қӯдакони хурдсол бо диатези аллергӣ дуру дароз табобат гирифтаанд. Аз ин гуруҳи қӯдакон 2 нафар (25,0%) инкушофи мӯътадили ҷисмонию равонӣ доранд.

Яъне аз 24 нафар (48%) модарони синни наврас таваллудшуда қӯдакон ҳамагӣ 2 (8,3%) нафар ба гуруҳи саломатии дуюм А, танҳо 6 нафар (25,0%) ба гуруҳи саломатии дуюм А, 15 нафар (62,5%) ба гуруҳи саломатии дуюм Б, 1 нафар (4,1%) бошад ба гуруҳи саломатии сеюми А дохил карда шуданд.

Дар модарони бо фосилаи ками байни зоиш ҳомиладории пайдар пай 9 нафар (18,0%), буданд, ки қӯдакони яқумашон аз синни 4-5 моҳагӣ ба ҳӯрониши сунъий гузаронида шуданд, чунин ҳолатҳоро доранд. Дар 3 нафар (0,33%) қӯдак дар синни семоҳагӣ рапит дараҷаҳои дуюм, камғизои дараҷаи якум дида шуд. Ин қӯдакон муддати то яқсолагӣ аз 4-5 маротиба зиёдтар бо бемориҳои респираторӣ шадид ва зершадид табобати амбулаторӣ гирифтаанд. Дар 2 (22,0%) нафари онҳо илтиҳоби шуш дар 5-6 моҳагӣ сар шуда, камхуни дараҷаи сабук, камғизои дараҷаи миёна дида шуд, онҳо муддати тӯлонӣ табобат гирифтаанд, аз онҳояк нафарашон (11,1%) дар шӯъбай камвазнӣ табобати статсионарӣ гирифт. Имунизатсияи ин қӯдакон аз рӯи нақша фаро гирифта нашуд, баъд аз 9 моҳагӣ сар карда шуд. Аз ин гуруҳи қӯдакон дар 4 (44,4%) нафарашон аломатҳои камхуни, ихтиололи ғизо (дар як нафар қӯдак паратрофия) дида шуд.

Яъне қӯдаконе аз модарони фосилаи ками байни зоиш гуруҳи саломатии қӯдакони онҳо дуюм Б буда, тӯлонӣ назорат ва табобат карда шуданд.

Ворид накардани ғизои иловагӣ, надонистани тарз ва усуљҳои дурусти омодасозии ҳӯрок, нодуруст истифода бурдан аз маҳсул

лотҳои гайритавсияйӣ ба кӯдакони хурдсол боиси сар задани ихтилиси гизой, камхунии норасоии оҳан, ҳолатҳои сатҳи монанди рахит, диатезҳои эксадативио катарали, аллергикӣ ва паст шудани масъуният, зудзуд беморшави оварда расонид.

Кӯдакони бо ҳӯрониши табиӣ дар сари вақт фаро гирифта ва танҳо бо шири модар инкушофи кофӣ ёфта то синни 6 моҳагӣ 30 нафар (60,0%)ро ташкил намуданд, ин аз он далолат дод, ки дар бораи аҳамияти ҳӯро-ниши табииӣ дониши ҷавонзанон қоғӣ нест, аз сабаби кам будани корҳои таблиғотию фаҳмондадиҳи аз тарафи кадрҳои марказҳои саломатӣ (кам будани табибони оилавӣ).

Аз 10 (18,0%) модароне, ки баъд дар синни 26-30 солагӣ таваллуди сеюм, кӯдакон мӯътадил ба воя расиданд, ба гуруҳи саломатии якум ва дуюми А ворид карда шуданд.

**Хулоса:** Тадқиқоти гузаронидашудаи 3 солаи ретроспективӣ чунин натиҷаҳоро ни-

шон дод. Дар модарони ҷавон аз сабаби набудани дониши кофӣ оид ба масъалаҳо-иҳӯрокхурии зами ҳомила, афзалиятнокии ҳӯрониши табии кудак аз нағзодӣ ва давом додани синамакони дар давоми ду сол ва аз вай зиёд, беаҳамияти оиди ворид кардани гизои иловагӣ дар муддат, нодуруст исти-фодабарии маводи ҳӯроқа микдоран ва сифатан ба кӯдакон барои инкушофи ҷисмоматии равони ва инҷунин ба саломатии онҳо таъсири ҷиддӣ расонид.

Аз ин бар меояд, ки модарони ҷавон (на-врас) нигоҳубини маҳсусро талаб менамоянд, бояд гизои иловагӣ истеъмол намоянд ва бештар истироҳат намоянд то, ки фарзанди солим ба дунё оваранд. Инҷунин бо падарон, бибиёну бобоҳо оиди маданияти гизогирӣ занони ҳомила ва кӯдакони хурдсол корҳои фаҳмондадиҳиро пурзӯр кард. Сафи табибон ва ҳамширагони оилавиро бояд зиёд кард.

### Адабиёт

1. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2020 №292 Дар бораи Барномаи миллии коммуникатсионии 1000 рӯзи аввали ҳаёти кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024, 2020-с 17.
2. Вазорати Тандурусти ва Ҳифзи Иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоя бо Юнисеф Кортҳои машварати барои кормандони тиб. Майи соли 2020
3. Батурин, А.К. Практика вскармливания детей первых двух лет жизни в Российской Федерации /А.К. Батурин, О.К. Нетребенко //Педиатрия. – 2010. -№ 3. – С. 99-105.
4. Бельмер, С.В. Современная концепция прикорма./С.В. Бельмер//Вопросы Детской Ди-етологии.– 2014. – Т.12.- №5. – С.60-65.
5. Глобальная стратегия по кормлению детей грудного и раннего возраста. – Женева: ВОЗ, ЮНИСЕФ, 2003. – 34 с.
6. Development of healthy eating habits early in life. Review of recent evidence and selected guidelines/C. Schwartz, [et al.]//Appetite.-2011.-Vol.57(3).-P/796-807.

## СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА В ТАДЖИКИСТАНЕ

**Муқарамова Д.А., Кабирзода Т.Д.№, Тоирова Н.А.И**

1. Кафедра семейной медицины, ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

2. Врач офтальмолог в ГЦЗ г. Гиссар

В данной статье рассматривается состояние питания матери и детей младшего возраста в Таджикистане. Защита здоровья матери и ребенка является приоритетным направлением политики Правительства Республики Таджикистан, так как количественный и качественный

дефицит питания создает серьезные проблемы у детей. Проведено 3-х летнее проспективное исследование на базе городского центра здоровья №15, которое включало наблюдение за 50 беременными женщинами, начиная с антенатального периода, далее послеродового пе-

риода и заканчивая уходом за детьми в возрасте от 0 до 24 месяцев. Анализ полученных данных показал следующие результаты: у молодых матерей из-за отсутствия достаточных знаний по вопросам питания беременной женщины, приоритета естественного вскармливания и продолжения грудного вскармливания в течении последующих 2-х лет, включения в рацион дополнительного питания для детей с 6-ти месяцев, а также неправильного использования количественного и качественного состава продуктов питания для детей, оказало серьёзное влияние на их физическое и психическое развитие.

В связи с этим, молодые матери заслуживают особого внимания, они нуждаются в сбалансированном питании и достаточном отдыхе, чтобы иметь здоровых детей. На первичном звене здравоохранения санитарно-просветительная деятельность должна быть направлена на работу с членами семьи по культуре питания беременных женщин и маленьких детей. Желательно уменьшить нагрузку на специалистов первичного звена, увеличив число семейных врачей и медсестер.

**Ключевые слова:** беременные женщины, дети, питание.

## NUTRITIONAL STATUS OF MOTHERS AND YOUNG CHILDREN IN TAJIKISTAN

D.A.Mukaramova, T.D.Kabirzoda №, N.A.TirovaI

1. Department of Family Medicine, SEI «TSMU named after Abuali ibni Sino»

2. Ophtalmologist At City Health Center in Gissar city

This article examines the nutritional status of mothers and young children in Tajikistan. The protection of the health of mother and child is a priority direction of the policy of the Government of the Republic of Tajikistan, since quantitative and qualitative nutritional deficiencies create serious problems for children. A 3-year prospective study was conducted on the basis of the city health Center No. 15, which included the observation of 50 pregnant women, starting from the antenatal period, then the postpartum period and ending with the care of children aged 0 to 24 months. The analysis of the data obtained showed the following results: in young mothers, due to the lack of sufficient knowledge about the nutrition of a pregnant woman, the priority of natural feeding

and continued breastfeeding for the next 2 years, the inclusion in the diet of additional nutrition for children from 6 months, as well as the misuse of quantitative and qualitative composition of food for children, it had a serious impact on their physical and mental development. In this regard, young mothers deserve special attention, they need a balanced diet and sufficient rest to have healthy children. At the primary level of health care, sanitary and educational activities should be aimed at working with family members on the nutrition culture of pregnant women and young children. It is desirable to reduce the burden on primary care professionals by increasing the number of family doctors and nurses.

**Key words:** pregnant women, children, nutrition.

**Мукарамова Дилюром Абдуманоновна**-ассистент кафедраи тибби оиласии МДТ“ДДТТ ба номи Абпалийбни Сино”, тел:900-99-04-00

**Кабирзода Тахминаи Давронҷон**-докторант PhD-ии МДТ “ДДТТ ба номи Абпалий ибни Сино”, E.tahminka9455@gmail.com, тел:918-54-97-55

**Тоирова Нигина Анваровна**- табиби офтальмолог дар МСШ ш. Ҳисор, тел:888882772

**Мукарамова Дилюром Абдуманоновна**-ассистент кафедры семейной медицины ГОУ “ ТГМУ им Абуали ибни Сино”, тел:900-99-04-00

**Кабирзода Тахминаи Давронҷон**-докторант PhD, кафедры семейной медицины ГОУ “ ТГМУ им Абуали ибни Сино”, E.tahminka9455@gmail.com, тел:918-54-97-55

**Тоирова Нигина Анваровна**- врач офтальмолог в ГЦЗ г. Гиссар, тел:888882772

**Mukaramova Dilorom Abdumanonovna**- Assistant of the Departament of Family Medicine, SEI «TSMU named after Abuali ibni Sino», tel:900-99-04-00

**Kabirzoda Takhminai Davronjon**- PhD student, Departament of Family Medicine, SEI «TSMU named after Abuali ibni Sino», E.tahminka9455@gmail.com, tel:918-54-97-55

**Toirova Nigina Anvarovna**-Ophtalmologist At City Health Center in Gissar city, tel:888-88-27-72

## ФАРМАКОЛОГИЯ

### СИНТЕЗИ ҲОСИЛАИ ТИАДИАЗОЛОПИРИМИДИН БО ФРАГМЕНТИ ФЕНОЛӢ Гулмаҳмадзода З.Г.

Маркази илмию тадқиқотии фарматсевтии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Муҳимияти кор.** Яке аз синҳои муҳими моддаҳои органикӣ пайвастагиҳое мебошанд, ки дар соҳторашон ҷузъи фенолӣ доранд. Ин гуна моддаҳоро дар синтези органикӣ ҳамчун пайвастагиҳои ибтидой барои истеҳсоли моддаҳои доругӣ васеъ истифода мебаранд[1-3]. Мо таҳмин менамоем, ки воридсозии ҷузъи фенолӣ ба молекулаи тиадиазолопириимидин имкон медиҳад, ҳосиҷтоҳи биологии он бамаротиб афзун гардад[2]. Инчунин моддаи синтезшавандаро осон ба дигар моддаҳои фаъоли биологӣ табдил додан, мумкин мебошад. Ёдовар мегардем, ки тиадиазолопириимидинаналоги синтетикии пурии буда, метавонад ҳамчун моддаи эҳтимолии биологӣ фаъол ҳисобида шавад.

Таҳлили адабиётҳои илмӣ нишон медиҳанд, ки ҳосилаҳои алкилтиои 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а] пириимидин дорои фаъолияти баланди зидди саратонӣ мебошанд. Тадқиқотҳо нишон додаанд, ки дар мавқеи 6-ум сикл маҷнӯд будани ивазкунандаҳо фаъолияти биологии пайвастагиро зиёд мекунад[3]. Афзоиши фаъолияти зидди саратони ҳосилаҳои 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пириимидин тавассути ворид кардан гурпҳои Cl, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, COOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub> ва NO<sub>2</sub> ба мавқеи 6 рабт дорад[1-3].

Илова бар ин, нишон дода шудааст, ки ҳосилаҳои сулфиди 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пириимидин дар мавқеи 6-ум ҳосиҷатҳои зиддиаллергӣ, бедардкунандава иммуностимуляторӣ доранд.

**Мақсади кор.** Мақсади асосии кори мазкур ин синтези ҳосилаи фенолдори 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пириимидин мебошад.

**Мавод ва усули тадқиқот.** Айни ҳол се усули синтези ҳосилаҳои сулфиди 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пириимидин таҳия шудааст[1-3]:

1. Усули аввал реаксияи 2-амин-5-меркапто-1,3,4-тиадиазолро бо ҳосилаҳои галогенӣ дар муҳити ишқорӣ ва баъдан реаксияи

сиклоконденсатсия бо эфири асетосетикӣ дар ҳарорати 100-130° С мебошад.

2. Усули дуюм аз марҳила иборат аст. Дар марҳилаи аввали он таъсири мутақобилаи эфири алкил кислотаи тиосианӣ ва тиосемикарбазид сурат мегирад. Дар марҳилаи дуюм бе изолятсияи иловагии маҳсулоти мобайнӣ, эфири асетосетикӣ илова мегардад.


3. Усули сеюм ба таъсири мутақобилаи 2-брому-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло [3,2-а] пириимидин бо меркаптанҳо дар муҳити ишқорӣ асос ёфтааст.

Аз усулҳои дар боло зикр гардида, усули дуюм муносиртар ва такмилёфта ҳисобида мешавад аммо усули сеюм нисбат ба ду усули аввал имкониятҳои васеътари синтетикий дорад. Дар асоси ин, мо усули сеюми синтези ҳосилаҳои тиадиазолопириимидинро, ки қисми фенолии онҳоро доранд, ба кор бурдем.

Моддаи тайёри синтезкардашуди 2-((4-гидроксифенил)тио)-7-метил-5Н-3л<sup>2</sup>-[1,3,4]тиадиазоло[4,5-а]пириимидин-5-он аз озмоишгоҳи химияи пайвастаҳои гетеросиклии Институти химияи ба номи В.И. Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дастрас карда шуд.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Реаксияи байни 2-брому-7-метил-5Н-3л<sup>2</sup>-[1,3,4]тиадиазоло[4,5-а]пириимидин-5-он бо 4-гидрокситиофенол ба таври зерин сурат гирифт: дар марҳилаи аввали ба муҳити обӣ-спиртии дорои NaOH миқдори эквимолярии 4-гидрокситиофенол илова карда, 15 дақиқа омехта намудем. Аз сабаби кислотаи бештари гурпҳи меркапто дар муқоиса бо кислотаи гурпҳи OH, маҳз гурпҳи меркапто бо NaOH ба реаксия рафта, аниони тиолат ба вучуд меояд, ки он нуклеофили хубест, ки ба реаксияи ивазкунии нуклеофилӣ дохил мешавад. Баъди иловави 2-брому-7-метил-5Н-3л<sup>2</sup>-

[1,3,4]тиадиазол[4,5-а]пиrimидин-5-он ба мұхити реаксионй ва омехтасозй дар муддати 2-3 соат маҳсули реаксия (2-((4-гидроксифенилтио)-7-метил-5Н-3л<sup>2</sup>-[1,3,4]тиадиазоло[4,5-а]пиrimидин-5-он) таҳшин мешавад.



### Расми 1. Реаксияи ҳосилшавии ҳосилаи фенолии тиадиазолопиrimидин

Барои таъиди сохтори пайвастагии 2-((4-гидроксифенилтио)-7-метил-5Н-3л<sup>2</sup>-[1,3,4]тиадиазоло[4,5-а]пиrimидин-5-он усулҳои таҳлили элементарӣ, спектроскопияи инфрасурҳ (IR) ва резонанси ядрӣ-магнитӣ (РЯМ)-ро истифода бурдем. Дар спектри IR-и пайвастагии ҳосилшуда максимумҳо дар 1670 см<sup>-1</sup>, ки ба ларзишҳои дарозшавии гурпҳи карбонил алоқаманданд ва банди абсорбсионӣ дар минтақаи

3200 см<sup>-1</sup> аз сабаби мавҷудияти гурпҳи гидроксилии фенолиймушоҳида карда шуданд.

Спектри РЯМ -и таркиби 2-((4-гидроксифенилтио)-7-метил-5Н-3л<sup>2</sup>-[1,3,4]тиадиазоло[4,5-а]пиrimидин-5-он дорои сигналҳои зерин буд: ду сигнали дугона дар минтақаи 7,5 ppm. ва 6,87 ppm мувоғиқ ба гурпҳои ароматӣ бо протони симметрӣ дар мавқеъҳои 2, 3 ва 5,6-ум; як синглет дар 2,17 ppm бо ишора ба қисмҳои метил; синглет дар 6,65 ppm бо ишора ба протонҳо дар мавқеи шашуми ҳалқаи пақвастагии 2-((4-гидроксифенилтио)-7-метил-5Н-3л<sup>2</sup>-[1,3,4]тиадиазоло[4,5-а]пиrimидин-5-он.

**Хулоса.** Пайвастагии 2-((4-гидроксифенилтио)-7-метил-5Н-3л<sup>2</sup>-[1,3,4]тиадиазоло[4,5-а]пиrimидин-5-он, ки дорои фрагменти фенолӣ мебошад, дар озмоишгоҳ амалан ҳосил намудем. Натиҷаҳои таҳлили спектроскопияи инфрасурҳ ва резонанси ядрӣ-магнитӣ аз ҳосилшавии он гувоҳӣ медиҳанд.

### Адабиёт

- Куканиев М.А. Синтез и химические превращения конденсированных производных 1,3,4-тиадиазола. Диссертация на соискание ученого звания доктора химических наук. Душанбе, -1997,363с.
- Куканиев М.А., Салимов Т.М., Хайдаров К.Х. Химия и биологическая активность производных 1,3,4-тиадиазола,-Москва, Спутник, -2004, 156с.
- Сангов З.Г. Синтез и антимикробная активность некоторых производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиrimидина. Диссертация на соискание ученого звания канд. хим. наук. Душанбе, -2004. 114 с.

## СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНОГО ТИАДИАЗОЛПИРИМИДИНА С ФЕНОЛЬНЫМ ФРАГМЕНТОМ

### Гулмаҳмадзода З.Г.

Научно-исследовательский фармацевтический центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

Введение фенольного компонента в молекулу тиадиазолопиrimидина позволяет значительно повысить его биологические свойства. В связи с этим был осуществлен синтезоединение 1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пиrimидина с фенольного фрагмента. Строение полученного вещества подтверждено методом

инфракрасной спектроскопии и массспектрометрии ядерного магнитного резонанса.

**Ключевые слова:** гетероциклические соединения; 1,3,4-тиадиазол, пиrimидин; 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пиrimидин; фенол; синтез.

## SYNTHESIS OF THIADIAZOLEPYRIMIDINEDERIVATIVE WITH PHENOL FRAGMENT

**Gulmahmadzoda Z.G.**

Research Pharmaceutical Center of the Ministry of Health and Social Protection of the  
Population of the Republic of Tajikistan

The introduction of a phenolic fragment into the thiadiazolepyrimidine molecule can significantly improve its biological properties. In this regard, the synthesis of 1,3,4-thiadiazole[3,2-a]pyrimidine derivative with phenolic fragment was carried out. The structure of the obtained substance was

confirmed by infrared spectroscopy and nuclear magnetic resonance mass spectrometry.

**Key words:** *Heterocyclic compounds; 1,3,4-thiadiazole, pyrimidine; 2-bromo-6-fluoro-7-methyl-5-oxo-5H-1,3,4-thiadiazole [3,2-a] pyrimidine; phenol; synthesis.*

**Зафар Гулмахмадзода.** Маркази илмию тадқиқотии фарматсевтии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳодими калони илмӣ. 734064, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, хонаи 16, ҳуҷраи 53. Телефон. 918-61-97-93; E-mail: zsangov@mail.ru

**Зафар Гулмахмадзода.** Научно-исследовательский фармацевтический центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республика Таджикистан. Старший научный сотрудник, 734064, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Муҳаммадиев дом 16, кв 53, Телефон. 918-61-97-93; E-mail: zsangov@mail.ru

**Zafar Gulmahmadzoda.** Research Pharmaceutical Center of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan. Senior Researcher, 734064, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Mukhammadievst., hause 16, apt. 53, Phone. 918-61-97-93; E-mail: zsangov@mail.ru

### ПРОГНОЗ В СИСТЕМЕ MICROCOSM BIOS СПЕКТРА ТАРГЕТНОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «БРОММЕТРИН» И ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЛЕВАНТНЫХ БИОМИШЕНЕЙ

**Гулмахмадзода З.Г.<sup>1</sup>, Юсуфи С.Дж.<sup>1</sup>, Озеров А.А.<sup>2</sup>, Васильев П.М.<sup>2</sup>, Голубева А.В.<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Научно-исследовательский фармацевтический центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан; <sup>2</sup> Научный центр инновационных лекарственных средств Волгоградского государственного медицинского университета

**Мавод ва усулҳои таҳқик.** Дар таҳқиқот усули пешгӣ намудани спектри фаъолнокии таргетӣ дар системаи Microcosm BioS истифода шудааст, ки ҳангоми омӯзиши гипогликемӣ [1], зиддимикробӣ [2] ва хосиятҳои пайвастагиҳои анксиолитикӣ [3] ва ҷандин маротиба баррасӣ шуда, самаранокии баланди худро нишон дод.

Ба сифати иттилои ибтидой дар бораи соҳтори химиявии пайвастагиҳои TDPI аз файл формати \*.sdf. истифода карда шуд. Бо ёрии модулҳои комплекси барномавӣ Microcosm 7.3.интиқоли файлы ибтидой ба тавсифи дескрептии забони QL иҷро карда шуд [4].

Барои ба ҳисоб гирифтани спектри фаъолнокии таргетӣ системаи Microcosm BioS v20.6.6 ба сифати асоси QSAR-базаи ҷамъовардашуда ва таҷрибашуда дар 11509 намуди таргетии фаъолнокии биологӣ аз ChEMBL-ро дорад [5]. Системаи Microcosm BioS QSAR-база 20 аз ҷиҳати соҳторӣ монанд бо молекулаҳои таҳқиқшавандай моддаҳо этalonҳо дар асоси нишондиҳандаҳои максималии 2D дар шакли QL коэффиценти модификатсионии Танимото (Tmax) мегирад [4]. Барнома барои модда-эталонҳои интиҳобшудаи рӯйхати таргетҳо аз QSAR-база пешниҳод мегардад, ки дар онҳо пай-

ваставагиҳо ба таври эксперименталӣ бо нишон додани шохиси сатҳи интизории фаъолнокии Ind анҷом дода мешавад. Ба роҳи ҷудо кардани як қатор нишондодҳо ба детсил (10%-аз миқдори умумии пайваставагиҳо, ки дар ин намуди фаъолнокӣ таҳқиқ шудаанд) нишондоди Ind муайян карда мешавад, дар ин чо: +5- фаъолнокӣ хеле баландаст; +4- фаъолнокии ниҳоят баланд; + 3 – фаъолнокии баланд; +2- аз миёна хеле баланд аст; +1- аз миёна баланд; 0- миёна; -1- аз миёна поён; -2- аз миёна хеле паст аст; -3- фаъолнокии кам; -4- фаъолнокии хеле кам; -5- но-фаъоль.

Барои пайваставагиҳои TDP1 нишонди-

ҳандаҳои миёнаи шохиси сатҳи фаъолнокии Ind Mean ҳамчун нишондиҳандаи дурнамо нисбат ба ҳадафи мушаххаси таҷрибашуда ва нишондиҳандаи миёнаи коэффициенти монандии соҳтории Tmean барои 20 эталони муайянкардашуда аз QSAR- база буда, ҳисоб карда мешавад.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Дар натиҷаи таҳлили маълумотҳои пешгӯикунанда даҳ биоҳадаф муайян карда шуд, ки нисбат ба онҳо пайваставагии TDPI бояд фаъолнокии ба қадри кофӣ баланд нишон диҳанд, ки ин ба шохиси Ind e<sup>”+4,0</sup> мувоғиҷат мекунад, нишондиҳандаҳои ниҳони миёнаи пешгӯй дар ҷадвал оварда шудааст.

### Ҷадвал. Натиҷаи баҳодиҳии *in silico* спектри сатҳи фаъолнокии таргетни пайваставагиҳои TDP1 нисбат ба ҳадафҳои биологии алоқаманд бо *Homo sapiens*

Ҳадаф	Рамз	Tmean	IndMean
Caspase-1	CASP1	0,5	4,9
Caspase-7	CASP7	0,5	4,9
Caspase-8	CASP8	0,5	4,6
Melatonin receptor	MTNR1A/ MTNR1B	0,5	4,6
Carbonic anhydrase 6	CA6	0,4	4,2
Hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase 4	HIF-P4H	0,4	4,1
Thyroid hormone receptor alpha	THRA	0,3	4,1
Transmembrane protease serine 6	TMPRSS6	0,4	4,1
Phosphoinositide 3-kinases beta	PIK3C2B	0,7	4,0
Serine/threonine-protein kinase aurora-c	AURKC	0,4	4,0

**Эзоҳ:** Рамз- гени экспрессшуда: Tmean-миёна, QL- коэффициенти модификатсионии монандии Танимото: Ind Mean-шохиси миёнаи сатҳи фаъолнокӣ.

Таҳлили маълумотҳои пешгӯикунандаи ҷадвал нишон медиҳад, ки дар байнӣ ҳадаф якчанд қаспаз вуҷуд доранд, ки барои протесҳои илтиҳобӣ ва марги барномарезишудаи ҳуҷайравӣ нақши қалидӣ дорад. Муайян карда шуд, ки ингибиторҳои қаспаз пайваставагиҳо мебошанд, ки истифодаи онҳо дар табобати бромирои артрити ревматоид [8], диабети қанд [9], шоки септиқӣ [10], бемории Алсгеймер [11], бемории Паркинсон ва дигар бемориҳои илтиҳобӣ ёрӣ мерасонад. Ретсенторҳои мелатогиенӣ ритмҳои сиркалиро танзим мекунанд, протесҳои иммунӣ, дар детоксикатсияи радикалҳои озод иштирок мекунанд, таъсиррасонӣ ба онҳо низ аз таъсири антиоксидантӣ ба амал меояд, бо шарофати таъсиррасонӣ ба ретсенторҳои МТЗ ба амал меояд, ки майнаро

аз стресси оксидашавӣ муҳофизат менамояд.

Пайваставагиҳои TDPI ба ин ҳадаф таъсир мерасонад бо шохиси фаъолнокии хеле баланд +4,9. Гурӯҳи антидепрессантҳои насли охирин маълуманд, ки дар асоси таъсири онҳо таъсир ба ретсенторҳои мелатотинэргӣ меистад [12], имконпазирии TDPI бояд ҳамчун номзад ба ин гурӯҳи табобатӣ бояд баррасӣ карда шудааст. Карбоангидризи типи 6 табдил ёфтани ду оксиdi карбон ба кислотаи карбон, баръакс катализатсия мекунад, дар дастгирӣ намудани pH дар бофтаҳои гуногун ва моеъҳои биологӣ иштирок мекунад, бар иловай ин ин фермент ҳадафи препаратҳоро ҳангоми табобати глаукомаро намояндагӣ мекунад [13]. Оид ба ин ҳадаф моддаи таҳқиқшаванда шохиси ба сатҳи андозаи кофӣ баланди фаъ-

олнокй мавчуд аст. Махсулотҳои ген HIF-PYH иштирокчиёни калидӣ дар протсесси гипаксия ба ҳисоб мераванд. Препаратҳои ингибиторҳои далелҳо, ки индуksияи гипаксия ҳастанд. Ҳангоми табобати камхунии беморони дорои беморимузмини гурдаҳо истифода мешаванд, дар фармакотерапияи бемориҳое, ки дар патогенези онҳо ишемия дида мешавад ояндадор аст, масалан дар бемориҳои онкологӣ ва ревматикий [14,15]. Омӯзиши пайвастагиҳо нисбат ба ин ҳадаф аз рӯи натиҷаҳои пешгӯӣ баҳои “хеле фаъолнокии баланд”-ро дорад. Ҳамин гуна баҳогузории фаъолнокии TDPI барои ретсептори гормонҳои ғадуди сипаршакл низ хос аст, ки воситаи фаъолнокии биологии молекулаҳои даҳлдор мегардад. Ҳамчунин таъсири гайригормоналии танзимкунандай ин ретсептор ба ангиогенез ва тонуси рагҳо муайян карда шудааст [16]. Фаъолнокии ниҳоят баланд барои протеазҳои серинии типи 6, ки экспрессияи гормони танзим меқунад, пешгӯӣ карда шуд. Ин гармон ҷабидани ғадудро назорат меқунад ва дорои хосияти зиддимикробиро дорад [17].

Маълум аст, ки гурӯҳи ингибиторҳои фосфоинозитид- 3- қиназ (ингибиторҳои PI3K) аз синфи препаратҳои иборат аст, ки онҳо асосан барои табобати марҳалаҳои дери саратон истифода мешаванд [18]. Пешгӯӣ карда мешавад, ки дар TDPI нисбат ба ин биоҳадаф фаъолнокии баланд зо-

хир менамояд. Қиназа Augora С дар митоз нақши муҳим дорад, ҳамчунин иштироки бавоситаи он дар сперматогенез муайян карда шуд, шохиси сатҳи фаъолнокии пайвастагии таҳқиқшуда нисбат ба ин ҳадаф низ баланд аст [19].

**Хулоса,** бо усули шабоҳат доштан ба эталон бо ёрии системаи Microcosm BioS 10 биоҳадаф муайян карда шуд, ки нисбат ба онҳо пайвастагии TDP1бояд фаъолнокии ба қадри кофӣ баланд нишон дигҳад: CASP1, CASP7, CASP8, MTNR1A/ MTNR1B, CA6, HIF-P4H, THRA, TMPRSS6, PIK3C2B, AURKC.

Спектри муайянкардашудаи *in silico* фаъолнокии таргетӣ имконият медиҳад, ки таҳмин ткарда шавад, ки ин модда қобилияти возеҳи таъсиррасонӣ ба намудҳои гуногуни протсесҳои илтиҳобиро дорад.

Таъсирҳои асосии муқарраркардашуда-ро ҳангоми таъсиррасонӣ ба биомишени зикршуда пайваст намуда, дар бораи он хулоса баровардан мумкин аст, ки пайвастагии TDP1метавонад дорои фаъолнокии патофизиологӣ, махсусан аз протсесҳои, ба монанди ба монанди гипоксия ва ангиогенез дар бофтаҳо бошад. Ҳамин тавр, натиҷаҳои таҳқиқоти мо самтҳои асосии тағири мавқеяти воситаҳои доругии «Бромметрин»-ро муайян карданд, ки айни замон ба сифати препарати антибактериалии ветеринарӣ истифода мешавад.

## Адабиёт

1. Васильев П.М. и др. Исследование зависимости между структурой хемотипов некоторых природных соединений и спектром их таргетных активностей, соотносимых с гипогликемическим действием // Журнал структурной химии. - 2019. - Т. 60. - №. 11. - С. 1901-1906. - [https://doi.org/10.26902/JSC\\_id48260](https://doi.org/10.26902/JSC_id48260).
2. Khomenko T.M. et al. Antimicrobial activity of substituted benzopentathiepin-6-amines // The Journal of Antibiotics. - 2019. - Vol. 72. - No. 8. - P. 590-599. - <https://doi.org/10.1038/s41429-019-0191-y>.
3. Vassiliev P.M. et al. Consensus Ensemble Multitarget Neural Network Model of Anxiolytic Activity of Chemical Compounds and Its Use for Multitarget Pharmacophore Design // Pharmaceuticals. - 2023. - Vol. 16. - No. 5. - P. 731. - <https://doi.org/10.3390/ph16050731>.
4. Васильев П.М. и др. Иерархическая оценка структурного сходства фармакологически активных соединений // Химико-фармацевтический журнал. - 2020. - Т. 54. - № 10. - С. 37-41.
5. ChEMBL, 2017. - <https://www.ebi.ac.uk/chembl/>.
6. PubChem, 2017. - <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov>.
7. BindingDB, 2017. - <https://www.bindingdb.org/>.

8. Graczyk P. P. Caspase Inhibitors as Anti-inflammatory and Antiapoptotic Agents // Progress in medicinal chemistry. - 2002. - Vol. 39. - P. 1-72. - [https://doi.org/10.1016/s0079-6468\(08\)70068-7](https://doi.org/10.1016/s0079-6468(08)70068-7).
9. Cai L. et al. Hyperglycemia-induced apoptosis in mouse myocardium: mitochondrial cytochrome C-mediated caspase-3 activation pathway // Diabetes. - 2002. - Vol. 51. - No. 6. - P. 1938-1948. - <https://doi.org/10.2337/diabetes.51.6.1938>.
10. Hotchkiss R. S. et al. Caspase inhibitors improve survival in sepsis: a critical role of the lymphocyte // Nature immunology. - 2000. - Vol. 1. - No. 6. - P. 496-501. - <https://doi.org/10.1038/82741>.
11. Pompl P. N. et al. Caspase gene expression in the brain as a function of the clinical progression of Alzheimer disease // Archives of neurology. - 2003. - Vol. 60. - No. 3. - P. 369-376. - <https://doi.org/10.1001/archneur.60.3.369>.
12. Zlotos D. P. et al. MT1 and MT2 melatonin receptors: ligands, models, oligomers, and therapeutic potential // Journal of medicinal chemistry. - 2014. - Vol. 57. - No. 8. - P. 3161-3185. - <https://doi.org/10.1021/jm401343c>.
13. Курышева Н. И. Ингибиторы карбоангидразы в лечении глаукомы. Обзор. Часть 1 // Офтальмология. - 2020. - Т. 17. - №. 3с. - С. 542-549. - <https://doi.org/10.18008/1816-5095-2020-3S-542-549>.
14. Жукова А. Г. и др. Гипоксией индуцируемый фактор (HIF): структура, функции и генетический полиморфизм. Обзор // Гигиена и санитария. - 2019. - Т. 98. - №. 7. - С. 723-728. - <http://doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-7-723-728>.
15. Новиков В. Е. и др. Перспективы применения ингибиторов фактора адаптации к гипоксии в медицинской практике // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. - 2015. - Т. 13. - №. 3. - С. 9-17.
16. Селиванова Е. К. и др. Негеномное действие тиреоидных гормонов: роль в регуляции сосудистой системы // Вестник Московского университета. Серия 16. Биология. - 2020. - Т. 75. - №. 4. - С. 226-236.
17. Park C. H. et al. Hepcidin, a urinary antimicrobial peptide synthesized in the liver // Journal of Biological Chemistry. - 2001. - Vol. 276. - No. 11. - P. 7806-7810. - <https://doi.org/10.1074/jbc.M008922200>
18. Mishra R. et al. PI3K inhibitors in cancer: clinical implications and adverse effects // International Journal of Molecular Sciences. - 2021. - Vol. 22. - No. 7. - P. 3464. - <https://doi.org/10.3390/ijms22073464.19>.
19. Sasai K. et al. Aurora C kinase is a Novel Chromosomal Passenger Protein that Can Complement Aurora B kinase Function in Mitotic Cells // Cell Motility and the Cytoskeleton. - 2004. - Vol. 59. - No 4. - С. 249-263. - <https://doi.org/10.1002/cm.20039>

## ПРОГНОЗ В СИСТЕМЕ MICROCOSM BIOS СПЕКТРА ТАРГЕТНОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «БРОММЕТРИН» И ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЛЕВАНТНЫХ БИОМИШЕНЕЙ

Гулмахмадзода З.Г.<sup>1</sup>, Юсуфи С.Дж.<sup>1</sup>, Озеров А.А.<sup>2</sup>, Васильев П.М.<sup>2</sup>, Голубева А.В.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Научно-исследовательский фармацевтический центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан; <sup>2</sup> Научный центр инновационных лекарственных средств Волгоградского государственного медицинского университета.

Методами компьютерного прогноза теоретически обоснована возможность репозиционирования антибактериального ветеринарного препарата «Бромметрин». Показана высокая вероятность наличия у препарата «Бромметрин» выраженной противо-

воспалительной и антидепрессивной фармакологической активности.

**Ключевые слова:** «Бромметрин», тиадизол, пиридин, прогнозирование, фармакологическая активность

## FORECAST IN THE MICROCOSM BIOS SYSTEM OF THE SPECTRUM OF TARGETED PHARMACOLOGICAL ACTIVITY OF THE DRUG “BROMMETRIN” AND IDENTIFICATION OF RELEVANT BIOMARKERS

Zafar Gulmahmadzoda Yusufi Salomuddin Jabbor Ozerov Alexander Alexandrovich Vasiliyev  
Pavel Mikhailovich Golubeva Arina Vladimirovna

The possibility of repositioning the antibacterial veterinary drug “Brommetrin” has been theoretically substantiated using computer forecasting methods. A high probability of the presence of pronounced anti-inflammatory and

antidepressant pharmacological activity in the drug “Brommetrin” has been demonstrated.

**Keywords:** “Brommetrin”, thiadiazole, pyrimidine, forecasting, pharmacological activity.

**Зафар Гулмахмадзода.-** Маркази илмию тадқиқотии фарматсевтии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳодими калони илмӣ. 734064, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, хонаи 16, ҳучраи 53. Телефон. 918-61-97-93; E-mail: zsangov@mail.ru

**Юсуфӣ Саломуддини Ҷаббор.-** Маркази илмию тадқиқотии фарматсевтии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Академики АМИТ, доктори илмҳои фармасевтӣ, профессор. Суроға: Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 139, Тел. +992901002059, E-mail: salomudin@mail.ru

**Озеров Александр Александрович.-** Донишгоҳи давлатии тиббии Волгоград. Кафедраи химияи фармасевтӣ ва токсикологӣ. Профессор. Суроға: 400066, Федератсияи Россия, Волгоград, к. Мир 26, кв. 58. Телефон: +7-960-889-3322. E-mail: prof\_ozerov@yahoo.com

**Васильев Павел Михайлович.-** Донишгоҳи давлатии тиббии Волгоград. Кафедраи фармакология ва биоинформатика. Профессор. Суроға: 40005, Федератсияи Россия, Волгоград, Ленин 56, 12. Телефон: +7-099-967-3404. E-mail: pvassiliev@mail.ru

**Голубева Арина Владимировна.-** Донишгоҳи давлатии тиббии Волгоград. Кафедраи фармакология ва биофармасевтика. Аспирант. Суроға: 400033, Волгоград, к. Менжинский, 15, кв. 159. Телефон: +7-917-720-8271. E-mail: arina\_arina\_golubeva@mail.ru

**Зафар Гулмахмадзода.-** Научно-исследовательский фармацевтический центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ. Старший научный сотрудник, 734064, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева дом 16, кв 53, Телефон. 918-61-97-93; E-mail: zsangov@mail.ru

**Юсуфи Саломуддин Джаббор.-** Научно-исследовательский фармацевтический центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. Академик НАНТ, доктор фармацевтических наук, профессор. Адрес: Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 139, Тел.: +992901002059, E-mail: salomudin@mail.ru

**Озеров Александр Александрович -.** Волгоградский государственный медицинский университет. Кафедра фармацевтической и токсикологической химии. Профессор. Адрес: 400066, Российская Федерация, Волгоград, ул. Мира, 26, кв. 58. Телефон: +7-960-889-3322. E-mail: prof\_ozerov@yahoo.com

**Васильев Павел Михайлович.-** Волгоградский государственный медицинский университет. Кафедра фармакологии и биоинформатики. Профессор. Адрес: 40005, Российская Федерация, Волгоград, пр. Ленина, 56, кв. 12. Телефон: +7-099-967-3404. E-mail: pvassiliev@mail.ru

**Голубева Арина Владимировна.-** Волгоградский государственный медицинский университет. Кафедра фармакологии и биофармации. Аспирант. Адрес: 400033, Волгоград, ул. Менжинского, 15, кв. 159. Телефон: +7-917-720-8271. E-mail: arina\_arina\_golubeva@mail.ru

**Zafar Gulmahmadzoda-**. Research Pharmaceutical Center of the Ministry of Health and Social

Protection of the Population of the Republic of Tajikistan. Senior Researcher, 734064, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Mukhammadiev st., h. 16, apt. 53, Phone. 918-61-97-93; E-mail: [zsangov@mail.ru](mailto:zsangov@mail.ru)

**Yusufi Salomuddin Jabbor** -. Research Pharmaceutical Center of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan. Academician of NAST, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor. Address: Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave. 139, Tel.: +992901002059, E-mail: [salomudin@mail.ru](mailto:salomudin@mail.ru)

**Ozerov Alexander Alexandrovich** -. Volgograd State Medical University. Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry. Professor. 400066, Russian Federation, Volgograd, ul. Mira, 26, apt. 58. Phone: +7-960-889-3322. E-mail: [prof\\_озеров@yahoo.com](mailto:prof_ozеров@yahoo.com)

**Vasilyev Pavel Mikhailovich** -. Volgograd State Medical University. Department of Pharmacology and Bioinformatics. Professor. 40005, Russian Federation, Volgograd, pr. Lenina, 56, apt. 12. Phone: +7-099-967-3404. E-mail: [pvassiliev@mail.ru](mailto:pvassiliev@mail.ru)

**Golubeva Arina Vladimirovna** -. Volgograd State Medical University. Department of Pharmacology and Biopharmaceutics. Graduate student. 400033, Volgograd, ul. Menzhinskogo, 15, apt. 159. Phone: +7-917-720-8271. E-mail: [arina\\_arina\\_golubeva@mail.ru](mailto:arina_arina_golubeva@mail.ru)

## МУҲТАВОИ ПАЙВАСТАГИҲОИ ФЕНОЛӢ ВА ФАҶОЛНОКИИ АНТИОКСИДАНТИИ НАМУДИ ЭНДЕМИКИИ РАСТАНИҲОИ ЧИНСИ *FERULA - FERULAVIOLACEAEKOROVIN*

Мавлоназарова С.Н.

Кафедраи фармакогнозия ва ташкили иқтисоди фарматсевтӣ,  
МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»

**Мубрамияти таҳқиқот.** Ҷустуҷӯ ва таҳқиқи сарчашмаҳои бехатару ояндадори табиии пайвастагиҳо, ки дорои фаҷолнокии антиоксидантӣ (ФАО) ҳастанд, хеле мубрам маҳсуб мешавад. Вайрон шудани муҳофизати фаҷолнокии антиоксидантии организм, ки таҳти таъсири омилҳои номатлуби экзогенӣ ва эндогенӣ ба амал меоянд, дар патогенези бемориҳои дилу рагҳо, бемориҳои онкологӣ, нейродегенеративӣ, эндокринӣ ва дигар бемориҳои одамон нақши бузург дорад [1, 2, 3]. Бояд зикр кард, ки дар даҳсолаҳои охир муносибати мутахассисони соҳаи фарматсия ва тиб нисбат ба растаниҳо ба кулӣ тафйир ёфтааст. Мукаррар карда шудааст, ки растаниҳои шифой муҳимтарин сарчашмаи воридшавии моддаҳои фаҷоли биологӣ (МФБ) барои организми одам ба шумор мераванд [4].

Растаниҳои шифой дорои миқдори фаровони пайвастагиҳои химиявӣ ҳастанд, ба организми одамон таъсири гуногун ва бисёрҷониба мерасонанд. Дар ин маврид, таҳ-

ти таваҷҷуҳи маҳсуси мутахассисон он рас таниҳое, қарор гирифтаанд, ки пайвастагиҳои фенолӣ ва полифенолӣ доранд, аз ҳамин сабаб барои тиб, ҳамчун сарчашмаи растаниҳои шифоии дорои спектри васеи таъсир аҳамияти бузург доранд. Бештари пайвастагиҳои фенолӣ, ки дар растаниҳои шифой мавҷуд ҳастанд, боиси пайдо шудани таъсири антиоксиданӣ, зиддиилтиҳобӣ, зиддимикробӣ, зиддивирусӣ, спазмолитикий ва нейропротектории онҳо мегарданд [5, 6].

Ба хосиятҳои бартаридоштаи бисёр пайвастагиҳои полифенолӣ қобилияти иштирок кардани онҳо дар аксуламалҳои протессҳои оксидкунанда - барқароркунандаи нейтрализатсияи шаклҳои фаҷоли оксигено дохил мекунанд. Маълумотҳо дар бораи полифенолҳои дорои таъсири антимутагенӣ ва антикансерогенӣ дикқатро ҷалб мекунанд. Ислобт карда шудааст, ки ҳангоми таҷзияи радиатсионии ДНК пайвастагиҳои полифенолӣ қобилияти манъ кардани ин протессро доранд. Онҳо ҳамчунин дорои

қобилияти маҳдуд кардани пайвастшавии шаклҳои фаъоли мутагениро бо ДНК ҳастанд, аксуламалҳои озоди радиалиро суст мекунанд, метавонанд, ки ба сифати антигонистҳои промоторҳои омосҳо баромад кунанд. Бисёр пайвастагиҳои фенолии растанигӣ ба сифати иловаҳои гизӣ истифода мешаванд, чунки ҳӯрокро бомазза мекунанд ва дар саноати ҳӯрокворӣ ба таври васеъ ба кор бурда мешаванд [7]. Дар байнин рустаниҳои шифои, ки дар Тоҷикистон мерӯянд, аҳамияти бештари тиббиро намояндангонит чинси *Ferula* касб кардаанд, ки зиёда аз 39 намуд доранд. Намудҳои ферула дорои рангорангии васеи фармакогнозӣ ҳастанд. Таъсири табобатии намудҳои гүногуни ин растанӣ аз он вобаста аст, ки дар онҳо микдори зиёди равғани эфир, кислотаи феруловӣ, асарезен, фарнезиферол, сесквитерпен, асафоетид, кумарин ва дигар компонентҳо мавҷуданд [8].

Дар тибби мардумӣ бо мақсади табобат решা ва лӯндаи онро дар шакли хушӯк ва тару тоза, қиём ва обҷӯш истифода мекунанд. Феруларо ҳангоми диспепсия, диабети қанд, невроз, ревматизм, астмаи бронхиалиӣ, ҳамчун доруи зиддиилтиҳои аснои

пневмония, сили шушҳо, бемориҳои ҷигар ва гурдаҳо, сифилис, атеросклерози серебралӣ, ҳамчуни табобати номияҳои бадсифат ба кор мебаранд. Дорои таъсири зиддиилтиҳои ҷигар ҳамчунин табобати номияҳои бадсифат ба кор мебаранд. Дорои таъсири зиддиилтиҳои ҷигар ҳамчунин табобати номияҳои бадсифат ба кор мебаранд [9].

Аз 39 намуди ҷинси *Ferula*, ки дар ҳудуди ҷумҳурии мо мерӯянд, бештар *F.tajikorum* омӯхта шудааст. Намудҳои бокимонда, аз ҷумла ҳамаи 6 намуди эндемикҳо, наомӯхта бокӣ мондаанд, яъне оид ба хосиятҳои фармакогнозӣ, фитиохимияӣ ва дигар хусусиятҳои онҳо маълумот дар даст надорем.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯхтани муҳтавои умумии хосиятҳои полифенолҳо ва хосиятҳои антиоксидантии маводе, ки аз реша ва тухми растани намуди *F.violacea* ҳосил мекунанд.

**Мавод ва усули таҳқиқот.** Объекти таҳқиқот намуди эндемикии ферула – *F.violacea* мебошад. Барои ҳосил кардани экстракт аз усули дар лабораторияи «Рустаниҳо ва солими одамон» -и Дошишгоҳи Ратгерс (ИМА) таҳияшуда истифода намудем[10].

**Натиҷаҳои таҳқиқот.** Тавассути таҳқиқот муқаррар карда шуд, ки муҳтавои умумии полифенолҳо аз усули ҳосил кардани экстракт вобаста аст (ҷадвали 1).

#### Ҷадвали 1.- Муҳтавои полифенолҳои умумӣ ва ФАО маводҳое, ки аз решав а тухми *Ferulaviolacea* Kor. ҳосил мекунанд.

Намуди растанӣ	Маводи таҳқиқот	Қисми растанӣ	Концентратсияи полифенолҳо (Cmg/L)	ФАО (ммол/г)
<i>F. violacae</i>	70% экстракт спиртӣ	реша	1640.00	62.68
<i>F. violacae</i>	шарбат ё фишурда	реша	2853.33	36.62
<i>F. violacae</i>	70% экстракт спиртӣ	туҳм	1200.00	56.34
<i>F. violacae</i>	шарбат ё фишурда	туҳм	1653.33	83.80

Тавре ки дар ҷадвал оварда шудааст, муҳтавои бештари пайвастагиҳои фенолӣ дар шарбати холис ё афшурдаи *F.violacea*, ба назар расид, ки дар ин ҷо концентратсияи онҳо 2853,33 Cmg/L-ро ташкил дод, ин аз ҳамин хел маводе, ки аз тухми он ҳосил карда шудааст, хеле баланд - 1653.33 Cmg/L аст. Он ҷиз диққатҷалбӯнанда аст, ки муҳтавои пайвастагиҳои фенолии аз ҳарду узв, яъне реша ва тухм ба даст овардашуда (мутаносиб 2853,33Cmg/L ва 1653.33Cmg/L) нисбатан дар афшурдаҳо зиёданд, назар ба экстрактҳои спиртӣ (мутаносиб 1640,00Cmg/L ва 1200,56 Cmg/L).

Натиҷаҳои омӯзиши фаъолнокии ФАО дар маводҳои таҳқиқотӣ аҳамияти бузург дорад, ки ин аз савҷуд набудани коррелятсияи муҳимми байни муҳтавои онҳо дар маводи аз қисмҳои болоизамиёнӣ ва зеризаминии растанӣ гирифташуда вобаста аст. Ҳамин тартиб, экстракти аз решаи *F.violacae*, бо истифода аз спирти этилии 70%, ки дорои концентратсияи каме пасти пайвастагиҳои фенолӣ мебошад (1640.00Cmg/L), тақрибан 2 маротиба бештар АОА (62.68ммол/г) дорад, назар ба шарбати холис ё афшурдаи реша (36.62 ммол/г), ки бо доштани микдори зиёди полифенолҳои

умумӣ фарқ мекунанд (2853.33Cmg/L). Дар айни замон, экстракти спиртӣ аз тухми растани ҳангоми концентратсияи пасти полифенолҳои умумӣ (1200.00Cmg/L) ФАО-и хеле пастро нишон дод (62.68 ммол/г), назар ба шарбати холис ё афшурда (83.80ммол/г), ки барои онҳо доштани миқдори зиёди пайвастагиҳои фенолӣ хос аст (1653.33Cmg/L). Ба андешаи мо, аз як тараф ин гувоҳи он аст, ки пайвастагиҳои фенолии на ҳама узвҳои растани дар ФАО-и умумӣ нақши калидӣ доранд, ки аз ин хусус муҳаққиқони дигар низ ъмаълумот додаанд. Аз тарафи дигар, истисно нест, ки ФАО-и қисмҳои болоизаминӣ ва зеризаминии рас-

танӣ, аз ҷумла *F. violacea* сбо консистенсияи маводи таҳкиқшуда ё экстрагенти истифодашуда алоқаманд аст.

**Хулоса.** Муҳтавои полифенолҳои умумӣ ва ФАО дар узвҳои гуногуни *F.violacea* Kor. хеле фарқ мекунанд. Муҳтавои назар ба тухмҳои ҳамин намуди ферула нисбатан зиёди пайвастагиҳои фенолӣ дар шарбат ё афшурда, ки аз решаш гирифта шудаанд, ба мушохидат мерасад. Маводе, ки аз қисмҳои болоизаминӣ ва зеризаминии растани ҳосил карда шудааст, дараҷаҳои гуногуни ФАО-ро нишон медиҳад, ки инро ҳангоми коркарди иловҳои фаъоли биологӣ ё препаратҳои доругӣ ба ҳисоб гирифтанд лозим аст.

### Адабиёт

1. Азатян С. Г., Мажитова М. В. Прикаспийский вестник медицины и фармации. 2022. Т. 3, № 1. С. 6–14.
2. Сайрамов Ф.Б. Международный научный журнал №5 (100), часть2 «Научный импульс» Декабрь, 2022, С.1048-1055
3. Эндемичные лекарственные растения флоры Туркменистана, применяемые при сахарном диабете /Д. Т. Атаева, Б. К. Шайымов, М. Б. Бекиева [и др.]. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 8 (455). — С. 81-85
4. Asyakina L., Ivanova S., Prosekov A., Dyshlyuk L., Chupakhin E., Ulrikh E., Babich O., Sukhikh S. Determination of the qualitative composition of biologically active substances of extracts of in vitro callus, cell suspension, and root cultures of the medicinal plant *Rhaponticumcarthamoides*. Appl. Sci. 2021;11:2555. doi: 10.3390/app11062555
5. Dawurung CJ, Jurbe GG, Usman JG, Elisha IL, Lombin LH, Pyne SG. Antidiarrheal activity of some selected Nigerian plants used in traditional medicine. PhcogRes. 2019;11(4):371–7. [https://doi.org/10.4103/pr.pr\\_43\\_19](https://doi.org/10.4103/pr.pr_43_19)
6. Barbosa F, Hlashwayo D, Sevasyanov V, Chichava V, Mataveia A, Boane E, et al. Medicinal plants sold for the treatment bacterial and parasitic disease in humans in Maputo city markets, Mozambique. BMC ComplementAlternatMed. 2020;19:1–13.
7. Samir, N., Іzzerkan, D., Danэюман-Калэндемиртæ, F. et al. Synthesis and Anticancerogenic Effect of New Generation Ruthenium-Based Nanoparticle from Homalotheciumsericeum with Eco-Friendly Method. J PharmInnov (2023). <https://doi.org/10.1007/s12247-023-09725-6>
8. Sonigra P and Meena M (2021) Metabolic Profile, Bioactivities, and Variations in the Chemical Constituents of Essential Oils of the Ferula Genus (Apiaceae). Front. Pharmacol. 11:608649. doi: 10.3389/fphar.2020.608649
9. Зубайдова Т.М., ДжамшедовДж.Н., Ходжиматов М., НазаровМ.Н., ИсуповС.Д., Загребельный И.А., Самандаров Н.Ю., Сухробов П.Ш. Применение ферулы воночей в древнетрадиционной и народной медицине - Вестник Таджикского Национального Университета. Серия Естественных Наук 2013, 1-2, 205-213
10. Raskin I, Ribnicky DM, Komarnytsky S, Ilic N, Poulev A, Borisjuk N, et al. Plants and human health in the twenty-first century. TRENDS in Biotechnology. 2002;20(12):522-31



**СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И АНТИОКСИДАНТНАЯ  
АКТИВНОСТЬ ЭНДЕМИЧНОГО ВИДА РАСТЕНИЙ РОДА *FERULA* -  
*FERULAVIOLACEAEKOROVIN***

**Мавлоназарова С.Н.**

Кафедра фармакогнозии и организации экономики фармации,  
ГОУ «ТГМУ им. Абуалиибни Сино»

Изучено содержание суммарных полифенолов и антиоксидантная активность материалов (чистый сок или спиртовой экстракт), полученных изкорни и семян эндемичного вида ферулы - *F.violacea*. Установлено, что концентрация фенольных соединений и АOA в этих органах (частях) этого

вида растений варьирует в больших диапазонах. Материалы, полученные из надземных и подземных частей данного растения проявляют различную степень АOA, что необходимо учитывать при разработке биологически активных добавок или лекарственных препаратов.

**CONTENT OF PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF AN  
ENDEMIC PLANT SPECIES OF THE GENUS FERULA - FERULA VIOLACEAE  
KOROVIN**

**S. N. Mavlonazarova**

Department of Pharmacognosy and Organization of Pharmacy Economics, State Educational  
Institution “ATSMU”

The content of total polyphenols and the antioxidant activity of materials (pure juice or alcohol extract) obtained from the roots and seeds of the endemic species of ferula - *F.violacea* were studied. It has been established that the concentration of phenolic compounds and

AOA in these organs (parts) of this plant species varies over wide ranges. Materials obtained from above-ground and underground parts of this plant exhibit varying degrees of AOA, which must be taken into account when developing dietary supplements or drug.

**С.Н. Мавлоназарова** – аспиранти кафедраи фармакогнозия ва ташкили иқтияди фарматсия, МДТ «ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино».

**С.Н. Мавлоназарова**- аспирант кафедры фармакогнозии и организации экономики фармации, ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»

**S. N. Mavlonazarova -post-** student of the Department of Pharmacognosy and Organization of Medical Pharmacy, State Educational Institution “ATSMU”

## ЧАРРОХӢ

### БЕМОРИҲОИ ҲАМРОҲШУДА ДАР БЕМОРОНИ ДОРОИ СИРРОЗИ ЧИГАР

Гулшанова С.Ф.<sup>1,2</sup>, Исмоилов С.С.<sup>1,2</sup>, Голов М.К.<sup>1,2</sup>, Миргозиев М.М<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Маркази миллии илмии трансплантатсияи узвҳо ва бофтаҳои одам ВТ ва ҲИА ҶТ;

<sup>2</sup>Кафедраи ҷарроҳии инноватсионӣ ва трансплантологияи  
МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”.

**Муҳиммият.** Бемориҳои ҳамроҳшуда дар муқоиса аз аксари нишондиҳандаҳои лабораторӣ ва клиникӣ, ки ҳолати беморро нисbat ба порчаи замони начандон зиёд инъикос мёёбад, вазнинии клиникӣ ва пешгии табобатро дар дурнамои табобат мӯайян мекунанд. Дар як bemor якҷоя шудани ду ё зиёда bemorии музмин, ки аз ҷиҳати этиопатогенетикӣ байни яқдигар робитаи мутақобила доранд ё аз ҷиҳати замон новобаста аз фаъолнокии ҳар қадоми онҳо пайдо мешаванд, коморбидӣ номида мешавад, ҳамчунин дар дар адабиёти илмӣ истилоҳи мултиморбидӣ низ истифода карда мешавад. Статуси коморбидб ҳангоми bemoriҳои музмини чигар тибқи маълумоти анатомӣ Jepsen P. ва ҳаммуаллифон тақрибан 40%-ро ташкил медиҳанд, 12,7% -диабети қанд, решмарази роҳҳои ҳозима-12,2%, bemoriҳои роҳҳои нафаскашӣ-7,3%, bemoriҳои кардиоваскуляри тақрибан 7%, bemoriҳои онкологӣ 6,7%-ро ташкил медиҳанд [1]. Қайд карда шудааст, ки bemorони гирифтори сиррози чигар дорои хатари баланди пайдошавии ихтиlolҳои метаболикӣ, оризаҳо, ШМБ зиёда аз 30 омили мустақили хатари декомпенсатсияи СЧ ба ҳисоб мера-ванд [2]. Тибқи маълумотҳои таҳқиқоти илмӣ ҳангоми сиррози алкоголии чигар дар ИМА диабети қанд дар 11,7% ҳолат ба мушоҳида мерасанд [3]. Дар сарчаашмаҳои илмӣ хатари баланди фаврӣ дар bemorони дорои диабети қанд дар якҷоягӣ бо СЧ дар муқоиса бо bemorони дорои DK будуни bemoriҳои чигар хеле баланд аст [4,5]. Ҳамин тавр, bemoriҳои ҳамроҳшуда дар bemorони дорои сиррози чигар сершумор ва гуногун мебошанд ва пешгии яқдигарро бадтар месозанд, онҳо ба пайдошавии оризаҳо ва натиҷаи bemorӣ таъсир мерасонанд.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот:** Таҳқиқоти

дар асоси таҳқиқот ва табобат 120 (100%) ретсипиентҳо то ва пас аз трансплантатсияи чигар аз донори зинда асос ёфтааст, ки дар шуъбаи гипертензияи порталӣ ва муюнаи диспансерии ННЧТОИТҔ ВТ ва ҲИАҔТ қарор доштанд.

Нишондиҳандаи синнусолии bemoron аз 15 то 67 солро (медиана 44 сол) ташкил медиҳад. Ҳама номзадҳои потенсиалий ба ТП аз таҳқиқоти пурраи бисёрсоҳа барои мӯайян кардани bemoriҳои ҳамроҳӣ гузаронида шудаанд. Дар номзадҳои порчаи трансплантатсияи чигар дар асоси шикоят анамнез, антропометрия, фибросканеркунни чигар, сонографияи ултрасадоӣ бо доплерометрия, томографияи гелии магнитӣ-резонансӣ, МСКТ чигар бо қувватбахшии дохиливаридӣ бо таҳқиқоти шарёнӣ, фазаи варидӣ ва портография, HLA-типӣ соҳтан ва cross-match таҳқиқот, ПСР ва таҳқиқоти серологии соҳаи вирусология, таҳқиқоти умумиклиникӣ, таҳқиқоти муҳтавои мои астситикии девораи вариди ҷавфи батнӣ ва вариди порталӣ таҳқиқ карда шуданд. УЗДГ таҳқиқот бо дастгоҳи GE Voluson S8 истехсоли GEHealthcare-и ИМА гузаронида шуд. Усуљҳои таҳқиқоти лабораторӣ дар дастгоҳи Abbot-Architest (ИМА) таҳллил карда шуд. Қарори ниҳоӣ дар бораи ба рپӣхати bemorони дорои bemorии ҳамроҳшуда пас аз консилиуми қатъии бисёрсоҳаи мутахассисон қабул карда мешавад.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Баҳодиҳӣ ба системаи дитлу рагҳо дар протсесси таҳқиқот мавқеи асосиро ишғол мекунад. Усули идеалии баҳо додан ба функцияи он аст. Баҳои истисно кардани bemoriҳои ҳамроҳшудаи дилу рагҳо дар ҳамаи bemorони ТП ЭКГ ва Эхо ЭКГ гузаронида шуд. Ба bemorони длорои якҷанд омили хатари bemoriҳои дилу рагҳо ки синну солашон аз 50-сола боло

**Чадвали 1. Сохтори бемориҳои ҳамроҳшуда бо бемориҳои пахнёфтаи музмини чигар дар солҳои 2012-2022.**

Ташхис	Беморон 120%				
	Микдори мутлак	Басомад %	<18	19-44	45-65
Диабети қанд типи II	6	5		2	4
Фишорбаландии шарёнӣ	12	10		3	9
Стенокардия	9	7,5		3	6
Фишорпастӣ (гипотензия)	45	37,5	12	25	8
Особи рагҳои периферӣ	14	11,7	1	9	4
Камхунӣ	58	48,3	18	25	15
Пневмония	28	23,3	6	14	8
Патологияи гадуди сипаршакл					
Ҷоғари пахнёфтаи токсикӣ	23	19%	13	8	2
Ҷоғари гирехӣ	8	6,7	2	4	2
Ҷоғари кистозӣ	4	3,3	1	2	1
Гастрити музмин	88	73,3	8	40	32
Реши меъда ва ё рӯдаи 12-ангуштӣ	24	20	1	15	8
Панкреатити музмин	75	62,5	4	33	38
Патологияи роҳҳои талҳарон	15	12,5	6	4	5
Пиелонефрити музмин	25	21	8	7	10
Поликистози гурдаҳо	3	2,5	-	1	2
Бемории сангӣ пешоб	11	9,2	2	5	4
Остеопороз	19	16	3	9	7
Эндометрити музмин	21	17,5	-	12	9

намунаи дилу шушҳо бо сарбории ҷисмонӣ гузаронида шуд, бо мақсади муайян карданӣ БИД-и бесимптом. Дар беморони дорои сиррози чигар таҳаммулпазирӣ ҳангоми иҷрои машқҳо ба таври назаррас паст аст, зиёд шудани партоби дил дар 14 (11,7%) бемор дидা шуд. Стресс-тести фармакологии машварат бо хулосаи кардиолог ва муоинаи минбаъда гузаронида шуд. Дар бештари мавриҷҳо гипотензияи шарёнӣ дар 45 (37,5%) бемор, стенокардия 9 (7,5%), нора-сии дил дар 8 (6,7%), гипертензияи шарёнӣ дар 12 (10%) ва особи рагҳои периферӣ дар 14 (11,7%) ретсипиентҳо ташхис карда шуд.

Барои баҳо додан ба ҳолати системаи нафаскашӣ дар ҳамаи ретсипиентҳо таҳқиқоти функцияи наафаскашӣ берунӣ ва рентгенографияи қаафаси си на гузаронида шуд. Синдроми гепатопулмоналӣ дар 12 (10%)-и беморони дорои сиррози чигар муайян карда дшуд ва барои он васеъ шудани рагҳои доҳили шуш маҳсусан дар қисмҳои поёни шушҳо хос аст. Ҳангоми гипоксемия зарурат ба оксигенотерапия дар 5 (4,1%) бемор ба амал омад. Ташхиси барвакт ва табобат бо препаратҳои вассеъкунандай рагҳои шуш ва машварати пулмонолог талаб

карда шуд. Азбаски баъди ТП гашӯшҳо маҳкам мешаванд, ин усули ягона усули радикалии табобат ба хисоб меравад. Синдроми гепатопулмоналӣ дар 6 (5%) ретсипиент ташхис карда шуд. Бемориҳои ҳамроҳшудаи гурда дар шакли пиелонефрит дар 25 (21%), бемориҳои сангӣ пешоб 11 (9,1%), поликистози гурдаҳо дар 3 (2,5%) –и беморони таҳқиқ кардаи мо ба мушоҳида расид.

Эндометрити музмин дар ретсипиентҳо ( занҳо) 21 (17,5%) бо усули таҳқиқоти ултрасадой ташхис карда, бо таҳқиқотҳои микроскопи бактериологӣ аз ифrozоти канали сервикалӣ ва маҳбал тасдиқ шуд. Сиррози чигари ба ғизо алоқаманд дар 60% беморони дорои марҳалаи терминалӣ особи чигар дидা шуд. Ҳатари нисбатан баланди оқибати бад дар беморони дорои ИМБ <18,5 кг/м<sup>2</sup> - дар 50 (41,7%) мавҷуд аст. Ҳангоми марҳалаи терминалӣ особи чигар барои баҳо додан ба ҳолати умумӣ ва статуси ғизӣ таҳқиқотҳои иловагӣ ниҳоят лозиманд, онҳо имконият медиҳанд, ки нишондиҳандаҳои маҳсуси статуси ғизо ҳангоми сирроз таҳия карда шавад. Ислоҳ кардани ғизо пеш аз ТП кори осон нест, зеро дар беморон интихобю кардани парҳез хеле мурак-

каб аст. Беморони дорои ШМБе”30 кг/м<sup>2</sup>, 18 (15%) дар муқоиса бо bemoroni дорои массаи мұтадили бадан – 52 (43,3%) аст.

Диабети қанди навъи 2 дар 6 (5%) ретсипиентхो пеш аз ТП тибқи сатқи гемоглобини гликолизшуда, қанди хун дар мейдаи холій, инсулин дар хун, С-пептид ва дисмелопротендемия мувофиқи сатқи холестерин, ЛПВН, ЛПНП, ЛПОНП муайян карда шуд, бо онҳо эндокринолог машварат кард. Азбаски Тоҷикистон минтақаи эпидемикии bemoriҳои ғадуди сипаршакл аст, дар байни 120 ретсипиент: ҷоғари паҳншуда дар 23 (19%), ҷоғари гиреҳӣ дар 8 (6,7%), ҷоғари кистозӣ дар 4 (3,3%) муайян карда шуд. Беморон таҳти муолиҷа ва муоинаи диспансерии кардиолог қарор доштанд.

Остеопороз дар bemoroni дорои сиррози чигар маҳсусан ҳангоми холестази музмин дар 19 (16%) bemor ошкор карда шуд. Денситометрии устухонҳо имконият дод, ки осеби устухонҳо баҳогузорӣ карда шавад, ки дар bemoroni дорои сиррози чигар зан 10,8 % (n=13), чинси мард 5% (n=6) ва дорои ШМБ паст ва дар байни ретсипиентҳои сиғоркаш ташхис карда шуд.

Беморони дорои сиррози чигар нисбат ба сироятҳо осебпазиранд, онҳо метавонанд, ки боиси пайдо шудани оризаҳои сироят гарданд. Ҳангоми мурочиат намудани bemoron ба марказ ба ҳамаи ретсипиентҳо ва донорҳои потенсиалӣ скрининги антитело бар зидди ВИЧ-1 ва ВИЧ-2 маркерҳои серологии HBV, HCV, HDV антитела ва вируси гепатити A (HAV), RW, ситомегаловирус (CMV) ва рентгенографияи қафаси сина гузаронида шуд. Таҳқиқот скрининги Mycobacterium tuberculosis (анамнез + намунаи Манту), вируси Эпштейн-Бар (EBV), вируси герпеси одӣ - навъҳои 1 ва 2, киши пешоб, таҳлили пасафкан, молишаки спрохи бинӣ, муоинаи стоматолог ва гинекологро дар бар мегирад. Вобаста аз пандемия аз оғози соли 2021 дар ҳамаи ҷуфтҳое, ки барои ТП омода карда мешаванд, ПТСР-ташхиси вируси SARS- KOV-19 гузаронида мешавад. Ҳангоми таҳқиқ қардани донорҳо ва ретсипиентҳо аз усулҳои мусоири молекулятиву генетикии ташхиси Cone Xpert/

RIF, технологияҳои пешрафтаи ташхиси bemorии сил истифода шудааст. Рентгенографияи қафаси сина бо мақсади қатъиян истисно кардан ё ошкор намудани bemorии сил ҳамчунин тағииротҳои постковидӣ дар шушҳо гузаронида мешавад. Пневмония сабаби муҳими сироят дар bemoroni дорои сирроз аст (дар 28/23,3%) bemor муайян карда шуд. Дар байни ретсипиентҳои дорои осебҳои музмини чигар аксар вақт осебҳои занбуруғии шушҳо, рпдаҳо, қандидемия муайян карда мешавад. Пеш аз ТП ҳатман скрининг барои сироятҳои бактериалий, вирусӣ ва занбуруғ гузаронида мешавад. Маҷнӯд будани сирояти фаъол барои ТП зиддинишондод мебошад. Замони профилактикаро СМК – статуси донор ё ретсипиент муайян мекунанд. Профилактикаи зиддивирусӣ ва табобат бо препаратҳои Валсит ва Симевен гузаронида мешавад.

Ретсипиентҳо ва донорҳо вобаста аз bemoriҳои рпҳӣ таҳқиқ мекунанд, аз машврати психиатр мегузаронанд. Ҳангоми зарурати энсефалопатияи чигар тести нейропсихологӣ, ТМП-и майнаи сар, электроэнцефалография имконият медиҳад, ки баргаштпазирии ҳолати нейропсихикӣ муайян карда шавад. Анемия дар bemoroni дорои сиррози чигар дар натиҷаи спленомегалия, гиперспленизм ва панситопения дар 58 (48,3%) bemor муайян карда шуд. Анемияи вазнин пас аз хунравӣ аз варидҳои варикозии васеъшудай сурҳрпа дар 25 ретсипиент ташхис карда шуд. Гемоглобин аз 79 г/л дар 21% bemoron паст буд.

Бемориҳои роҳи ҳозима дар бештари bemoron - 104 (87%) муайян карда шуд. Дар ретсипиентҳо ФЭГДС гузаронида шуд, ҳамчунин варидҳои варикозии васеъшудай сурҳрпа ва мейда бо хунравӣ дар 25 (21%) bemor, бидуни хунравӣ дар 56 (47%) bemor, ё пас аз бастани эндоскопӣ дар 12 (10%), гастрити музмин дар 88 (73,3%), решмарази мейда ва ё рпдаи 12-ангуштӣ дар 24 (20%) bemor ташхис гардид. Бемориҳои роҳҳои талхарон дар 15 (12,5%) ва панкреатити музмин дар 75 (62,5%) bemor ҳангоми таҳқиқоти ултрасадой ва тибқи маълумотҳои лабораторӣ муайян карда шуданд.

**Хулоса.** Вазнинии ниҳоят зиёди соматикии беморони гирифтори сиррози чигарро қайд кардан лозим аст. Зиёда аз 70% беморони гирифтори СЧ бемориҳои гуногуни ҳамроҳшуда доранд. Микдори онҳо аз эти-

ологияи СЧ вобаста нест, аммо бо гузашти солҳо зиёд мешавад. Дар беморони дорони СЧ мавҷуд будани бемориҳои ҳамроҳшуда хатари маргро дар давоми 3 сол новобаста аз оризаҳои СЧ зиёд мекунад.

#### Адабиёт

1. Jepsen P., Vilstrup H., Lash T.L. Development and validation of a comorbidity scoring system for patients with cirrhosis. // Gastroenterology. 2014. - № 146. - С. 147–156.
2. Berzigotti A., Albillos A., Villanueva C., Genesca J., Ardevol A., Augustin S., et al. Effects of an intensive lifestyle intervention program on portal hypertension in patients with cirrhosis and obesity: The SportDiet study. // Hepatology. -2017. -V.65, № 4. -C. 1293–1305.
3. Nguyen T.A., De Shazo J.P., Thacker L.R., Puri P., Sanyal A.J. The Worsening Profile of Alcoholic Hepatitis in the United States. // Alcohol Clin Exp Res. - 2016. -V. 40, № 6. -C.1295–1303.
4. Trombetta M., Spiazzi G., Zoppini G., Muggeo M. Review article: type 2 diabetes and chronic liver disease in the Verona diabetes study. // Aliment Pharmacol Ther. -2005. -V.22, № 2. -C. 24–7.
5. Wlazlo N., van Greevenbroek M.M, Curvers J., Schoon E.J., Friederich P., Twisk J.W. et al. Diabetes mellitus at the time of diagnosis of cirrhosis is associated with higher incidence of spontaneous bacterial peritonitis, but not with increased mortality. // Clin Sci (Lond). -2013. - V. 125. -C. 341-348.

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Гулшанова С.Ф.<sup>1,2</sup>, Исмоилов С.С.<sup>1,2</sup>, Гулов М.К .<sup>1,2</sup>, Миргозиев М.М<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Национальный научный центр трансплантации органов и тканей человека МЗиСЗН РТ;

<sup>2</sup>Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ТГМУ имени Абуалиибни Сино

**Цель:** улучшения результатов трансплантации печени путем профилактики и лечения посттрансплантационных осложнений, связанных с сопутствующими заболеваниями.

**Методы:** Все потенциальные кандидаты на ТП прошли полное многопрофильное обследование для исключения сопутствующих заболеваний. Тенденция к увеличению кандидатов на трансплантацию связана с улучшением диагностики, и с изменением эпидемиологии поражения печени. Окончательное решение о включении в список пациентов с сопутствующими заболеваниями должно приниматься после тщательного многопрофильного консилиума специалистов.

**Результаты:** У больных с сопутствующими заболеваниями циррозом печени для улучшения результата трансплантации печени требует обратить особое внимание на необходимость тщательного комплексного

обследования. Таким образом, всем кандидатам на трансплантацию печени было проведено лабораторные и инструментальные обследования, предписанные в протоколе по трансплантации печени от живых родственных доноров. Также в зависимости от сопутствующего заболевания проводились дополнительные обследование, осмотр и консультация специалиста по данному направлению.

**Выводы:** Следует, отметить значительную соматическую отягощенность пациентов с циррозом печени. Высокая частота сопутствующей патологии и её большое прогностическое значение требуют обратить внимание на необходимость тщательного комплексного обследования, профилактики и лечения различной патологии внутренних органов.

**Ключевые слова:** сопутствующие заболевания; цирроз печени.

## CONCOMITANT DISEASES IN PATIENTS CIRRHOSIS OF THE LIVER

**Gulshanova S.F.<sup>1,2</sup>, Ismoilov S.S.<sup>1,2</sup>, Gulov M.Q<sup>1,2</sup>.Mirgoziev M.M.<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>National Scientific Center for Transplantation of Human Organs and Tissues, Ministry of Health and Social Protection of the Republic of Tajikistan, <sup>2</sup>Department of Innovative Surgery and Transplantation, ATSMU named by Abuali ibn Sino

**Objective:** Improving the results of liver transplantation by preventing and treating post-transplant complications associated with concomitant diseases.

**Methods:** All potential candidates for LT underwent a complete multidisciplinary examination to exclude concomitant diseases. The trend towards an increase in candidates for transplantation is associated with improved diagnosis and changes in the epidemiology of liver damage. The final decision to include patients with concomitant diseases should be made after a thorough multidisciplinary consultation of specialists.

**Results:** In patients with concomitant diseases with liver cirrhosis, in order to improve the outcome of liver transplantation, special attention must be paid to the need for a

thorough comprehensive examination. Thus, all candidates for liver transplantation underwent laboratory and instrumental examinations prescribed in the protocol for liver transplantation from living related donors. Also, depending on the concomitant disease, additional checkup, examination and consultation with a specialist in this area were carried out.

**Conclusions:** It should be noted that there is a significant somatic burden in patients with liver cirrhosis. The high frequency of concomitant pathology and its great prognostic significance require attention to the need for a thorough comprehensive examination, prevention and treatment of various pathologies of internal organs.

**Key words:** concomitant diseases; liver cirrhosis.

**Гулшанова Ситорабону Фарходовна** – н.и.т., кафедраи чаррохии инноватсионӣ ва трансплантологияи МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», табиби чарроҳ – Тел. 985 16 05 84; e-mail: [sitorabonu2011@yandex.ru](mailto:sitorabonu2011@yandex.ru).

**Исмоилзода Саймакмуд Саидахмад** – директори д.и.т., профессори МД «Маркази миллии илмии трансплантатсияи узвҳо ва бофтаҳои одам» ВТ ва ҲИА ҶТ, сартрансплантологи ҶТ; Тел. 918 66 04 80.

**Гулзода Махмадшоҳ Қурбоналий** - д.и.т., профессори кафедраи чаррохии умумии №1-и МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино».

**Мирғозиев Махмадшариф**- мудири шуъбаи трансплантатсияи чигар ва гипертензияи порталӣи ММИТҶ ва ТО.

**Гулшанова Ситорабону Фарходовна**- заведующая кафедрой инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибн Сино», врач хирург-трансплантомолог отделения трансплантации печени и порталной гипертензии ННЦТО и ТЧ, моб. 985 16 05 84; e-mail: [sitorabonu2011@yandex.ru](mailto:sitorabonu2011@yandex.ru)

**Исмоилов Саймакмуд Саидахмадович** - директор д.м.н., профессор ГУ «Национального научного центра трансплантации органов и тканей человека» МЗ и СЗН РТ, главный трансплантомолог РТ; моб. 918 66 04 80: Республика Таджикистан, город Душанбе, район Фирдавси, улица Н. Карабаева 60.

**Гулзов Махмадшоҳ Қурбоналиевич** - д.м.н., профессор Ректор ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».

**Мирғозиев Махмадшариф**- зав. отделением трансплантации печени и порталной гипертензии ННЦТО и ТЧ.

**Gulshanova Sitorabona Farkhodovna**-Head of the Department of Innovative Surgery and Transplantology of the State Educational Institution “Abuali ibn Sino TSMU”, a surgeon-



transplantologist of the Department of Liver Transplantation and Portal Hypertension of the NNCTO and PM

моб. 985 16 05 84; e-mail: sitorabonu2011@yandex.ru

**Ismoilov Saimakhmud Saidakhmadovich**-Director of the State Institution “National Scientific Center for Human Organ and Tissue Transplantation” of the Ministry of Health and Health of the Republic of Tatarstan, Chief transplantologist of the Republic of Tatarstan; mob. 918 66 04 80: Republic of Tajikistan, Dushanbe, Firdavsi district, N. Karabayev Street 60.

**Gulov Makhmadshokh Kurbonalievich**-Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of Abuali Ibni Sino State Medical University

**Mirgoziev Makhmadsharif**-Head of the Department. department of Liver Transplantation and Portal Hypertension NNCTO and PM **917 26 02 21**

## ИМКОНИЯТИ УСУЛҲОИ МИНИИНВАЗИВ ДАР ТАБОБАТИ ҶАРРОҲИИ ХОЛИСИСТИИ ШАДИДИ САНГДОРИ ОРИЗАНОК

Қобилов Қ.К., Ашурев А.С., Холов И.Ш.

Кафедраи амалияи ҷарроҳӣ ва анатомияи топографӣ ба номи профессор Каримов М.К.

МДТ ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино.

**Муҳиммият.** Ҳолесистити шадиди калкулёзӣ (ХШК) яке аз бемориҳои паҳнгаштатарин бемориҳои таъчилии узвҳои ковокии шикам ба ҳисоб меравад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола зиёда аз 200 бемор бо ХШК ҷарроҳӣ мешаванд. Ба ҳиссаи шакли оризаёфта ХШК 35% рост меояд. То нимаҳои солҳои 90-и аспи XX усули умумии муолиҷаи ҷарроҳии ХШК анъанавӣ, яъне ҳолестистэктомияи кушода ба ҳисоб мерафт. Фавтнокӣ ҳангоми ҷарроҳии кушода 16-25%-ро ташкил дода, дар ҳолати шакли оризации ХШК ба 18% мерасад.

Дурнамои нав дар илоҷияи ҷарроҳии беморони гирифтори ХШК ба туфайли ворид намудани чунин ҷарроҳии кам осеб ба монанди ҳолеститэктомияи лапараскопӣ ва ҳолестистэктомияи минилапаротомӣ пайдо шуданд. Солҳои охир дар адабиёт мақолаҳо дар бораи истифодаи усулҳои минииинвазӣ ҳангоми шаклҳои оризации ХШК ба назар мерасанд. Усулҳои минииинвазӣ дар давраи бъайдҷарроҳӣ имконият фароҳам меоварад, ки нишондиҳандаҳои басомади оризаҳо аз 32,2% то то 7,2 ва фавтнокӣ бошад, аз 18% то 3% паст карда шаванд. Вале то имрӯз амалан принсипҳои истифодаи усулҳои минииинвазӣ ҳангоми шаклҳои оризации ХШК дар ҳолати таҳия

карор доранд. Фоиданокии якчандкаратай ин усулҳо ҳангоми ХШК оризанок муҳимиати онро нишон медиҳад.

**Мақсади тадқиқот.** Беҳтар намудани натиҷаҳои муолиҷаи ҷарроҳии ХШК оризанок.

**Мавод ва усулҳои тадқиқ.** Тадқиқот ба асоси натиҷаҳои муолиҷаи ҷарроҳии 120 бемори гирифтори шакли оризации ХШК, ки аз солҳои 2015 то 2022 гузаронида шудаанд, ба роҳ монда шудааст. Мардҳо 17 (14,16%) нафар ва 103 (85,84%) нафари бοқимондаро занҳо ташкил доданд. Давомнокии марҳилаи шадидии беморӣ дар ҳудуди аз 73 соат то 120 соат аз саршавии бемориро ташкил медод. Дар 65 (72,2%) нафар беморон бемориҳои ҳамрасифи узвҳои ҳаётан муҳим - БИД, бемориҳои фишорбаландии дараҷаи II ва III, фабехии дараҷаи III ва IV ва диабети қанд дида мешуд.

Барои омӯзиши натиҷаҳои муолиҷаи беморони гирифтори ХШК оризанок беморон ба ду гурӯҳ ҷудо карда шуданд. Ба гурӯҳӣ аввал 58 беморе, ки бо усули лапараскопӣ ҷарроҳӣ карда шуд шомил гардида, гурӯҳи дуюмро 62 бемори бо усули минилапаротоми ҷарроҳишуда ташкил доданд. Ҳусусияти оризаҳо ҳангоми ХШК дар ҷадвали №1 оварда шудааст.


### Чадвали 1.- Хусусияти оризаҳо ҳангоми ХШК

Оризаҳо	N,%	
	ХЭЛ	ХЭМ
Истисқои талхадон	8 (13,8%)	3 (4,83%)
Дабилаи (эмпиема) талхадон	12 (20,68%)	5 (8,06%)
Синдроми Маризи 1	1 (1,72%)	3 (4,83%)
Холедохолитиаз ва зардпарвини механикӣ	-	22 (35,48%)
Инфильтрати гирдиталхадонӣ	19 (32,75%)	16 (25,80%)
Перитонити маҳдуд	14 (24,13%)	8 (12,9%)
<b>Ҳамагӣ</b>	<b>58(100%)</b>	<b>62(100%)</b>

Аз нишондодҳои чадвал бармеояд, ки шумораи аксари оризаҳои ХШК-ро зардпарвини механикӣ ва инфильтрати гирдиталхадонӣ ташкил додаанд. Беморонро аз тадқиқоти ултрасадоӣ (ТУС)-и узвҳои ковокии шикам ва қисмати гепатодуоденалий гузаштанд ва мувофиқи нишондод ба 17 bemор виделапараскопияи ташхисӣ ва ба 20 bemор холангиографияи дохиличарроҳӣ гузаронида шуд.

Троакарҳои корӣ ворид карда шуда, амалиёти лапараскопӣ дар шароитҳои шиддатноки (10-15мм.сут.сим.) пневмоперитонеум гузаронида шуд. Сипас санҷиши узвҳои ковокии шикам, аз ҷумла миңтақаи «бухронӣ» (чигар, талхадон банди чигару рӯдай дувоздаҳангушта) гузаронида шуд. Марҳилаи асосии ҷарроҳии худи холесистэктомия, одатан, мувофиқи усули «аз гарданак» иҷро гардид. Дар ҳолати мавҷудияти илтиём ва часпишҳои зиёд байни ҷигару талхадон, инҷунин дар қисмати секунҷаи Кало, дар ҳолате ки фарқ намудани соҳтори анатомӣ хеле душвор буд, ХЭЛ-и гайристандартии гузаронида шуд. Бо ҷунин усул дар 8 bemор ҷарроҳи гузаронида шуд, дар 5 bemор ХЭЛ аз қаър дар 3 ва бо усули Прибрам.

Ҷарроҳии минилапаратоми мувофиқи усули М.И.Прудков бо ёрии дастаи асбоҷҳои «Мини-ассистент» асосан дар bemорони ҳолаташон вазнин ва гирифтори холедохолитиаз гузаронида шуд. Дар зери қабурғаи рост бурриши амудии транректалии дарозиаш 3-5 см гузаронида шуд. Дар фазои зери ҷигар дар атрофии талхадон васеъкунакҳои ҷароҳат гузашта шуд. Холеститэктомия «аз гарданак» ё бо усули омехта гузаронида шуд. Зимни ин холангиографияи дохиличар-



**Расми 1.** Марҳилаҳои холесистэктомияи лапароскопӣ (сурати дохиличарроҳӣ). а) Холесистити шадидӣ қалқулёзӣ. б) Ожиданм талхадон бо гирифтани муҳтавояш. в) ҷудо гардани элементҳои секунҷаи Кало г) клипсгузори кардани маҷроҳи талхадон ва шараёни он

роҳи дар 20 (22,2%), заҳкашқунии маҷрои умумии талхароҳа мувофиқӣ усули А.В.-Вишнеський дар 13 (14,4%) ва холедоходуденоанастомоз бошад, дар 4(4,4%) bemор иҷро гардид.

**Натиҷаҳои тадқиқ ва муҳокимаи онҳо.** Дараҷаи маълумотдиҳии дастгоҳи ТУС дар муайян намудани оризаҳо ва дараҷаи деструксияи талхадон ба 93,1-98,4% арзёбӣ карда мешавад. Ин нишондиҳандаҳо дар байни мушоҳидаҳои мо 95,6%-ро ташкил медиҳад. Дар 4 (4,4%) bemор орисаи холесистити шадид ҳангоми ҷарроҳӣ муайян гашт, дар як bemор ҳангоми ҷарроҳӣ думмали

**Адабиёт**

1. Гостищев В.К. Особенности хирургической тактики при остром холецистите у больных старческого возраста/ Гостищев В.К., Евсеев М.А. // Хирургия. - 2021. - № 9. - С. 30-31.
2. Иванов. В.А., Роль и место лапароскопической холецистэктомии в лечении острого деструктивного холецистита у больных с высокой степенью операционно-анестезиологического риска. // Материалы 3 Международного конгресса по эндохирургии. – Москва, 1999. – С. 119-120.
3. Коссович М.А. Выбор оптимальных сроков выполнения оперативного вмешательства при остром калькулезном холецистите/ Коссович М.А. Хрусталева М.В., Годжела Э.А.// Журнал им. Пирогова 2020, №3, С-56-60.
4. Кригер А.Г., Джебаев К.Э., Воскресенский П.К. и др. Опасности, ошибки и осложнения при лапароскопических операциях на желчных путях // Анналы хирургической гепатологии. - 2000. - Т. 5, №1. - С. 90-97.
5. Махмадов Ф.И. Результаты неотложной лапароскопической холецистэктомии у больных с высоким операционным риском/ Махмадов Ф.И., Мербегиев Д., Каримов П.Ш.// Вестник Авицена, 2019, Том 21, №1, С-121-128
6. Назаров Ф.Н. Особенности лапароскопической холецистэктомии при остром холецистите. / Назаров Ф.Н. Ходиев Ш.И. // Эндоскопическая хирургия, 2012.-№2.-С23.
7. Прудков М.И. Современные эндохирургические технологии в лечении острого калькулезного холецистита / Прудков М.И., А.В.Столин, А.Ю.// Эндоск. хир. 2007. №1. С. 68
8. Borzellino G. Sauerland S., Minicozzi AM Laparoscopic cholecystectomy for severe acute cholecystitis 1 A metaanalysis of results Surg.1. Endosc. 2008; 22(1): 8-15.
9. Hobbs M.S. Mai Q.; Knuiman M.W. et al. Surgeon experience and trends in intraoperative complications in laparoscopic cholecystectomy 2016; 93: 844-853.
10. Urgent cholecystectomy for acute cholecystitis in a district general hospital-is it feasible. M.N.Khan et al. // Ann K Coll Surg Engl.-2019,-Vol.91, -P.30-34

**МИНИИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ОСЛОЖНЁННЫХ ФОРМ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЁЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА****Кобилов К.К., Ашурев А.С., Холов И.Ш**

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии

ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»

Изучены возможности и результаты применения миниинвазивных методов в лечение 120 больных с острым осложненным холециститом. При этом лапароскопическая холецистэктомия выполнена у 58 , а холецистэктомия из мини-доступа у 62 больных. Операции, выполненные с применением малоинвазивной технологии у больных с осложненными формами острого калькулёзного холецистита сопровож-

дались минимальной частотой различных осложнений. Отмечено, что современные возможности миниинвазивных методов раскрывают новые перспективы хирургического лечения осложненных форм острого калькулёзного холецистита.

**Ключевые слова:** острый осложнённый холецистит, лапароскопическая холецистэктомия, минидоступ.

**MINIMALLY INVASIVE METHODS OPPORTUNITIES DURING THE SURGICAL  
TREATMENT OF COMPLICATED FORM THE ACUTE CALCULOUS  
CHOLESCYSTITIS****Kobilov K.K., Ashurov A.S., Kholov I.Sh.**

The chair of operative surgery and topographical anatomy (chief of chair J.M. Kurbonov)  
Tajik State Medical University named after Abuali Ibni Sino

There were studied opportunities and results of applying the minimally invasive methods of treatment in 120 patients with an acute calculous cholecystitis complication. Laparoscopic

cholecystectomy were accomplished in 58 patients and a cholecystectomy from minilaparatomic access performed 62 patients. Operations performed in patients with an acute calculous cholecystitis supported a minimum rate of different complications. It was emphasized that the modern

opportunities of minimally invasive methods reveals new perspectives for surgical treatment of complicated form of the acute calculous cholecystitis.

**Key words:** acute cholecystitis complication, laparoscopy of cholecystectomy, minilaparatomic.

**Кобилов Кобилджон Кенджиевич** – н.и.т., дотсенти кафедраи амалияи ҷарроҳӣ ва анатомияи топографӣ, МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», тел. 934200221

**Ашуроев Абдурахмон Саторович** - н.и.т., дотсенти кафедраи амалияи ҷарроҳӣ ва анатомияи топографӣ, МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», тел. – (992) 918 58 88 31.

**Холов Исломиддин Шералиевич** - докторант PhD кафедраи амалияи ҷарроҳӣ ва анатомияи топографӣ, МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», тел. 917260221

**Кобилов Кобилджон Кенджиевич** - к.м.н., доцент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Таджикистан, г.Душанбе пр.Рудаки 139, тел. 934200221

**Ашуроев Абдурахмон Саторович** – к.м.н., доцент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Таджикистан, г.Душанбе пр.Рудаки 139, тел. – (992) 918 58 88 31.

**Холов Исломиддин Шералиевич** докторант PhD кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Таджикистан, г.Душанбе пр.Рудаки 139, тел. 917260221

**Kobiljon Kobilov Kenjayevich-** in this case.Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Operative Surgery and Topographical Anatomy named after v TGK. Abuali ibn Sino, Tajikistan, P Monday.Rudaki 139, tel. 934200221

**Satorovich Abdurakhmon Ashurov**– in this case.Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Operative Surgery and Topographical Anatomy named after v TGK. Abuali ibn Sino, Tajikistan, P Monday.Rudaki 139, tel. - (992) 918 58 88 on 31.

**Islomiddin Kholov Sheralievich** PhD student of the Department of Operative Surgery and Topographical Anatomy named after v TGK. Abuali ibn Sino, Tajikistan, P Monday.Rudaki 139, tel. 917260221

## ТЕХНОЛОГИЯИ ЛАПАРОСКОПӢ ДАР ҶАРРОҲИИ РЕШҲОИ СӮРОХШУДАИ МЕҴДА ВА РӮДАИ ДУВОЗДАҲАНГУШТА

**Хофизова Г.А.**

Кафедраи ҷарроҳии “Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон”

**Муҳиммият.** Тибқи маълумотҳои адабиётҳои даҳсолаҳои охир аз муваффақияти бешубҳаи табобати консервативии бемории реши меъда (РМ) ва рӯдай дувоздаҳангушта (РДА) дар робита ба таҳияи стратегияи оқилонаи табобати ин патология ва пайдоиши доруҳои самараноки зидди улсерозӣ аз арсенали терапияи доруворӣ шаҳодат медиҳад [3,4,8]. Новобаста аз ин, бо вуҷуди коҳиши шадиди ҷанбаи ҷарроҳӣ ва мушкилот дар робита ба баланд бардоштани сифат ва самаранокии терапияи доруво-

рии зидди реш, тамоюли назаррас дар камшавии микдори оризаҳои бемории реш (БР) мушоҳида карда намешавад, ки ин бо суръати баланди (15-30%) амалиётҳои ҷарроҳиҳо, ки то ҳол барои ҳалли мушкилоти БР равона карда мешуд, тасдиқ карда мешавад. Яке аз мушкилоти ҷиддии БР сӯроҳии девори меъда ё РДА мебошад, ки басомади он 5-10% ва фавт аз 10 то 40%-ро ташкил медиҳад [1,6,7,9].

Таърихи табобати ҷарроҳии реши сӯроҳшуда бо номи J,Mikulicz, ки бори аввал соли

1880 реши сўроҳшудаи меъдаро дўхта буд, алоқамандӣ дорад ва ин ҷарроҳӣ то ҳол маъмул аст. Дар амалияи клиникӣ ҷорӣ намудани технологияҳои мусоири эндовидеочарроҳии каминвазивӣ (ЭВЧ) ба истифодай вариантҳои гуногуни усулҳои табобати лапароскопии решҳои сўроҳшудаи гастродуodenalӣ (РСГД) мусоидат кард, ки дар як-чоягӣ бо таъсири самаранок ба пайвандҳои этиопатогенетикии раванди улсерогенез дар солҳои охир шумораи зиёди ҷонибдоронро ба даст меоранд [1,2,9,12]. Мувофиқи баязе муаллифон, чунин стратегияи табобати РСГД имкон медиҳад, ки дар 75.7- 93% беморон натиҷаҳои аъло ва хуби дурдаст ба даст оранд. Бори аввал бастани лапароскопии сўроҳии реши (СР) ва пиёзаки РДА бо усули вasl кардан бо пардаи ҷарбӯи калон ва пломбаи фибринӣ соли 1989 аз ҷониби R. Mouret ичро карда шуд. Дар соли 1990 L.Nathanson дўхтан тарики лапароскопии (ДЛ) реши сўроҳшудаи РДА-ро бо герметизатсияи иловагии кӯкҳо тавассути оментопластика анҷом дод. То имрӯз дар адабиётҳои маҳсус шумораи зиёди асарҳо нашр шудаанд, ки ичрошаванда, бехатарӣ ва смаранокии методикаи ДЛ РСГД-ро нишон медиҳанд [13,14]. Бисёре аз ҷарроҳон эълон мекунанд, ки дар айни замон истифодай якҷояи усули ДЛ РСГД ва табобати комплексии зидди решӣ дар давраи аввали пас аз ҷарроҳӣ ба “стандарт” - и муайян, ки ба талаботи амалӣ ҷавобғӯ аст, наздик шуд.

Дар айни замон, нишондодҳо ва зиддиятҳо барои истифодай технологияи лапароскопикӣ, ки ба ҷарроҳии анъанавии РСГД ислоҳоти ҷиддӣ ворид мекунанд, ба таври возеҳ баён карда шудаанд. Аксари муаллиfon бар ин назаранд, ки нишондодҳо барои ичрои лапароскопия дар беморони РСГД бояд на танҳо бо назардошти имкониятҳои ташхисӣ, балки табобатии он низ баррасӣ карда шаванд [8,11]. Нишондоди асосии усули лапароскопии табобати РСГД аз он иборат аст, ки муддати на бештар аз 8-12 соат, таърихи кӯтоҳмуддати суроҳшуда, андозаи СР на бештар аз 7-8мм, набудани дигар оризи БР. Ба зиддиятҳо мӯҳлати дер (беш аз 12 соат) сўроҳшавии реш, решҳои девори

кафои меъда ё РДА, мавҷуд будани перитонити паҳнгаштаи фиброзӣ-фассодӣ бо ногузариши паралитикии рӯдаҳо, гумонбарӣ ба малигнизатсияи реш, омезиши сўроҳиҳо бо дигар оризаҳои БР, раванди лиҳомӣ дар шикам, ки ҳачми фазои кориро барои ичрои ЭВЧ маҳдуд мекунад [6,7]. Баязе муаллифон бар ин назаранд, ки ҳамаи зиддиятҳо ба ДЛ РС метавонанд ҳангоми гузаронидани фиброгастродуоденоскопия ва лапароскопияи ташхисӣ ошкор карда шаванд [3]. Бо риояи нишондодҳои даҳлдор, имконияти ичрои ДЛ РСГД бе табдил додани амалиёти кушод 51-87% -ро ташкил медиҳад. Бисёре аз ҷарроҳон бар ин назаранд, ки тавсеви беасоси нишондодҳо барои истифодай ҷарроҳии лапароскопикӣ танҳо метавонад ин усули мусоирро, ки барои гирифтани ҷои муносиб дар табобати ҷарроҳии РСГД пешбинӣ шудааст, беэътибор кунад [1,3].

Ҳама ҷарроҳон ба андешаҳое розӣ ҳастанд, ки муваффақиятҳои табобати беморони гирифтари РСГД вобастагӣ дорад аз ичрои вазифаҳои ташкилотӣ бо истифода аз технологияи лапароскопӣ, аз ҷумла муҷаҳҳаз кардани статсионарҳои ҷарроҳӣ бо дастгоҳҳо ва таҷхизоти мусоири гаронбаҳо барои ичрои амалиёти ЭВЧ, мавҷудияти мутахассисони соҳибхисос оид ба технологияи каминвазивӣ ва таҷрибаи шахсии ҷарроҳ оид ба ҷарроҳии фаврии адоминалӣ [9,11]. Таҷрибаи аксари ҷарроҳон нишон медиҳад, ки истифодай технологияи лапароскопикӣ на танҳо ташхиси топикии РСГД-ро бехтар мекунад, балки ба аксари беморон имкон медиҳад, ки амалиёти ЭВЧ-и миниинвазивиро ичро кунанд [2,12,13]. Ба ақидаи бисёре аз ҷарроҳон, ҳароҷоти баландтари иқтисодӣ барои истифодай лапароскопия дар табобати ҷарроҳии РСГД ва давомнокии зиёди ДЛ, ки камбудиҳои асосии амалиёти ЭВЧ мебошанд, функсияҳои физиологиро бо барқарорсозии барвақти давраи баъдиҷарроҳӣ ҷуброн карда мешаванд, паст кардани оризаҳои бармаҳали баъдиҷарроҳӣ, кам шудани мӯҳлати будубоши беморон дар беморхона ва давомнокии давраи барқарорсозӣ, бозгашти барвақти беморон ба фаъолияти иҷтимоӣ ва таъси-

ри баланди косметикӣ мебошад [5,14]. Самаранокии лапароскопия дар ташхис ва табобати ҷарроҳии РСГД нишон медиҳад, ки муносибати мутавозин ва пурмазмун дар муайян кардани нишондодҳо ва зиддиятҳои возех бо истифодаи технологияҳои ЭВЧ имкон медиҳад, муоинаи пеш аз ҷарроҳиро ба таври назаррас коҳиш дода шавад, муайян кардани ташхиси топикӣ, ҷойгиршавӣ ва андозаи РС, имкониятҳои иҷро намудани усулҳои каминвазивиро арзебӣ мекунад [12].

Тарафдорони истифодаи технологияи лапароскопикӣ бар ин назаранд, ки аз рӯи меъерҳои самаранокӣ натиҷаҳои ДЛ РСГД на танҳо бо натиҷаҳои дӯхтани кушода (ДК) муқоиса карда мешаванд, балки аз рӯи бисёр нишондиҳандаҳо аз ҷиҳати оморӣ дурусттаранд ва бо ин роҳ аз усули анъанавии ҷарроҳӣ болотар мебошанд [13]. Дар муқоиса бо усулҳои ҷарроҳии кушодаи анъанавӣ, ҷарроҳии лапароскопикӣ, бо бартарии мининвазивӣ, осебазирии ҳадди аққал, имкон медиҳад, ки шиддати синдроми дардҳои бъайдарроҳиро ба таври назаррас коҳиш диҳад, талабот ба доруҳои дардпасткунанда кам карда шавад, ба фаъолшавии барвақтии беморон мусоидат мекунад, барқароршавии зудтари функцияи моторӣ-эвакуатории рӯдаҳоро мусоидат кунад, эҳтимолияти пайдоиши лиҳомҳои шикамро кам мекунад [5].

Камбудиҳои асосии усулҳои ЭВЧ, давомнокии дуру дарози ҷарроҳӣ, ҳароҷоти зиёди моддӣ ва арзиши баланди таҷхизот мебошанд. Арзёбии муқоисавии самаранокии иқтисодии усулҳои лапароскопикӣ ва кушодаи табобати РСГД, ки аз ҷониби Мувофиқи маълумоти А.В.Алекберзаде ва дигар мӯаалифон мӯҳлати бистарӣ шудани шудани беморонро дар назди ДЛ ва ДК РСГД аз ҷиҳати оморӣ фарқ намекард. Баъзе ҷарроҳон бартарии бозътиимидаи техникаи дӯхтани лапароскопии РСГД-ро пеш аз истифодаи технологияи кушода дар пасманзари натиҷаҳои бевоситаи амалиёти ЭВЧ пайдо намекунанд ва зарурати таҳқиқоти тасодуғии назоратшавандаро дар ин масъала нишон медиҳанд [4].

Меъерҳои муайянкунандаи самаранокии лапароскопия дар табобати ҷарроҳии РСГД ин басомади пайдо шудани мушкилоти бъайдарроҳӣ ва сатҳи фавт мебошанд. Тибқи адабиётҳо, сатҳи оризаҳои пас аз ҷарроҳии лапароскопӣ 14,3%-ро ташкил медиҳад, ки нисбат ба нишондиҳандаҳои ҷарроҳии кушодаи анъанавӣ камтар аст (26,9%). Сатҳи фавт 3,6% -ро ташкил медиҳад, ки нисбат ба амалиёти ҷарроҳии лапароскопикӣ 2 маротиба камтар аст [7,9]. Дар соҳтори оризаҳои бъайдарроҳии лапароскопӣ норасогии кӯкҳои РС бо оризai перитонит, ки дар марҳилаи аввал меистад ҷои пешсафро номуносибии дӯхтани РС бо рушди перитонит ишғол мекунад, ки басомади он 2,3 – ро 8% -ро ташкил медиҳад [2,10]. Яке аз ҷанбаҳои амалан муҳими ҷарроҳии лапароскопии РСГД дуруст муайян карданни нишондод барои гузариш ба усули анъанавии ҷарроҳӣ мебошад. Аксари ҷарроҳон бар ин назаранд, ки нишондод барои табдилёбии лапаротомия мушкилоти техникии интраоперативӣ мебошанд, ки бо диаметри РС зиёда аз 10 мм-ро ташкил медиҳад, имконнопазирии визуализатсияи лапароскопии РС ҳангоми ҷойгирбудани реш дар девори қафои меъда ё РДА, мавҷудияти инфильтратии периулселярӣ (беш аз 3 см) дар якҷоягӣ бо экспозисияи номусоиди минтақаи сӯроҳиҳо, ки имкониятҳои техникиро барои иҷрои амалиёти ЭВЧ маҳдуд мекунад, тарики дарзҳо ҳангоми гузоштани онҳо ба канори илтиҳобии РС, деформасияи дағали доғи заҳми минтақаи пилоробулбарӣ, тағиироти шадиди муносибатҳои топографӣ-анатомии узвҳо ва бофтаҳо, ки тафтиши пурраи холигии шикамро хеле душвор мекунанд [6,7,10]. Бисёре аз ҷарроҳон ҳангоми ҷойгиршавии РС дар меъда ё шӯъбаи препилорикӣ аксар вақт конверсијро иҷро мекунанд. Мувофиқи маълумоти баъзе мӯаалифон, басомади он 5,7-14,2%, мувофиқи маълумоти дигарон 17,6-28,5%, баъзан ба 60% мерасад [3,7].

Дар айни замон, ҷанбаҳои техникии амалиётҳои ҷарроҳӣ бо истифодаи технологияи лапароскопӣ то охир ҳал нашудаанд. Вариантҳои гуногуни усули табобати лапарос-

копии РСГД пешниҳод карда шудаанд, ки ДЛ, ДЛ-и оддиро дар якҷояй бо оментопластика, васл карданы РС бо пардаи ҷарбуи қалон бо истифодаи кӯкҳои пуркунанда дар бар мегиранд. Баъзе муаллифон барои таъмини герметикӣ кӯкҳои лапароскопикӣ ҳангоми мавҷуд будани инфильтратсияи периулселярии бофтаҳо дастгоҳи Endo Switch истифода мешавад [12]. Бо мақсади таъмини эътимоднокии ДЛ РС аз ҷониби муаллифон усули дӯхтани пуркунандаи ҳалқавӣ таҳия ва озмоиш карда шуд, принсиipi он махкамуний аутопластики РС бо пардаи ҷарбуи қалон бо усули Оппел-Поликарпов асос ёфтааст. Афзалиятҳои раднашавандаи усули пешниҳодшуда соддагии техникии он мебошад, ки имкон медиҳад, ки герметикӣ будани паноҳгоҳи РС ва набудани ҳатари пайдоиши стенози пилородуоденалӣ таъмин карда шавад. Мувофики маълумоти ин муаллифон [11], табдили дастрасӣ ба лапаротомия дар 5 бемор бо ҳатари диаметри қалон (беш аз 10 мм) РС дар 2 бемор, ҷойгиршавии РС дар меъда дар 2 бемор аз ҳатари якҷоя будани сӯроҳшавӣ ва хунравӣ дар 1 бемор, давомнокии ДЛ РС 50 дақиқа, мӯҳлати миёнаи будубоши беморон дар статсионар 6 рӯз, давраи барқарорсозӣ 10 рӯзро ташкил дод. Н. Lau ҷунин мешуморад, ки бе оментопластика давомнокии амалиёти ҷарроҳиҳои лапароскопиро қоҳиш додан мумкин аст, аммо ҳатари норасогии кӯкҳои РС зиёд мешавад. К. Y. Song ва ҳаммуалиф. ДЛ РС-ро бо оментопластика пурра мекунанд. Баъзе муаллифон имконияти истифодаи эндостеплер, дӯхтани доимӣ ва усули омехтаи лапароэндоскопии дӯхтани РСГД-ро имконпазир мешуморанд. T.Sammour ва ҳаммуалифон васл карданы РС-ро бо пайвандҳои мудаввари сафарбаршудаи ҷигар махкам карда, саҳт карданӣ онро бо ҳатари Дормиа ба сӯроҳии РДА, ки тавассути канали биопсияи фиброгастроскоп пешниҳод кардааст. Дарзи ва ҳамкорон оментопексияро дар атрофи пӯшидаи РС бо ёрии степлери чурра тавсия додаанд.

Микдори зиёди муаллифон [1,9,12] дар асоси таҳлили муқоисавии натиҷаҳои табобати ҷарроҳӣ 42 бемори гирифтори РСГД

бо истифода аз технологияҳои анъанавӣ (дар 15-35, 7 %) ва лапароскопикӣ (27-6,3%) бар ин назаранд, ки ҳангоми ҳалли масъалаи иҷрошавандагии ДЛ РС, омодагии техникии ҷарроҳон аҳамияти муҳим дорад. Мувофики маълумоти ин муаллифон, иттилооти ташхисии лапароскопия ҳангоми гумонбарии РСГД 93-98% ва имконияти руйпӯш кардни РС-ро бо усули лапароскопикӣ 86- 100%-ро ташкил дод. Онҳо нишон доданд, ки андозаи РС дар гурӯҳи беморони бо усули лапароскопикӣ ҷарроҳӣшуда 3,8-1,1мм ва онҳое, ки ҷарроҳии кушода гузаронидаанд, 5,6-1,7мм-ро ташкил медиҳад. Басомади конверсия 15,5%-ро ташкил медиҳад. Сабабҳои конверсия имконнапазирии бастани герметикии РС аз ҳатари мавҷудијати илтиҳобии периулселярӣ (дар 3 бемор), тарқиши кӯкҳо (дар 1 бемор) ва беэътимодии герментикии дӯхтани РС (дар 1 бемор) буд. Давомнокии миёнаи амалиёт ҳангоми иҷрои ҷарроҳии кушода 91+37 дақиқа ва лапароскопӣ 111+-39,4 дақиқаро ташкил дод. Басомади инкишофи номуносибии ДЛ 7,4% ва дар беморони бо усули лапаротомӣ ҷарроҳӣшуда 6,6% аз нишондиҳандай шабеҳ баландтар буд. Мӯҳлати миёнаи будубоши беморон дар статсионар пас аз амалиёти ҷарроҳии лапароскопикӣ 4-5 рӯз, пас аз кушода 7-8 рӯзро ташкил дод.

Истифодаи технологияи лапароскопӣ дар 32 бемори РСГД ба С.В.Тарасенко ва дг.муаллифон имкон дод, ки осебпазирии амалиётро ба ҳадди аққал расонад, ҷойгиршвӣ ва андозаи РС, дараҷаи паҳншавии перитонитро мушахҳас қунад, реши сӯроҳшударо боэътимод ва герметикӣ бартараф қунад. Аз 32 бемор дар 26 (52%) ДЛ РС-ро бо ташаккули интракорпоралии гирех тарики лапароскоопӣ дӯхтааст. Басомади табдилдиҳӣ 3,1 % -ро ташкил дод, ки ҳатари он буриданни риштаҳои ба қанори РС наздик гузошташуда буд. Мувофики маълумоти ин муаллиф, мушкилоти баъдҷарроҳӣ дар 2 (6, 2) бемор ба вуҷуд омадаанд.

Натиҷаи таҳлилҳои табобати ҷарроҳии 62 бемори дорои реши сӯроҳшудаи дуоденалӣ бо истифодаи технологияи ЭВЧ, А.В.Алекбарадзе ва ҳамкорон. гуфта мешавад, ки ла-

пароскопияи ташхисӣ имкон дод, ки аз ичрои ДЛ-и реши сӯроҳшудаи дуоденалӣ (РСД) дар 7 (11,3%) аз 62 бемор бо сабаби мавҷудияти инфильтрат дар фазои зери чигар бо ташаккули абса дар 1 бемор, реши каллезии РДА бо нишонаҳои стенози пилородуоденалӣ дар 4 бемор ва дар робита бо ҷойгиршавии РС дар девори пеши болоии пиёзаки РДА ва дастнорас будани нуқсони тасвири лапароскопикӣ дар 2 бемор даст қашад. Муаллифон мавҷудияти парези устувори рӯдоро дар заманаи перитонит, ки интубасияи назоинтестиналӣ ва инчунин стенози пилородуоденалиро талаб мекунад, муқобилияти мутлақ ба ДЛ РСД мешуморанд. Муаллифон инчунин истифодаи оментопластикаро бо назорати дуоденоскопия барои пӯшидани диаметри зиёда аз 0,7 см асоснок ва қулайтар мешуморанд. Онҳо варианҳои гуногуни мустаҳкам кардани хатти кӯкҳоро истифода мебаранд: бо истифодаи пардаи ҷарбуи қалон дар 27 бемор ё пайвандаки мудаввари чигар дар 2 бемор ва аппликатсияи пластинаи Тахо Комбро дар 20 бемор истифода бурдаанд.[7].

Дар асоси арзёбии муқоисавии натичаҳои ДЛ (дар 12,8-51, 4 %) ва ДК (дар 107-43 %) РСГД дар 249 бемори аз 15 то 78-сола Р.И.Хисамутдинов ва дг. [12] муаллифон гумон меравад, ки ба ҳамаи бемороне, ки ба РСГД гумонбар шудаанд, видеолапароскопия бо мақсади муайян кардани ташхис ва муайян кардани имконияти ЭВЧ-и минбаъда нишондод гузаронд. Муаллифон 14 (5,6%) беморонро ба лапаротомия табдил доданд. Онҳо видеолапароскопияро ҳангоми РСГД ба паст намудани осебазири мешуморанд, кам кардани мӯҳлати будубоши беморон дар беморхона ва давраи маъюбӣ мешуморанд, ки барои беҳтаргардии натичаҳои табобат дар марҳилаи наздик ва ҳам дурдаст беҳтар карда шаванд, ки дар маҷмӯъ имкон медиҳад, ки сифати зиндагии беморонро баланд бардошта шавад, таъсири иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба даст оварда шавад.

Тадқиқоти L.E.Becerra Coral ва ҳаммуалифон сазовори таваҷҷӯҳанд, ки дар он таъсири усуљои гуногуни ДЛ-и решҳои сӯроҳшуда пилородуоденалӣ ба функцияи мо-

торӣ-эвакуатории меъда ва РДА дар 133 бемор омӯхта шудааст. Муаллифон усуљои ДЛ-и реши сӯроҳшударо (РС) -ро истифода кардаанд, ба монанди эндошови яқсатрӣ, эндошови дусатрӣ ва оментопексия. Тибқи маълумоти онҳо, деформасияи пиёзаки РДА ҳангоми гузоштани эндошови яқсатрӣ дар 12% беморон мушоҳида карда шуд, дар ҳоле ки ҳангоми истифодаи эндошови дусатрӣ ва оментопексия вайроншавии гузариши дуоденлӣ мутаносибан дар 40 ва 27, 9% ҳолатҳо воҳӯрданд. Баъд аз оментопексияи лапароскопии РС дар 62,8 % беморон гастродуоденостаз ошкор карда шуд, дар ҳоле ки ҳангоми истифодаи як қатор аз ҷиҳати оморӣ камтар аст (2,8%). Пас аз ДЛ РС бо роҳи гузоштани эндошвҳои дусатрӣ аломатҳои рентгенологии гастродуоденостаз нисбат ба усули дӯхтани эндошвҳои яқсатрӣ тақрибан 2 маротиба бештар буданд. Дар асоси натиҷаҳои бадастомада, муаллифон бар ин назаранд, ки дар ДЛ РС диаметри камтар аз 0,5 см ва набудани инфильтрати периулъзелярӣ, эндошови яқсатрӣ, ки функцияи моторӣ-эвакуационии меъда ва РДА-ро таъмин мекунад, бояд афзалият дода шавад. Дар диаметри СР дар доираи 0,5-1,5 см ва мавҷудияти инфильтрати илтиҳобии периулсерозии девори рӯда, ин муаллифон буриши алмосшаклро ва дӯхтани нуқсони РДА-ро бо кӯкҳои яқсатра тавсия медиҳанд. Онҳо бар ин назаранд, ки ҳангоми диаметри РС зиёда аз 1,5 см ё илтиҳоби периулзелярӣ беш аз 3 см мавҷуд бошад, истифодаи усули ЭВЧ ва дӯхтани РС метавонад хеле душвор бошад ва дар чунин ҳолатҳо бояд ба лапаротомия табдил дода шавад. Мавҷудияти перитонити паҳншудаи фиброзӣ - фасодӣ бо парези шадиди рӯда нишондоди мутлақи табдилдихии дастрасӣ дар маҳрилаи ташхисии амалиёти ЭВЧ мебошад.

Ҳамчун ҷониборони асосии муносибати фарқкунанда дар интиҳоби усули табобати ҷарроҳии РСГД С.А.Вавринчук ва ҳаммуалифон дар 331 бемор варианҳои гуногуни усули лапароскопиро истифода бурдаанд. Беморон вобаста ба диаметри СР ба 3 гурӯҳ тақсим карда шуданд: дар гурӯҳи 1 диаметри СР аз 5 мм зиёд набуд, дар гур-

ұхы 2 аз 7 то 10мм, дар гурғұхи 3 аз 10мм зиёд буд. Муаллифон вариантындағы гүногуны ДЛ РСП-ро дар 243 (73,4%) беморон ичро карданد. Усулы васлкуниро бо пардаи чарбуи калон дар 65 (19,6%) истифода шудааст: дар 33 (10%) пардаи чарбуи калон бо усулы лапароскопий ба СР ворид карда шудааст ва бо күкхой гиреҳі ё клипсхой металлій дар сатхі мейдә событ карда шудааст; дар 32 (9,7%) СР бо пардаи чарбуи калон тавассути СР ба мейдә васл карда шуда, бо шипчаҳои биопсионии тавассути гастроскоп аз тарафи мейдә ва бо герниостеплер ба девори он событ шудааст. Муаллифон муайян кардаанд, ки ҳангоми дұхтани диаметри сұрохій то 0,7 см, басомади орizaҳои баъдиҷарроҳій ба 1,6% мерасад, бо диаметри то 1 см 7,1 % (хангоми дұхтан ва васлкунонии РС бо пардаи чарбуи калон). Мувофиқи маълумоти ин муаллифон, бо зиёд шудани диаметри СР, мушкилоти дұхтани он бо усулы лапароскопикій меафзояд. Дар маңмұғы, мушкилоти дохилиҷарроҳій дар ДЛ СР, аз چұмла күкхой гиреҳі, дар бемороне, ки диаметри СР аз 10 мм (33,9%) зиёдтар буд, нисбат ба онхое, ки диаметри СР аз 7 то 10 мм (10,1%) тағиیر меёфт, 3 маротиба бештар мушохіда карда шуд, фавт 6,3% - ро ташкил дод.

Алекберзаде А.В. ва дигар муаллифон натижаҳои ДЛ дар 78 бемор ва ДК дар 75 бемор, реши сұрохшудаи пептикий (РСП) дар 153 бемор бо назардошты давомнокий қарроҳій, шиддатнокий синдроми дарди баъдиҷарроҳій, давомнокий истифодаи дөрүхой дардпасткунанда, басомади орizaҳои баъдиҷарроҳій, мұхлати бистарій шудан ва барқарорсөзия беморон ва таъсири косметикии онро муқоиса кардаанд. Мувофиқи маълумоти ин муаллифон, давомнокий ДЛ РСП 74 дақиқа-ро ташкил дод, ки нисбат ба он дар гурғұхи Д 48 дақиқа боэйтимод зиёдтар буд. Тахлили натижаҳои табобат нишон медиҳад, ки давомнокий миёнаи истифодаи аналгетикхо барои рафғы дарди пас аз қарроҳій пас аз ДЛ нисбат ба гурғұхи ДК (1,8-0,1) шабонарұз камтар (1,1-0,2) буд. Басомади орizaҳои пас аз ДЛ 10,2% - ро ташкил дод, ки аз нишондодхои қарроҳии ДК 3 маротиба камтар аст (30,7%). Муаллифон ак-

сар вақт норасогии күкхой РСП-ро танҳо дар ДЛ дар 3 (3,8%) беморон буд, мушохіда кардаанд. Мұхлати миёнаи будубоши беморон дар статсионар пас аз ДЛ (61,9%) шабонарұз ҳангоми истифодаи ДК 2,5 шабонарұзро ташкил медод, ки наонқадар фарқият дошт. Арзебии таъсири косметикий дар минтақаи реши баъдиҷарроҳій аз рүи миқёси визуалій-аналогій фарқиятхой назарраси оморій ҳангоми муқоисаи ДЛ ва ДК нишон дод, ки мутаносибан 7,9-0,9 ва 5,2-+0,6 - ро ташкил дод. Мувофиқи маълумоти ин муаллифон, зарурати табдил додани дастрасии лапаротомій дар 5,1 % мушохіда кардааст. Дар асоси таҷрибаи худ, онҳо бо-варій доранд, ки барои стандартизатсия, арзебии бехатарій, афзалиятхо ва нұқсонхой воқеи дұхтани РСП бо истифода аз технологияи лапароскопий тадқиқоти минбаъдаи тасодуфій зарур аст.

Ҳамин тариқ, баррасии адабиёт имкон медиҳад, ки дар даврони қорій карданы технологияи ЭВЧ – и каминвазивій ба амалияи клиникій, усулы ДЛ самти афзалиятнокро пайдо мекунад ва тадричан дар табобати қарроҳии РСГД қойгоҳи стандартро ба даст меорад.

Бо вучуди афзалиятхо ва бартариҳои радиашаванда, ДЛ наметавонад ва набояд ҳамчун интихоби усул дар табобати қарроҳии РСГД, ки бо як қатор омилҳои субъективій ва объективій шарх дода мешавад, мувофиқат кунад. Пеш аз ҳама, бояд қайд кард, ки қарроҳии лапароскопий бо мураккабии ичрои техникій фарқ мекунад ва қисми зиеди статсионархой умумиҷарроҳій ҳанұз бо таҷхизоти мусоиси гаронбаҳо, ки барои ичрои амалиёти қарроҳии баландтехнологій ва миниинвазивій заруранд, мұчаҳхаз нестанд, мутахассисони баландихтисоси технологияи ЭВЧ РСГД надоранд. Аз ин рү, ба назари мо, усулҳои табобати қарроҳии реши сурохшудаи гастродуоденалій, ки дар таҷрибаи ҳаррұза васеъ истифода мешаванд, аз арсенали табобати қарроҳій бо технологияи лапароскопии миниинвазивій берун карда намешаванд ва қарроҳии анъанавій дар ояндаи наздик низ ба “шахрвандій” ҳуқук хоҳад дошт [3,7,9].

**Адабиёт**

1. Алекбарзаде А.В. и [др.]. Ушивание перфоративной пептической язвы: лапароскопическое или открытое?. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2017;(2):45 50.
2. Амонов Ш.Н. и [др.]. Лапароскопическое лечение перфоративной гастродуodenальной язвы, осложненной распространенным перитонитом. Авчи Зухал. 2020, №4. С.72-77
3. Ахмедов С.М и [др.]. Возможности улучшения результатов хирургического лечения больных перфоративной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Вестник Авиценны. - 2009. №3. - С. 26-30
4. Вавринчук С.А., Косенко П.М., Чернышов Д.С. Современные аспекты хирургического лечения перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки. Хабаровск, 2013. 243стр.
5. Гулев М.К. Исследование качества жизни пациентов- важный инструмент для оценки эффективности методов хирургического лечения осложненной язвенной болезни. Вестник Авиценны. 2018;20(2-3):181-189.
6. Кадыров Д.М., Сайдалиев Ш.Ш. Сочетание перфорации язвы двенадцатиперстной кишки одновременно с кровотечением, пенетрацией и стенозом. Здравоохранение Таджикистана. 2022;(4):107-111.
7. Курбонов К.М. и [др.]. Патогенез, диагностика и хирургическое лечение перфораций хронических гастродуodenальных язв. Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. 2014, т. 9, № 1.-С.48-53.
8. Сайдалиев Ш.Ш. и [др.]. Современные подходы в лечении перфоративных гастродуodenальных язв. Здравоохранение Таджикистана. 2018;(1):81-87.
9. Сафаров Ф.Ш. Диагностика и хирургическое лечение перфорации гастродуodenальных язв. Дисс.канд.мед.наук. -Душанбе, 2012.-116стр.
10. Сайфуддинов А.С. Совершенствование хирургического лечения перфоративных гастродуodenальных язв. Дисс.канд.мед.наук. -Душанбе, 2011.-141стр.
11. Тарасенко С.В. и [др.]. Современные аспекты комплексного лечения перфоративной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2021;(1):42 46.
12. Хисамутдинов Р.И., Тимербулатов Ш.В. Сагитов Р.Б. Видеолапароскопические операции при прободных гастродуodenальных язвах. Практическая медицина. 2017, №6 (017).-С.127-130.
13. Becerra Coral LE, Gomez Ceron LN, Delgado Bravo AI. Peritonitis treated by laparoscopy as an effective treatment. Rev Gastroenterol Peru. 2018 Jul-Sep; 38(3):261-264.
14. Sammour T, Kahokehr A, Hill AG. Peritoneal changes due to laparoscopic surgery. SurgEndosc. 2012 Feb; 26(2):587.

## ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРФОРАТИВНЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ

Хофизова Г.А.

Кафедра хирургии “ Институт последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан”

В работе приведены некоторые исторические аспекты лечения одного из острых, грозных осложнений гастродуodenальных язв-прободение и обзор ее литературных сведений. Поэтапно освещаются вопросы актуальности болезни с ее социальной направленностью, существующие традиционные методы операции и использование со-

временных технологий, в частности видеолапароскопического ушивания ПГДЯ что, безусловно, оказывается на качество жизни и трудоспособности данного контингента больных.

**Ключевые слова:** гастродуodenальныязвы, видеолапароскопические технологии, прободение, осложнения.



## LAPAROSCOPIC TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF PERFORATED GASTRODUODENAL ULCERS KHOFIZOVA G.A.

Department of Surgery of the State Education Establishment «Institute of Postgraduate Education in Health Sphere of the Republic of Tajikistan»

The paper presents some historical aspects of the treatment of one of the acute and dangerous complications of gastroduodenal ulcers - perforation and a review of its literary information. The issues of the relevance of the disease with its social orientation, existing traditional methods of surgery and the use of

modern technologies, in particular video-laparoscopic suturing of PGD, which, of course, affects the working ability of this contingent of patients, are gradually covered.

**Key words:** gastroduodenal ulcers, videolaparoscopic technologies, perforation, complications.

**Хофизова Гулбibi Азизовна**, аспиранти кафедраи ҷарроҳии “Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Email: [hofizovagulbibi@gmail.com](mailto:hofizovagulbibi@gmail.com), тел: +992-909-90-14-48.

**Хофизова Гулбibi Азизовна**, аспирант кафедры хирургии “Институт последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан” Email: [hofizovagulbibi@gmail.com](mailto:hofizovagulbibi@gmail.com), тел: +992-909-90-14-48.

**Khofizova Gulbibi Azizovna**, graduate student of the department of surgery of the State Education Establishment «Institute of Postgraduate Education in Health Sphere of the Republic of Tajikistan» Email: [hofizovagulbibi@gmail.com](mailto:hofizovagulbibi@gmail.com): tel: +992-909-90-14-48.

## ШАРХИ АДАБИЁТ

### СИНДРОМИ БРОНХООБСТРУКТИВӢ ДАР КӮДАКОН

Бабаева Л.А., Разокова К.Р., Ашуррова Н.П.

Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи

МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”

**Муҳиммият.** Дар соҳтори бемориҳои кӯдакона патологияи узвҳои нафаскашӣ маҷбӯри мӯҳим дорад, ки 70-90%-и муроҷиати ин гуна патсиентҳо барои ёрии тиббӣ аз ин хусус шаҳодат медиҳад. Имрӯзҳо дар тамоми ҷаҳон афзоиши миқдори патологияи шушҳои бо синдроми бронхио-обструктивӣ (СБО) ҷараёнгиранда ба назар мерасад, ноҷобаста аз он ки дар бораи паҳншавии он далелҳои мушаххас мавҷуд нестанд. Мувоғиқи маълумоти адабиётҳо аз ҷор Ҷаҳонӣ ӯзғаронд, ҳол он ки дар зиёда аз нисфи онҳо беморӣ хусусияти ретсидивӣ дорад. СБО миёни кӯдакони синни барвақтӣ, ки бо сабаби ИШВР (ОРВИ) бистарӣ карда шудаанд, дар 5-40% ҳолатҳо мушоҳида карда мешавад. [3,8,17,33]. Сабаби диапазони васеи дӯҷоршавӣ ба ин беморӣ мавҷуд набудани ташхисоти ягона, шарҳи этиология ва патогенези беморӣ ба ҳисоб меравад.

Мувоғиқи маълумотҳои ТҮТ СБО ҳамчун тангшавӣ ё окклизияи роҳҳои нафас тавсиф меёбад, ки метавонад дар натиҷаи ҷамъшавии маводи дар ҷойи холигӣ ба амал омада, афзоиши девораи бронхҳо, қашишхӯрии мушакҳои бронхиалиӣ, коҳишёбии қувваи ретраксияи шуш, заарёбии бронхҳо бе осеби бофтаҳои алвеолярӣ ва / ё компрессияи роҳҳои нафас пайдо шавад. Сабаби тангшавии роҳҳои нафас метавонад гуногун – ҳам шадид ва ҳам музмин бошад. Ба таври клиникӣ ҳалалёбии гузаронандагии бронхҳо ба тарики нафастангии экспираторӣ дар шакли нафаскашии ноором бо нафасбарории давомнок, варами қафаси сина ва фарогирии ҷойҳои холӣ, сулфаи вазнин, экспиратории диффузӣ, аксар вақт ҳуштакдор, инчунин хир-хирӣ хушк ва на-мноки вариабелӣ зоҳир мешавад. [21,23]. Обструксия аксар вақт дар кӯдакони синни барвақтӣ бо сабаби хусусиятҳои анатомӣ-

физиологии шушҳо пайдо мешавад. [20]. Ҳаҷм, ғунҷоиш ва параметрҳои вентиляцияи шушҳо дар кӯдакон ва қалонсолон аз рӯйи ҳисоби воҳиди дарозии бадан якхелаанд. Тангии мутлаки роҳҳои хурди ҳавобар (бронхиолаҳои терминалӣ навзодон 0,1 мм дар диаметр, дар қалонсолон — 0,5 мм), пардаи луобии тунук, каркаси мушакӣ ва эластикии сусти бронхҳо моилии кӯдакони синни барвақтиро ба инкишофи обструксия дар заминай бронхити этиологияшон гуногун ифода менамояд. [21,26]. Дар кӯдакони соли аввали ҳаёт СБО ҳамчун яке аз омиљҳои муҳими ҳифзи шушҳо дар заминай номукаммалии эпителияи ларзиш ва функцияи секретории бронхҳо ҳисобида мешавад. Зиёдшавии суръати ҳаво дар бронхҳо беҳтар тозашавии онҳоро аз луоб ва микроорганизмҳо таъмин менамояд, ки бо басомади хеле ками инкишофи пневмония дар заминай он (<5%) зоҳир мешавад. Дар пайдоиши СБО варами илтиҳобӣ ва гиперсекретсияи луоби ғализ афзалият дошта, нақши бронхоспазм чандон зиёд нест. [20]. Бо мақсади диагностикаи барвақтии патологияи мазкур дониши амиқи механизмҳои патофизиологӣ заруранд, ки асоси инкишофи манзараи клиникии СБО-ро ташкил мебошанд. [1,28]. Мушакҳои нозуки бронхҳо бо наҳҳои асабии парасимпатикии бронхоконструкторӣ иннерватсия мешаванд. Роҳҳои нафас ҳангоми таъсири ҳамдигарии в2-адренорецепторҳои дар бронхҳо мавҷудаи дорои катехоламини сиркулятсияшаванда ё препаратҳои в2-таъсири адrenomimeticӣ (салбутамол) варо мешаванд. Системаи асаби симпатикии нокифояи шушҳо амалан дар бронходилататсия таъсире надорад. Бактерияҳои пневмотропӣ, вирусҳо ва моддаҳои фаъоли биологӣ, ки ҳангоми илтиҳоби инфексионӣ/аллергӣ ҳориҷ мешаванд, эпителияи роҳҳои нафас-

ро осеб расонида, ретсепторҳои парасимпатикиро ба стимул меоранд, ки ин ба инкишофи бронхоспазм, варами пардаи луобӣ, гиперсекретсияи луоб сабаб мешавад ва дар натиҷа сӯроҳии бронхҳои хурдро баста, ба эпителий осеб мерасонад. Ҳамаи аломатҳои дар боло номбаршуда ба афзоиши муқовимати роҳҳои нафас сабаб мешаванд. Муқовимат ба маҷрои воридшавии ҳаво мутаносибанд ба дараҷаи чоруми ҳишёбии сӯроҳии бронхҳо афзоиш ёфта, ҳангоми 2 баробар тангшавии бронхҳо муқовимат 16 маротиба зиёд мешавад. Дар бронхҳои тангшуда суръати ҳаракати ҳаво зиёд мешавад, ки ин муқовимати маҷрои ҳаворо зиёд мегардонад. Мувофиқи меъёр нафаскашӣ аз ҳисоби қашишҳӯрии диафрагма амалӣ мешавад, дар ин ҳолати фишори доҳилиплевралӣ аз дараҷаи атмосферӣ паст фаромада, ҳаво дар алвеолаҳо дармемонад. Нафасбарорӣ ҳангоми сустшавии диафрагма то баробаршавии фишори доҳилиплевралӣ бо атмосферӣ ба таври нофаъол сурат мегирад. Ҳангоми баландшавии муқовимат дар роҳҳои нафас фаъолияти мушакҳои нафаскашӣ зиёд мешавад, маҳсусан ҳангоми нафасбарорӣ, ки акнун бояд фаъол бошад. Дар ҳолати чунин нафасбарорӣ фишори доҳилиплевралӣ зиёд мешавад, таносубан вақти нафасбарорӣ қувваи дар бронхҳо аз берун мавҷуда зиёд мегардад. Девораҳои хурди бронхҳо, ки каркаси тағоякӣ надоранд, тадриҷан паст фаромада, ҳолате ба амал меояд, ки нафасбарории минбаъда имконнапазир мегардад. Девораҳои хурди бронхҳо вазифаи клапанро ба ҷо меоранд, ки дар ҳолати нафасбарорӣ пӯшида мешаванд, ҳаво дармемонад ва ин ба дом шабоҳат дошта, алвеолаҳо ҳамешагӣ кушода бοқӣ мемонанд. Дар чунин ҳолатҳо, ки нафасбарорӣ бо суръат ва ҳаҷми зиёд номумкин аст, сулфа самаранок нест, дар бронхҳо тарашшуҳи часпанда ба амал омада, ба инкишофи ҳолати ислоҳнашаванда оварда мерасонад. [1,6,9,19].

Хирроси экспираторӣ ҳангоми СБО дар натиҷаи ларзиши девораи роҳҳои нафаси муқобили ҳамдигар ҷойгиршуда дар лаҳзай зичии пурраи онҳо ҳангоми нафасбарорӣ

пайдо мешавад. Дар трахея ва бронхҳои калон миқдори максималии садоҳои экспираторӣ мушоҳида мешавад, зоро онҳо бо бофтаи шушӣ пӯшида нашудаанд. Ба онҳо бевосита фишори баланди доҳилиплевралӣ таъсир мерасонад. Бинобар ин ақидаи зерин нодуруст аст, ки гӯё ҳирроси ҳуштакмонанд ҳангоми нафасбарорӣ, ки аксар вақт ҳангоми СБО шунида мешавад, танҳо натиҷаи гузаштани ҳаво тавассути роҳҳои нафаси хурди тангшуда аст. Новобаста аз садо (тембр), ҳама гуна садоҳои экспираторӣ, ки дар доҳили қафаси сина ҷойгиранд, ба обструксия далолат менамоянд, ки ба таври қатъӣ аз садоҳои респиратории беруна-зқафсисинагии ҷойгиршавии обструксия – стенози ҳалқуми ҳусусияти инспираторӣ дошта фарқ мекунад.[14,15,22].

Сабаби асосии СБО дар қӯдакон — «бемории бронхҳои реактивӣ»: астмаи бронхиалиӣ (АБ), бронхити обструктивӣ ва рефлюкси гастроэзофагалиӣ (РГЭ) мебошад. Диагностикаи ин bemorixо дар синни барвақтӣ душвориҳои зиёдеро пеш меорад, зоро ҳангоми АБ ва бронхити обструктивӣ гиперсекретсияи луоб ва варами девораи бронхиалиӣ мавқеи асосӣро ишғол менамоянд, на бронхоспазм дар қӯдакони синни болоӣ, ки дар ин ҳолат ба пайдоиши клиникаи ба ҳуд ҳоси «астмаи намнок» ё бронхити астматикӣ сабаб мешавад. Мувофиқи маълумоти адабиётҳо пас аз 4—8 соли бистаригардонӣ бо сабаби СБО-и зоҳиршуда дар заминай ИШВР зиёда аз нисфи чунин қӯдакон аз АБ-и дар синни барвақтӣ ошкорнашуда азият мекашанд. [18,20,24]. Ҳол он ки ташхисоти нафастангӣ аз рӯйи аломатҳои ҳоси он имконпазир аст. [4,11,19]. Синну соли bemori гирифтари обструксияи шадиди бронхиалиро дар заминай ИШВР ба назар гирифтан зарур аст. Дар синни 1,5–солагӣ эҳтимолияти ташхиси АБ хеле баланд мешавад, то синни 1-солагӣ эҳтимолияти бронхити обструктивӣ хеле баланд аст. Такроршавӣ арзиши баланди ташхисотӣ дорад. Дар қӯдакони синни аз 4—5 –сола боло генези инфекционии обструксияи такрорӣ ҳодисаи муқаррасист. Инчунин ташхисоти АБ аз рӯйи принсипи «се эпизоди

обструкция дар анамнези -АБ» хеле со-  
далавхона аст. Баходиҳии параметрҳои ди-  
гари клиникӣ низ зарур аст.[16,28].

Сабаби тез-тез рӯҳ додани СБО дар кӯда-  
кони синни барвақтӣ рефлюksi гастро-  
зофагалӣ (РГЭ) мебошад. Ба ҳусусиятҳои  
функционалии кӯдакони синни барвақтӣ  
норасоии сфинктери кардиалии сурхрӯда  
мансуб аст.[21]. Инкишофи СБО ба ду ме-  
ханизм алоқаманд аст: 1) ҳамчун натиҷаи  
ихроҷи муҳтавои меъда ба сӯроҳии танаи  
бронхиалий ҳангоми рефлюksi зоҳиргаштаи  
кӯдакони гирифтори осеби системаи асаб  
(синдроми аспиратсияи музмини гизо); 2)  
механизми дуюми РГЭ-и обструксияи  
бронхиалии индутсияшуда нисбатан аҳами-  
ятнок ҳисобида мешавад. Ретсепторҳои ва-  
гусии сурхрӯда ба нотситсепторҳо мансу-  
банд, яъне ангезиши онҳо ҳангоми мавҷу-  
дияти илтиҳоб — РГЭ – бемориҳо ба амал  
меояд ва ҳамин тарик тавсиф мешавад, ки  
чаро рефлюksi физиологӣ ба сулфа ва хур-  
ӯҷҳои нафастангӣ намеорад. [8,9,16].

Ташхисоти фарққунандай РГЭ ва АБ  
масъалаи душвор мебошад. [1]. Ҷараёни ва-  
гомутиеят ҳосилкунии кислотаи хлорид ба  
ҳисоб меравад, ки ба таври максималий дар  
давраи аз соати 24 то 4 – и сахар сурат ме-  
гирад, ҳангоме ки муҳтавои меъда ҳусусия-  
ти агресивӣ дорад. Хурӯҷҳои нафастангӣ  
ва сулфаи хушки хурӯҷмонанд аксар вақт  
чунишабона ба амал меоянд, ба монанди  
АБ. Дар 50% ҳолатҳо РГЭ дар кӯдакони  
ширҳорагӣ бо таҳаммулназарии сафе-  
даҳои шири гов алоқаманд аст. Дар бисёр  
ҳолатҳо дар онҳо дерматити атопикӣ муш-  
оҳида мешавад. Ҳамин тавр, аломатҳои  
раднашавандай АБ-и кӯдакон чунинанд:  
мавҷудияти СБО, симптомҳои сулфаи хур-  
ӯҷмонанди ҳусусияти такоридошта, ки  
шабона бе аломатҳои ИШВР, инчунин бе  
аломатҳои гайришуми атопия, эозинофи-  
лия, баландшавии дараҷаи IgE пайдо ме-  
шаванд. Ташхисоти дифференсиалий ҳангоми  
истифодай pH-метрияи трансғизӣ,  
ФЭГДС имконпазир аст, чорабинҳои зид-  
дирефлюксӣ самаранок ҳисобида мешаванд.  
Кишти бактерияҳои рӯда аз девораи ақиби  
ҳалқум аломатҳои гайримустақими РГЭ ба

ҳисоб меравад. [16,19,22].

СБО ҳамчун реаксияи муҳофизатии кӯда-  
кони синни ширҳорагӣ ҳама гуна бронхит-  
ро ҳамроҳӣ менамояд, вале аз ҷиҳати кли-  
никӣ на дар ҳамаи патсиентҳо ошкор карда  
мешавад. Зоҳиршавии обструксия ба ҳусу-  
сиятҳои вируси барангезанд ва аз бисёр  
ҷиҳат бо мавҷудияти гиперфаъолнокии  
ибтидоии бронхҳо алоқаманд аст, ки мета-  
вонад ҳарактери ирсӣ дошта бошад ё на-  
тиҷаи пневмопатияҳои аз сар гузаронида-  
шуда, дисплазияи бронху шушҳо дар давраи  
навзод будан, инчунин омилҳои номусоиди  
экологӣ ба ҳисоб меравад. Мисли ҳамаи  
реаксияҳои муҳофизатӣ СБО манбаи хала-  
лёбии ҷиддии кӯдакон шуда метавонад.  
[8,12].

Мувофиқи таснифот бронхити обструк-  
тивии шадид (БОШ) ва бронхиолити ша-  
дид (БШ) вариантҳои ҷараёни бронхити  
шадид ҳисобида мешаванд. БОШ бо синдроми  
обструксияи бронхиалии диффузӣ,  
меъёрҳои клиникӣ ҷараён мегирад, ки онҳо  
чунинанд: нафастангии экспираторӣ, на-  
фаскашии ноороми ҳуштакдор дар заминаи  
ИШР, хирроси паҳншудаи хушк ва намно-  
ки гуногункалибр. Дараҷаи сабук/муътади-  
ли норасоии нафаскашӣ (НН) мушоҳида  
карда мешавад. Басомади нафаскашӣ (БН)  
дар ҳадди меъёр ё каме зиёд. Дар шушҳо дар  
мавзеи симметрии қафаси сина – садои муъ-  
тадили перкуторӣ бо инъикоси куттишакл.  
Ба тарики рентгенологӣ дар заминаи зиёд-  
шавии шаффоғии мавзеи шушҳо ва инъи-  
коси шушҳо, мавҷуд набудани аксҳои ман-  
бавӣ ва инфильтративӣ ошкор карда меша-  
вад. БОШ (ООБ) аксар вақт дар кӯдакони 4  
соли аввали ҳаёт мушоҳида карда мешавад.  
[5,10,20].

БШ (ОБ) – ин бемории илтиҳобии  
роҳҳои поёни нафас бо осеби бештари  
бронхҳои хурд ва бронхиоли этиология-  
шон вирусӣ мебошад. Ба ҳиссаи RS-виру-  
сҳо 90% - и ҳолатҳо [29,30], антитела рост  
меояд, ки ҳамаи кӯдакон дар синни 2-солагӣ  
ба он гирифтор мешаванд, танҳо дар қисми  
камӣ онҳо клиникаи бронхиолит инкишоғ  
мейбад. БШ – инфексияи нисбатан бештар  
дучоршавандай роҳҳои поёни нафас ҳисо-

б�다 шуда, бино ба маълумоти адабиётҳо қариб 10% кӯдакони синни ширхорагӣ онро паси сар менамоянд. Дар кӯдакони гирифтори бемориҳои музмини бронху шушҳо ва иллатҳои дили модарзодӣ БШ бо фавтияти зиёд (10—20%) аз сабаби маҳкамшавии меҳаникии бронхиолаҳо бо эпителияи некротикӣ ва ҳуҷайраҳои илтиҳоб ҷараён мегирад. [1,2,13].

Меъёрҳои асосии клиникии БШ - нафастангии зоҳиршудаи дорои ҳусусияти экспираторӣ/ омехта, сианози периоралӣ, ба-рчастагии тегаҳои бинӣ, сулфаи нисбатан кам, аускултативӣ - диффузӣ мебошад. Манзараи равшани клиникии БШ дар рӯзҳои 3—4-ум инкишоф мейёбад, ИШВР, ҳарорати бадан мӯътадил ё субфебрилӣ аст. [25]. Табларза ба эҳтимолияти баланди бронхиолити облитератсионӣ далолат менамояд. [7].

Сабаби нисбатан бештар дучоршавандай БШ RS-вирус мебошад. Дар синни 2-солагӣ дар ҳамаи кӯдакон ба RS-вирус антителаҳо ҳосил мешаванд. Танҳо дар 1% - и онҳо алломатҳои клиникии бронхиолит мавҷуд аст, ки бистаригардониро талаб менамояд. [27,33].

Аломати нисбатан муҳими БШ гипоксия ба ҳисоб меравад. РО<sub>2</sub> аксар вақт то 55—60 мм ст.сим. коҳиш мейёбад, РСО<sub>2</sub> бештар коҳишёфта (гипервентиляция), ки ба инкишофи атсидоз монеъ мешавад. Симптоми асосии ҳалалёбии нафаскашии кӯдакони дорои БШ иштироки мускулатураи ёридиҳанда дар ҷараёни нафаскашӣ, кашидашавии зоҳиршудаи мавзеъҳои болои қулфак, миёниқабурғавӣ, шоҳаи тегмонанди туш, садоҳои инспираторӣ ё мавҷуд набудани онҳо (бесадо сабук) мебошад. БН метавонад мувофиқи меъёр бошад. Барои баҳодиҳии вазнинии БШ дар оғози беморӣ бо оксиген пур будани хунро (сатуратсия SaO<sub>2</sub>) бо ёрии пулсоксиметрия муайян кардан зарур аст. SaO<sub>2</sub> < 95% ба ҷараёни вазнини беморӣ ва зарурати бистаригардонии кӯдак ба шӯъбаи терапияи шиддатнок ва шӯъбаи эҳёгарӣ далолат менамояд. Коҳишёбии ҳалалёбии нафаскашӣ ва маҳдудшавии обструксия дар рӯзҳои 10—14-уми беморӣ аз динамикаи мусбат шаҳодат медиҳад.

БШ дар кӯдакони норасид ва навзодон бо эпизоди апноэ ҷараён мегирад, дар ин ҳолат бозистии нафаскашӣ метавонад ба инкишофи симптомҳои дигари респираторӣ сабаб шавад. Ба ғурӯҳи ҳатари зиёди марг дар натичаи апноэ кӯдакони < 44 ҳафтаина доҳил мешаванд. [3,31]. Ба тариқи рентгенологӣ ба БШ инҳо хосанд: варами шушҳо, шиддатнокии инъикоси рагҳо, метавонад микроателектаз муайян карда шавад. Дар 10—20% патсиентҳо дар рентгенограмма тағииротҳо ошкор карда намешаванд. [6,32].

Ба ҳронизатсияи ҷараён ва инкишофи бронхиолити постинфекционӣ бо облитератсия боқӣ мондани ҳалалёбии нафаскашӣ, ҳирроси ҳурдҳубобчавӣ >2 ҳафта дар заминай мӯътадилгардии ҳарорат далолат менамояд. [7]. Он ҳамчун оризai инфексияҳои вазнини респираторӣ-вирусӣ инкишоф мейёбад, ки миёни онҳо дар беморони 1-2 – сола инфексияи адено-вирусӣ ва респираторӣ-синцитиалиӣ, дар кӯдакони нисбатан қалонтар инфексияҳои легионелёзӣ ва микоплазмениӣ нақши манғӣ доранд. Манзараи хоси бронхиолити облитератсияшуда ташкили экссудат, пролифератсияи бофтаи васлқунанда дар девораи бронхҳои ҳурд ва бронхиолаҳо, тангшавии сӯроҳии онҳо ва роҳҳои нафаси канорӣ ба ҳисоб меравад. Ҳалалёбии гузаронандагии ин мавзеъҳо, паҳншавии илтиҳоб дар самти дисталӣ ба варами бофтаҳои шуш, ҳалалёбии ҷориҷавии хун бо инкишофи гипертензияи шушҳо, деструксияи деворҳои алвеолярӣ ва эмфизема сабаб мешавад. Илтиҳоб ба бронхҳои тағоякӣ паҳн мешавад, ки ин ба пайдоиши бронхоэктаз мусоидат менамояд. [7,9,28].

Вобаста ба паҳншавии ҷараён 4 навъи беморӣ тавсиф карда мешавад: «тоталӣ» (умумӣ) — синдроми Маклеод (31%) - қисми зиёди бронхиолаҳои як шуш облитератсия шудааст, «манбавӣ» яктарафа (55%) ва дуттарафа (8%), «хиссавӣ» (6%) – бо алломатҳои облитератсияи сегментҳои алоҳида. Дараҷаи зоҳиршавии симптоматикии клиники ҳангоми шаклҳои гуногуни он аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Шиддатнокии беморӣ одатан дар заминай ИШР ба амал меояд ва бо инкишофи СБО зоҳир мешавад. Ба таври

рентгенологӣ камшавии акси раги шушҳо, ҳатто то дараҷаи «шаффофи зиёд»-и якта-рафаи шушҳо ошкор карда мешавад. Ҳангоми андозаи коҳишёфтai шушҳо, ошкорсозии вариантҳои «умумӣ» ва яктарафаи «манбави»-и симптоми мусбати «доми ҳавой» дар мавзеи нафасбарории дил ба тарафи шуши солим ҷой мегиряд ва фарқияти шаффофи шушҳо зиёд мешавад. Ҳалалёбии устувори вентилятсионӣ бо афзалияти шакли обструктивӣ (75%), гузаронандагии бронхҳои ҳамаи дараҷаҳо хосанд. Яке аз ҳусусиятҳои асосии бронхиолити обли-тератсияшуда ҳалалёбии перфузияи шушӣ ба ҳисоб меравад. Ҳангоми пневмосинтиграфия дар ҳамаи беморон коҳишёбии маҷ-

рои ҳуни шушӣ мушоҳида мешавад. Ҳангоми допплеркардиография дар зиёда аз 50% беморон аломатҳои больных выявляются признаки легочной гипертензии шушӣ, дар вақти ЭхоКГ — тағииротҳои морфометрии меъдаҳаи чап дар шакли дилатации маҳдудгаштаи сатҳи он (26%) ё дар шакли омехтаи дилатации сатҳи меъдаҳаи чап ва гипертрофия миокарди девораи озоди рости меъдаҳа ошкор карда мешавад, ки аз шуши музмини дил шаҳодат медиҳад. Дар нисфи беморон ин тағииротҳо дар давоми 3-4- соли аввали оғози беморӣ инкишоф меёбанд. Дар СБД (ЭКГ) дар ҳар шашумин кӯдак аломатҳои дили музмини шуш му-шоҳида карда мешавад. [7, 8, 13, 14, 26].

## АДАБИЁТ

1. Гриппи М.А. Патофизиология легких, изд. 2-е испр. - М. - СПб., 2000.
2. Бойцова Е.В. Новые методы диагностики хронического бронхиолита у детей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. №3, 2001. С. 36-40.
3. Острые респираторные заболевания у детей: лечение и профилактика // Пособие для врачей. - М., 2002.
4. Геппе Н. А., Малышев В. С., Лисицын М. Н., Селиверстова Н. А., Поденова Т. А. Бронхография в комплексной диагностике бронхиальной астмы у детей // Пульмонология. 2002, № 5, с. 33–39. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей».
5. Чучалин А.Т., Черняев А.Л. Бронхиолиты // Русский медицинский журнал. №4, т. 11, 2003. С.156-160.
6. Зайцева О.В. Бронхообструктивный синдром у детей / Педиатрия. — 2005. — № 4. — С. 94-104.
7. Спичак Т. В. Постинфекционный облитерирующий бронхиолит у детей. - М., 2005.
8. Практическая пульмонология детского возраста (справочник - 3-е изд.) // Под ред. Татченко В.К. - М., 2006.
9. Дамианов И. Секреты патологии [перевод с англ.]. - М., 2006. С. 366-405.
10. Царькова С.А. Современные аспекты диагностики и лечения острого бронхиолита у детей // Вопросы практической педиатрии. №1, т. 1, 2006. С. 50-55.
11. Скачкова М. А., Тарасенко Н. Ф. и др. Дифференциальная диагностика рецидивирующих бронхитов у детей / Пульмонология детского возраста: проблемы и решения Под ред. Ю.Л. Мизерницкого, А.Д. Царегородцева Выпуск 6. – Москва 2006. – с 17-19
12. Сорока Ю.А. Бронхообструктивный синдром в педиатрической практике Журнал «Здоровье ребенка» 2(2) 2006 – с 17.
13. Овсянников Д.Ю., Кузьменко Л.Г., Дегтярева Е.А. Течение бронхолегочной дисплазии у детей грудного и раннего возраста / Педиатрия. — 2007. — № 4. — С. 35-42.
14. Барапов, А.А. Детские болезни: Учебник. - М.:«ГЕОСТАР-Медиа», 2007.- 674с.
15. Доскин В.А. Амбулаторно-поликлиническая педиатрия: - Учебное пособие. – М.: «МИА», 2008.-464с.
16. Аршба С.К. Современные аспекты сочетанной патологии: бронхиальная астма и заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей // Педиатрическая фармакология. №4, т. 5, 2008. С. 70-75.

17. Зосимов А.Н. Детская пульмонология. Принципы терапии. - М., 2008.
18. Мизерницкий Ю.Л. Диагностика и принципы терапии острой бронхиальной обструкции у детей // Consiliummedicum, приложение «Педиатрия». №1, 2008. С. 41-45.
19. Аллергология и иммунология: клинические рекомендации / под общей редакцией Баранова А.А., Хайтова Р.М. – М. : Союз педиатров России, 2008. – с. 132-136.
20. Геппе Н.А., Розинова Н.Н., Волков И.К. и др. Новая рабочая классификация бронхолегочных заболеваний у детей / Доктор. Ру, 2009. — № 1. — С. 7-13.
21. Геппе Н.А. Пропедевтика детских болезней: Учебник. – М.: «ГЕОТАРМедиа», 2009.- 464с.
22. Мельникова Н.Ю. Детские болезни 2т: Учебник. М.: «ГЕОТАР-Медиа», 2009.- 608с.
23. Фёдоров А. В., Пономарева И. А. Бронхообструктивный синдром у детей / Медицинская газета №8 от 6.02.2009; №9 от 11.02.2009.
24. Мизерницкий Ю.Л. Дифференциальная диагностика и принципы дифференцированной терапии бронхообструктивного синдрома при острой респираторной инфекции у детей // Земский врач. №3, 2010. С. 5-10.
25. Овсянников Д.Ю. Острый бронхиолит у детей // Вопросы практической педиатрии. №2, т. 5, 2010. С. 75-84.
26. Быков В.О. Руководство по практическим умениям педиатра: Учебное пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2010.-574с.
27. Савенкова М.С. Многоликая острая респираторная инфекция: от основных возбудителей к выбору препарата // Лечащий врач. №3, 2011. С. 58-65.
28. Шабалов Н.П. Детские болезни том 1,2: Учебник.- СПб.: «Питер», 2011.- 928с.
29. Acute viral Bronchiolitis: to Treat or not to Treat - That Is the Question // The Journal of pediatrics. September, 2007. P. 235-237.
30. Hall C.B. Respiratory Syncytial virus, what we know now // Contemp. Pediatr. 10, 1994. P. 92-110.
31. Smyth R., Openshaw P.M. Bronchiolitis // The Lancet. V. 368, 2008. P. 312-322.
32. Swingler G.H., Hussey G.D., Swarenstein M. Randomised controlled trial of clinical after chest radiograph in ambulatory acute lower - respiratory infection in children // Lancet. V. 351, 1998. P. 404-408.
33. Wennergren G. Epidemiology of respiratory infection associated with wheezing in children / / ERS Copenhagen 2005 congress. PG-S-pediatrics: respiratory infection in children. P. 5-31.

## БРОНХООБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ

Бабаева Л.А., Разокова К.Р., Ашуррова Н.П.

Кафедра пропедевтики детских болезней ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино”

В статье изложены распространённость, этиопатогенез, клиника, диагностика и дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста.

**Ключевые слова:** дети, ранний возраст, бронхообструктивный синдром, эпидемиология, этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика.

## BRONCHO-OBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN

Babaeva L.A., Razoqova K.R., Ashurova N.P.

Department of propaedeutics of children diseases of the SEI “ATSMU”

The article presents the prevalence, etiology, pathogenesis, clinical picture, diagnosis and differential diagnosis of broncho-obstructive syndrome in early age children.

**Key words:** children, early age, broncho-obstructive syndrome, epidemiology, etiology, pathogenesis, clinic, differential diagnosis.

**Бабаева Лола Абдунаимовна** - мудири кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино”, E.mail: [lola.a.babaeva@mail.ru](mailto:lola.a.babaeva@mail.ru), тел.: 446003624.

**Разоқова Комилаи Раҷабӣ** – асистенти кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», E.mail: [razkomila@gmail.com](mailto:razkomila@gmail.com), тел.: 556663310.

**Ашуррова Наргис Пулодшоҳевна** - асистенти кафедраитаълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», E.mail: [asurovanargis98@gmail.com](mailto:asurovanargis98@gmail.com), тел.: 985633679

**Бабаева Лола Абдунаимовна** -заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино», E.mail: [lola.a.babaeva@mail.ru](mailto:lola.a.babaeva@mail.ru), тел.: 446003624.

**Разоқова Комилаи Раджаби** – асистент кафедры пропедевтики детских болезней ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино», E.mail: [razkomila@gmail.com](mailto:razkomila@gmail.com), тел.: 556663310.

**Ашуррова Наргис Пулодшоҳевна**- асистент кафедры пропедевтики детских болезней ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино», E.mail: [asurovanargis98@gmail.com](mailto:asurovanargis98@gmail.com), тел.: 985633679

**Babaeva Lola Abdunaimovna** - head of the department of propaedeutics of children diseases of the SEI “Avicenna Tajik State Medical University”, E.mail: [lola.a.babaeva@mail.ru](mailto:lola.a.babaeva@mail.ru), tel.: 446003624.

**Razoqova Komilai Rajabi** – assistant of the department of propaedeutics of children diseases of the SEI «ATSMU», E.mail: [razkomila@gmail.com](mailto:razkomila@gmail.com), tel.: 556663310.

**Ashurova Nargis Pulodshohevna** - assistant of the department of propaedeutics of children diseases of the SEI «ATSMU», E.mail: [asurovanargis98@gmail.com](mailto:asurovanargis98@gmail.com), тел.: 985633679

## БАЪЗЕ ЧИҲАТҲОИ ПАТОГЕНЕЗ ВА ОМИЛҲОИ ХАФНОК ДАР ФИШОРБАЛАНДИИ ШАРАЁНИИ СИСТОЛИКИИ МАҲДУД

**Умаров А.А., Соҳибов Р.Ғ., Умарова С.А., Шарифова Н.Ҷ.**

Кафедраи бемориҳои даруни №2 Муассисай давлатии таълимии

МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино»

**Муҳиммият.** Фишорбаландии маҳдуни систоликии қалонсолон (ФМСК) шакли маъмултарини баландшавии фишори хун (ФХ) дар одамони солҳарда ва пиронсолон мебошад. Тадқиқотҳои қалони эпидемиологӣ нишон доданд, ки фишорбаландии систоликии омили мустақил, доимӣ ва ислоҳшавандай хавф барои ҳама оризахои дилу рагҳои хунгард мебошад. ФМСК фавтро аз бемориҳои дилу рагҳо 2-5 маротиба, фавти умумиро 51% ва ҳодисаҳои сактаи магзи сарро ба 2,5 маротиба дар муқоиса бо шахсони дорои фишорбаландии шараёнии муқаррарӣ дошта зиёд мекунад [1-4].

Сатҳи фишори систоликӣ ва диастоликӣ табиатан бо гузашти синну сол баланд мешавад. Баландшавии фишориси столикӣ то

70-80-солагӣ идома меёбад, дар ҳоле ки фишори диастоликӣ танҳо то 50-60-сола боло меравад ва баъдан сатҳи он метавонад, ҳатто паст шавад [4,5]. Фишорибаландии набзро метавон ҳамчун омили хавф баррасӣ кард, ки ба афзоиш ва паҳншавии ФМСК, ки яке аз шаклҳои маъмултарини фишорбаландии шараёни (ФШ) дар пиронсолон аст, мусоидат кунад. Хавфи фишорбаландии шараёни ва муносибати он бо ФМСК бехтар тавсиф карда мешавад, зоро фишори хуни диастоликӣ аз сабаби дуруштии артеријавӣ метавонад нодуруст паст бошад. Якчанд таҳқиқоти охирин нишон доданд, ки фишори набзии хун, маҳсусан дар якчоягӣ бо афзоиши фишори хуни систоликӣ, робитай қавитарин байни фишори хун ва хата-

ри ҳаводиси дилу раг дорад [9]. Як қатор муаллифон склерози аорта ва рагҳои калонро омили асосии патогенетикии инкишофи ФМСК, асосан дар натиҷаи склерози пардаи мобайни рагҳо, ки боиси паст шудани чандирии онҳо мегардад, медонанд. Баландшавии дуруштии аорта асосан аз ҳисоби коллагенизатсияи, пардаи мобайни на аз ҳисоби атеросклероз ба амал меояд. Дар ма-води сексияй дар гурпҳои одамони калон-соли дорои гипертонияи систоликӣ, фишор-баландии шараёни ва фишори муқаррарӣ, дараҷа ва мархилаи атеросклероз ба таври назаррас фарқ надошт [10,11]. Бисёр тағи-роти гистологӣ, ки бо синну сол дар дево-рҳои рагҳои хун ба амал меоянд, ба тағи-роти атеросклероз монанданд. Бо вучуди ин, нақши атеросклероз дар патогенези ФМСК дар одамони калонсол баҳснок аст. Як гур-пҳи муаллифони белгиягӣ фарзияро омпх-танд ва муайян карданд, ки полиморфизми гаптоглобин омили ирсӣ буда, бо баланд шудани фишори хуни систоликӣ дар пиран-солӣ алоқаманд аст. Дар беморони пиран-sole, ки гирифтори фишорбаландӣ ҳастанд, мавҷудияти гаптоглобин 1-1 фенотипӣ бо зиёд шудани фишори хуни систоликӣ ало-қаманд аст. [12]. Муаллифон кпшиш карданд, ки робитай эҳтимолии байни полиморфизми гениферменти табдилдиҳандай анги-тензин ва ҳатари пайдоиши фишорбаландии шараёни ва бемории ишемикии дилро дар гурпҳои синну соли гуногун муқаррар кунанд. Тадқиқотчиён муайян карданд, ки генотипи DD гени ферменти табдилдиҳандай ангиотензин бо рушди сактаи миокард дар беморони то сини 50 –сола ва мавҷуди-яти ФМСК дар беморони гирифтори бемории ишемикии дил аз 65 сола боло алоқаманд аст [12]. Дар беморони гирифтори ФМСК, ноустувории бештари фишори хун хеле маъмул аст, ки маҳсусан зери сарбори-ҳои психогенӣ, ба паст шудани хотира ба-рои рӯйдодҳои охирин, душворӣ дар омпх-тани ҷизҳои нав, паст шудани фаъолияти корӣ, заиф шудани дикқат ва пайдоиши ак-суламалҳои эмотсионалӣ оварда мерасонад. Дар тадқиқотҳо нақши омилҳои психогенӣ дар саршавӣ ва ҷараёни беморӣ нишон до-

данд, зеро яке аз механизмҳои генетикии баландшавии фишори хуни шараёни ин вай-роншавии худтanzимкунии психофизиологӣ мебошад [13,14,15,16,17,18]. Ба гуфтаи И.В. Давидовский, фишорбаландии шараёни бемории тарзи ҳаёти одами мусир мебошад [19]. Аз ин ҷиҳат фишорбаландии шараёниро ҳамчун як мушкилии психосоматикӣ бар-расӣ кардан лозим аст, ки дар воқеъ ҳалли масъалаҳои муносибати байни ягонагии соматикӣ, равонӣ, иҷтимоиро аз нуқтаи назари фаҳмиш ва биниши мусирни психо-соматика муайян мекунад [1,5, 20,21]. Омпи-зиши муносибатҳои психосоматикӣ дар беморони гирифтори ФМСК ва ихтиоли равонии сарҳадӣ аз нуқтаи назари барҳорди систематикӣ ба таҳлили шароитҳои ҳамба-стагӣ муҳим аст [29]. Илова ба бемории асосӣ, омили синну солро дар афзоиши ҳола-ти афсурдаҳолӣ бояд қайд кард, зеро ба ҳама маълум аст, ки дар шахсони амалан солим аксар вақт ҳолати афсурдаҳоли мушоида карда мешавад.

Паҳншавии назарраси ФМСК ва рушди мушкилиҳои ҷустуҷуи роҳҳои нави ташхис ва табобатро талаб мекунад. Тадқиқотҳои васеи ояндадор нишон доданд, ки афсурда-ҳоли ва изтироб омилҳои мустақили ҳатар мебошанд, ки ҳам ба рушди фишорбаландии шараёнива ҳам ба пешгии зиндамонии беморони гирифтори беморихои дилу рагҳо таъсир мерасонанд [17,24,30]. Ба афсур-даҳолии нозогенӣ – аксуламали психогенӣ, ки дар натиҷаи ба ҳам пайвастани омилҳои психогенӣ ва вазъияти вобаста ба огоҳии ҳатари беморӣ, ранчи ҷисмонӣ ва тағиир-бии сифати зиндагӣ ба вучуд меояд, аҳами-яти маҳсус дода мешавад. Нишон дода шу-дааст, ки ихтиоли изтироб-афсурдаҳоли дар зиёда аз 50% беморон ошкор карда мешаванд ва аксар вақт бо фишорбаландии шараёни бо ҷараёни бӯҳронӣ, ки аксар вақт ба сактаи магзисар ва сактаи калб му-раккаб мешаванд, ҳамроҳӣ мекунанд [17,21,32]. Дар беморони гирифтори тағи-роти гуногуни психопатологӣ, аксуламали шадидтар ва дарозмуддати фишорбаландии шараёни дар шароити фишори равонӣ му-айян карда мешавад. Дар байни ин шарои-

тҳо чои аввалро ихтиоли равонии сарҳадӣ, баҳусус невротикӣ ва неврозӣ, ки бо алоими изтиробӣ, васвоси-фобӣ, неврастения, афсрдаҳоли, гипохондриакалий ва истерикӣ ё маҷмпи онҳо ифода мекунанд, ишғол мекунанд [23,25,33,34].]. Дар 60-80% беморони гирифтари фишорбаландии шараёни ихтиоли равонии сарҳадӣ мушоҳида мешавад ва мавҷудияти онҳо ба ҷараёни беморӣ таъсири манғӣ мерасонад, ва яке аз сабабҳои паст шудани фаъолият буда, муносибати маҳсусро ба табобат ва барқарорсозии беморон талаб мекунад [16,17], ,24,35]. Ҳангоми арзёбии ихтиоли равонӣ, бо фишорбаландии шараёни алокаманданд, як қатор муаллифон дар 70% ҳолатҳо вайроншавии психоэмоционалӣ, асосан дар шакли неврастения ва аз рӯи як қатор мушоҳидаҳо, дар 80% беморони фишорбаландии шараёни номутобиқатии иҷтимоию равониро муайян кардаанд. [29,36,37]. Одатан, ду гурӯҳи ихтиололҳоро ҷудо мекунанд: якум – психогенӣ, ки бо аксуламали беморӣ зич алокаманд аст, дуюм – ихтиоли неврозманди пайдоиши рагҳо, ки аз ҷараёни фишорбаландии шараёни алокамандии зич доранд. [1,9,17 ,18,38]. Чунин ба назар мерасад, ки ду нуқтаи назар вучуд дорад. Ба гуфтаи яке, дар ташаккули ихтиоли равонӣ фишорбаландии шараёни нақши асосиро хислатҳои шахсият мебозанд, на тағйироти дуюмдарачаи системаи марказии асаб, ки дар натиҷаи баландшавии дарозмуддати фишори хун ба вучуд меоянд [31,35, 39]. Ба ақидаи дигар, ихтиоли равонии сарҳадӣ ба таври соматогенӣ ба вучуд меоянд, зоро фишорбаландии шараёни дарозмуддат аксуламалҳои невротикӣ ва ҳолати неврозро ба вучуд меорад [40-42]. Аксар вакт, бо шиддат гирифтани ихтиоли равонӣ, аломатҳои соматикӣ ба замина меафтанд ва алоими аффективӣ, пеш аз ҳама изтироб, чои аввалро ишғол мекунад. Ҳамзамон ҳолатҳое вучуд доранд, ки расми барҷастаи бемории асоси бемориҳои равониро пинҳон мекунад [2,43]. Мағҳуми «вобастагии давравӣ» сазовори таваҷҷҳои бештар аст, ки ихтиоли соматикӣ ва равонӣ дар фишорбаландии шараёни ҳамчун як раванди ягонаи пато-

логӣ, ки дар он доираи таъсири ноҳуши мутақобилаи ранҷҳои соматикӣ ва ихтиоли равонӣ ба вучуд меояд [8,25,34].

Дар байни ихтиоли афсурдаҳоли ва патологияи системаи дилу рагҳо таъсири мутақобилаи мураккаб вучуд дорад: патологияи дил бо афзоиши басомади ихтиоли ҳамроҳ мешавад, илова шудани афсурдаҳоли ба бемориҳои шадиди дилу рагҳо ҳатари пайдоиши оризахои шадиди дилу рагҳоро (сактаи миокард ва вайроншавии хунгардиши майнаи сар), фавти умумӣ ва фавт аз бемориҳои дилу рагҳороба таври назаррас зиёд мекунад.[16,35]. Паҳншавии афсурдаҳоли бо синну сол, дар ҳар 10 соли ҳаёт 1-2 маротиба меафзояд [24]. Сатҳи афсурдаҳоли дар пиронсолон (60-74 сола) 2 маротиба ва дар одамони аз 75 сола боло 6 маротиба нисбат ба ҷавонон зиёдтар аст [16,42]. Аммо, афсурдаҳоли на танҳо сифати ҳаёти инсонро паст мекунад, балки сабаби асосии афзоиши фавт аз сактаи дил ва магзи сар мебошад [5,17]. Бисёре аз беморони гирифтари фишорбаландии шараёни, ки ихтиоли афсурдаҳоли доранд, ё тамоман табобат карда намешаванд ё ба таври нопурра табобат карда мешаванд, ки ин боиси афзоиши минбаъдаи фавт аз садамаҳои коронарӣ мегардад [3,17,23]. Мувоғики маълумоти ТУТ, зиёда аз нисфи беморони гирифтари афсурдаҳоли аз ҷониби табибони оилави табобат карда мешаванд ва аз зери назари равоншиносон дур мемонанд [34]. Чунин афсурдаҳоли соматогени номида шуда, дар зери пардаи аломатҳои гуногуни соматовегетативӣ ба амал меоянд ва зуҳуроти воқеии афсурдаҳоли гайриоддӣ мешавад. Ин эквивалентҳои соматовегетативӣ бениҳоят гуногунанд ва дар байни онҳо номутавозуний қисмҳои системаи вегетативии асаб бо зиёд шудани фаъолияти симпатикӣ ва паст шудани қисми парасимпатикӣ ва ихтиоли аффективӣ таваҷҷҳои зиёд доранд. Дар солҳои охир, тадқиқотҳои алоҳида нишон доданд, ки изтироб ва афсурдаҳоли, инчунин дисфункцияи системаи автономии асаб бо зуҳури гуногуни ритми дил, омилҳои мустақили ҳатар мебошанд, ки ҳам ба рушди фишорбаланлии шараёни ва ҳам ба пешг-

пии зинда мондани беморони гирифтори беморихо дилу рагҳо таъсир мерасонанд [21], 32, 37, 39, 40]. Таҳлили гуногунии ритми дил ба мо имкон медиҳад, ки кисматхоеро, ки таъсири системаи вегетативии асабро ба соҳтори ритми дил тавсиф мекунанд, ба таври кофӣ арзёбӣ қунем. Муқаррар карда шудааст, ки суръати пасти тағирёбии ритми дил нишондиҳандай мустақили оқибатҳои номатлуб (инкишофи инфаркти миокард, аритмияҳои марговар, марги нобаҳангом) дар беморони фишорбаландии шараёни мебошад. Мақсади ниҳоии табобати беморони пиронсоле, ки гирифтори фишорбаландии шараёни ва баҳусус ФМСК мебошанд, на паст карданни фишори хун, балки пешгирии аворизи (аксар вақт марговар), ки

ҳангоми баланд шудани фишори хуни систоликӣ ба вучуд оянда ва аз ин рӯ, дарозумри, инчунин беҳтар карданни сифати зиндагии онҳо мебошад. Дар адабиёт якчанд асарҳои маҳсусе мавҷуданд, ки ба омзиши хусусиятҳои зуҳороти клиникӣ- хунгардиш ва дисфункцияи системаи вегетативии асаб дар беморони ФМСК дар якҷоягӣ бо ихтилии аффективӣ, дараҷаи таъсир ва аҳамияти тағирёбии гуногунии ритми дил баҳшида шудаанд, пешгпи ин гурухи беморон. Дар ҳоле ки равшан карданни ин ҳолатҳо метавонад ба амиқтар тағсири робитаҳои патогенетикии ин мушкилот мусоидат қунад, оптимизатсияи табобат, ки ба назари мо, аҳамияти муҳими назариявӣ ва амалий дорад.

#### Адабиёт

- Гарганеева П., Тетенев Ф.Ф., Семке В.Я., Леонов В.П. Артериальная гипертония как психосоматическая проблема. /П. Гарганеева [и др.] // Клиническая медицина № 1, 2004, С. 35-41
- Кушаковский М.С. Гипертоническая болезнь и вторичные артериальные гипертензии. /М.С. Кушаковский – 2-е изд., перераб, и доп. – М.: Медицина, 1982. 288 С.
- Havranek E.P., Ware M.G., Murberg T.A., Brue E., Aarsland T., Suebak S. Functional status and depression among men and women with congestive heart failure. / E.P. Havranek[et al.] // Int J Psychiatry Med. 1998; 28: P. 273-291
- Murberg T.A., Brue E., Aarsland T., Suebak S. Functional status and depression among men and women with congestive heart failure. / T.A. Murberg[et al.] // Int. J Psychiatry Med. 1998; 28. P. 273-291
- Fieldinng R. Depression and acute myocardial infarction: a review and reinterpretation. / R. Fieldinng // Soc Sel Med 1991:32. P.1017-1027
- Арабидзе Г.Г., Фагард Р., Петров В.В., Стассен Я. Изолированная систолическая гипертония у пожилых. / Г.Г. Арабидзе [и др.] // Тер. арх. 1996; 11. С. 77-82
- Dahlot B., et al. Morbidity and mortality in the Swedish Trial in old patients with hypertension (STOP-Hypertension). / B. Dahlot[et al.] // Lancet, 1991; 338. P. 1181-1185
- Jiang W., Alexander J., Christopher E., Kuchibhatla M., Gaulden L.H., Cuffe M.S., Blazing M.A., Davenport C., Califf R.M., Krishnan R.R., O'Connor C.M. Relationship of Depression to Increased Risk of Mortality and Rehospitalization in Patient With CHF Archives of Internal Medicine August / W. Jiang [et al.] 13-27 2001 161(15). P.1849-1856
- Staessen J.A., Gasowski J., Wang J.G. et al. Risks of untreated and treated isolated systolic hypertension in the elderly: meta-analysis of outcome trials / J.A. Staessen [et al.] // The Lancet. - Vol. 355. - Р. 865-872 (2000)
- Хамидов Н.Х. Систолическая артериальная гипертония в пожилом и старческом возрасте (Распространение, патогенез, клиника и лечение). / Н.Х. Хамидов // Дисс. д.м.н. – М., 1973. – 243С.
- Цфасман А.З., Хамидов Н.Х. Артериальные гипертонии в старших возрастах. / А.З. Цфасман [и др.] // Душанбе, «Ирфон», 1985. 160 С.
- Delanghe J., Duprez D., De Buyzere M., et al. Haptoglobin polymorphism and hypertension in the elderly. / J. Delanghe[et al.] // Eur Heart J 1998; 19 (AbstrSuppl). P. 72

13. Боровков Н.М. Изолированная систоличе-ская артериальная гипертония у больных пожилого и старческого воз-раста: особенности вегетативной регуляции ритма сердца / Н.М. Боровков, В.П.Носов, М.Т. Сальцева // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2004. -№3. -ч.II. -С.10-15.
14. Бунова С.С. Ситуативная и личностная тревожность у пациентов с артериальной гипертонией / С.С. Бунова, Н.Н. Карловская, А.М. Винжегина // Психосоматическая медицина 2007: сборник материалов II Международного конгресса. - СПб. -2007.-С.51-52.
15. Гуревич М.А. Изолированная систолическая артериальная гипертония у пожилых / М.А.Гуревич // Кардиология. -2002. -№3. -35-41. 16. Березин Ф.Б., Безносюк Е.В., Соколова Е.Д. Психологические механизмы психосоматических заболеваний. / Ф.Б. Березин [и др.] // Российский медицинский журнал. - 1998. №2. С.43-49.
16. Васюк Ю.А., Нестерова Е.А., Довженко Т.В., Козина А.А. и др. Современные антидепрессанты в комплексном лечении больных с артериальной гипертензией с сопутствующими аффективными расстройствами. / Ю.А.Васюк [и др.]//Кардиология, 2004, № 8, С.72-79.
17. Воробьев П.А. Депрессия в пожилом возрасте / П.А.Воробьев, А.В. Власова // Клиническая геронтология. -2007.-Т.13.-№3.-С.22-33.
18. Давыдовский И.В. Геронтология / И.В. Давыдовский // М; Медицина, 1966. 298 С.
19. Ariyo A.A. Depressive symptoms and risk of coronary heart disease and mortality in elderly Americans /. A.A. Ariyo [et al.] // J. Circulation. -2000.-Vol.102.-P.1773-1779.
20. Brenda W.J. Depression and cardiac mortality. Results from a community-based longitudinal study / W.J.Brenda[et al.]//Arch. Gen. Psychiatry. -2001.-V.58.-P.221-227.
21. Глушкин Р.Г. Депрессии в общемедицинской практике / Р.Г. Глушкин, Н.И.Андреева, Г.Н. Алеева // Русский медицинский журнал. - 2005.- Т.13.- №12.-С.858-860.
22. Довженко Т.В. Особенности патогенетической взаимосвязи депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний / Т.В.Довженко, Ю.А.Васюк, Е.Л.Школьник // Журнал «Психические расстройства в общей медицине». -2007. -№1. -С.14-19. 23. Иванов С.В. Депрессия и сердечно-сосудистая патология / С.В. Иванов //Кардиология. -2009.-№7-8.-С.115-120.
24. Александровский Ю.А. Психические расстройства в общемедицинской практике и их лечение / Ю.А. Александровский // М.ГЭОТАР-МЕД. - 2004.-240стр.
25. Friedman M.M., Griffin J.A. Relationship of physical symptoms and physical functioning to depression in patients with heart failure. /M.M.Friedman[et al.] //Heart Lung. 2001; 30. P. 98-104.
26. Ларина В.Н. Тревожно-депрессивное состояние у больных пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью / В.Н.Ларина, Б.Я.Барт // Кардиология. -2012.-№10.- С.26-31.
27. Brown J.M. Risk of Coronary Heart Disease Events Over 15 Years among Older Adults with Depressive Symptoms / J.M.Brown [et al.] // Am. J. Geriatr Psychiatry.-2011.-19.-P.721-729.
28. Чазов Е.И., Оганов Р.Г., Погосова Г.В. идр. Депрессивная симптоматика ухудшает прогноз у больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца: первые результаты проспективного этапа российского многоцентрового исследования КООРДИНАТА. / Е.И.Чазов [и др.]//Кардиология 2007; 10. С. 24-30.
29. Carmel M. Increased Stroke Volume and Aortic Stiffness Contribute to Isolated Systolic Hypertension in Young Adults / M.Carmel, McEnery [et al.] // Hypertension.-2005.-V.46.-P.221-226.
30. Ballenger J.C., Davidson J.R.T., Lecrubier Y., Nutt D.J. (International Consensus Group on Depression and Anxiety); and Roose SP, Sheps DS Consensus statement on depression, anxiety, and cardiovascular disease. /J.C.Ballenger[et al.] //J. Clin. Psychiatry 2001; 62 (suppl 8) P.4-27.
31. Abramson J., Berger A., Krumholz H.M., Vaccarino V. Depression and risk of heart failure among older persons with isolated systolic hypertension. /J.Abramson[et al.] //Archives of Internal Medicine, 2001 Jul 23; 161(14). P. 1725-30.

32. Смулевич А.Б. Депрессия в общемедицинской практике. / А.Б. Смулевич //М.: Берег; 2000. С. 5-72.
33. Чазов Е.И., Оганов Р.Г., Погосова Г.В. и др. Клинико-эпидемиологическая программа изучения депрессии в кардиологической практике: у больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца (КООРДИНАТА): результаты многоцентрового исследования. / Е.И.Чазов [и др.] //Кардиология 2007; 3. С. 28-37.
34. Погосова Г.В. Депрессия – фактор риска развития ишемической болезни сердца и предиктор коронарной смерти: 10 лет научного поиска. / Г.В. Погосова // Кардиология. - 2012.- №12.-С.4-11.
35. Верткин А. Л., Тополянский А. В., Любшина О. В. Применение антидепрессантов в кардиологии. /А. Л.Верткин[и др.] //Архив номеров 2001 #07 С. 48-57.
36. Brenda W.J.H. Penninx, Aartjan T.F. Beekman, Adriaan Honing, Dorly J.H. Deeg, Robert A. Schoevers, Jacques T.M. van Eijk, Willem van Tilburg Depression and cardiac mortality. Results from a community-based longitudinal study. /W.J.H.Brenda[et al.] //Arch Gen Psychiatry. 2001; 58. P. 221-227.
37. Ковалева О.Н. Артериальная гипертензия у пожилых. / О.Н. Ковалева //Medicus Amicus 2002, № 6 С.17-21.
38. Koenig H.G. Depression in hospitalized older patients with congestive heart failure. / H.G.Koenig //Gen. Hosp. Psychiatry 1998;20. P. 29-43.
39. Смулевич А. Б. Депрессии в общемедицинской практике. / А. Б. Смулевич //Москва, 2000. С.134-135.
40. Kenneth M.A. McMahon, Gregory Y.H. Lip. Psychological factors in heart failure. / M.A.Kenneth[et al.] //Arch Intern Med 2002; (162)11. P.509-516.
41. Справочник по диагностике и лечению заболеваний у пожилых. /Под ред. Л.И. Дворецкого, Л.Б.Лазебника. - М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2000. – 543С.
42. Brundtland G. H. Mental health in the 21st century. / G. H. Brundtland //Bulletin of Word Health Organization 2000, 78. P.411.
43. Оганов Р.Г. Депрессивная симптоматика ухудшает прогноз сердечно-сосудистых заболеваний и снижает продолжительность жизни больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца / Р.Г. Оганов [и др.] // Кардиология. -2011.-№2.-С.59-66.

## НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА И ФАКТОРОВ РИСКА ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Умаров А.А., Сохибов Р.Г., Умарова С.А., Шарифова Н.Дж.

Кафедра внутренних болезней №2 ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

В обзоре литературы представлены современные данные об изолированной систолической артериальной гипертонии, распространённости, клинической значимости и аспекты её патогенеза. Отмечено, что наряду с основными патогенетическими факторами, существенную роль играют аффективные расстройства и дисфункции вегетативной нервной системы. Указанные расстройства у этой категории больных увеличивают риск развития различных ос-

ложнений и повышают уровень смертности. Рассматриваются возможные варианты связи между аффективными расстройствами и дисфункцией вегетативной нервной системы, как факторы риска, влияющие на развитие артериальной гипертонии.

**Ключевые слова:** сердечно-сосудистые заболевания, артериальные гипертонии, аффективные расстройства, дисфункция вегетативной нервной системы

## SOME ASPECTS OF PATHOGENESIS AND RISK FACTORS ON ISOLATED SYSTOLIC ARTERIAL HYPERTENSION

Umarov A.A., Soibov R.G., Umarova S.A., Sharifova N.J.

The content of literature includes contemporary information about the spread and number of pathogenesis isolated systolic arterial hypertension. It is noted that anxious depressive disorders together with neurovisceral dysfunction system are seen with many patients having arterial hypertension and therefore becomes a

threat for the complication of fundamental disease. At the same time, however, timely detection of such cases is significant for the purpose to supplement pathogenetic characteristics and support prevention and curing methods.

**Key words:** cardiovascular diseases, comorbid depression, ISAH, heart rate variability

**Умаров Ахмад Абубакрович**, номзади илми тиб, дотсенти кафедраи беморихои дарунии №2, МТД «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», ORCID ID: 0009-0007-2719-7957, Email:ahmad.umarov@bk.ru

**Умаров Ахмад Абубакрович**, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры внутренних болезней №2, ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино». ORCIDID: 0009-0007-2719-7957, Email:ahmad.umarov@bk.ru

**Umarov Ahmad Abubakrovich**, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Internal Diseases No. 2, Avicenna Tajik State Medical University. ORCID ID: 0009-0007-2719-7957, Email:ahmad.umarov@bk.ru

**Сохибов Раҳматулло Гулямович**, номзади илми тиб, дотсент, мудири кафедраи беморихои дарунии №2, МТД «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино» ORCIDID: 0000-0002-2413-9299, E-mail:sohibov.rahamatullo@mail.ru

**Сохибов Раҳматулло Гулямович**, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой внутренних болезней №2, ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино», ORCIDID: 0000-0002-2413-9299, E-mail:sohibov.rahamatullo@mail.ru

**Sohibov Rahmatullo Gulyamovich**, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Internal Diseases No. 2, Avicenna Tajik State Medical University. ORCID ID: 0000-0002-2413-9299, E-mail: sohibov.rahamatullo@mail.ru

**Шарифова Нилуфар Ҷураевна** – н.и.т. ассистенти кафедраи беморихои дарунии №2, МТД «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино» Тел.: (+992)93-320-07-59, E-mail nina20-a@mail.ru.

**Шарифова Нилуфар Джурاءвна** - к.м.н. ассистент кафедры внутренних болезней №2 «ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино» Тел.: (+992)93-320-07-59, E-mail nina20-a@mail.ru.

**Sharifova Nilufar Dzuraevna**-Candidate of Medical Sciences, Assistant of the Department of Internal Diseases No. 2, Avicenna Tajik State Medical University. Тел.: (+992)93-320-07-59, E-mail nina20-a@mail.ru.

**Умарова Ситора Ахмедовна** – номзади илми тиб, дотсенти кафедраи беморихои дарунии №2, МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», Тел.: (+992)918-72-00-93, E-mail Sitas22@mail.ru.

**Умарова Ситора Ахмедовна** - кандидат медицинских наук, ассистент кафедры внутренних болезней №2, ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино». Тел.: (+992)918-72-00-93, E-mail Sitas22@mail.ru.

**Umarova Sitora Ahmedovna** - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Internal Diseases No. 2, Avicenna Tajik State Medical University. Тел.: (+992)918-72-00-93, E-mail Sitas22@mail.ru.

## МАСЬАЛАХОИ ҲАЛТАЛАБИ ҲОЗИРАЗАМОНИ БАРТАРАФНАМОИИ МАЧМУИИ ПАСОМАДҲОИ ПЕРИТОНИТИ ФАСОДИИ ПАҲНГАШТА

Назаров Ш.К., Хасанов Н.Ш., Назаров Ҳ.Ш., Ализода, С.Ф.

Кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 ба номи академик Қурбонов К.М.,  
МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”

Ба ҳама дастовардҳои тибби имрӯза нигоҳ накарда, то кунун масъалаи ташхису табобати беморони гирифтори перитонити фасодии паҳнгашта (ПФП), алалхусус дар шахсони солҳӯрда ва пиронсол муҳиму ҳалталаб боқӣ мемонад. Навобаста аз пешравиҳои назаррас дар самти фармакологияи имрӯза ва истифодаи маводҳои пуртасири зиддиимикробиу гузаронидани табобати интенсивии беморони гирифтори ПФП, инчунин гузаронидани усулҳои гуногуни амалётҳои ҳозиразамони ҷарроҳӣ, дар бештари маврид бемориҳои ҷарроҳии узвҳои ковокии батн оризai ПФП медиҳанд, ки дар 20-30% ҳолат сабабгори асосии фавти чунин беморон мебошад. [1]. Масъалаи табобати ПФП дар тамоми дунё диққати маҳsusи мутахассисонро ба худ ҷалб менамояд. Дар замони худ академик А.Н. Бакулов масъалаи перитонити паҳnгаштаро “пирнашаванд” номида буд. Инчунин олими дигар В.Н. Шамова иброз намудаанд, ки: “Перитонит аз қадимулаём то кунун дар пеши назари ҷарроҳон масъалаи ҳалталаб боқӣ монда, як фавтро аз дунболи дигараш бо худ мебарад”. Масъалаи дигари муҳим ин зиёдшавии шумораи беморони гирифтори ПФП миёни шахсони солҳӯrda ва пиронсол мебошад, ки ин гурӯҳ беморон на танҳо амалёti ҷарроҳиро вазнин пушти сар менамоянд, балки гузаронидани ҷарроҳҳои такрорӣ дар онҳо аз ҳисоби ҷой доштани бемориҳои ҳамрадиф ҳатари зиёdro ба бор оварда, шумораи аворизи баъдичарроҳӣ дар онҳо то ба 15 - 38% мерасад. Дар ин асно сабаби асосии ба чунин ҳолат дучор гардидан ин дер муроҷиат намудани беморон ба муассисаҳои лозима, сари вақт ва ё дуруст нагузарнидани амалёti ҷарроҳии лозима, нопурра ва бетаъсир гузаронидани амалёti тозанамоӣ ва шустани батн, давомёбии перитонит, нопурра гузаронидани табобати лозимаи интенсивӣ ба ҳисоб меравад [2].

Дар марҳилаи барвақтии баъдичарроҳӣ бештари муаллифон бо мақсади баҳо додан ба ҳолати дохили шикам ва саривақт пайдонамоии аломатҳои перитонит гузаронидани назорати динамикиро аз болои фишори дохили батн, гузаронидани ТУС ковокии батн ва фазои паси сифоқпарда ва дар ҳолатҳои лозима гузаронидани усулҳои миниинвазивии ташхисро тавсия менамоянд [3]. Таҳлили натиҷаҳои бадастовардашудаи муаллифон зимни истифодабарии дастгоҳҳои лозима дар беморони гирифтори перитонити паҳnгашта (ПП) нишон дода аст, ки гузаронидани назорати динамикии ултрасадоӣ ба сари вақт окшорсозии ҷараёнҳои илтиҳобио фасодиро дар дохили батн имконият дода, дар ҳолати лозима истифодабарии дастгоҳҳои лапароскопӣ боиси кам гардидан басомади аворизи баъдичарроҳӣ мегарданд. Истифодаи усулҳои баландтехнологӣ имкон медиҳанд, ки дар зери назорати онҳо амалётҳои лозима бо усули пункционӣ гузаронида шаванд [4]. Раванди баъдичарроҳии ПФП ва ҳусусияти табобати маҷмӯии алоими норасогии вазоифии рӯдҳоро омӯхта, муаллиfon бар он назарнӣ, ки барои баҳогузорӣ ба ҳолати умумии бемор на танҳо аломатҳои сарирӣ беморӣ, натиҷаҳои ташхисҳои рентгенологӣ ва сонографӣ дар марҳилаи баъдичарроҳӣ муҳим буда, инчунин муаяннамоии нишондодҳои ҷадвалҳо, шохисҳо (индексҳо) ва коэфитсенҳои ҳозиразамон муҳим мебошад, зеро тавассути онҳо ҳатари сар задани аворизи баъдичарроҳӣ ва фавти беморон пешгӯй карда шуда, имконият фароҳам меоранд то тариқи дурусти табобат интиҳоб карда шавад [5].

Муаян карда шуда аст, ки дар ҷараёни омӯзиши раванди баъдичарроҳии беморони гирифтори ногузарогии шадиди рӯдаҳо (НШР) агар камшавии назарраси фишори дохилибатнӣ дар марҳалаи баъдичарроҳӣ

ба мушоҳида нарасад, ин аз мавҷуд будани аворизи дохилибатӣ шаҳодат медиҳад [6]. Файр аз ин, муаллифон дар ҳолати чой доштани аворизи баъдиҷарроҳӣ ва баландшавии фишори дохилибатӣ ба гузаронидани релапаротомия тавсия медиҳанд. Гузаронидани назорати динамикӣ аз болои фишори дохилибатӣ на танҳо хатари инкишофёбии норасогии бисёрузвӣ (НБ), балки чи қадар чой доштани хатари фавти баъдиҷарроҳии беморонро низ пешгӯй менамояд [7]. Дар натиҷаи табобати 241 бемори гирифтори ПФП, ки оризаи сепсиси абдоминалӣ доштанд, муаян намуданд, ки дар 74 бемор нишондод ба гузаронидани амалётҳои пунксионию заҳкашӣ (пункционно-дренирующих вмешательств) зери назорати ташхиси сонографӣ чой дошта, дар 15 бемор гузаронидани релапаротомия лозим омад [8]. Натиҷаи хубро дар ҷараёни табобати беморони гирифтори ПФП истифодабарии усулҳои безаҳгардонии экстракорпоралий, алалхусус гемофильтратсияи варидию варидӣ, плазмофорез ва диализи перитонеалий нишон доданд, ки зимни истифодабарии онҳо фавти баъдиҷарроҳӣ аз 23,3% то 14,1% расонида шуд [9].

Дар ҷараёни гузаронидани кори илмии ҳуд муаллиfon ба натиҷабахшии табобати маҷмӯии эндолимфатикии фалаҷи рӯдаҳо дар ҷараёни табобати беморони гирифтори ПФП ишора намудаанд. Вориднамоии антеградии эндолимфатикии маҳлули 0,5% новокаин, дар муқоиса бо вориднамоии дохиливаридии он 4-6 соат ба ҷараҷттар ба ғафолшавии ҳаракатнокии рӯдаҳо оварда мепрасонад [10]. Инчунин дар марҳилаи баъдиҷарроҳӣ гузаронидани лимфостимулятсияи эндолимфатикӣ бо роҳи вориднамоии эндолимфатикии антеградии маҳлули физиологияи, прозерин, деларгин, гепарин, ки таъсирнокии безаҳгардониро таъмин менамоянд, ҳаракатнокии рӯдаҳоро таъмин намуда, заҳролудшавии эндогениро кам ва натиҷаи табобати перитонитро беҳтар месозад [11].

Дар ҷараёни омӯзиши ҳолати иммунии 103 бемори гирифтори ПФП натиҷанокии гузаронидани озонотерапияи мавзей ва до-

хиливаридии системавӣ муаян карда шуд, ки он метавонад ҳолати иммунии организми чунин беморонро беҳтар созад [12]. Натиҷабахшии мӯътадилсозии маҷмӯии ҳолати энтералий тавассути воридсозии дохилирӯдии озони тиббӣ дар беморони гирифтори ПФП муаян карда шуда аст. Бо ин мақсад ҳамаи беморони дар раванди омӯзиш қарордошта ба се гурӯҳ тақсимбандӣ гардиданд: беморони гурӯҳи 1 –ум танҳо табобатро бо роҳи ананавӣ қабул намуда, ба беморони гурӯҳи 2-юм бошад тозанамоии перитонеалий ва мөъёрсозии энтералий бо истифодаи маҳлули физиологии озонидашуда, вориднамоии дохиливаридии якруӯздармиёни 400 мл маҳлул бо иловаи озон (2,5-5 мг/л) то 7 маротиба (сеанс) гузаронида шуда аст. Ба беморони гурӯҳи 3-юм иловатан ба дохили батн ва тавассути микрокатетер ба тариқи эндолимфатикӣ ба гиреҳҳои масориқаи рӯдаи борик 30-50 мл маҳлули озонидашуда 2 маротиба дар як шабонарӯз гузаронида шуд. Натиҷаҳои бадастомада нишон доданд, ки тозанамоии дурусти дохили батн ва энтерокорексия тавассути маҳлули озонидашуда имкон медиҳад, ки контаминации (паҳншавии микробҳо) рӯдаи борик кам гардида, ҷараёни аз нав сироятирии қовокии батн пешгирий ва барқароршавии ҳаракатнокии рӯдаҳо таъмин карда шавад [13-14].

Инчунин ба натиҷабахшии истифодабарии озони тиббӣ дар раванди табобати беморони гирифтори ПФП дигар муаллифон низ ишора намудаанд. Ин муаллифон вориднамоии дохиливаридии маҳлули физиологии озонидашударо бо миқдори аз 5 то 15 мг/л мавриди истифода қарор доданд. Файр аз ин зимни гузаронидани амалёти ҷарроҳӣ бо истифодаи маҳлули физиологии озонидашуда ба миқдори 20 то 30 мг/л қовокии шикамро тоза шуста, аутогемоозонотерапия гузаронидаанд. Бо мақсади гузаронидани озонотерапия намудҳои гуногуни озонаторҳои тиббӣ истифода бурдаанд, ки зимни он миқдори амалҳо (количеству сеансов) аз 10 то 20 маротибаро вобаста ба ҳолати сарирӣ ташкил намуданд. Ин ҳолат ба беҳтаршавии натиҷаи табобати беморони ги-

рифтори ПФП гардид, ки он ба камшавии шумораи аворизи баъдиҷарроҳӣ ва фавти баъдиҷарроҳии ин гурӯҳи беморон асоснок карда мешавад [15-16].

Дар 42 бемори гирифтори ПФП натиҷаи мусбати истифодабарии ситофлавин ба андозаи 10 мл дар 400 мл 5% маҳлули глюкоза 2 маротиба дар муддати 5 шабонарӯз нишон дода шуда аст. Муаян карда шуда аст, ки маводи ситофлавин хусусияти барқарорсозии назоратнамоии ҳӯҷайраҳои иммуно-компетентиро дар муносибат бо хусусияти мигратсионии гранулоцитҳои нейтрофилӣ дошта, инчунин фаолшавии ҳӯҷайраҳои мононуклеарии хунро ба амал меорад [17].

Равиши баъдиҷарроҳии перитонит аз марҳилаи инкишофёбии он ва намуди амалёти ҷарроҳии гузаронидашуда вобастагии зиёд дорад. Аз ин лиҳоз дар миёнаи асри гузашта миёни табибон мағҳуми гузаронидани амалётҳои такрорӣ ва тозанамоии қовокии батн, баҳогузорӣ ба ҳолати динамикии перитонити чойдошта мавриди истифодаи васеъ қарор гирифта буд [18].

Навобаста аз осебрасонандагии зиёди усули “шикам кушода”- лапаростомия, лапаротомияи нақшавӣ то кунун онҳо мавқеи худро гум накарда, дар бархе аз беморон, алалхусус зимни чой доштани перитонитҳое, ки дар як марҳала пурра тоза намудани қовокии батн гайриимкон мебошад мавриди истифода қарор мегиранд. Ҳолатҳои зикаргардида ба кам гаштани микдори релапаратомияҳои мавқуфгузошта ва фавти беморон боис мегардад [19]. Дар асоси натиҷаҳои зимни табобати 103 бемори гирифтори ПП ба даст оварда, ки онҳо ба ду гурӯҳ тақсимандӣ гардидаанд, муаллифон хулосабабориҳои худро иброз доштанд. Ба гурӯҳи якум 81-беморе шомил буданд, ки зимни табобати онҳо лапаростомия ҳамчун усули асосӣ истифода бурда шуда, инчунин дар онҳо табобати вакумӣ ва тозанамоии қовокии шикам гузаронида шуда аст. Ба гурӯҳи дуюм бошад- 22 беморе шомил буданд, ки зимни табобати онҳо иловатан бо лапаростомия тозанамоии дохиличарроҳиро бо истифоданамоии дастгоҳи cleanest ба роҳ монда, амалёти ҷарро-

хиро бо табобати вакумӣ ба анҷом расонидаанд. Якҷоянамоии тозанамоии набзии (пульсируючый лаваж) қовокии шикам бо табобати вакумӣ дар беморони лапаростомадошта имконият дод, ки шумораи фавти беморони гирифтори ПП аз 11,1% то 9,1% кам карда шавад. Ин бори дигар аҳамияти амалӣ доштани релапаротомияи нақшавиро тасдиқ менамояд [20]. Зимни истифодаи релапаротомияи нақшавӣ дар 35 бемори гирифтори ПП, ки дар ҳолати ниҳоят вазнин қарор доштанд, кам шудани нишондоди фавти баъдиҷарроҳӣ то ба 45,7% ба мушиҳида расида аст. Давомнокии гузоштани найча дар рӯда ва намуди он, ҳамзамон микдори аз нав тозанамоии қовокии батн зимни чой доштани перитонити фазлавӣ бояд барои ҳар як ҳолати воҳӯранда инфирида бошад [21 ].

Зимни омӯзиши таркиби микробии (уфунатнокии) мои доҳили батн дар шахсони перитонитдошта муаян карда шуда аст, ки дар зиёда аз 88,3% ҳолат мавҷудияти чӯбчамикроби рӯда, энтерококкҳо, стафилококкҳо, пептострептококкҳо ва бактероидҳо ошкор карда мешавад. Контаминатсияи агрессивии онҳо дар рагҳои хунрав ва лимфагард ба авҷирии заҳролудшавии организми беморон ва инкишофёбии садмаи сироятию заҳрӣ ва сепсиси абдоминалӣ боис мегардад. Мавқеи муҳимро дар ин бобат эндотоксини флораҳои грамманфӣ ишғол менамоянд [22]. Дар ҳар як сеюм бемор мавҷудияти сироятҳои анаэробӣ ошкор гардида, микдори анаэробҳои факултативии флораҳои грамманфӣ афзун ва анаэробҳои облигантину микроорганизмҳои граммусбӣ боад баракс кам мегардад. Дар ин асно, зимни омӯзиши хусусияти уфунатдории мӯҳтавои перитнеалий маълум карда шуд, ки аксанан *E.coli* (46,7%), *P.aeruginosa* (24%), *E.faecalis* (8,4%) дар он ҷой доранд [23]. Аҳамияти маҳсус зимни омӯзиши хусусиятҳои уфунатҳои ошкоргардида ба муаяннамоии резистентнокии ин гурӯҳи сироятҳо ба доруҳои зиддимикробӣ равона карда шуда аст. *E.coli* пенитсиллин, сефалоспоринҳои гурӯҳи 1-3, макролидҳо ва тетрасицилин ҳасос набуда, аз таъсири имипенем, петилмит-

син ва гатифлоксатсин нобуд мегардад. Аз ин лихоз, бо мақсади гузаронидани табобати таъсирноки маҷмӯй зимни табобати беморони гирифтори ПП нақшаҳои муаяни истифодабарии дороҳои зиддимикробии таъсирнок пешниҳод гардида, мавриди истифодаи васеъ қарор доранд [24]. Бояд қайд намуд, ки дар раванди табобати ин гурӯҳи беморон мавқеи муҳимро сифати табобати оғозии дорӯгӣ (стартового консервативного лечения) ва антибиотикотерапияи эмпирӣ ишғол менамояд. Ин гурӯҳи муаллифон бар он назарнӣ, ки таъсирнокии зиёдро истифодабарии доруи эртапенем дар вақти гузаронидани табобати оғозии беморони гирифтори бемориҳои шадиди узвҳои батн, ки бо оризаи перитонит ва ё садмаи абдоминалӣ бистарӣ гардидаанд, доро мебошад [25]. Дар натиҷаи омӯзиши натиҷаҳои зимни табобати 49 бемори бо ташхиси ПП дуюминдарача ҷарроҳигардида бархе аз муаллифон як қатор аворизро мушоҳида намуданд, ки басомади онҳо чунин мебошад: эвиссератсия – дар 15% (30,6%) бемор, эвентратсия – дар 12 (24,5%) бемор, чурраҳои баъдиҷарроҳии қалон ва азимчусса – дар 22 (44,9%) бемор. Муаян карда шуд, ки гузаронидани усуљҳои нави мукаммалгардонидашудаи бартарафнамоии нуқсони девораи шикам бо истифода аз эндопротезоҳои гуногун, ки вазифаи нигоҳдории девораи шикамро иҷро менамоянд, инкишофи алоими баландфишории дохилибатниро (абдоминально компартмент-синдром) дар марҳалаи баъдиҷарроҳӣ пешгирий намуда, боиси кам гардидани микдори аворизи баъдиҷарроҳӣ мешаванд [26]. Тарақиёбии технологияҳои мусосир водор месозад, ки роҳҳои нави баланд бардоштани сифати табобати ҷарроҳии беморон ҷӯста шуда, дар равиши ташхисгузорӣ ва табобати беморон тағийирот дароварда шавад. Навобаста аз доштани таърихи тӯлонии омӯзиши сабабаҳои пайдоиш ва тарзи инкишофёбии перитонити шадид, ба даст омадани пешравиҳои назаррас дар самти ташхисгузорӣ ва табобати ПП, то кунун суолҳои вобаста ба тарзи ташаккулёбии беморӣ то ба охир омӯҳта нашудаанд, ки маҳз он сабабгори кам

нагардидани микдори фавти беморон дар айни замон ба ҳисоб меравад. Аввалин маротиба перитонеосанатсия аз ҷониби G. Wegner дар соли 1877 гузаронида шуда аст [27]. Тарафдорони ин амал ба он назар буданд, ки тозанамоии механикии ковокии батн усули асосии табобати беморони гирифтори ПП мебошад. Аммо, ба таърихи беш аз 150 солаи он нигоҳ накарда, ҳатто дар айни замон масъалаи пурра тоза шудани ковокии батн аз сироят ва дигар мӯҳтавоҳои патологӣ зимни гузаронидани намудҳои гуногуни тозанамоии механикии ковокии шикам баҳсангез боқӣ мемонад [28]. Дар охири асри гузашта бештари муаллифон бар он назар омаданд, ки дар раванди табобати ҷарроҳии беморони гирифтори перитонти шадид мавқеи хосро бартарафнамоии пурраи манбаи беморӣ ва тозанамоии дурустӣ дохилиҷарроҳии ковокии шикам аз мӯҳтавоҳои патологӣ ишғол намуда, истифодаи маводҳои безаҳргардонӣ, зиддисироятӣ ва дигар табобатҳои инфузионӣ дар смаవқеи дуюм қарор мегиранд. Дар раванди табобати перитонит аҳамияти маҳсус ба бартараф намудани ҷараёнҳои илтиҳобӣ дар дохили шикам равона карда мешавад. Ин оризаи бемориҳои илтиҳобии узвҳои батн то кунун масъалаи ҳалталаб дар самти ҷарроҳии абдоминалӣ боқӣ мемонад [29]. Гарчанде бартарафнамоии манбаи перитонит зинаи асосии табобати перитонит ба ҳисоб меравад, бештари мутахассисон аҳамияти маҳсусро ба тозанамоии ковокии шикам аз мӯҳтавои патологӣ равона месозанд, ки маҳз он пешигирии пахншавии сироятро ба хун таъмин менамояд ва аз ин лихоз зинаи муҳими ҷарроҳӣ ба ҳисоб меравад [30]. Мебояд қайд намуд, ки яке аз суолҳои муҳим дар ҳалли ин масъала интиҳоби дору барои барои гузаронидани тозанамоии батн ва шустани он мебошад. [31]. Бештари муаллиfon бар он назаранд, ки барои шустани ковокии шикам бояд маҳлулҳои намакдор истифода бурда шавад, чунки зимни истифодаи маҳлулҳои бенамак аз ҳисоби гардинети осмотикий зиёдшавии гузароиши заҳрҳо ба рагҳои хунгард ва лимфагард ба амал меояд, ки ин ҳолати заҳролуд-

шавии баданро зиёд мегардонад [32]. Бо ин мақсад зимни табобати ПП ҳатто истифодабарии маҳлулҳои гиперосмолярӣ тавсия дода мешавад, зоро онҳо на танҳо паҳншавии экстраперитонеалии заҳрҳоро пешгирий менамоянд, балки ба гузаштани субстратҳои заҳрноки кам ва зиёдмолекулавӣ аз фазои байниҳӯҷайравӣ ва ҳӯҷайравӣ ба ковокии батн мусоидат менамоянд.

Бо мақсади пурра ва натиҷанок гузаронидани тозанамоии ковокии шикам бояд ҳиссиётнокии уфунати аз дохили шикам дарёфтшуда бо маҳлule, ки бо он ковокии батн шуста мешавад, муаян карда шавад [33]. Мушкилӣ дар он аст, ки на дар ҳама ҳолат имконият ба даст меояд, то микдор ва хусусияти микроорганизмҳо дар маҳлули аз ковокии батн ва ё бофтаҳои аз қабатҳои сифоқпарда (виссералӣ ва париеталӣ) гирифташуда дуруст муаян карда шавад [34]. Усулҳои ташхисгузории фаврии (методы экспресс-диагностики) манбаъҳои уфунат вобаста ба камёфт будан ва гаронарзишиашон, ҳамзамон талаб намудани мутахассиси баландтаҷриба барои гузаронидани онҳо, айни замон на он қадар васеъ мавриди истифода қарор доранд [35]. Аз ин лиҳоз бештари мутахассисон зимни табобатнамоии ПП вобаста ба сабабҳои пайдоиши перитонит, вакти инкишофёбии он, хусусияти моеъоти дохили батн ба маълумотҳои адабиёт такя намуда, табобати эмпирикий зиддимикробиро (алалхусус зимни интиҳоби маҳлули зиддимикробӣ барои шустани ковокии батн) истифода мебаранд [36].

Бештари ҳолат зимни тозанамоии ковокии шикам дар беморони гирифтори ПП маҳлули фуратсилина, декаметоксин, хлоргексидин, диоксидин, димексид ва бетадин мавриди истифода қарор мегиранд. Баъзан вақт бо мақсади гузаронидани табобати зиддизаҳрӣ ва зиддимикробӣ ковокии шикам бо маҳлули гипохлориди натрий, маҳлули 0,8 % хлориди калии бо усули электрокимёвӣ фаъолгардонидашуда шуста мешавад [37]. Бояд гуфт, ки гарчанде бархе аз муаллифон бо мақсади натиҷадиҳандатар намудани таъсири бактериостатикий ва бактериосидии маҳлули шустушукунандай ко-

вокии батн маводҳои зиддимикробӣ истифода мебаранд, аммо қисмати дигари онҳо бар он назаранд, ки илова намудани чунин доруҳо таъсиrnокии амали шустани батнро зиёд наменамояд. Ба ақида олимони гурӯҳи дуюм (муқобили илованамоии доруҳои зиддимикробӣ) дар муддати кӯтоҳе, ки ин доруҳо ба сифоқпарда таъсири мерасонанд наметавонад таъсири зиддимикробии онҳо дар дараҷаи лоима иҷро карда шавад, ва баракси он истифодаи онҳо хусусияти ҷаббишнамоии сифоқпардаро зиёд соҳта ҳатари ба рагҳои хунгард ва лимфагард гузаштани заҳрҳоро бештар менамояд. Иловава бар ин барои инкишофёбии ҷараёнҳои ҳадшаҳосилшавӣ дар сифоқпарда шароити мусоид фароҳам меоранд [38].

Мебояд қайд намуд, ки дар марҳилаи ҳозираи тараққиёти илму техника зимни истифодабарии усулҳои гуногуни тозанамоии ковокии батн ҳангоми ҷой доштани ПП аҳамияти маҳсус ба усулҳои пегиринамоии ҳосилшавии ҳадшаҳои виссеро-виссералӣ ва виссеро-париеталӣ равона карда мешавад, ки бо ин мақсад маҳлулҳои гуногуни хусусияти зиддиҳадшавидошта зимни шустушнамоии ковокии батн истифода бурда мешавад. Дар адабиёт оидибо ин мақсад маводҳои гуногун пешниҳод гардида аст, ки миёни онҳо маълутаринашон маҳлули новокаин, преднизолон, гепарин, ингибиторҳои протеаз ба ҳисоб мераванд, онҳо на танҳо хусусияти таъсиrrасонии зиддиҳадшавӣ дошта, балки боиси кам гаштани ҷаббиши маводҳои заҳрнок аз қабатҳои сифоқпарда, зиёд гаштани ҳиссиётнокии микроорганизмҳо ба маводҳои зиддимикробӣ, кам гардидани ҳосилнамоии ферментҳои патологӣ аз ҷониби стафилококкҳо мегарданд. Ба ҳамаи дастовардҳои тибби имрӯза нигоҳ нокарда то қунун тарзи инкишофёбии ҳадшаҳои дохилибатӣ ва роҳҳои пешгири намоии он яке аз масъалаҳои омӯзишро талабкунанда бοқӣ мемонад [40].

Гарчанде корҳои таҷрибайӣ ва клиникии зиёде, ки ба омӯзиши амиқи сабабҳои пайдоиш ва тарзи инкишофёбию пешгиринаамоии ба амал омадани ҳадшаҳои дохилибатӣ бахшида шудаанд ҷой доранд, то ку-

нун ин масъала ҳалли пурраги худро наёфта, чустучӯи роҳҳои нави пешгиринаомои ҳосилшавии ҳадшаҳои дохилибатӣ идома дорад [41]. Яке аз омилҳои асосии пайдошавии ҳадшаҳои дохилибатӣ ин чой доштани уфунат дар моеъи патологии дохили батн ва қабатҳои сифоқпарда дар беморони гирифтори ПП мебошад, ки зимни чой доштани ин ҳолат авҷирии ҷараёни илтиҳобии сифоқпарда ва зиёдшавии ҳатари инкишофёбии ҳадшаҳои виссеро-висералий ва виссеро-парителай чой дорад. Дар вобастагӣ ба ин ҳолат, зимни гузаронидани ҷораҳои пешгирикунандай ҳосилшавии ҳадшаҳои дохилибатӣ аҳамияти маҳсус ба тозанамоии ковокии батн аз уфунат ба ҳисоб меравад. Муаян карда шуда аст, ки зимни як маротиба шустани ковокии батн бо маҳлулҳои зиддиуфунӣ (антисептикӣ) бо давомнокии (экспозиция) 15 дақика камшавии паҳншавии (контаминация) микробҳо то 60%, зимни ду маротиба шустан камшавии он то 65%, зимни се маротиба шустан то 70% ва дар ҳолати ҷаҳор маротиба шустани ковокии батн бо чунин маҳлулҳо камшавии паҳнгардии микробҳо то ба 75% мерасад [42].

Таъсирнокии хубро истифодабарии усули шустушӯнамоии ковокии батн тавассути маҳлули антисептикий оксигенкуононидашуда, ки зери фишор ворид карда мешавад ва сипас ковокии шикам бо нурҳои ултрабунафш тамиз гардонида мешавад доро мебошад. Чунин тарзи шустан ва тамизнаомоии ковокии батн барои бартараф намудани на танҳо анаэробҳо дар он, балки барои нест намудани микроорганизмаҳо ҳам дар қабатҳои сифоқпарда ва ҳам дар зери қабатҳои фибрини дар ковокии батн ҳосилшуда натиҷабаҳш ҳисобида мешавад [43]. Муаян карда шуда аст, ки чунин тозанамоии батн боис мегардад, то миқдори микроорганизмҳои анаэробӣ дар моеъи дохили батн то ба 86% ва миқдори аэробҳо бошад то ба 80,3% кам гардида, дар сифоқпардаи париеталий то 67,9% ва дар қабатҳои фибрин бошад то ба 86,3% кам мегардад. Бояд гуфт, ки ҳатто зимни пурра шустани ковокии батн дар қабатҳои сифоқпарда, ҷавғҳои дохили

батн, қабатҳои фибрин аз 11% то 23% микроорганизмҳо боқӣ мемонанд, ки ин ҳолат метавонад сабаби дар оянда инкишоф ёфтани думалҳои дохилибатӣ ва ё авҷирии перитонити ҷойдошта гарданд [44].

Мебояд қайд намуд, ки ҳатто зимни истифоданамоии маводҳои саҳттасири ҳозиразамони зидимикробӣ низ дар баъзе ҳолатҳо миқдори уфунатро кам карда наметавонад ва миқдори онҳо дар мӯҳтавоии дохили батн ба  $-10^5\text{-}10^4$  КОЕ/мл баробар мебошад. Дар қабатҳои фибрини ҳосилшуда бошад миқдори микроорганизмҳо то ба  $10^5\text{-}10^7$  КОЕ/мл мерасад. Аз ин лиҳоз бештари ҷарроҳон зимни гузаронидани амалёти ҷарроҳӣ дар беморони гирифтори ПФП қӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки ҳарҷӣ бештар фибрини дар батн ҳосилшударо тоза намоянд, зеро маҳз мавҷудијати онҳо яке аз сабабҳои асосии давом ёфтани ҷараёни илтиҳобию фассодӣ дар дохили батн мебошанд [45]. Аммо зимни омӯзиши марҳилаҳои инкишофёбии перитонит ошкор карда шудааст, ки дар вақти бо мушкилӣ гирифта дур намудани фибрини ба узвҳо часпида вайроншавии мезотелии сифоқпарда ба амал меояд, ки он ба дигаргуншавии соҳти ҳуҷайраҳои (альтерация) ин қисмат оварда, билохира сабабгори аз нав пайдошавии фибрин дар ин мавзӯе мегардад. Бо ин мақсад бештари муаллифон натиҷанокии табобатро ба сифати тозанамоии ковокии батн аз мӯҳтавоҳои патологӣ вобаста медонанд [46]. Айни замон ҷустуҷӯи роҳҳои баҳогузории объективии маҳакҳои (критерии) пурра тозашавии ковокии бант зимни шустани он дар беморони ПП дошта идома дорад. Мутаассифона айни замон усули асоситарини баҳогузорӣ ба сифати тозашавии ковокии батн зимни ПП ин баромадани моеи шафоғ аз дохили батн зимни шустани он ба ҳисоб меравад, ки зимни он аз 3 то 20 л моеъ (бо истифода аз маҳлулҳои зидимикробӣ) истифода бурда мешавад (вобаста ба ҳолати ҷойдошта). Айни замон ҷустуҷӯи роҳҳои баҳогузории фаврии дохиличарроҳӣ (интраоперационной экспресс-оценке) барои омӯзиши на-

тичаноки шустани ковоки бант ва нишондогузорӣ барои муҳиммияти гузаронидани шустушӯи такрории он идома дорад [47]. Ин ҳолат имкон медиҳад, ки то занамоии ковоки батн ба таври лозима гузаронида шавад, то на тариқи ташхиси микроскопӣ ва на тариқи омузиши микробиологии мӯҳтавои батн уфунат дарёфт карда нашавад. Бояд гуфт, ки дар вакти як маротиба шустани ковоки батн, агарҷӣ ба таври лозима амалёти шустушӯи он иҷро карда шуда бошад ҳам ба даст овардани ҳолати абактериалии пурра ғайриимкон буда, ин ҳолат барои чи гуна дӯхтани заҳми девораи шикам дар гузаронидани ҷарроҳии аввалин дикқати маҳсус ва интиҳоби дурустро талаб менамояд [48]. В.Н. Короткий бо ҳаммуаллифонаш тарафдори онанд, ки дар марҳалаи барвақтии баъдиҷарроҳӣ ба муддати тулонӣ тавассути заҳкашҳои дар батн гузошташуда, бо истифодаи 1,5-2 л. маҳлули антисептиқӣ, ки ба муддати 24-48 соат нигоҳ дошта мешаванд (экспозиция) ковоки батн шуста шавад. Ин ҳолат имкон медиҳад, ки ба маҳлули зидиуфунӣ бо уфунатҳои дар батнбуда ба муддати тулонӣ таъсир расонанд [49]. Роҳҳои гуногуни дарёфтнамоии усулҳои натиҷабахши сифатан хуби тозанамоии ковоки батн дар адабиёти ҳозиразамон дарҷ гардидаанд. Бархе аз олимон бо ин мақсад усули шустушӯнамоии ковоки батнро тавассути дастгоҳи воридномоии маводҳои моею-газӣ ба роҳ монданд, ки тавасути як найча ба ковоки батн маводи антисептиқӣ ворид ва тавассути найчай дигар моёъот аз ковоки шикам ихроҷ карда мешавад. Муаян карда шуда аст, ки истифоданамоии маводҳои зиддиилтиҳоӣ, зиддиуфунӣ, фаббишкунанда, сенсибилизатсия организмо кам кунада (десенсибилизирующий) бо усули ултратрасадои зудиаш паст (низкочастотного ультразвука) ва нурафшонии лазерӣ дар раванди табобати

перитонити шадид таъсирнокии назаррас доранд [50].

Бо истифода аз ташхиси иммуногистокимиёвии мавзеъҳои осебидиа сифоқпарда дар 25 бемори гирифтори сӯроҳшавии заҳми меъда ва рӯдаи дувоздаҳангушта маълум карда шуд, ки зимни гузаронидани диализи дарозмуддати перитонеалий дар шахсони пионсол ва солхӯрда ба камшавии хусусияти адгезивии сифоқпарда оварда мерасонад [51]. Гузаронидани диализи давомноки перитонеалий дар bemoroni солхӯрда ва пионсол зимни чой доштани намудҳои гуногуни перитонит ба камшавии миқдори аворизи баъдиҷарроҳии дохилибатӣ то 23,2%, аворизи ба системаи нафаскашӣ вобаста то 10% ва оризаҳо аз ҷониби заҳм то 3,8% оварда мерасонад [52]. Навобаста аз чой доштани корҳои зиёди илмӣ дар самти ҷустуҷӯи роҳҳои бехтари тозанамоии ковоки батн зимни чой доштани ПФП натиҷаҳои ба даст овардаи тадқиқотҳо муаян менамоянд, ки шустани яқмарtabai ковоки батн, навобаста аз усул ва тарзи гузаронидани он наметавонад ба пуррагӣ ковоки батнро аз уфунат ва заҳрҳо тоза намояд. Ин аз чой доштани омилҳои гуногуни таъсиррасон зимни инкишофёбии ПП аз қабили сабаби инкишофёбӣ, намуди перитонит, марҳалаи перитонит, паҳншавии перитонит, синну соли bemoron ва г. вобаста мебошад [53].

Ҳамин тарик, шарҳи гузаронидашудаи адабёт аз зарурияти давом додани корҳои илмию тадқиқотӣ дар самти омӯзиши тарзи инкишофёбии норасогии бисёрузвӣ ва сепсиси абдоминалий дар bemoroni гирифтори ПФП, интиҳоби роҳҳои бехтари тозанамоии ковоки батн зимни чой доштани ПФП, инчунин коркарди усулҳои нави гузаронидани амалётҳои ҷарроҳӣ бо истифода аз дастгоҳҳои ҳозиразамони тиббӣ дар bemoroni гирифтори перитонити шадиди фасодӣ шаҳодат медиҳад.

### Адабиёт

1. Влияние сочетанной и местной цитокино- и озонотерапии на показатели липопероксидации, эндогенной интоксикации и ферропротеины при распространенном перитоните / Н.Д. Гаджиев, М.Я. Насиров, С.В. Сушкин, Е.М. Климова // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. 2014;2:38–41.

2. Гостищев В.К. Перитонит / В.К. Гостищев, П.В. Сажин, А.Л. Авдовенко. – М. : ГЭО-ТАР-МЕД. 2002;240.
3. Исторические аспекты и новые возможности улучшения результатов лечения больных генерализованным перитонитом / Ю.З. Лифшиц, В.Л. Валецкий, П.А. Зайченко та ін. // Хірургія України. 2014; 2:84–88.
4. Криворучко І.А. Хірургічне лікування хворих з приводу абдомінального сепсису / І.А. Криворучко, О.Ю. Усенко, С.А. Андреєщев // Клінічна хірургія. 2014; 8:34–38.
5. Лапароскопічні технології в лікуванні перитоніту при невідкладних оперативних втручаннях / М.І. Тутченко, О.В. Васильчук, С.М. Піоторович, Д.В. Ярошук // Хірургія України. 2014;2:91–94.
6. Ларичев А.Б. Видеолапароскопические технологии в этапной санации брюшной полости при распространенном гнойном перитоните / А.Б. Ларичев, Е.Ж. Покровский // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2015; 2:44–49.
7. Ларичев А.Б. Приоритеты эндомедиохирургии в лечении распространенного гноиного перитонита с субкомпенсированной полиорганной дисфункцией / А.Б. Ларичев, Е.Ж. Покровский // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. 2014;1:89–92.
8. Малоинвазивная хирургия распространенного перитонита, осложненного абдоминальным сепсисом / Н.И. Изимбергенов, А.С. Койшибаев, Б.Ж. Каримов та ін. // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. 2014; 2:42–46.
9. Показания к проведению экстракорпоральной детоксикации у больных с абдоминальным сепсисом / Л.С. Саенко, И.Н. Тюрин, А.Д. Пряников, Б.Р. Гельфанд // Аналлы хирургии. 2015;1:12–20.
10. Применение медицинского озона в комплексном диффузном гноином перитоните / А.В. Борота, Ф.И. Гюльмамедов, И.А. Плахотников та ін. // Вестник неотложной и восстановительной медицины. 2014; 1: 57.
11. Прогностична значущість показників ендогенної інтоксикації та системи монооксигеназ на етапах хірургічного лікування хворих з приводу абдомінального сепсису / І.А. Криворучко, В.І. Жуков, М.С. Повеличенко, С.А. Андреєщев // Клінічна хірургія. 2014;3:5–9.
12. Салахов Е.К. Мониторирование внутрибрюшного давления в послеоперационном периоде у пациентов с распространённым перитонитом / Е.К. Салахов, К.К. Салахов // Казанский медицинский журнал. 2015; 2: 214–219.
13. Суковатых Б.С. Влияние иммобилизованных форм натрия гипохлорита на ближайшие и отдаленные результаты лечения больных с распространенным перитонитом / Б.С. Суковатых, Ю.Ю. Блинков, К.Г. Макиенко // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. 2014;2:47–51.
14. Чернов В.Н. Патогенез нарушения висцеральных функций при распространенном перитоните / В.Н. Чернов, Б.М. Белик, С.Ю. Ефанов // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. 2014; 4:35–38.
15. Чурпій І.К. Характеристика мікробного пейзажу перitoneального ексудату у хворих на третинний перитоніт / І.К. Чурпій // Шпитальна хірургія. 2014; 1: 86–87.
16. Abdominal abscess in Crohn's disease: multidisciplinary management / E.J. de Groof, F. Carbonnel, C.J. Buskens, W.A. Bemelman // Dig Dis. 2014; 3:103–109.
17. Adjunctive treatment of abdominal catastrophes and sepsis with direct peritoneal resuscitation: indications for use in acute care surgery / J.W. Smith, R. Neal Garrison, P.J. Matheson et al. // J Trauma Acute Care Surg. 2014;3: 393–398.
18. Alteco endotoxin hemoadsorption in Gram-negative septic shock patients / H.P. Shum, Y.W. Leung, S.M. Lam et al. // Indian J Crit Care Med. 2014;12:783–788.
19. Angiotensin II in septic shock: effects on tissue perfusion, organ function, and mitochondrial respiration in a porcine model of fecalperitonitis / T.D. Corrka, V. Jeger, A.J. Pereira et al. // Crit Care Med. 2014;8:550–559.

20. Antioxidant protection of statins in acute kidney injury induced by sepsis / F.D. Santos, M. Watanabe, C.F. Vasco et al. // Rev Esc Enferm USP. 2014;5:820–826.
21. An unusual cause of peritonitis in a deployed environment / A. Proffitt, R. Faulconer, P. Kreishman et al. // J R Army Med Corps. 2015;1:69–70.
22. Apibunyopas Y. Mortality rate among patients with septic shock after implementation of 6-hour sepsis protocol in the emergency department of Thammasat University Hospital / Apibunyopas // J Med Assoc Thai. 2014; 7:182–193.
23. A prospective clinical study of pleth variability index in prediction of volume responsiveness in patients with septic shock / N. Lu, R. Zheng, H. Lin et al. // Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2015; 6:17–21.
24. Badrising S. Peritonitis in a peritoneal dialysis patient due to Rhizobium radiobacter and Moraxella osloensis: case report and literature review / S. Badrising, L. Bakker, S. Lobatto // Perit Dial Int. 2014;7: 813–815.
25. D-dimer as an early marker of severity in patients with acute superior mesenteric venous thrombosis / S. Yang, X. Fan, W. Ding et al. // Medicine (Baltimore). 2014;9:270–283.
26. Delayed closure of open abdomen in septic patients is facilitated by combined negative pressure wound therapy and dynamic fascial suture / R.H. Fortelny, A. Hofmann, S. Gruber-Blum et al. // Surg Endosc. 2014;3: 735–740.
27. Determinants of outcome following laparoscopic peritoneal lavage for perforated diverticulitis / F. Radj, F. Bretagnol, M. Auguste et al. // Br J Surg. 2014;12: 1602–1606.
28. Diagnostics, therapy and outcome prediction in abdominal sepsis: current standards and future perspectives / A. Hecker, F. Uhle, T. Schwandner et al. // Langenbecks Arch Surg. 2014;1:11–22.
29. Dual role of leukotriene B<sub>4</sub> receptor type 1 in experimental sepsis / X.J. Li, H.Y. Fu, W.J. Yi et al. // J Surg Res. 2015; 2: 902–908.
30. Duration of hemodynamic effects of crystalloids in patients with circulatory shock after initial resuscitation / T.S. Nunes, R.T. Ladeira, A.T. Bafi et al. // Ann Intensive Care. 2014; 4: 14–25.
31. Early predictive value of hemodynamic parameters during fluid resuscitation in patients with sepsis shock / X. Zang, S. Niu, C. Lyu et al. // Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2015;1:43–47.
32. Eckmann C. Prognostic factors for mortality in (fecal) peritonitis: back to the roots! / C. Eckmann, M. Bassetti // Intensive Care Med. 2014; 2: 269–271.
33. Effect of hydrogen-rich water on acute peritonitis of rat models / J. Zhang, Q. Wu, S. Song et al. // Int Immunopharmacol. 2014; 1: 94–101.
34. Evaluating the prognostic value of selected prognostic scales in patients operated on due to peritonitis / K. Paduszycska, K. Kaczka, A. Dworzycska et al. // Pol Przegl Chir. 2014; 9:422–428.
35. Exogenous recombinant adiponectin improves survival in experimental abdominal sepsis / B. Salman, T.U. Yılmaz, T. Tezcaner et al. // Balkan Med J. 2014;3:244–248.
36. Group A Streptococci: A rare and often misdiagnosed cause of spontaneous bacterial peritonitis in adults / M. Malota, T.W. Felbinger, R. Ruppert, N.C. Nüssler // Int J Surg Case Rep. 2015; 6: 251–255.
37. Influence of fluid loading in patients at different stages of septic shock: a prospective study / L. Zhi, W. Feng, Y. Guo et al. // Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2015; 6:13–16.
38. Kumar P. Treatment of perforated giant gastric ulcer in an emergency setting / P. Kumar, H.M. Khan, S. Hasanrabba // World J Gastrointest Surg. 2014; 6:5–8.
39. Management of the open abdomen using vacuum-assisted wound closure and mesh-mediated fascial traction / A. Willms, C. Gysgen, S. Schaaf et al. // Langenbecks Arch Surg. 2015;1:91–99.
40. Mast cells aggravate sepsis by inhibiting peritoneal macrophage phagocytosis / A. Dahdah, G. Gautier, T. Attout et al. // J Clin Invest. 2014; 10:77–89.
41. Perforation peritonitis and the developing world / R.S. Bali, S. VermaS, P.N. Agarwal та ін. // ISRN Surg. 2014; 2: 74–78.
42. Peritonitis incidence was correlated with duration of peritoneal dialysis rather than leptin or neutrophil to lymphocyte (n/l) ratio in peritoneal dialysis patients. / Y. Bilen, E. Cankaya, N. Bilen та ін. // Eurasian J Med. 2014; 3: 145–150.

43. Peritoneal dialysis outcomes in a modern cohort of overweight patients / S. Ananthakrishnan, N. Sekercioglu, R. Elias et al. // Int Urol Nephrol. 2014; 1: 183–189.
44. Prevalence of low central venous oxygen saturation in the first hours of intensive care unit admission and associated mortality in septic shock patients: a prospective multicentre study / T. Boulain, D. Garot, P. Vignon et al. // Clinical Research in Intensive Care and Sepsis Group. Crit Care. 2014; 6: 609–615.
45. Primary anastomosis versus Hartmann's procedure for perforated diverticulitis with peritonitis: an impracticable trial / G.A. Binda, A. Serventi, M. Puntoni, A. Amato // Ann Surg. 2015; 4: 116–117.
46. Procalcitonin-guided therapy may reduce length of antibiotic treatment in intensive care unit patients with secondary peritonitis: A multicenter retrospective study / E. Maseda, A. Suarez-de-la-Rica, V. Anillo et al. // J Crit Care. 2015; 3: 537–542.
47. Proinflammatory role of neutrophil extracellular traps in abdominal sepsis / L. Luo, S. Zhang, Y. Wang et al. // Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2014; 7: 586–596.
48. Prophylactic synthetic mesh can be safely used to close emergency laparotomies, even in peritonitis / N. Argudo, J.A. Pereira, J.J. Sancho et al. // Surgery. 2014; 5: 1238–1244.
49. Patients with faecal peritonitis admitted to European intensive care units: an epidemiological survey of the GenOSept cohort / A. Tridente, G.M. Clarke, A. Walden et al. // Intensive Care Med. 2014; 2: 202–210.
50. Re-evaluation of Mannheim prognostic index in peritonitis: prognostic role of advanced age. A prospective cohort study / A. Neri, D. Marrelli, M. Scheiterle et al. // Int J Surg. 2015; 13: 54–59.
51. Relevance of Candida and other mycoses for morbidity and mortality in severe sepsis and septic shock due to peritonitis / C. Lichtenstern, C. Herold, M. Mieth et al. // Mycoses. 2015; 7: 399–407.
52. Назаров Ш.К. Роль моноцитов в патогенезе распространённого перитонита /Ш.К. Назаров, С.Г. Ализаде// Вестник Авиценны». 2020; 3: 455-460
- 53.Назаров Ш.К. Поксозии контрастии ковокии шикам ва энтеросорбсия хангоми табобати перитонити паҳнгашта/Ш.К.Назаров, А.Р.Сараев//«Авчи Зухал». -Душанбе. 2020; 1: 11-16.

## СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПРОСТРАНЕННОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА

Назаров Ш.К., Хасанов Н.Ш, Назаров Ҳ.Ш., Ализода С.Г.

Кафедра хирургических болезней №1 им. академика Курбонова К.М.

ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино»

Развитие новых технологий все более привлекает внимание к поиску новых путей в решении неотложных медицинских проблем, среди которых не последнее место занимает острый распространённый гнойный перитонит. Относительно его диагностики и лечения, с учетом исторического опыта не одного столетия, дискуссия между научными сотрудниками и практиками не потеряла актуальности и продолжается до настоящего времени. Несмотря на необходимость индивидуального подхода в проведении хирургического лечения больных с острым распространённым гнойным перитонитом, все больше аргументов звучит в пользу выбора диагностико-лечебной доктрины согласно разным общепринятым шкалам и

индексам оценки степени тяжести протекания патологического процесса с учетом компенсаторных резервов конкретного пациента. Но, несмотря на значительные достижения в лечении пациентов с острым распространённым гнойным перитонитом, общая летальность нередко составляет от 14% до 27%. В отдельных группах больных, особенно пожилого и старческого возраста, в зависимости от степени тяжести протекания заболевания при присоединении полиорганной недостаточности и тяжелого сепсиса летальность достигает даже 86% – 100%.

**Ключевые слова:** распространенный гнойный перитонит, хирургическое лечение, общая летальность, пожилой и старческий возраст, сепсис.

## MODERN PROBLEMS OF COMPLEX ELIMINATION OF CONSEQUENCES OF DIFFERENT PURULENT PERITONITIS

Nazarov Sh.K., Khasanov N.Sh., Nazarov H.Sh., Alizoda S.G.

Department of Surgical Diseases №1 named after Academician Kurbonov K.M. State educational institution “TSMU named after Abuali ibn Sino”

The development of new technologies is increasingly drawing attention to the search for new ways to solve urgent medical problems, among which acute widespread purulent peritonitis is not the last. Regarding its diagnosis and treatment, taking into account the historical experience of more than one century, the discussion between researchers and practitioners has not lost its relevance and continues to this day. Despite the need for an individual approach to the surgical treatment of patients with acute generalized purulent peritonitis, more and more arguments sound in favor of choosing a diagnostic and therapeutic doctrine according to various generally accepted scales and indices for assessing

the severity of the pathological process, taking into account the compensatory reserves of a particular patient. But, despite significant advances in the treatment of patients with acute generalized purulent peritonitis, overall mortality often ranges from 14% to 27%. In certain groups of patients, especially the elderly and senile, depending on the severity of the course of the disease, with the addition of multiple organ failure and severe sepsis, mortality reaches even 86% - 100%.

**Key words:** widespread purulent peritonitis, surgical treatment, overall mortality, elderly and senile age, sepsis.

**Назаров Шохин Кувватович**, доктори илмҳои тиб, профессор, мудири кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 ба номи Абуалий ибни Синои МДТ «ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино», E-mail: shohin67@mail.ru : 93 588 26 36

**Хасанов Насим Шарифович**, PhD-докторант кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 ба номи Абуалий ибни Сино МДТ «ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино», hasanov\_nasim92@mail.ru: 000606960

**Назаров Ҳилолиддин Шарофович**, дотсенти кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 ба номи Абуалий ибни Сино МДТ «ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино», hiloliddin.nazarov@mail.ru: 900500303

**Ализода Суҳроб Ғафаровиҷ**, дотсенти кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 ба номи абуали ибни Сино МДТ «ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино», suhrob\_a@mail.ru: 928217755

**Назаров Шохин Кувватович**, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». E-mail: shohin67@mail.ru : 93-588-26-36

**Хасанов Насим Шарифович**, PhD-докторант кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». hasanov\_nasim92@mail.ru: 000606960

**Назаров Ҳилолиддин Шарофович**, дотсент кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». hiloliddin.nazarov@mail.ru: 900500303

**Ализода Суҳроб Ғафаровиҷ**, дотсент кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». suhrob\_a@mail.ru: 928217755

**Nazarov Shokhin Kuvvatovich**, Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Surgical Diseases No. 1, State Educational Institution “ATSMU” E-mail: shohin67@mail.ru : 93-588-26-36

**Khasanov Nasim Sharifovich**, PhD-doctoral student of the Department of Surgical Diseases No. 1, State Educational Institution “ATSMU”, hasanov\_nasim92@mail.ru: 000606960

**Nazarov hyloliddin Sharofovich**, docent of the department of Surgical Diseases No. 1, State Educational Institution “ATSMU” hiloliddin.nazarov@mail.ru: 900500303

**Alizoda Suhrob Gafarovich**, dotsent of the department of Surgical Diseases No. 1, State Educational Institution “ATSMU” suhrob\_a@mail.ru: 928217755

## ФАЙРИТИБӢ

### РУШДИ ТИББИ БАДАХШОН ВА ҲАЛЛИ МУШКИЛОТИ ТАЪМИНИ СОҲАИ ТИБ БО МУТАХАССИСОНИ МАҲАЛЛӢ ДАР СОЛҲОИ 60-70-УМИ АСРИ XX

**Абдураҳмонов З.**

Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино

Тибби Бадахшон таърихи қадима дорад ва ҳанӯз то омадани русҳо ба ин минтақа дар ин ҷо дар асоси асарҳои тибби қадим, ба монанди “Тибби Ақбар”, “Маҳзан-ул-адвия”, “Уммулилоҷ”, “Мизонуттиб” “Тибби Юсуфӣ” “Тибби Шоҳзодамуҳаммад” ва асарҳои тибии Аబали ибни Сино табион ба мардум хизмат мекарданд. Ба фаъолияти ин табион ва аз он ҷумла табиб Шоҳзода Муҳаммад олим рус М.Андреев дар асари машҳураш “Тоҷикони водии Ҳуф” А.Семёнов, забоншинос И. Зарубин, этнограф Ершов, дуҳтур Ҳмелевский, Азиз Ниялло ва дигарон ҳабар додаанд.

Бояд гуфт, ки оғози соҳаи тибби замонавӣ дар Бадахшон бо таъсисёбии аввалин нуқтаи тиббӣ дар шаҳри Ҳоруғ барои сарҳадбонони рус алоқаманд мебошад. Соли 1914 ин муасиса ба сокинони маҳаллии Ҳоруғ ва деҳаҳои гирду атроф хизмати тиббӣ мерасонид. Дар ин ҷо ду фелдшери отряди ҳарбӣ ва сокини маҳаллӣ Қонунов Қ. ҳамчун ёрдамҷӣ кор мекарданд. Солҳои 1922-1923 бо саъю қушиши Қонунов Қ. ва Алексей Ҷяков – табиби калони Отряди сарҳадбонони Помир, дар Ҳоруғ аввалин бунгоҳи тиббӣ ба фаъолият оғоз мекунад. [9] Маҳз дар ҳамин давра тибби мусоир фаъолияти худро дар Бадахшон оғоз карда, дуҳтурон аз шаҳри Сталинобод ба ин ҷо меомаданд. Дар баробари ҳамин барои таъмини соҳа, соли 1937 дар шаҳри Ҳоруғ низ мактаби дусолаи тиббӣ кушода шуд, ки он баъдтар ба омӯзишгоҳи тиббӣ мубаддал гардид. Ин мактаб аввалан дар хонаи Шабдоловҳо фаъолият мекард, зеро дар он давра барои он иморат набуд. Аввалин сарвар ва тарҷумони ин мактаб Абдол Амадбеков буд. Дар ин мактаб табиони рус Крутих В. – табиби дардҳои дарунӣ, Дроздов Л. – ҷарроҳ, Сарева Л.– раиси шӯъбаи тандурустии вилоят, Гробовский М., Куз-

нетсов Д. ва дигарон дарс медоданд. Аввалин ҳатмқунандагони ин омӯзишгоҳ соли 1939 ба фаъолияти меҳнатӣ дар беморхонаи вилоятии шаҳри Ҳоруғ ба кор шурӯъ карданд. Дар қатори аввалин ҳатмқунандагони ин омӯзишгоҳ Лаълбеков Мамадамон, Отамов Шодмонбек, Валиева Ҷаҳоннамо, Ҳолмамадова Д., Маъруфшоев М., Амирбеков А. ва дигарон буданд.

Соли 1939 дар шаҳри Ҳоруғ беморхонаи вилоятӣ дорои 75 кат иборат аз ҷор шӯъба – шӯъбаи ҷарроҳӣ, шӯъбаи бемориҳои дарунӣ, шӯъбаи бемориҳои ҷашм ва таваллудхона ба истифода дода шуд. То давраи солҳои 50-ум дар ВМҚБ муассисаҳои зерини соҳаи тандурустӣ фаъолият мекарданд:

1. Беморхонаҳо – 10 адад.
2. Амбулаторияҳо – 16 адад.
3. Муасисаҳои ёрии таъҷилий - 22 адад.
4. Поликлиникаи бачагона – 5 адад.
5. Қатҳои табобатӣ - 171 адад.
6. Дуҳтурони қасбӣ - 18 нафар.
7. Ҳамшираи шафқат – 111 адад.
8. Қатҳо - 23 адад.
9. Дуҳтурон – 2 нафар. [10]

Камбудии асосии кори системаи тиб дар ин давра нарасидани дуҳтурон дар ноҳияҳои вилоят буд. Дар ин давра ҳурӯчи бемориҳои домана, табларза ва дарунравӣ сурат гирифт ва аҳолӣ ба ёрии тиббӣ мӯҳтоҷ буд. Аз Душанбе мувофиқи шумораи аҳолӣ дуҳтурон фиристонда мешуданд, аммо хусусияти қӯҳистон ва масофаи байни дехот ва марказҳои шаҳру ноҳияҳоро ба назар намегирифтанд. Ҳамин тарик дар Бартанг барои 140 км ҳамагӣ як дуҳтур, дар Шугнон барои 210 км 1 дуҳтур ва дар Мурғоб барои 1 ноҳия 1 дуҳтур кор мекарданд. Дар ноҳияи Ванҷ танҳо дар моҳҳои июл ва августи 1942 аз ин бемориҳо ва гуруснагӣ 278 нафар ба ҳалокат расид ва бо қарори Комиссариати ҳалқии тандурустӣ ба ин ноҳия аз шаҳри Душанбе 5 дуҳтур фиристонида шуданд. Дар ин давра шумораи зиёди ҷавонон ба

донишгоҳи тиббии шаҳри Самарқанд ба-рои таҳсил фиристонда шуданд. Дар шаҳри Душанбе низ Донишгоҳи тиббӣ ба кори худ оғоз кард ва ин имкон дод, ки вазъи таъми-ни аҳолӣ бо хизматрасонии тиббӣ беҳтар гардад. [9] Дар солҳои 60-70-уми асри XX норасогии мутахассисон дар соҳаи тиб бо роҳи ҷалби ҷавонони маҳаллӣ ба кори ду-хтурӣ ҳаллу фасл гардид. Аз он чумла, Абду-лалиев А. (Рушон, дехаи Ҳуф), Асанов А. (Роштқалъа), Ғуломносиров А. (Ишкошим), Давлатмамадов Ширинбек Ишкошим), Са-идасанов Ш. (Шуғнон), Қамардинов Ҳушқ-адам (Ишкошим), Мамадшоев М. Шуғнон), Муллоев А. (Рушон), Нуралиев Юсуф, (Дар-воз), Тиллоев С. (Роштқалъа), Шоинбеков Ш. (Шуғнон) аз чумлаи аввалин мутахассисони маҳаллӣ мебошанд, ки Донишгоҳи тиббии шаҳри Душанbero ҳатм намуда, дар беморхонаҳои вилоятӣ ва ноҳиявӣ ба кор шурӯъ намуданд. Табибони маҳалли дар ҳамаи самтҳои тиббӣ дар ин давра кор ме-карданд ва тавонистанд, мутахассисони дигар миллатҳоро, ки аз ҷумҳуриҳои дигар фиристонида шуданд, иваз намоянд. Аз он чумла Асанов А., (тав. 1938, дех. Вознавд, ноҳ. Рӯшон), 1965 Донишгоҳи давлатии тиб-биро дар шаҳри Душанбе ҳатм карда, авва-лини табиби ҷарроҳӣ дар ноҳияи Рушон таъ-ин гардид.[1] Дар ин давра инчунин зодаи ноҳияи имрӯзаи Роштқалъа Гулшоев М. (тав. 17.11.1948, дех. Миденведи ҷамоати дехоти Барвози ноҳ. Роштқалъа) баъди ҳат-ми Донишгоҳи давлатии тиббии ба номи Абӯалӣ ибни Сино (1966-1972) Бо ҳатми Донишкада ба беморхонаи марказии вило-ятии шаҳри Ҳоруғ ба кор фиристонда мешавад. Бо дарназардошти эҳтиёҷ ба дуҳту-ри қӯдакона, Раёсати тандурустии вилоят М. Гулшоевро ба беморхонаи марказии Роштқалъа ба ҳайси табиби касалиҳои қӯда-кона мефиристонад. Дар ноҳияи Ишкошим аз чумлаи аввалин табибони маҳаллӣ Ғуломносиров А. (тав. 1933, дех. Қозидех), мебошад, ки соли 1950 омӯзишгоҳи тиббӣ ва соли 1958 Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Синоро ҳатм кардааст. Бо заҳматҳои Ғуломносиров А. дар дехаи Қозидех нуқтаи тиббии амбу-

латорӣ кушода шуд. Дар давоми солҳои 1958-1960 вай ба вазифаи сардуҳтури бемор-хонаи марказии ноҳияи Ишкошим ва дар солҳои 1960-1962 сардуҳтури беморхонаи вилоятӣ дар шаҳри Ҳоруғ кор мекунад. Дар ҳамин давра биноҳои нави беморхонаи ви-лоятӣ соҳта мешаванд. Соли 1973, Ғулом-носиров А. сардуҳтури бемористони ҷумҳу-риявии касалиҳои асаби шаҳраки Навобо-ди ноҳияи Ғарм ва 1988 мудири шуъбаи Маркази ҷумҳуриявии қӯдакону наврасони шаҳри Душанбе таъин гардид. Давлатмам-дов Ш. соли 1964 Донишгоҳи давлатии тиб-би Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Си-норо ҳатм карда, ба сифати дуҳтури ҷарроҳ, дуҳтури атфол ва касалҳои даруна ба ноҳияи Ишкошим фиристонида мешавад. Соли 1974 вай ба беморхонаи вилоятии шаҳри Ҳоруғ ба кор даъват шуда, ба сифа-ти ҷарроҳ, ҷонишини сардуҳтури беморхо-наи вилоятӣ оид ба корҳои муолиҷавӣ ва баъдан оид ба корҳои ташкилӣ-методӣ то соли 1983 кор кардааст. Давлатмамадов Ш. бисёр усулҳои навини ҷарроҳиро дар амал ҷорӣ намудааст. Ба қалами ӯ зиёда аз 15 мақолаи илмӣ таааллук доранд, ки дар ма-ҷаллаҳои илмии Иттиҳоди Шуравӣ (Клини-ческая хирургия, Морфология, Здравоохранение Таджикистана) нашр шудаанд. Ӯ ҳам-чунин муаллифи китобҳо доир ба ҷашмаҳои дармонбахши Бадаҳшон мебошад, ки ба забонҳои русӣ ва тоҷикӣ нашр гардида, сам-ти нави муолиҷаи ҷашмро тавассути обҳои минералӣ пешбинӣ намуданд. Вай усулҳои навини гармобашиносии балнеологӣ, фи-то-терапӣ ва физиотерапевтиро ба амал тат-биқ карда, равияни гиёҳпизишикӣ ва тибби мардумиро бо тибби замонавӣ омехта ин-кишоф додааст.

Дар самти бемориҳои сироятӣ низ мута-хассисони маҳаллӣ дар солҳои 60-уми асри XX ба фаъолият оғоз намуданд. Аз он чумла, дуҳтури дараҷаи олии бемориҳои сироятӣ, доктори илмҳои тиб, профессор Қамардинов Ҳ.Д. соли 1958 факултаи муо-лиҷавии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Си-норо ҳатм карда, ба вазифаи ҷонишини сар-дуҳтур ва пас сардуҳтури Беморхонаи Мар-казии ноҳияи Ишкошим таъин мешавад.

Вай аввалин шуда, дар равияи мубориза ба муқобили бемориҳои тропикӣ (вараҷа) ва гепатити вируси В, бемории лептоспироз, пешгирии эпидемияи тифи шикам ва бартараф соҳтани ҳавғи эпидемияи вабо дар ноҳияҳои гуногуни Тоҷикистон фаъолият карда, дар нест кардани онҳо саҳми арзанда дорад. Барои хизматҳои шоиста дар ин самт Қамардинов Ҳ.Д. соли 1980 Раиси ҷамъияти илмии духтурони бемориҳои сироятии Тоҷикистон ва сармутхассиси бемориҳои сироятии Вазорати Тандурустии ҶШСТ таъин карда шуд. Ҳамчунин вай аз ҷумлаи нахустин олимони тибб аз ҷумлаи зодагони Бадаҳшон маҳсуб меёбад. Қамардинов Ҳ.Д. оиди паразитология, ҳамчунин паҳншавӣ, ҷараён ва роҳҳои муолиҷаи бемориҳои сироятӣ таҳқиқот гузаронида, зиёда аз 200 асару мақолаи илмӣ ва 18 тавсияи методиро дар ин самт навиштааст ва барои ин хизматҳо бо Ҷоизаи АИ ҶТ ба номи академик Е.Н. Павловский мушарраф гардид. [2] Дар ин давра ба кори илмии худ дар самти бемориҳои сироятӣ Муллоев А. (Рӯшон) оғоз менамояд ва соли 1974 дар шаҳри Ленинград (ҳозира Санкт-Петербург) дар Дошишгоҳи якуми тиббии ба номи Павлов рисолаи номзадиро ҳимоя менамояд. [1] Самти кори илмиро дар солҳои 60-70-уми асри XX қайд намуда, хизматҳои А. Абдулалиевро бояд хотиррасон шуд, ки соли 1976 фаъолияти худро ҳамчун корманди Беморхонаи клиникии шаҳрии ёрии таъчилий оғоз намуд ва зиёда аз 72 корҳои таҳқиқотии илмӣ, 15 пешниҳодоти ихтироотӣ, 3 кори илмӣ-методиро ба табъ расонидааст.

Дар баробари дигар соҳаҳои тиб, инчунин дар солҳои 60-уми асри XX дар самти дорусозӣ низ мутахассисон тайёр мешуданд. Яке аз ҷунин кормандони соҳаи дорусозӣ дар ин давра Мамадшоев М. мебошад, ки соли факултаи фармасевтии Дошишкадаи тиббии шаҳри Томскро хатм намуда, фаъолияташро аз вазифаи директори анбори марказии доруҳонаҳо (1965-1966) оғоз кардааст. Дар баробари вай инчунин дар солҳои 60-70-уми асри XX Насриддиншоев С. (тав. 10.01.1941, дех. Риваки Ҷамоати деҳоти Навобод) ба омӯзиши тибби мардумӣ ва

самти дорусозӣ шурӯъ намуд. Бояд гуфт, ки Насриддиншоев С. Аз руи таҳассуси асосии худ тарҷумони забони дарӣ буд, ва данҳо дар солҳои 80-уми асри XX ба тибби суннатӣ ру овард ва Маркази тиббии гиёҳӣ бо номи “Шифо”-ро таъсис намуд. Дар ин самт инчунин олимони Бадаҳшон тадқиқот гузаронидаанд. Аз он ҷумла Нуралiev Ю. соли 1967 рисолаи номзадиро дифоъ намуд ва аз ҷумлаи аввалин олимони соҳаи фармакологияи Тоҷикистон ба шумор меравад. Нуралiev Ю. соли 1974 рисолаи докториро дифоъ намуда, мудирии шуъбаи Фармакологияи таҷрибавии (эксперименталӣ) Институти гастроэнтэрологияи АИ Тоҷикистонро ба уҳда гирифт. Ӯ муаллифи бештар аз 300 мақолоти илмӣ, 15 китоб ва зиёда аз 20 патент мебошад. [4]

Дар солҳои 60-70-ум аввалин қадамҳои дар самти омӯзиши соҳти антропологии мардуми балоандкӯҳи Помир аз тарафи Пестряков А.П. гузаронида мешавад. Дар наиҷаи экспедицияҳои антропологии Помир, вай осоре зиёде доир ба Бадаҳшони Тоҷикистон (Помир) ҷамъоварӣ намуда, китоби “Типи антропологии аҳолии қадимаи Иттиҳоди Шуравӣ”-ро менависад. [5,6,7,8]

Дар солҳои 60-ум инчунин Тиллоев С. (тав. 12.06.1935 дех. Тингхони шпрои дехаи Роштқалъа – ваф. 02.10.2011 дех. Медони Ҷамоати деҳоти Роштқалъа, ноҳ. Роштқалъа) нахустин шуда, дар самти табобати бемориҳои ҳирфай дар шифоҳонаи минтақавии Роштқалъа ба фаъолият оғоз намуд ва маркази калонтарини бемориҳои руҳиро дар ноҳия таъсис дод.

Дар самти тадқиқоти вирусолоѓия дар солҳои 60-70-ум саҳми Шериков Боронбекро боядқайд намуд, ки барангезанди вируси “Иссик-кпл”-ро ошкор намуда, дар “Энсиклопедияи қалони тиббӣ” ин вирус бо номи вай сабт шудааст. Табибони солҳои 60-70-уми асри XX дар поягузории тибби муосири Бадаҳшон саҳми босазо гузоштанд ва барои ин хизматҳо подполковник Шериков Боронбек бо ордени “Ситораи сурх” ва “Барои хизматҳои Ватан”, табиб Давлатмамадов Ширинбек бо ордени «Байрақи сурхи меҳнат»

(1986), Шохинбеков Ш. бо ордени “Байраки сурхи меҳнат” қадр карда шудаанд. Садҳо табибони дигар бо медалу ифтихорномаҳои давлатӣ ва унвони “Табиби шоистаи Иттиҳоди Шуравӣ” қадрдонӣ гардиданд.

Дар хулоса ҳаминро бояд қайд намуд, ки тибби Бадаҳшон ҳамчун тибби муосир фаъолияти худро дар солҳои 20-ум оғоз намуда, аллакай дар солҳои 30-40-уми асри XX тавонист аксарияти бемориҳои сироя-

тиро бартараф намояд. Дар ин давра проблемаи асосии соҳа норасогии мутахассисони маҳаллӣ гардид, ки танҳо дар солҳои 60-70-уми асри XX ба кор шуруъ намуданд. Ҳусусияти ин давра маҳз дар ҳамин буд, ки табибони маҳаллӣ тавонистанд, дар аксарияти самтҳо табибони минтақаҳои дигарро, ки барои кумак ба Бадаҳшон фиристонида шуданд, иваз намуда, дониши хуби замона-виро нишон диханд.

### Адабиёт

1. Бахтиёров М. Таърихи Рӯшон / М.Бахтиёров. –Душанбе, Илм, 2013.- 416 с.
2. Ишкошим. Китоби раҳнамо. – Душанбе, Нодир, 2011.-256 с.
3. Муҳаммадшерзодшоев У. Тибби Шоҳзода Муҳаммад / У. Муҳаммадшерзодшоев.-Хоруғ, 1994.- 56 с.
4. Пирумшоев Ҳ. Таърихи Дарвоз (аз қадим то замони муосир) / Ҳ.Пирумшоев. -Д., 2008. -704 с.
5. Пестряков А.П. Антропологические типы древнего населения на территории СССР. По материалам антропологической реконструкции // А.П. Пестряков. -М., 1988 г.- 245 с.
6. Пестряков А.П. Антропология населения юго-востока Средней Азии / А.П. Пестряков.-М., 2000)
7. Пестряков А.П. Геногеография системы АВО юго-востока Средней Азии в аспекте взаимодействия кочевых и оседлых групп населения / А.П. Пестряков.-М., 1991.- 135 с.
8. Пестряков А.П. Половой диморфизм размеров мозгового черепа человека: эволюционный аспект изменчивости / А.П. Пестряков -М., 1993.- 230 с.
9. Сайдасанов Ю. ВМКБ дар солҳои Ҷангӣ Бузурги ватанӣ / Ю.Сайдасанов.- Душанбе, «Помир», 2011.- 136 с.
10. Бойгонии давлатии ВМКБ, ф.1, р. 2, в. 68. Ҳисботҳои шуъбаи тандурустии ВМКБ солҳои 1940-1970

## РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАДАХШАНА И РЕШЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛИ МЕСТНЫМИ КАДРАМИ ПЕРИОДА 60-70-Х ГОДОВ XX-ГО ВЕКА

Статья посвящена проблеме организации и деятельности российской системы здравоохранения на Памире. Автор указывает, что до XX века в регионе полностью отсутствовали какие-либо квалифицированные медицинские учреждения. Созданная советская система здравоохранения оказалась достаточно эффективной и привнесла в жизнь коренного населения региона новые возможности излечения от разных заболеваний. В данной статье автор анализирует работы врачей периода 60-70-х годов XX века, которые оказали помощь в организации работу этой отрасли на Памире. Автор в хронологическом порядке показы-

вает годы создания лечебных центров в городах и районах Памира и вместе с этим отмечает их научную значимость для современной медицины и открытия этой отрасли в XX веке. В статье также указывается на то что местные врачи первыми положили начало развитию медицины в крае и это было прогрессивным элементом развития региона периода XX века. Они внесли большой вклад в развитие этой отрасли относительно данного региона. В данной статье автор также приводит исторический анализ развития медицины и указывает на значение трудов русских исследователей в развитие отрасли медицины и ставит на

обсуждение научное воззрения ученых медиков и показывает их роль в развитие науки и в частности медицины.

**Ключевые слова:** анализ, местные врачи, русские, население, история, медицина, Бадахшан, ученый, развитие, наука.

## DEVELOPMENT OF HEALTH CARE SISTEM OF BADAKHSHAN AND DECISION OF LACK OF SPECIALIST PROBLEM DURING OF 60-70-s YEARS OF XX CENTURY

The article is devoted to the problem of organization and activity of the health care system in Pamir and author points out that there were completely no qualified medical specialists in early XX century. Pamir healthcare system was subordinate to the medical authorities from other region. Nevertheless, it proved to be quite effective and brought new opportunities for the indigenous population of the region to heal various diseases. In this article author analyze activity of the Russian health care system in prerevolutionary Central Asia during the period the late of XIX and early of XX centuries. Author after chronological order show the

content of works and note the significance of work for contemporary medicine. Author also note the role of militaries researches for creation qualified medical institutions in Central Asia during the period the late of XIX and early of XX centuries. Also in this article authors give attention to analyses of science legacy of Russian healthcare system scientists, and note the signification of Russian healthcare system for development of this trend in Central Asia of late XIX and early XX century.

**Kew words:** analyze, Russian, local cure man, history, population, medical institutions, Badakhshan, scientists, development, science.

**Абдурахмонов Зевар** – дотсенти кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ, Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино. Тел. 935 98 44 97

**Абдурахмонов Зевар** – доцент кафедры общественных наук Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибн Сино. Тел. 935 98 44 97

**Abdurahmonov Zevar** - associate professor of department of social sciences of Tajik state medicin university after Abuali ibn Sino. tel. 935 98 44 97

## НАҚШИ ТАҲАММУЛПАЗИРӢ ДАР НИЗОМИ АРЗИШҲОИ МАҶНАВИИ ТАМАДДУНИ БАШАР Файзулоев Ф.Ф.

МДТ “Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино”

Дар воқеъ, масъалаи тамаддун дар низоми арзишҳои маҷнавии ҷомеаи муосир, бахусус дар ҷомеаи мутамаддин мавқеи хосро доро мебошад. Барои аз ҷиҳати илмӣ ва аз ҷиҳати мантиқӣ ошкор кардани моҳияти масъалаи мазкур мо зарур мешуморем, ки баъзе мағҳуми муносабати ҷамъиятҳои мутамаддинро ҳамчун үнсури асосӣ дар улуми ҷомеашиносӣ мавриди таҳаммулпазирии онҳоро баён намоем.

Тавре маълум аст, мағҳуми «тамаддун» аз қалимаи лотинии «civilis» гирифта шуда, аз ҷиҳати этиологӣ маҷнои «шаҳрвандӣ, ҷамъиятӣ»-ро дорад ва аз нигоҳи этимоло-

гияи худ ба маҷнои «ҷомеаи шаҳрвандӣ» истифода мешавад. Мағҳуми тамаддун яке аз муҳимтарин мағҳумҳои фалсафаи муосир буда, бисёрчанба ва гуногунҷанба аст, вале моҳияти таҳаммулпазирии он то ҳанг兹 пурра дарк нашудааст. Агар таърихи пайдоиши ин истилоҳро ба ёд орем, барои фарқ кардани ҷомеаҳои пешрафта аз ҷамъиятҳои қафомонда, яъне аз давраҳои барбари он ба давраи қадим рост меояд. [1, с.135].

Мутафаккирони Юнони Қадим ва Рими Қадим бо мағҳуми тамаддун ҷомеаи мутаракқӣ ва нисбатан пешрафтаэро дар назар доштанд, ки дар асоси қонуният асос ёфта-

аст, ки дар он ҳаёти ичтимоӣ мувофиқи конститутсия ба роҳ монда шудааст, ки барои тамоми инсонҳо баробар ва ҳатмӣ буд. Ин санадҳо ҳуқуқи шахсӣ ва манфиатҳои чамъияти ҳамаи аъзоёни чамъиятро дар ҳолати таҳаммулпазирии онҳо ҳифз мекард. Аз ин рӯ, ҳар як узви ҷомеаи мутамаддин дар замонҳои қадим ҳамчун шаҳрванд вазифадор буд, ки талаботи ин қонунҳоро иҷро намояд. Барбарҳо, ба ақидаи юнониёни қадим, ҳалқи ақибмонда ҳисобида мешуданд, зеро ҳаёти ичтимоӣ комилан ба шакли муайян, қонуни инкишофёфта асос наёфта буд ва дар ин замина барои худ таҳаммулпазириро муносиб намешумориданд. Аз ин рӯ, сокинони ин сиёsatҳо ҳамеша бо онҳо мухолифат мекарданд. Онҳо худро мутамаддин медонистанд, яъне. қонунпарвар, озодихоҳ, меҳруbon, бомаърифат, начиб, мақсаднок, ватандӯст, далер, одил ва гайра. Муқовимат аз замони қадим сарчашма гирифта, ба як меъёри фарқунанда табдил ёftаast, ба яке аз омилҳои муҳими худшиносӣ ва этнография табдил ёfta, дар рушди фардӣ ва иҷтимоии шахсият ва ҷомеа таҳассус ёfta, ба тамаддуни башарӣ як тақони чиддӣ бахшид. Ташаккули ин навъи ҷомеа имкон дод, ки ҳалқу миллатҳо имкон пайдо кунанд, ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мавқеи сазоворро ишғол намоянд ва ҳатто аз он дар байни дигар чамъиятҳо ва давлатҳои мутароққӣ ифтихор кунанд. Аз ҷиҳат, бунёди ҷомеаи мутамаддин дар таърихи башарият ҳамеша ҳадафи аслии ҳар як миллати пешрафта ва фарҳангӣ будааст, ки бидуни сабру таҳамmul гайри имкон аст. [2, с.141].

Дар зиндагии рӯзмарра истилоҳи «тамаддун» ҳамчун муодили вожаи «фарҳангӣ» истифода мешавад ва ҳусусияти сифатии ҷомеаро нишон медиҳад. Бешак, тамаддун дар таърихи рушди ҷомеа, ки пас аз бераҳмиву ваҳшиёнае, ки дар насабномаи башарият ба вуқӯй омада буд, баландтарин зина аст. Ин падида ба қадом маънии истифодааш аз мағҳуми «фарҳанг» фарқ мекунад ва дараҷаи баланди инкишофи онро дарбар мегирад. Аз ин нуктаи назар мағҳуми «ҷамъияти мутамаддин ҷамъиятест, ки маданияти баланди моддию маънавӣ ва таҳамmuлпазирий дорад.

Қобили зикр аст, ки падидаи «фарҳанг» дар замони маърифат ва замони нау моҳијати фардӣ ва шахсӣ пайдо карда, бо соҳтори ҷомеаи шаҳрвандӣ печида мешавад ва то андозае бо мағҳуми «тамаддун» якҷоя мешавад. Омӯзгорони барҷастаи аврупоӣ истилоҳи «тамаддун»-ро ба ҷомеаи шаҳрвандӣ – ҷомеаи хеле пешрафта ва фарҳангии барҷастае, ки дар он озодӣ, баробарӣ, маърифат, маориф ва фарҳанг бартарӣ дорад, истифода кардаанд, ки метавон марҳилаи ибтидоии ҷудошавии ин мағҳумҳоро дар натиҷаи таҳамmuлпазирий арзёбӣ кард. Гузашта аз ин, тамаддун ба гуфтаи онҳо, баландтарин зинаи рушди иҷтимоист, ки пас аз як давраи ваҳшӣ ва ваҳшӣ фаро мерасад. [3, с.73].

Тамаддунро ҳамчун истилоҳи илмӣ дар қиёс бо мағҳуми «фарҳанг» равшанфиронони фаронсавии асри 18 барои тавсифи ҷомеаи шаҳrвандӣ, ки дар он озодӣ, адолат ва волоияти қонун ҳукмрон буд ва дар фалсафа ва иҷтимоӣ васеъ истифода бурдаанд. Илм мавқеи худро субитқадамона мустаҳкам намуд. Зимнан равшанфироно буд, ки вожаи тамаддунро ҳамчун истилоҳи илмӣ барои тавсифи як давраи муайяни рушди ҷомеаи мутараққӣ, ки пас аз даврони ваҳшӣ ва ваҳшиёна ба вучуд омадааст, ки онро инсоният дар таҳамmul ва шекобоӣ аз худ кардаанд. Аз тарафи дигар, онҳо тамадdунро ҳамчун таҳассуми тамоми комёбихои тафаккури инсонӣ оқилона муайян кардаанд. Ба ақидаи онҳо ҷори намудани ҳочагии қишлоқ ва зироаткорӣ, барпо намудани шаҳру қишварҳо, ба вучуд омадани ҳат, ҷори намудани қонун марҳалаи аввалини таърихи тамадdунҳо ин ҳама ба таҳамmuлпазирии онҳо алоқаманд мебошад. Маҷмипи дастовардҳои инсоният тамадdунро равшанфироно таъриф намуда, ба ин васила ҳуқуқи табии инсон ба озодиро таъқид кардаанд. Онҳо дар назди ҳукumat озодӣ ва соҳибиҳтиёрии ҳалқро муҳофизат намуда, аз ҳукumatdorон талаб мекарданд, ки поквиҷdonӣ, масъулиятшиносӣ ва вазифai худро дар назди тобеон иҷро кунанд. Бисёрии онҳо дар симои тамадdун идеали ҷамъияти тараққипарвар, ҳуқуқбунёд, одил ва ашхоси та-

ҳаммулпазирро мединанд. Баъдан истилохи тамаддуно мутафаккирон ба ду маъно истифода мебаранд:

1) чомеаи хеле рушдёфта, ки ба хирад, адолат, қонун ва таҳаммулпазирии динӣ асос ёфтааст;

2) тамаддун бо дину фарҳанг алоқаи зич дошта, сатҳи баланди рушди фарҳанг нишондиҳандаи пешрафт ва рушди чомеа мебошад. Пас, Виктор Рикети де Мирабо мисалан, дар китоби худ «Дпсти инсон ё рисола дар бораи ахолӣ» тамаддунро ҳамчун чомеае тавсиф кардааст, ки бар пояҳои олии ахлоқӣ, бехтарин қоидоҳои рафтор ва муошират, маъни хушунат ва истисмори инсон аз ҷониби инсон асос ёфтааст. Дар ин асар п менависад:

«Вазирони дин дар чомеаи муташаккил ба таври ҳақиқӣ ҷойҳои аввалро ишғол меқунанд. Дин бешубҳа, бехтарин ва муфидтарин ҷилави башарият аст, ҷашмаи асосии тамаддун аст». [4, с.84].

Дар ибтидои асри 19 Ф.Гизо барои бартараф намудани зиддиятҳои байни пешрафти инсоният ва гуногуни таърихию маданин ҳалқҳо кпшиш мекард. Тибқи консепсияи п тамаддун аз ду қисм иборат аст:

1) ҷузъи иҷтимоӣ - берунӣ нисбат ба шахса таомоми олам;

2) ҷузъи зеҳнӣ – ҷузъи ботинӣ, ки табииати шахсии про муайян мекунад.

Тамаддун, ба эътиқоди п, таъсири мутақобилаи ин ду падида буда, асоси рушди он ҳамбастагии падидаҳои иҷтимоӣ, таҳаммулпазирӣ ва фикрӣ мебошад. Барои Ф.Гизо мағҳуми «тамаддун» синоними «идеяи прогресс» мебошад, ки афзоиши пай дар пайи ҷамъият, инкишофи прогрессивии он, такмили соҳтор ва ҳудтакомули ахлоқии инсон мебошад. Яъне «Ин пешравӣ садсолаҳо вучуд дошт ва ҳамеша дар ҳоли пешрафт аст». [6, с. 113].

Баъдтар Л.Морган дар асари худ «Ҷамъияти қадимӣ» таърихи инсониятро ба ду давраи қалон ҷудо мекунад: 1) давраи ибтидойӣ, ки аз ташаккули миллатҳо ва наслҳо оғоз мешавад; 2) давраи минбаъда – ба вучуд омадани территорияҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ. Ин марҳалаҳо таомоми ҳалқҳо ва ма-

даниятҳои ҷаҳон – аз пешқадам то ақибмондaro фаро гирифта, хусусияту хислатҳои ҳудро доштанд. Кашфи оташ, ихтирои тибу камон ҳамчун воситаи ширкор ё муҳофизат, рушди кулолгарӣ, қишоварзӣ, ҷорвдорӣ, заминкорӣ, истифодаи сарватҳои табии, инчунин ташаккули дигар шаклҳои муштараки одамон фаъолият ҳамчун давраҳои пешравӣ ва аз як тамаддун ба тамаддуни дигар гузаштан эътироф карда мешаванд. Морган мефаҳмад, ки дар аввал моликияти ҷамъиятӣ вучуд дошт, вале баъдтар бо инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда дар ҷамъият моликияти хусусӣ ҳукмфармо шуд. Ӯ таърихи пайдоиш ва ташаккули оиласро меомӯзанд ва пайдоиши оилаҳои якхами (иборат аз як зан ва як мард)-ро яке аз аломатҳои муҳимтарини тамаддун дар натичаи таҳаммулпазирӣ медонад. Ба ақидаи п тамаддун марҳилаи сеюми таърихи рушди ҷомеа аст, ки пас аз замони ваҳшӣ ва ваҳшӣ фаро мерасад. Минбаъд Ф.Энгельс ин ақидаҳои Л.Морганро инкишоф дода, дар асари машҳури худ «Пайдоиши оила, моликияти хусусӣ ва давлат» якчанд хислатҳои давлатро ҳамчун аломати пешравии ҷамъият муайян кардааст:

1) дараҷаи баланди моддӣ; ва рушди техникӣ;

2) пайдоиши муносибатҳои истеҳсолӣ, пулӣ, бозорӣ ва моликияти хусусӣ;

3) тафриқаи иҷтимоӣ, ба синфҳо ва ниزوҳо тақсим шудани ҷомеа; 4) пайдоиши давлат ва ҳукуқ;

5) оилаҳои якхамӣ.

Бояд гуфт, ки дар асри 19 барои аз навдида баромадани мағҳум ва моҳияти падидаи «тамаддун» заминаи мустаҳкам гузошта шуд. [7, с.19].

Олимӣ барҷастаи рус Н. Данилевский (1822-1885) аввалин шуда соҳти тамаддунии ҷамъиятро ҳамчун проблемаи бисёр тамаддунҳо кашф кард. Вай намудҳои тамаддунни таърихиу фарҳангӣ, аз ҷумла типи нави тамаддунни ҷавон – славянро нишон дод. Ӯ ҳамаи ҳалқҳои мутамаддинро ба се гурӯҳи асосӣ тақсим мекунад:

1) таърихнигорони пешқадам;

2) муаллифони ҳикояҳои манғӣ;

3) эчодкороне, ки ба дигар мақсадҳо хизмат мекунанд.

Мувофиқи таълимоти ў ба гурӯҳи якум тамаддунҳое дохил мешаванд, ки ба инкишофи маънавии одамон ҳисса гузаштаанд: тамаддуни мисриёни қадим, хитоии қадим, юнониҳо, румиён ва амсоли он. Данилевский ба гурпҳи дуввум ҳамон навъи таъриху фарҳангро номидааст, ки боиси фурппошӣ ва нобудии тамаддунҳои таназзулёфта, аз қабили туркҳо, муғулҳо ва файра гардидаанд. Ба гурпҳи сеюм фарҳангҳое шомил мешаванд, ки на нақши созанд ва на қувваи ҳаробиоварро дар замони мусир бозиданд. Ҳар як шакли таърихио фарҳангӣ аз ҳолати этнография ба давлат ва баъд ба тамаддун табдил меёбад. Дар зери мағҳуми давраи тамаддун Н.Я. Данилевский давраи таърихиеро дар назар дорад, ки ҳалқҳо фаъолияти маънавии худро дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ аз сар мегузаронанд. Дар раванди инкишофи минбаъдаи илмҳои ҷамъиятӣ-гуманитарӣ, дар давраи ташаккул ва афзоиши пай дар пай муносибатҳои ҷамъиятии капиталистӣ дар тадқиқоти мутафаккирони намоёни Farb мағҳумҳои «тамаддун» ва «фарҳанг» қатъиян аз ҳам чудо карда шуданд. Масалан, комилан бошуурона дар назарияи олими немис О.Шпенглер фарҳанг ва тамаддун ҳамчун ҳодисаҳои ба ҳам зид тавсиф шудааст. Ў чунин мешуморад, ки маданиятҳо мустақилона ба вучуд омада, аз ҳамдигар мустақилона инкишофт мейбанд. Ҳар як фарҳанг ҳусусияти худро дорад ва он як ҷисми рамзист, ки ҳаёти ин мағҳумро таҷассум мекунад. Ҳар он чизе, ки зиндагӣ мекунад, дер ё зуд мемирад. Ҳар он чизе, ки рӯҳдорад ва таваллуд мешавад, худро ифода мекунад, аз кӯдакӣ, калонсолӣ, пири мегузараад ва дар ниҳоят мемирад. Ҳамин чиз бо ҳар фарҳанг, ки «аз рӯҳи беконори одамони ибтидой сарҷашма мегирад ва баъд образи асолати бузург ва дар айни замон маҳдудро ба вучуд меоварад. Вай мисли растаниест, ки танҳо дар як макони маҳдуд ва мушаххас месабзад ва ҳамеша бо ин макон алоқаманд аст. Тамоми қувваи табииати маданият дар образҳои гунонги ҳалқҳо ва забонҳо, давлатҳо, таълимо-

ти динӣ, илму санъат зоҳир мегардад». [8, с.20].

Ғайр аз ин, баробари ҷалб шудани тамоми қувваҳои моддию маънавии маданият вай ба буҳрон дучор мешавад ва ба ҳолати аслии ҳуд бармегардад. Аммо, ба андешаи мутафаккир раванди пайдоиш, инкишофт ва таназзули фарҳанг содда ва бемамониат нест. Вай маҳлуқи зинда аст ва дар вай муборизai тезутунди дутарафаи қувваҳои гуногун ба амал меояд: — аз як тараф вай ба таври зоҳир кор мекунад — барои қуввати гирифтани, мустаҳкам намудани вай ва ба тартиб андохтани муҳит;

— аз тарафи дигар, вай аз рӯи масъалаи дохили амал мекунад, ки дар он ҷо эҳсосоти ҷанговар ҷамъ шудааст, кудрати маданият бар қувваҳои вичдони зеҳниро таъмин менамояд. [9, с.126].

Таназзули фарҳанг дар натиҷаи исроф шудани тамоми қувваҳои маънавии он, вакте ки арзишҳои фарҳангҳо бекӯрб мешаванд ё маънои ҳаётро гум мекунанд, ба амал меояд. Зоро дар ин давра андеша ва нияти одамон ба арзишҳои волои фарҳангӣ не, балки ба ҳадафҳои манфиатҳои шаҳсӣ ва беҳбудии бетаҳаммулии онҳо моил шудааст. Шпенглер ин рӯзҳоро бо фарорасии давраи тамаддун алоқаманд мекунад: «Тамаддун тақдири ногузири маданият аст. Ояндаи Farb на танҳо ҳаракати сарҳадиест, ки ҳамеша пеш ба боло, ба сӯи идеалҳои мо пеш меравад. Замони нав марҳилаи тамаддун аст, на фарҳанг ва тамаддун марғи маънавии фарҳанг аст». Муаррихи маъруфи фаронсавӣ Ф.Бродел тамаддунро яке аз устувортарин ҷамъиятҳои башарӣ медонад, ки таърихи хеле тплонӣ дорад. Муаррихи асоси тамоми тамаддунҳоро дар соҳтори тафаккури мардум: дар эътиқод, дин, расму оин, расму оин, муносибати одамон ба ҳаёти оиласӣ, зиндагӣ ва марғ ва файра медиҳ. Ба ақидаи ҳамин соҳтори тафаккури одамон аст, ки дар фарҳангҳои ҳалқҳо аз қадим вучуд дошта, дар муддати тплонӣ ганҷинаи арзишҳои нотакрор, ибтидои ҳувият, моҳият ва вижагиҳои ягон тамаддун. Вай таъкид мекунад, ки тамаддун моли гузашта аст, на оянда. [10, с.181].

Баррасии мафхумҳои мавҷуда дар адабиёти фалсафӣ ва фарҳангӣ имкон медиҳад, ки бархпредҳои асосии муҳаққикон оид ба робитаи байни «фарҳанг», «тамаддун» ва «таҳаммулпазирӣ» муайян карда шавад:

а) мафхумҳои «фарҳанг» ва «тамаддун» синоним буда, байни онҳо фарқияти хосе вуҷуд надорад. Масалан, А.Тойнбӣ тамаддунро марҳилаи муайяни фарҳанг мешуморад ва дар самти маънавии он динро унсури асоси ва муайянкунанда медонад;

б) байни фарҳангҳо ва тамаддунҳо ҳам монандӣ ва ҳам тағовути ҷиддӣ вуҷуд дорад. Ин фикро муарриҳ ва этнографи Франспз Ф.Бродел ба миён гузаштааст. Ӯ тамаддунро дар партави падидаҳои маънавӣ, ки ба табиати тафаккури миллӣ – менталитети асос ёфтаанд, таҳқиқ намуда, тамаддунро асоси фарҳанг шарҳ додааст;

в) фарҳанг ва тамаддун ба ҳам мухолифанд. Ин ақида дар назарияи файласуфи немис О.Шпенглер дар китоби «таназзули Аврупо», ки ӯ тамаддун ва маданиятро муқобил гузаштааст, инъикос ёфтааст. Ба ақидаи п тамаддун фарҳанги мурдан, яъне мурдан ва ппсида аст. Бо вуҷуди ин, ба андешаи мо, масъалаи таносуби фарҳанг ва тамаддунро дар ҳоле пурра ҳал кардан мумкин аст, ки агар тамаддун ҳамчун падидаи фарҳангӣ, яъне маҳсули фарҳанг, моҳият ва ҷузъи таркибии он дар зимни таҳаммулпазирӣ ҳисоб карда шавад. Фарҳанг на танҳо усулу технологияи зиндагӣ ва тамоми фаъолияти эҷодии одамонро дарбар мегирад, балки дар асоси арзишҳои муҳимтарини ҳаётӣ ташаккул ёфта, ҳаёт ва мавҷудияти инсонро бо дарки таҳаммулпазирӣ ифода мекунад.

Ин пажпҳишгар дар ин таҳаввул ҳамчунин мафхумҳои калидӣ ва баҳшҳои пеҷидаи чомеашиносии дини гарбӣ дар мобайни асри

гузашта, аз қабили дунявӣ, гуногунандешии динӣ, шаклҳои нави диндорӣ ва ҳувияти динӣ, «маҳрумкунӣ»-и дин, шаклҳои диндорӣ, «ҳуқуқи инсон» ва вазифаи «шахси динӣ» ва ғизир намудааст. Ӯ ба падидаи дунявият ва таъсири он ба дин ва ҷаҳонбинии динӣ таҷаҷӯҳи хоса дода, барои ин аз системаи сотсиологи амрикӣ Л.Шайнер дар таълимоти дигари дунявиятӣ дар илм мавҷуд аст. Бояд гуфт, ки зуҳороти тадриҷан онҳоро ҳоло дар ҷомеаи имрӯзai тоҷик, ки бо роҳи тараққиёти мутамаддин пеш рафта истодааст, мушоҳида кардан мумкин аст. Дар навъи таълимот дунявият дар ҷомеаҳои мутамаддин ҳамчун коҳиши таъсири дин ба сатҳи шуури фард тавсиф мешавад. Ва яке аз тарафдорони ин навъи таълимоти дунявӣ Б.Вилсон онро ҳамчун «раванде муайян мекунад, ки дар он ниҳодҳои динӣ, шуур ва амалия аҳамияти пештараи иҷтимоии худро гум мекунанд. Дар ҳамин ҳол, тағйироти мазҳабӣ дар қишварҳои гуногун ба таври гуногун сурат мегиранд». [16, с.77].

Хулоса, ин пажпҳишгарон ва дигарон мӯътакиданд, ки на амалияи фарҳанг ва тамаддун ва ниҳодҳои динӣ, балки танҳо шуури мазҳабӣ дар ҷомеаи мутамаддини муосир тағйироти амиқ ва қобили мулоҳизае дар пай дорад. Ин аз он сабаб аст, ки одамони муосир назар ба дирӯз дигар хел фикр мекунанд, ба олам ба таври реалистона менигаранд ва ба аҳкоми динии классикий такя намуда, амалҳои худро камтар ва камтар анҷом медиҳанд. Пардаи институтионалии дин ва шуури диниро ҳатто метавон нигоҳ дошт, аммо мазмуни он дар ҷомеаҳои мутамаддин бо оғоҳи аз мазоҳиби гуногун дар ҳоли таҳаммулпазирӣ тағйир меёбад, ки аз дунявӣ будани шуури аъзои он ҷомеа шаҳодат медиҳад.

### Адабиёт

1. Альфан Л. Великие империи варваров: от Великого переселения народов до тюркских завоеваний XI века. - М.: Вече. - 2006.
2. Бенвенист Э. Цивилизация. К истории слова. В кн: «Общая лингвистика». - М.: УРСС. 2002. – 448 с.
3. Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. - М. - 2008. - 552 с.
4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Перевод с немецкого М. Левиной. – М.: ООО «Издательство АСТ». – 2020. – 223с.



5. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. - М. - 2003. – 607с.
6. Ерасов Б.С. Цивилизация: слово - термин - теория // Сравнительное изучение цивилизаций. - М.: Аспект-пресс. - 1998. - 223 с.
7. Морган Л.Г. Древнее общество. - Ленинград. - 1934. – 368с.
8. Огурцов А.П. Философия науки эпохи Просвещения. - М.: Наука. - 1993
- 9 Руткевич Е. Д. Западная социология о перспективе религии/Е.Д. Руткевич // Религия в самосознании народа (Религиозный фактор в идентификационных процессах). - М.: Институт социологии РАН. - 2008. – 348с.
10. Руткевич Е. Д. Западная социология о перспективе религии/Е.Д. Руткевич //Религия в самосознании народа (Религиозный фактор в идентификационных процессах). - М.: Институт социологии РАН. - 2008. – 351с.
11. Семёнов В Ю. И. Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней). - М. - 2003. - 776 с.
- 12. Токарев А.М. Секуляризация как социальная форма десократизации и рационализации духовной жизни (западноевропейский контекст): дисс. ... к. филос. н. (09.00.11). – Нижний Новгород. - 2008.**
13. . Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории / О. Шпенглер; Пер. с нем., вступ. ст. и прим. К. А. Свасьяна. - М.: Мысль. - 1993. -423с.

## РОЛЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СИСТЕМЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

**Файзуллоев Гайратулло Фатхуллоевич**

Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино

Прежде чем перейти к вопросу о месте религиозного мировоззрения в системе духовных ценностей современного общества, следует отметить, что цивилизованное общество - это не только наличие своей государственности, но и многие другие составляющие его развития. Для того чтобы научно и логически раскрыть суть обсуждаемого вопроса, мы считаем необходимым обсудить некоторые концепции взаимоотношений цивилизованного общества и религии как элемента поклонения в социальных науках. В то же время мы считаем, что не религиозная практика и религиозные институты, а только религиозное сознание вызовут глубокие изменения в современном цивилизованном обществе.

Это связано с тем, что современные люди думают иначе, чем вчера, реалистично смотрят на мир и действуют в соответствии с классическими религиозными заповедями. Они даже сохраняют основные постулаты религии и религиозного сознания и даже меняют его содержание в обществе, что связано с удаленностью их сознания от сущности религии. Следует отметить, что в сегодняшнем таджикском обществе наблюдается религиозное развитие. Любое учение религиозной и светской науки в цивилизованных обществах описывается как уровень индивидуального сознания.

**Ключевые слова:** науки, религия, общество, тростник, мысль, мыслитель, ученый, век, предки, просвещение, литература.

## THE ROLE OF TOLERANCE IN THE MORAL VALUE SYSTEM OF HUMAN CIVILIZATION

**Faizulloev Gayratullo Fathulloevich**

Tajik State Medical University named after Abuali ibn Sino

Before moving on to the question of the place of the religious worldview in the system

of spiritual values of modern society, it should be noted that a civilized society is not only

the presence of its own statehood, but also many other components of its development. In order to scientifically and logically reveal the essence of the issue under discussion, we consider it necessary to discuss some concepts of the relationship between civilized society and religion as an element of worship in the social sciences. At the same time, we believe that not religious practice and religious institutions, but only religious consciousness will cause profound changes in modern civilized society.

This is due to the fact that modern people think differently than yesterday, look at the

world realistically and act in accordance with the classical religious commandments. They even preserve the basic tenets of religion and religious consciousness and even change its content in society, which is associated with the remoteness of their consciousness from the essence of religion. It should be noted that religious development is observed in today's Tajik society. Any teaching of religious and secular science in civilized societies is described as the level of individual consciousness.

**Keywords:** science, religion, society, reed, thought, thinker, scholar, century, in, ancestors, enlightenment, literature.

**Файзуллоев Файратулло Фатхуллоевич** - МДТ "ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино, ассистент, номзади илмҳои фалсафаи кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ. Суроға: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, н. Сино, хиёбони Сино 29-31. Тел: (992) 55-444-83-15, E-mail: fath-83@mail.ru.

**Файзуллоев Гайратулло Фатхуллоевич** – ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибн Сино”, ассистент, кандидат философских наук кафедры социологии. Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, р. Сино, проспект Сино, 29-31. Тел: (992) 55-444-83-15, E-mail: fath-83@mail.ru.

**Faizulloev Gayratullo Fathulloevich** - SEI “ATSMU”, associate professor, candidate of philosophical sciences, sociological department. Address: 734003, Republic of Tajikistan, sh. Dushanbe, n. Sino, Sino prospect, 29-31. Tel: (992) 55-444-83-15, E-mail: fath-83@mail.ru.

## БЕМОРШАВИИ МУҚОИСАВИИ МУТАҲАССИСОНӢ ОИЛАВӢ ВА КОРМАНДОНИ ТИББИИ МУАССИСАҲОИ ЗИДДИСИЛӢ БА БЕМОРИИ СИЛ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКСИТОН ДАР ДАВРАИ СОЛҲОИ 2009-2018

Қурбонов С.Р., Бандаев И.С.

Кафедраи беҳдошти умумӣ ва экология, кафедраи тандурустии ҷамъиятӣ ва омори тиббӣ бо курси таърихи тиб, МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»

**Мубарамият.** Кормандони тиббӣ, бешӯбаҳа, ба ғурӯҳи дорои ҳатари баланди интиқоли нозокомиалии сироятҳои сил доҳил мешаванд. Қаблан дар бораи баҳодиҳӣ ба паҳнshawии бемории сил дар байни кормандони тибби Тоҷикистон маводҳои таҳқиқотӣ нашр шудаанд, ки тибқи онҳо нишондиҳандаҳои балади ба қайд гирифтани ҳолатҳои бемории сил дар байни кормандони тиббии муассисаҳои маҳсуси зиддисилӣ ва дигар муассисаҳои табобативу профилактикаӣ, ки ҳиссаи сироятнокии баланди протсесҳои маҳсусро доранд, муайян карда шуда буд [1].

Ба ҳамагон маълум аст, ки агар беморе, ки гирифтори шаклҳои фаъоли сил бошад дар давоми як сол ба ҳисоби миёна 1-15 нафарро сироятнок мекунад, кормандони тиб, маҳсусан дар муассисаҳои зиддисилӣ ва дар соҳторҳои КАТС, бинобар фаъолияти қасбии худ бештар мубтало ба сироятҳои микобakterияҳои сил мегарданд [2]. Ин проблемаро он амиқтар месозад, ки кормандони тиб, маҳсусан онҳое, ки хориҷ аз муассисаҳои зиддисилӣ кор мекунанд, оид ба назорат кардани сироятии паҳnshawии бемории сил дониш ва малакаи зарурӣ надоранд [3].

Таҳлили маълумотҳои ба даст овардашу-да аз рӯйи чек-варакаҳо нишон дод, ки дар солҳои охир Барномаи миллии зиддисилий корҳои мушахассеро дар самти беҳтар карданни таъмини чорабинихои назорати сироят дар муассисаҳои шабакаҳои умумии табиии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расонидааст. Татбиқ намудани як қатор Барномаҳои миллии зиддисилий имконият до-данد, ки дар ҳама минтақаҳои кишвар барномаи омӯзиши мутахассисони муассисаҳои КАТС аз рӯйи масъалаҳои барвакт ва фаъ-олона ошкор соҳтани беморӣ, усулҳои таш-хиси зуд, табобати муносibi сил ва чора-бинихои назорати сироят роҳандозӣ карда шавад. Ин омӯзандагони барномаҳо дар бавробари табибони бемориҳои сил (фтизиатрҳо) ва табибони оилавии муассисаҳои КАТС, тамоми кормандони миёнаи тибии хадамоти силро ва ҳамшираҳои тибби оила-вии муассисаҳои КАТС-ро фаро гирифтас-т [4]. Илова бар ин, дар кафедраи фтизи-пулмонологияи ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино ҳамаи донишҷӯёни факултетҳои тиббӣ, педиатрӣ, стоматологӣ, ҳамчунин факултети нигоҳдории тандурустии ҷамъиятий курсҳои лексия ва дарсҳои амалӣ гузаронида мешаванд, ки тартиби риояи назорати сирояти зиддисилиро фаро мегиранд [5]. Таъқид кардан ба маврид аст. ки мала-каҳои ба даст овардашуда барои беҳтар гаштани чорабинихои муҳофизати корман-дони тиббӣ аз сироятнокшавӣ дар кафедраи

фтизиопулмонологияи, ҳангоми пандемии COVID-19 мусоидат намуд [6]. Гуфтаҳои болозикр наметавонистанд, ки ба сатҳи қас-бияти фтизиатрҳо ва мутахассисони оилавӣ дар ҷиҳати риояи карданни чорабинихои на-зорати сироятӣ дар муассисаҳои КАТС таъ-сир боқӣ нагузоранд.

**Мақсади таҳқиқот.** Баргузории омӯзиши муқоисавии гирифторшавии кормандони тибии муассисаҳои зиддисилий вамуасси-саҳои КАТС ба бемории сил дар солҳои 2009-2018.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Бо мақсади таҳлил аз маълумотҳои омори расмии Ва-зорати тандурустӣ выа ҳитфзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода карда шуд. Шарҳ додан лозим аст, ки дар ин таҳқиқот дар бораи муассисаҳои зидди-силий сухан ронда, мо статсионарҳои зидди-силий, Марказҳои муҳофизати аҳолӣ аз сил (диспансерҳо) ва озмоишгоҳҳои хадамоти сатҳҳои гуногуни силро дар назар дорем. Дар бораи муассисаҳои КАТС сухан рон-да, хонаҳои саломатӣ, марказҳои маҳалӣ ва ноҳиявию шаҳрии саломатӣ ва марка-зҳои тибби оилавиро дар назар дорем.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Таҳлили маълумотҳои омори расмӣ нишон дод, ки дар солҳои 2010, 2015-2018 бештар кормандони тибии муассисаҳои КАТС ( $p < 0,001$ ) гирифтари бемории сил шудаанд, назар ба кормандони муассисаҳои зиддисилий (ҷадвали1).

### Ҷадвали 1. – Миқдори кормандони муассисаҳои зиддисилий ва мутахассисони оилавӣ ба бемории сил (мутлақ ва %).

Сол	Ҳолатҳо ҳамагӣ дар ҶТ	ПТУ								КАТС – мутахас- сисони оилавӣ	
		Ҳамагӣ		Статсионар		Диспансер		Лаборатория			
		Мутл.	%	Мутл.	%	Мутл.	%	Мутл.	%	Мутл.	%
2009	22	11	50,0	3	27,3	7	63,6	1	9,09	8	72,7
2010	26	14	53,8	4	28,6	9	64,3	1	7,14	7	58,3*
2011	31	13	41,9	6	46,2	6	46,2	1	7,69	13	72,2
2012	30	14	46,7	7	50,0	6	42,9	1	7,14	13	81,3
2013	27	9	33,3	2	22,2	6	66,7	1	11,1	12	66,7
2014	31	12	38,7	3	25,0	8	66,7	0	-	13	68,4
2015	34	7	20,6	2	28,6	5	71,4	0	-	19	70,4*
2016	29	5	17,4	1	20,0	3	60,0	1	20,0	20	83,3*
2017	34	6	17,6	2	33,3	3	50,0	1	16,7	20	71,4*
2018	37	6	16,2	2	33,3	3	50,5	1	16,7	25	80,6*

Эзоҳ: \* - фарқияти боэътиимод ҳангоми муқоиса карданни байни кормандони ПТУ ва КАТС, мувофиқи сатрҳо ( $p < 0,001$ )

Особпазирии назарраси кормандони КАТС, асосан ҳамшираҳои тибии оилавӣ ба тамосҳои қасбии ниҳоят зуд-зуд ва ниҳоят тӯлонӣ доштанашон бо ашхоси гирифтори бемории сил, ҳам дар давраи ошкор кардани он ҳо дар маҳалли ба онҳо вобаста кардашуда ва ҳам дар давраи табобти тӯлонии онҳо алоқаманд аст, ки назорат карданни чараёни химиотерапияи доруҳои зиддисилӣ зарур аст. Масалан, дар Маркази саломатии ноҳиявӣ ҳамшираҳои тибии оилавӣ гирифтори бемории сил шуд. Маълум карда шуд, ки вай қоидаҳои назорати сироятиро наомӯхтааст ва ҳамарӯза, дар давоми 6 моҳ, бо мақсади риоя кардани қоидаҳои табобати назоратшаванда, препаратҳои зиддисилро ба хонаи бемор мебурд, ки гирифтори шакли фаъоли сил буд.

**Хулоса.** Омӯзиши тафриқавии гирифторшавии кормандони тибии муасси-

саҳои зиддисилӣ ва муассисаҳои КАТС ба бемории сил ҳақиқати парадокасалии мувофиқат накардани мантиқиро муайян намуд. Дар солҳои охир гирифторшавии барзиёди аз ҷиҳати оморӣ боэътиномоди мутахassisони оилавии муассисаҳои КАТС ниҳоят ба кормандони муассисаҳои зиддисилӣ муайян карда шуд. Особпазирии назарраси кормандони КАТС, асосан ҳамшираҳои тибии оилавӣ ба тамосҳои қасбии ниҳоят зуд-зуд ва ниҳоят тӯлонӣ доштанашон бо ашхоси гирифтори бемории сил, ҳам дар давраи ошкор кардани он ҳо дар маҳалли ба онҳо вобаста кардашуда ва ҳам дар давраи табобти тӯлонии онҳо алоқаманд аст, ки назорат карданни чараёни химиотерапияи доруҳои зиддисилӣ, ҳамчунин бо ҳамшираҳои тибӣ бештар таъмин будани муассисаҳои нигоҳдории тандурустӣ нисбат ба табиони оилавӣ аст.

### Адабиёт

1. Бобоходжаев О.И. и соавт. Современные меры противотуберкулёзного инфекционного контроля (обзор литературы) / О.И. Бобоходжаев, З.Т. Авгонов, С.С. Сатторов // Вестник Авиценны. -2019. -№2. – С. 298-304.
2. Бобоходжаев О.И. и соавт. Улучшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости туберкулёзом среди работников противотуберкулёзной службы Республики Таджикистан /Бобоходжаев О.И., Сатторов С.С., Алиев С.П., Авгонов З.Т. // Здравоохранение Таджикистана. -2019. -№2. -С. 99-101.
3. Бобоходжаев О.И. и соавт. Анализ эпидемиологической ситуации по заболеваемости туберкулезом среди медицинских работников Республики Таджикистан / Бобоходжаев О.И., Алиев С.П., Юсуфи С.Дж., Сатторов С.С., Авгонов З.Т., Раджабзода А.С., Турсунов Р.А. // Журнал ТНУ: Наука и инновация. -2020. -№4. -С. 194-200.
4. Бобоходжаев О.И. и соавт. Закономерности эпидемического процесса и эффективность лечения больных туберкулезом с разными спектрами лекарственной устойчивости в Республике Таджикистан /Бобоходжаев О.И., Сироджидинова У.Ю., Нуров Р.М., Пирмахмадзода Б.П., Абдурахимов А.А., Сайдалиев С.М., Бобоходжаев Ф.О., Махмудов М.О. // Туберкулез и болезни легких. – 2023. - №101(2). – С. 73-79.
5. Бобоходжаев О.И., Сироджидинова У.Ю. История развития фтизиатрии в Таджикистане / «Симург». -Душанбе. –2019. -№4. -С. 6-11.
6. Бобоходжаев О.И. и соавт. Опыт противотуберкулёзной службы при возможных вспышках респираторных инфекционных заболеваний с учётом извлечённых уроков в период пандемии COVID-19 / Бобоходжаев О.И., Раджабзода С.Р., Пулатова С.Дж., Сайдова С.Н. // Вестник Академии Наук Молдовы: Медицина. - 2023. - №3(77). – С. 55-58.



## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЁЗОМ СЕМЕЙНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В ПЕРИОД 2009-2018 гг.

Курбонов С.Р., Бандаев И.С.

Кафедра общей гигиены и экологии

Медицинские работники, несомненно, относятся к группе повышенного риска нозокомиальной передачи туберкулёзной инфекции. Ранее, были опубликованы данные оценки распространенности туберкулёза среди медицинских работников Таджикистана, согласно которым выявлены высокие показатели регистрации

случаев туберкулеза среди медработников специализированных противотуберкулёзных учреждений и других лечебно-профилактических учреждений с высокой долей инфекционности специфического процесса.

**Ключевые слова:** медицинские работники, туберкулез, ПМСП, заболеваемость.

## COMPARATIVE INCIDENCE OF TUBERCULOSIS AMONG FAMILY SPECIALISTS AND MEDICAL WORKERS OF TB INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE PERIOD 2009-2018

Kurbanov S.R., Bandaev I.S.

Applicant of the department of general hygiene and ecology

Medical workers undoubtedly belong to the group of increased risk of nosocomial transmission of tuberculosis infection. Earlier, data on the assessment of the prevalence of tuberculosis among medical workers in Tajikistan were published, according to which high rates of registration of

tuberculosis cases were revealed among medical workers of specialized anti-tuberculosis institutions and other medical institutions with a high proportion of the specific process of infection.

**Keywords:** medical workers, tuberculosis, Primary health care, morbidity.

**Курбонов С.Р.** – Унвонҷӯи кафедраи беҳдошти умумӣ ва экологияи МДТ «ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино», Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Курбонов С.Р.** – соискатель кафедры общей гигиены и экологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» Душанбе, Республика Таджикистан.

**Kurbanov S.R.** - applicant of the department of general hygiene and ecology SEI «ATSMU» Dushanbe, Republic of Tajikistan.

**Бандаев И.С.** – д.и.т., доцент, профессор кафедраи тандурустии ҷамъиятӣ ва омори тиббӣ бо курси таърихи тиб, МДТ «ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино». Тоҷикистон.

**Бандаев И.С.** - д.м.н., доцент, профессор кафедры общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Таджикистан.

**Bandaev I.S.** -Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department Public Health and Medical Statistics with a course in the History of Medicine, Tajikistan.

**ҚОИДАҲОИ ҚАБУЛИ МАҶОЛАҲО**  
**Муаллиф бояд ҳангоми ба идораи мачаллаи "Авчи Зухал"**  
**пешниҳод намудани мақола ҚОИДАҲОИ зеринро риоя кунад:**

1. Мақола бояд дар компьютер бо истифода аз барномаи VS Word 6,0-7,0 хуруфи андозааш 14 Times New Roman Tj, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо 1,5 мм хуруфчинӣ ва дар дунусха дар як тарафи варақ чоп карда, бо ҳамроҳии шакли ҳатмии электронии мақола пешниҳод гардад.
2. Мақолаҳои оригиналие, ки ба мушоҳидаҳои чудогонаи таҷрибаҳои амалӣ бахшида шудаанд, бояд аз 12 сахифа зиёд набошанд.
3. Пешниҳод карданӣ Шохиси УДК (индекси мазкурро аз дилҳоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан мумкин аст).
4. Мақолаҳои хуловасӣ бояд муфассал, фаҳмо ва мушаҳҳас бошанд. Маълумотномаи адабиёт бояд маълумотҳои танҳо ба ҳамин мақолаи баррасишаванд мартубtro дар бар гирад. Ҳаҷми мақола бояд аз 12 сахифа зиёд набошад. Иқтибосҳои библиографӣ на бештар аз 50 номгӯ бошанд, дар матн рақамҳо дар қавсайни квадратӣ [] оварда мешаванд. 5. 5. Мақолаҳои илмӣ бе тақриз қабул карда намешаванд. Дар тақриз аслият, муҳиммият, мубрамият ва қаблан чоп нашудани мақола бояд зикр шавад.
6. Дар аввали мақола унвони он (бо хуруфи Caps Lock сиёҳ), ному насаби муаллиф (нимсиёҳ), номи ҳуқуқии муассиса оварда шавад. Дар охири мақола бо ду забон (русӣ ва англисӣ) маълумот дода шавад. Агар шуморай муаллифон аз 4 нафар зиёд бошад, сахми ҳар як муаллифро дар таълифи ин мақола додан зарур аст.
7. Мақола бояд бобҳои зеринро дошта бошад: реферат (резюме), калимаҳои калидӣ, муҳиммият (дар ҳаҷми на бештар аз 1 сахифа), мақсад, мавод ва усули таҳқиқ, натиҷаҳо ва баррасии онҳо, хулоса, номгӯйи адабиёт, суроға барои мукотибот. Аннотатсия (резюме) бояд мазмуни мақоларо дар шакли фишурда ифода кунад. Дар асоси аннотатсия калимаҳои калидӣ на камтар аз 7 то 10 калима ё ибора нишон дода шаванд.
8. Ҳамаи формулаҳо бояд ба таври чиддӣ санҷида шуда ва дуруст бошанд. Агар маълумотҳои бо рақам ифодакардашуда зиёд бошанд, онҳоро дар шакли ҷадвал ворид кардан зарур аст. Ҷадвалҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд мӯъҷаз, ифодаҳо возеху равшан, бе ихтисора ва ба забони тоҷикӣ бошанд.
9. Иллюстратсия (ороиш) -ҳо бояд дақиқу возех ва мушаҳҳас бошанд, овардани шарҳ ва ифодаҳои тартибиӣ (бо ҳарф ё рақам) ва навиштаҷоти зери расмҳо ҳатмист.
10. Номгӯйи адабиёт дар мақолаҳои оригиналий бояд аз 20 адад бештар набошад, рақамгузории сарчашмаи адабиёт мувоғиқи тартиби дар матн иқтибосшудани онҳо оварда шавад. Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад. Масъулияти дуруст будани маълумот танҳо ба уҳдаи муаллиф voguzor мешавад.
11. Маълумот дар бораи муаллиф ё муаллифони мақола (ҷойи кор ва вазифаи муаллиф, суроға, телефонҳо барои тамос, почтаи elektronӣ) дар шакли пурра бо се забон (тоҷикӣ, русӣ, англисӣ) оварда шавад. Ҳаммуаллифӣ бояд аз се нафар зиёд набошад.
12. Талаботи имлои забони тоҷикӣ ба таври қатъӣ риоя карда шавад.
13. Мақолаҳои қаблан дар нашрияҳои дигар чопшууда қабул карда намешаванд.
14. Идораи мачалла ҳуқуқи тақриз ва таҳрири мақоларо дорад.

**Мақоларо ба суроғаи зерин фиристонед: 734026, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, ноҳияи Сино 29-31, МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино»,**

**Идораи мачаллаи "Авчи Зухал"**

**Дар Матбааи МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино» ба табъ расидааст.**

---

Ба чопаши 20.02.2024 имзо шуд. Андозаи 60x84 1/<sub>16</sub>  
10 ҷузъи чопӣ. Адади нацир 100 нусха.